

РЎҲИ ИСЛОМ (Қисми шашум)
 (Таҳқиқ ва баррасӣ дар усули Ислом,
 одоб ва аҳкоми он бо равишу услуби
 илм ва фалсафа)

روح الدين الإسلامي (الجزء السادس)

< Тоҷикӣ - Tajik - الطاجيکية >



АФИФ АБДУЛФАТТОҲ ТАББОРА

عفیف عبد الفتاح طباره



Абӯбакри Ҳасанзода

Таҳия, тадвин, таҳричи оёту аҳодис,
 баргардонӣ бо хатти кириллий ва
 пешгуфтори

Абдулҳалим ОРИФӢ

ترجمة : عبد الحليم عارفي

Душанбе

«Ирфон»

2011

ББК 86.38+87.717

А-90

Бо ташхиси Кумита оид ба корҳои динӣ назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 16.06.2011 таҳти рақами 275 ба чоп пешниҳод шуд.

Аз забони арабӣ тарҷумаи

Абӯбакри Ҳасанзода

Таҳия, тадвин, таҳричи оёту аҳодис,

баргардонӣ бо хатти кирилӣ ва пешгуфтори

Абдулҳалим ОРИФӢ

Муқарриз

академик Мӯсо ДИНОРШОЕВ

Муҳаррирон

Абдушариф БОҚИЗОДА, Сироҷиддин ИКРОМӢ

Афиф Абдулфаттоҳ Таббора

А-90 Рӯҳи ислом. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 600 саҳ.

Китоби «Рӯҳи ислом» асосҳои дини мубини исломро дар партави Қуръону ҳадис ва пажӯҳишҳои илмии нав баён намуда, қаломи илоҳӣ будани Қуръони карим ва ҳаққонияти паёмбарии ҳазрати Муҳаммад (с)-ро бо далоили илмӣ бозгӯ менамояд.

Ҳамчунин, эродҳо ва шубҳаҳоеро, ки дар атрофи Ислом ангехта шудаанд, баррасӣ намуда, бо санаду далелҳои илмӣ бутлони онҳоро собит менамояд.

Азбаски китоби мавриди назар бо забони илм ва услуби равон таълиф гардидааст, мутолиаи он барои олимон, муҳаққиқони адён, рӯшанфикрон ва оммаи васеи хонандагон ғановати фарғонагӣ ва дарёғти бесобиқа хоҳад буд.

А 0401000000-013 -2009


M501 (12) - 2009

ISBN 978-99947-63-33-7

ББК 86.38+87.717

© таҳия аз Орифӣ А., 2011

**Ба ифтихори бузургдошти
олими оламшумул, фақеҳи тавоно,
нобигаи замон, пешвои аввалин мазҳаби
аҳли суннату ҷамоат Имоми Аъзам
Нӯъмон ибни Собит
(раҳматуллоҳи алайҳ) ба нашр расид**



1. Җанг як зарурати иҷтимоӣ аст. 2. Җанг аз дидгоҳи яҳудӣ ва масеҳӣ. 3. Даъвати Ислом ба сулҳу оштӣ. 4. Җанг ба хотири дифоъ аз нафс. 5. Җанг дар роҳи Худо. 6. Муқонса дар байни қонуни Ислом ва қавонини байнамилалӣ дар мавриди Җанг. 7. Омодагӣ барои Җанг. 8. Тавсияҳо ва супорииҳои куллӣ ва умумӣ дар аснои Җанг. 9. Нерӯи маънавӣ. 10. Ҕизя. 11. Касоне, ки амон меҳоҳанд. 12. Аҳду паймон. 13. Эътироф ва гувоҳии баъзе аз үламои Гарб дар мавриди футӯҳоти исломӣ.

Җанг иборат аст аз муборизаи мусаллаҳонае, ки байни ду давлат ё бештар ба вучуд меояд, ки яке аз онҳо бо ризоят ва интихоби худ Җангро шурӯъ мекунад ва тарафашро маҷбур ба дифоъ менамояд.

Җанг василае аст, ки давлатҳо барои дастёбӣ ба хостаҳои сиёсию иқтисодӣ ва ё тавсеаталабии худ ба он мутавассил мешаванд.

ҖАНГ ЯК ЗАРУРАТИ ИҔТИМОӢ АСТ

Ҷойи тардид нест, ки Җанг як падидаи иҷтимоӣ аст. Гоҳе ҷамъиятҳои инсонӣ барои ҳалли баъзе аз мушкилоти худ, ки ба тариқи мусолиматомез ҳал намешавад, ба он мутавассил мешавад. Албатта, инсонҳо танҳо ба хотири манофеъи моддӣ даст ба Җанг намезананд, балки гоҳе ба манзури дифоъ аз фарҳангу адаб низ оташи Җангҳои хатарнок шӯълавар мегардад. Чунончи Җангу ҷидол

дар байни миллатҳо ба вуқӯъ намепайваст, инсон аз лиҳози тамаддун ва умрон ҳеч пешрафте ба даст намеовард.

Гегел яке аз пешқадамони мактаби коммунистӣ мӯътакид аст, ки ҳеч тағириу дигаргунӣ дар дунё ба вучуд намояд, магар дар асари тазоду муборизаи шадиди нерӯҳои мутазод, ки ба тамоми маъно бо ҳам даргир шудаанд ва ҳар як меҳоҳад дигареро нобуд намояд. Дар натиҷаи ин мубориза омили сеюм ба вучуд меояд, ки аз омилҳои қаблий қавӣ ва нерӯманҷтар аст. Баъд аз Гегел Маркс ва Энгелс мактаби моддии худро бар назарияи ў бино намудаанд (Албатта, баъзе ҷангҳо ва мақсадҳои тарроҳони он сирф сиёсӣ мебошанд ва танҳо барои таъмини ғаразҳои гурӯҳи ҳокиме ба роҳ андохта мешаванд. Чунин ҷангҳо ҳарактери сиёсӣ, ангезаҳои иҷтимоӣ доранд, бинобар ин, маҳкум шудаанд). Вале Қуръон ҷаҳордаҳ қарн пеш ин ҳақиқатро баён намуда ва мефармояд:

﴿وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ الْكَاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البرة: ٤]

[۲۵۱]

«Агар Ҳудованд баъзе аз мардумро ба василаи баъзе аз онон аз байн намебурд, (дар асари бадкории онон) замин ба фасод мерафт, аммо Ҳудованд ҳамеша нисбат ба ҳамаи мавҷудот дорои фазлу муҳаббат мебошад» (Бақара, 251).

Дар ҳоле ки зулму фасод ба унвони садде дар муқобили даъват ба ҳақ ва иҷрои адолат қарор мегирад ва мушкилоту нобасомониҳоеро ба вучуд меоварад, золимону муфсидон ҷуз бо қувваи қаҳрия даст аз зулму фасод кӯтоҳ намекунанд, Ислом иҷозат медиҳад мардум бар зидди золимон ва муфсидон ба ҷанг мубориза бархезанд.

Мебинем, давлатҳои ғарбӣ пас аз он ки ба тамаддун ва пешрафтҳои илмии бисёр мутараққие расидаанд, боз ҳам дар қарни бистум барои ҳалли мушкилоти мухталиф мутавасил ба ҷанг мешаванд. Дар ҷаҳордаҳ қарн пеш ҳам Ислом, ки бар зидди зулму фасод ва бутпарастию нобасомониҳои иҷтимоӣ бархост ва инқилобу дигаргунии азимеро дар ҷомеа ба вучуд овард, вақте меҳост ҳаққу адолатро дар ҷомеа ҳукмфармо намояд, бо душманони сарсаҳт ва

лачуче рӯ ба рӯ гардид. Оё дар чунин шароите қобили қабул аст, ки дифоъ аз ин ормонро бар мусулмонон ҳаром кунад? Мусалламан, таваҷҷӯҳи воқеӣ ба ин матлаб ба хубӣ гуфтаи қасонеро ботил менамояд, ки ба Ислом таъна мезананд ва мегӯянд: Ислом дини ҷангу ситеz аст ва густариши он дар байни мардум ба василаи шамшер будааст ва маълум мегардад, ки ин эътиroz ва эроде аст беасос, ки душманони Ислом меҳоҳанд онро василае барои зишт нишон додани симои Ислом қарор диханд ва афроди беиттилоъ ва соддалавҳро гумроҳ созанд. Аз ҷумла дасисаҳо ва иттиҳомоте, ки ба Ислом водор шуда, гуфтаи Макдонал дар «Доиратулмаорифи исломӣ» аст, ки мегӯяд: «Ҳамоно, интишору густариши Ислом ба василаи шамшер як фарзи айнӣ ва динии ҳар мусулмон аст». Ин гуфтаи Макдонал маро водор намуд, то дар ин баҳс ин тӯҳмати ботил ва нораворо аз тамоми ҷиҳот ҷадид қунам ва беасосу муғризона будани онро равшан созам.

ҖАНГ АЗ ДИДГОҲИ ДИНҲОИ ЯҲУДӢ ВА МАСЕҲӢ

Ҳар гоҳ динҳои қадимиро мавриди мулоҳиза қарор дихем, мебинем, ки дини яҳуд ҷангро бар пайравони худ ба хотири ҳифзи вуҷуд ва тасаллуту қудрат дар дунё ва кишваркушой воқиб кардааст ва дастуроти динии таҳрифшудаи яҳуд дар мавриди ҷанг бар ин бино ёфтааст, ки бояд кишварҳо ва манотиҷе, ки фатҳ мешаванд, мардумонаш қатли ом гарданд ва холӣ аз сакана шаванд. Дар китоби панҷуми Забур чунин омадааст: «Ҳар гоҳ Парвардигорат туро вориди сарзамине кард, то бар он тасаллут ва ҳукмронӣ дошта бошӣ ва мардумони он сарзамин қабл аз ту мардумони ғаровонеро нобуд кардаанд, ту ҳам ононро то охирин нафар бикуш, ба эшон аҳду паймон ва амону паноҳ надех ва набояд ҳаргиз нисбат ба онон раҳму шафқат бар ту ғалаба кунад».

Сипас масеҳият омад ва ҷангро ба таври мутлақ ва қатъӣ ҳаром намуд. Дар Инҷили Матто омада, ки ҳазрати Исо мефармояд: «Аммо ман ба шумо мегӯям: Дар баробари инсонҳои шарур ва ҷангӣ муқовимат накунед, ҳатто агар касе ба тарафи рости рӯйи шумо

силӣ зад, тарафи чапро ба сӯйи ў пеш биёред, то онро ҳам бизанад».

Касоне, ки мӯътақид ба таҳрими ҷанг ба таври мутлақ ҳастанд, ба қавли ҳазрати Исо (а) истидлол мекунанд, ки ба поп Петрус фармуд: «Шамшератро бар сари ҷояш қарор дех. Зоро тамоми касоне, ки шамшер бар медоранд, ба василаи шамшер ба ҳалокат мерасанд».

Бинобар ин, дини масеҳӣ ҷангро ҳаром медонад. Иддае аз раҳбарони масеҳӣ зиндагии худро дар роҳи таблиғ ва риояти таҳрими ҷанг ва таҳрим соҳтани вasoили ҷангӣ ва низомӣ сарф кардаанд. Иддаи дигар аз роҳбарони масеҳӣ талоши бисёр зиёде барои эҷоди ҳамоҳангӣ ва тавофуқ дар байни наssi сарҳи Инчил дар таҳрими ҷанг ва ниёзи зарурӣ давлат ба ҷанг ба амал овардаанд. Дар натиҷа, байни ҷангҳо ҷоиз бо ҷангҳо мамнӯъ ва ғайри ҷоиз фарқ қоил шудаанд ва дар мавриди моҳият ва ҳақиқати ҷангҳо одилона ва таърифи он баҳсу назарияҳои зиёде нишон додаанд, то ин ки саранҷом гуфтаанд: ҷангҳо одилона ва мубоҳ он аст, ки амир ва ҳоким онро эълон кунад. Ва аз тарафе, ҳоким ҳам бояд одил ва салимуннафс ва ниятпоку содик ва бидуни тамаъ бошад ва ҳолати ваҳшигарӣ надошта бошад. Вале баъдҳо масеҳият дар қарни чаҳоруми мелодӣ пас аз он ки дорои давлате ба роҳбарии император Константин шуд, ноҷор гардид осори бутпарастиро дар мамлакати Румония ба василаи шамшер аз байн бардорад.

Оё касоне, ки ба Ислом таъна мезананд, меҳоҳанд Ислом ҷангро ҳаром кунад, дар ҳоле ки диёнатҳои қабл аз он ноҷор шудаанд, ба он мутавассил шаванд?! Ё меҳоҳанд Ислом низ ҷангро бар пайравонаш таҳрим кунад, вале ҳар гоҳ мусулмонон ноҷор шуданд, бидуни таваҷҷӯҳу эҳтиром ба таҳрими динии худ ба ҷанг бипардозанд, ҳамон гуна ки пайравони динҳои дигар чунин коре мекарданд?!

ДАЪВАТИ ИСЛОМ БА СУЛХУ ОШТИЙ

Хуқуқдонони байналмилалӣ қавонинеро вазъ намудаанд, ки вазифаи ҳар давлатеро дар баробари дигари давлатҳо чи дар ҳоли сулҳ ва чи дар ҳоли ҷанг мушаххас менамоянд. Аввалин моддаи он ин аст, ки равобит ва алоқаи давлатҳо бо ҳам бояд бар асоси сулху оштий ва ҳамзистии мусолиматомез бошад, то ҳамкорию табодули манофеи моддӣ ва илмию фанӣ дар байни онҳо мұяссар шавад ва битавонанд навъи инсонро ба дараҷаи камол бирасонанд. Ҳамчунин муқаррар доштаанд, ки қатъи ин равобит ва муносиботи мусолиматомез ба ҳеч ваҷҳ ҷоиз нест, магар дар ниҳояти дараҷаи изтиорор ва noctor, ки тамоми роҳи ҳалҳо ба бунбаст ва шикаст рӯ ба рӯ мегардад. Дар ин шароити маҷбурий ба ҷанг тавассул ҳоҳад шуд.

Ин қавонин айни ҳамон чизе аст, ки Ислом барои таҳаққуки он талош намуда ва менамояд. Ислом иртибот ва алоқаи мусулмонон бо ғайри мусулмононро бар асоси сулху амният ва зиндагонии мусолиматомез қарор додааст ва ҳаргиз иҷозат намедиҳад, ки касе танҳо ба хотири ин ки мусулмон нест, күшта шавад. Аз ин рӯ, ба мусулмонон иҷозат намедиҳад, ба хотири ихтилоф дар дину ақида бо ғайримусулмонон бичанганд, балки ба пайравони худ дастур медиҳад, бо шеваи неку писандида ва бар асоси табодули манофеъ ва ҳамкорӣ бо ғайримусулмонон рафтор қунанд. Ин матлаб ба таври ошкоро аз ин оят фаҳмида мешавад, ки Худованд мефармояд:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّهُمْ وَتُنْقِسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ [المتحنة : ٨]

«Худованд шуморо боз намедорад, аз ин ки некиу баҳшиш бикунед ба қасоне, ки ба сабаби дин бо шумо начангиданд ва аз шаҳру диёратон шуморо нарондаанд, Худованд некӯкорон ва додгаронро дӯст медорад» (Мумтаҳина, 8).

Боз Худованд мефармояд: «Агар (кофирон) аз шумо канорагирий карданд ва бо шумо начангиданд, балки пешниҳоди сулҳ доданд, Худованд ба шумо иҷозат намедиҳад, ки мутаарризи онҳо шавед ва бо онҳон бичангед (ва муваззаф ба

фишурдани дасте ҳастед, ки барои сулҳ ба сӯйи шумо дароз шудааст» (*Нисо*, 90).

Ислом ба сулҳу оштӣ ва зиндагии мусолиматомез бо дигарон шадидан алоқаманд аст, ишқу алоқаи Ислом ба сулҳ ба хубӣ аз ин оят равшан мешавад: «**Эй қасоне, ки имон доред, (ҳамагӣ исломро ба тамом ва камол бипазире) ва ба сулҳу оштӣ дароед ва аз гомҳои шайтон ва васвасаҳои вай пайравӣ накунед ва аз онҳо табаият накунед ва бегумон ӯ душмани ошкори шумо аст**» (*Бақара*, 208).

Маънои оят ин аст: «**Эй қасоне, ки имон доред, имон ба шумо ҳукм мекунад, ки аз дари сулҳу оштии қуллӣ ва ҳамаҷониба дароед ва набояд ба ҳеч фарде, ки ба шумо таҷовуз накардааст ва бо шумо начангодааст, таҷовуз кунед ва бо ӯ бичангед».**

Яке дигар аз оятҳое, ки мусулмононро ба сулҳу оштӣ даъват ва ташвиқ менамояд, ояти 61-уми сураи «Анғол» аст, ки Ҳудованд мефармояд:

﴿وَإِن جَنَحُوا لِلّسْلُمِ فَأَجْنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: ٦١]

«Агар онон (коғирон) ба сулҳу оштӣ гароиш ва тамоюл нишон доданд, ту ҳам (ба он) **тамоюл ва гироиш нишон бидех (ва ҳеч тардиде дар ин бора ба худ надех)» (Анғол:61).**

Ин оят баён медорад, ки эй Пайғамбар (с) ҳар гоҳ бо душманон дар ҳоли ҷанг будӣ ва онон ба сулҳу оштӣ тамоюл нишон доданд, ба эшон ҷавоби мусбат бидех ва пешниҳоди сулҳро аз онон бипазир. Ин оят дари сулҳу оштиро ба рӯйи мусулмонон ва муҳолифони онҳо боз мегузорад ва комилан ҳамоҳанг бо талошҳое аст, ки дар асри ҳозир меҳоҳанд бо вазъи усул ва муқаррароте аз ҷанггу хунрезӣ ҷилавгирий кунанд.

Бояд комилан мутаваҷҷеҳи ин нукта буд, ки Ислом ба андозае ба сулҳу оштӣ ва зиндагии мусолиматомез алоқа дорад, ки ҳеч мазҳабу мактаби иҷтимоӣ то ин ҳад ба он алоқаманд набудааст ва бо таваҷҷӯҳи ин алоқаи шадид аст, ки шиори мусулмонон ба ҳангоми расидан ба ҳам ҷумлаи «*Ассалому алайкүм*» мебошад, яъне, сулҳу

оромишу оштій аз қониби Худо ва ман ва мардум бар шумо бод ва ҳамеша дар сұлх қарор гиред. Ин шиор ба сурати дуо рұзона миллиончо бор ба василаи мусулмонон тақрор мешавад. Ҳамчунин, Ислом гұфтани ин چұмларо дар охири ҳар намозе вочиб кардааст ва ба ҳар намозгузоре лозим аст дар охири намоз бар тамоми бародарони динни худ, ки бо ү дар ҳоли намоз ҳастанд ва ҳузур доранд ё дар өткін дигаре машғули намоз мебошанд ва ҳамчунин бар дигари мусулмонон салом қунад ва бигүяд «*Ассалому алаикүм ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ*».

Мавридхо ва шароит ва ахволе, ки Ислом җангро дар он таъиид кардааст ва ҳадафи Ислом аз җанг:

ҖАНГ БА ХОТИРИ ДИФОЙ АЗ ҖОН

Пайғамбар (с) чаҳордақ сол бо сабру шикебой дар Маккаю Мадина нишастанда мардумро ба дини Худо даьеват намуд ва озору азиятхои фаровони арабхои Макка ва яхуди Мадинаро таҳаммул кард, бе ин ки иқдом ба җанг ва муборизаи мусаллаҳона бинамояд. Асҳобаш кутак хұрдаю мачрұх шуда, пеши ү меомаданд ва аз вазъи худ шиква мекарданда болады. Пайғамбар (с) мехостанд, то ба он он ичозат дихад, ба дифои худ бипардозанд ва қилави зулму тақовузи душманонро бигиранд, вале Пайғамбар (с) дар ҷағоби эшон мегуфт: *Сабр қунед, чун ҳанұз дастури җангро надорам*. Озору шиканцаи мусулмонон ба چое расид, ки җанд нафар аз асҳоби Пайғамбар (с) аз چұмла Сумайя модари Аммор ибни Ёсир дар асари шиканча күшта шуданд (Сумайя ва шаваҳараш Ёсир ба василаи оли Мұғира дар азобу азияти шадид қарор гирифта буданд ва оли Мұғира мехостанд ононро аз дини Ислом боздоранд ва ин шиканча идома ёфт, то ин ки Сумайя ба шаҳодат расид).

Вақте мушрикин мұқовимату сарсақтии мусулмононро диданд ва аз баргардонидани онон ба куфр маъюс шуданд, ба шеваҳои дигаре аз хушунату азият мұтавассиил шуданд, то چое ки мұттағиқан қарор гузоштанда, дастағамъӣ Пайғамбарро (с) ба қатл бирасонанд. Вақте Пайғамбар (с) бар нияти шуми онон огоҳ шуд, ба Мадина муҳоцират кард. Мардуми Мадина бо гармию күшодарујй аз ү

истиқбол намуданد ва бар қабули дини Ислом бо ӯ байъат карданд. Албатта, куффор танҳо бо талошу дасиса барои қатли Пайғамбар (с) қаноат надоштанд, балки тамоми қабоил ва тавоифи ҷоҳилиятро барои нобудии дини Ҳудо ва даъвати ӯ муттаҳид карда буданд ва меҳостанд асаре аз он боқӣ намонад. Аз ин рӯ, Паёмбар (с) иҷозати ҷангро содир намуд.

Ҳар гоҳ оятҳоеро, ки Ҳудованд дар онҳо ба мусулмонон дастури ҷанг медиҳад, ба диққат мулоҳиза кунем, мебинем, ки ин оятҳо аз ҷанг ба унвони василае барои ҷилавгирий аз фасод ва таҷовуз ном мебаранд, зоро табиат ва ҳӯи инсон ағлаб тамоюл ба ихтилофу таҷовуз ва салби озодӣ аз дигарон дорад.

Ҳудованди мутаол дар ин бора мефармояд: «**Иҷозати дифоъ аз худ ба қасоне дода мешавад, ки ба онон ҷанг таҳмил мегардад, ҷаро ки ба эшон ситам рафтааст** (ва муддатҳои тӯлонӣ дар баробари золимон сабру шикебоӣ варзидаанд) **ва Ҳудованди тавоно бар ин аст, ки эшонро пирӯз гардонад, ҳамон қасоне, ки биноҳақ аз хонаю кошонаи худ ихроҷ шудаанд ва танҳо ҷурмашон ин будааст, ки мегуфтанд: Парвардигори мо Ҳудост!** Аслан, агар Ҳудованд баъзе аз мардумро ба василаи баъзе дафъ накунад (ва бо дasti покону муслиҳон аз муғсиҳон ҷилавгирий нанамояд, ботил бар ҳама ҷо тасаллут пайдо мекунад, он вақт) дайрҳо ва қалисоҳои масҳиён ва қуништҳои яҳудиён ва масҷидҳои мусулмонон, ки дар онҳо Ҳудо бисёр ёд мешавад, ҳароб мегарданд, бидуни тардид Ҳудованд ёри мединад қасонеро, ки ӯро ёри дижанд ва Ҳудованд нерӯманду мусаллат аст» (Ҳаҷ, 39-40).

Ин ду оят, ки ҷангро раво медоранд, иллати онро зулму таҷовузе қарор додаанд, ки нисбат ба мусулмонон анҷом мегирифт, эшонро ба ноҳақ маҷбур ба тарки хонаю кошона ва диёру ватани хеш мекарданд. Сипас Ҳудованд мефармояд: Чунончи дар ҳар асру замоне иҷозати ҷанг бо душманони ҳаққу озодӣ ба пайғамбарон ва мӯъминон дода намешуд, маҳали ибодати умматҳои онон ба дasti инсонҳои золиму фосид ва мутаҷовиз таҳриб мегардид ва дайрҳои роҳибон, қаноиси насоро, қуништи яҳудиён ва масҷиди мусулмонон,

ки бисёр номи Худо дар онҳо зикр мешавад, ҳамагӣ аз байн мерафтанд.

Баъд аз баёни иҷозаи ҷанг бо душманони дини Худо ва зикри сабаби он Ҳудованди мутаол вазифаи мусулмонони пирӯзшуда дар ҷангро мушаххас мекунад ва мефармояд: «**Он мӯъминоне, ки Ҳудованд ваъдаи ёрӣ ва пирӯзӣ ба онон додааст, қасоне ҳастанд, ки ҳар гоҳ дар замин ба эшон қудрат бибахшем намозро ба наҳви аҳсан меҳонанд ва закотро мепардозанд ва амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар менамоянд, саранҷом ҳамаи корҳо бар Ҳудо бармегардад**» (Ҳаҷ, 41).

Ҳадафи мусулмонон аз ҷанг ва пирӯзӣ дар он тавсиаталбӣ ва кишваркушӣ ва қасби султа бар дигарон нест, он гуна ки давлатҳои истеъморӣ чунин ҳадафҳоеро аз ҷанг дунбол менамоянд. Ислом иҷозат намедиҳад мусулмонон пас аз пирӯзӣ сарвату дороӣ ва манобеи иқтисодии дигаронро таҳти тасарруфи худ қарор диҳанд ва ғуруру такаббур аз худ нишон диҳанд ва ба унвони миллати бартар ҳуднамоӣ кунанд, балки мефармояд мусулмонон вақте пирӯз шуданд, **намоз меҳонанд**, сари таслиму бандагӣ дар пешгоҳи Ҳудованд бар замин мегузоранд ва ба василаи таваҷҷӯҳ ба Ҳудо ва ибодати Парвардигори худ рӯҳи хешро ба олами малакут боло мебаранд ва ба тазкияю тасфияи нафс аз ҳарчи боиси шарру фасод ва табоҳӣ аст мепардозанд, закот ва мозод бар ниёз моли ҳудро дар роҳи Ҳудо ва қӯмак ба мустамандон ва тавсиаи биноҳо ва муассисоти оммулманфиат ва ғайра мебахшанд ва адолати иҷтимоиро дар замин иҷро менамоянд. Мефармояд: «Амри ба маъруф менамоянд», танҳо ба ин розӣ намешавад, ки худ солеху дурусткор бошанд, балки ҳайру салоҳи ҳамаро меҳоҳанд. Ҳақ ва ҳақпаратиро дар байни мардум ривоҷ медиҳанд ва бо дасту забон мардумро ба покӣ ва тақво ва некӯкорӣ даъват менамоянд. «Аз бадиҳо бозмедоранд» ва монанди садди муҳкам дар муқобили зулму таҷовуз ва фасоду корҳои номашрӯъ меистанд ва онҳоро дар ҷомеа решакан менамоянд.

Пайғамбар (с) ба хотири ҷилавгирий аз фасод ва зулму таҷовузи золимону фосидон аз ҷониби Ҳудованд маъмурият ёфт, то бо онон ба ҷангу мубориза бархезад ва Ҳудованд мефармояд: «**Дар роҳи Ҳудо**

бичангед бо касоне, ки бо шумо мечанганд ва таҷовузу тааддӣ накунед, зеро Ҳудованд таҷовузгаронро дӯст намедорад, вақте ҷанг даргирифт, ҳар ҷо ононро, ки оғозкунандагони ҷанг будаанд, дарёфтед, эшонро бикушед ва ононро аз Макка, ки шуморо аз он ҷо берун кардаанд, берун созед (ва аз ҷанг дар ҳарами Макка набояд бок дошта бошед, зеро онон бо шиканчаю озор ва анвоъи фитна меҳостанд шуморо аз динатон баргардонанд ва) **фитна аз куштан бадтар аст (вале эҳтироми Масҷудулҳаром ба ҷойи худаш боқӣ аст ва) бо онон дар канори Масҷидулҳаром корзор накунед, магар вақте эшон бо шумо дар он ҷо ба набард бипардозанд, пас вақте бо шумо ҷангиданд, эшонро бикушед ва сазои коғирон чунин аст ва агар даст аз қуфр қашиданد ва Исломро пазируфтанд, Ҳудованд гуноҳашонро мебахшад. Бегумон, Ҳудованд омурзанда ва меҳрубон аст ва бо онон пайкор кунед, то **фитнае боқӣ намонад ва дин холисона аз они Ҳудо гардад.** Пас агар аз равиши нодурусти худашон даст бардоштанд ва Исломро пазируфтанд, аз ҷангу ҳамла ба эшон худдорӣ кунед, зеро ҷангу таҷовуз кардан ҷуз бар ситамгорон **раво нест»** (Бақара, 190-103).**

Ин оят ба мусулмонон дастур медиҳад, то бо касоне бичанганд, ки ононро мавриди таҷовуз қарор додаанд ва ба таъқиби коғирон ҳар ҷо, ки бошанд, бипардозанд ва ононро пароканда намоянд, ҳамон гуна ки коғирон қаблан мусулмононро овора сохтанд. Дар айни ҳол ин оятҳо мусулмононро аз таҷовузу зулм нисбат ба душманони ҷангии худ барҳазар медоранд ва дар ин бора бо таъкид мефармоянд, ки Ҳудованд мутаҷовизон ва золимонро дӯст намедорад. Сипас ин оятҳо ба рафторҳои нописанди коғирон дар ҳаққи мусулмонон ишора мекунанд, вақте ки қудрат доштанд, чӣ гуна бераҳмона ононро аз ватан ва хонаю кошонаи худ овораю берун карданд ва амнияти оромиши эшонро салб намуданд ва бо анвоъи азияту шиканча мусулмононро озор медоданд, то ононро аз динашон боздоранд ва мефармояд, ки ин фитнаю фасоде аст, ки аз куштан қабехтару хатарноктар аст, чун барои инсон ҳеч азобу балое аз ин саҳттар нест, ки ба хотири имону ақидае, ки аз рӯйи далелу мантиқ дар ақлу мағзи ўпойдор гаштааст, азияту шиканча шавад. Бинобар

ин, ба хотири ин фитнае, ки аз хатари марг шадидтар аст, бар мусулмонон вочиб аст бо чунин фитнаангезоне ба ҷангу мубориза бипардозанд. Ин оятҳо ҳамчунин мусулмононро аз ҷанг дар маконҳои муқаддаса манъ менамояд, аммо ҳангоме ки душманон ба ҳурмату покии онҳо таваҷҷӯҳ накарданд, барои мусулмонон ҷоиз аст, ки ба дифоъ аз ҳуд бипардозанд ва аз таҷовузи душман ҷилавгирий қунанд. Сипас ин оятҳо бо баён намудани ҳадаф аз ҷанг ба шевай равшан хотима пайдо мекунанд, ки иборат аз нобуд сохтани фитна дар дин аст, то дин комилан барои Ҳудо бошад, мардум ба озодии ақида даст ёбанд ва касе онро маҷбур ба тарки дин накунад.

ҖАНГ ДАР РОҲИ ҲУДО

Миллати Ислом мукаллаф ба таҳаққуқ бахшидани адолат ва иҷрои он дар замин аст ва ин таклиф мусулмононро мулзам месозад бар зидди зулму таҷовуз ва фасод ҳар ҷо, ки бошанд, қиём қунанд ва омилҳо ва сабабҳои онро решакан намоянд. На ин ки бар замин мусаллат шаванд ва манобеу манофеи миллатҳоро ба тороҷ баранд ва мардумонро ба зиллату бардагӣ қашонанд, балки бояд фармони Ҳудоро мухлисона ва ба дур аз ҳар ғарази шаҳсӣ дар қураи замин ба иҷро дароваранд. Ислом ин ҷангу дифоъ аз арзишҳои муқаддасро ҷиҳод ва ҷанг дар роҳи Ҳудо меномад ва Қуръон мефармояд: «**Дар роҳи Ҳудованд ба манзури ҷилавгирий аз фасод ва ба хотири пирӯзии ҳақ ба ҷанг бо золимону муфсидон ва кофирон бипардозед. Бидонед, ки Ҳудованд шунаво ва огоҳ аст**» (Бақара, 224).

«Дар роҳи Ҳудо ҷиҳоду талош қунед, он гуна, ки шоистаи ҷиҳод ва талош дар роҳи ӯст» (Ҳаҷ, 78).

Сабили Ҳудо ҳамон роҳи ҳақ аст. Ҳар ҷанге, ки ба хотири дин ва дифоъ аз ҳақ бошад, ҷангӣ фӣ сабилиллоҳ аст ва боз ҳар ҷанге, ки ба хотири аз байн бурдани зулм ва дифоъ аз мазлумон ва кӯмак ба онон алайҳи золимон ва нусрату ёрии Ҳақ бошад, фӣ сабилиллоҳ аст, ҳар роҳе, ки инсонро ба ҳақ бирасонад ва барои дифоъ ва кӯмак ба ҳақ бошад, ин роҳи Ҳудо ва сабилиллоҳ аст.

Куръони карим дар оятҳои бисёре мӯъминонро ба ҷангу мубориза дар роҳи Ҳудо, ки холисона барои ӯ ва ба дур аз манофеъи моддӣ ва дунёй бошад, даъват меқунад. Ба ин ду оят таваҷҷӯҳ фармоед, ки дар Мадинаи мунаввара бар Пайғамбар (с) нозил гардидаанд ва ҳадафҳои аслии ҷангу муборизаи Исломро баён менамояд: «**Бояд қасоне, ки зиндагии дунёро ба охират мефурӯшанд, дар роҳи Ҳудо бичанганд ва ҳар касе дар роҳи Ҳудо бичангад ва кушта шавад ва ё пирӯз гардад, баъдан подоши бузурге ба ӯ медиҳем.** Чаро шумо дар роҳи Ҳудо ва начоти мардону занон ва кӯдакони дармонда намечангед, ки фарёд бармеоваранд ва мегӯянд: Парвардигоро, моро аз ин шаҳру диёре, ки мардумонаш ситамкоранд, хориҷ соз, аз ҷониби худ сарпараст ва ҳимоятгаре барои мо қарор бидех ва аз сӯи худ барои мо кӯмаку ёвар бирасон» (*Нисо*, 74-75).

Дар ин ду оят ишораи латифе аст, ки ҷанг дар Ислом барои ҳукмронӣ бар мардум, ба зиллат қашидан ва тасаллут бар онон нест, балки ҷанги исломӣ ҷанге аст, ки дар роҳи Ҳудо ва начоти бечорагону мустазъафони боимон бошад. Монанди мӯъминоне, ки дар Макка боқӣ монда буданд, куффор ононро ба зиллат қашида ва азияту озор мекарданд, то аз ҳичрати эшон ҷилавгирий намоянд ва ононро аз динашон баргардонанд, ҳамон бечорагоне, ки ҳеч ёру ёваре надоштанд ва ба Ҳудо паноҳ бурданд. Ва Ҳудованд ба мӯъминон дастур дод, ки бар шумо лозим аст ба ёрию қӯмаки ин бечорагон бишитобед, ононро аз зулму бедод начот дихед. Ҳудованд баъд аз баёни ду ояти фавқ мефармояд: “**Қасоне, ки имон доранд, дар роҳи Ҳудо мечанганд ва қасоне, ки кофиранд, дар роҳи шайтон мечанганд.** Пас бо ёрони шайтон бичангед, бегумон, ҳиллаю найранги шайтон ҳамеша заиф будааст”. (*Нисо*, 276).

Түғён дар луғат ба маънои таҷовуз аз ҳад аст ва ҳар чизе, ки дар саркашию нофармонӣ аз ҳадду мизон хориҷ шавад, **тоғӣ** аст. Инсон ҳам вақте аз ҳадду мизон хориҷ шавад ва бар замин қудрату тасаллут пайдо кунад ва ин қудрату тасаллутро дар шарру фасод ба кор бибарад ва мардумонро ба бардагӣ бикашонад ва ба ҳуқуқи эшон таҷовуз намояд ва ононро аз ҳуқуқи худ ва маҳсулоту неъматҳое, ки аз замин ба вуҷуд меояд, маҳрум кунад, ҳадафҳои палид ҷанг дар

роҳи тоғут аст, ки Худованд онро мавриди таъну таҳдид қарор дода ва ҷузъи шиори кофирон муаррифӣ кардааст, аммо ҷанг дар роҳи Ҳудо ҷанге аст, ки ҳадаф аз он барқарор соҳтани қонун ва ҳукми Ҳудо дар замин ва тасаллuti он бар ҷаҳониён бошад, бидуни ин ки ҳадафҳои шахсӣ ва манофеи моддӣ ва султаҷӯй бар дигарон дар назар гирифта шавад.

Ҳамон гуна, ки Худованд мефармояд:

﴿تِلْكَ الْدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣]

[۸۳]

«Мо он сарои охиратро танҳо баҳраи қасоне мегардонем, ки дар замин ҳоҳони такаббуру истибкор нестанд ва фасоду табоҳӣ намечӯянд. Оқибат ва оянда аз они парҳезгорон аст» (Қасас, 83).

Ва дар ҳадис омадааст, ки як араби бадавӣ аз Пайғамбар (с) пурсид: Баъзе афрод ба хотири ба даст овардани ғанимат мечанганд ва баъзе дигар ба хотири ному шӯҳрат ва баъзе ҳам барои нишон додани худ ҷанг мекунанд, кадом як аз инҳо ҷанг дар роҳи Ҳудо аст?». Пайғамбар (с) фармуд: *“Касе, ки ба хотири ин биҷангад, ки фармону қонуни Ҳудо бартар аз ҳар қонуне бошад, ин ҷанг дар роҳи Ҳудо аст»* (Бухорӣ ва Муслим).

Бинобар ин, ҳадафи Ислом дар ҷиҳод ва ҷанг доимӣ ва поённозазир таҳаққуқ баҳшидан ба фармон ва қонуни Ҳудо дар замин мебошад, то низому қонунеро дар замин барқарор кунад, ки саодати башариро тазмин мекунад. Уммати Ислом муваззаф ҳастанд зулмро аз фарду ҷомеа дар тамоми замин, сарфи назар аз најоду ранг ва ҷинси онон, бартараф созанд. Худованд ба мусулмонон мефармояд: **«Бегумон, шуморо миллати миёнараве қарор додаем, то гувоҳоне бар мардум бошед ва Пайғамбар (с) низ бар шумо гувоҳ бошад»** (Бақара, 143).

Яъне, эй мусулмонон, шуморо, ки бар мардум гувоҳ қарор додаем, ба ин хотир аст, то қусуру ифрот ва тафрити онро мушоҳидаю дарк кунед ва ба ислоҳу бозгардонидани мутаҷовизон ба роҳи рост иқдом намоед. Манзур аз гувоҳ қарор додани мусулмонон

бар дигарон изҳори фазл ва бартарии уммате бар уммати дигаре нест, чун Худое, ки чунин вазифаро ба ӯҳдаи мусулмонон vogузор кардааст, барои ҳеч қавму нажоде бартарӣ бар нажод ва қавми дигаре қоил нашудааст, вале танҳо ҷамоат ва қавмеро, ки ба усул, қонун ва қаломи Худо имон доранд, аз ҳар рангу тоифа ва ҷинсе, ки бошанд, имтиёзу бартарӣ ва фазилат баҳшидааст ва оятҳои мансуси Қуръон ошкоро эълом медоранд, ки Ислом дини умумимардум ва дини ҳамагон аст. Ҳудованд хитоб ба пайғамбари ҳуд ҳазрати Муҳаммад (с) мефармояд: «**Эй Пайғамбар, ба мардум бигӯ: ман ғиристодаи Ҳудо ба сӯи шумо** (арабу аҷам, сиёҳу сафед ва зарду сурх) ҳастам, ҳамон Ҳудое, ки осмонҳою замин аз они ӯ аст, ҷуз ӯ маъбude нест, ӯ аст, ки мемиронад ва зинда мегардонад, пас имон биёваред ба Ҳудо ва ғиристодааш, он пайғамбари дарснахондае, ки ба Ҳудо ва суханонаш имон дорад, аз ӯ пайравӣ кунед, то ба роҳи рост ҳидоят ёбед» (Аъроф, 158).

Ислом дини тамоми инсонҳо аст. Бинем Пайғамбар (с) сафирони ҳудро ба сӯи ҳашт подшоҳ ва фармонравои мучовир ва ҳамсоя бо Ҷазиругуталараб ғиристод ва бо навиштани номаҳое эшонро ба дини Ислом даъват намуд, аммо ин подшоҳон ва фармонравоён даъвати Пайғамбарро рад карданд, ҳатто баъзе аз онон сафири Пайғамбар (с)-ро ба қатл расонданд ва баъзе дигар номаи Пайғамбарро (с) пора намуданд ва сафири ӯро таҳдид карданд. Бинобар ин, вакте барои мусулмонон маълум шуд, ки ин подшоҳону ҳукмравоён даъваткунандагони ба сӯи ҳакро ба қатл мерасонанд ва миллати таҳти тасаллути ҳудро аз дини Ҳудо мунҳариф сохтаанд ва ононро ба бардагӣ қашонидаанд, бар мусулмонон воҷиби қатъӣ шуд то бо ин золимону тоғутиён ба ҷанг ва мубориза бипардозанд.

Дар ҳоле ки мусулмонон ҳудашонро барои ҷанг бо Рум ва Форс омода мекарданд, ин ду давлат аксари нуқоти маъруфи рӯйи заминро дар байни ҳуд тақсим карда буданд, вале аз лиҳози сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба қуллий шикаст ҳӯрда буданд ва ҷангҳои пай дар пай ононро ба заъфу нотавонӣ дучор карда буд. Бо ин вазъ ҳанӯз бо ҳам дар ҳоли ҷанг буданд.

Шеваи рафтори ин ду давлат шеваи зулму қудратнамой буд, ки боиси нобудӣ ва фақру бадбахтии мардум шуда буд. Кишоварзон ва пешаварон дар зери бори хуроҷҳо ва молиётҳои камаршикан менолиданд ва ҳеч ишқу муҳаббате нисбат ба ватану мамлакат дар қалбашон боқӣ намонда буд. Аз лиҳози динӣ ҳам ба ақоиди ботилу музахраф рӯй оварда буданд. Эрониён дини обою аҷдоди худро, ки дини Зардушт буд, ба маҷусии сехромез, ки бар асоси ҷабру зулм ва таҷовуз аз ҳақ устувор буд, тағиیر дода буданд. Насроният низ дар Шарқ бо музахрафоти бутпарастӣ олуда ва пӯшида шуда буд ва бо ҷидолу мунозира ва баҳсҳое, ки аз юнониёни мутааҳхир ба ирс бурда буданд, ба фасод кашида шуда буд. Дар натиҷа маҷусияту насроният ҳар ду ба гурӯҳҳо ва дастахои мутааддид тақсим шуда буданд, ки дар ниҳояти душманий ва қинатӯзӣ бо ҳам рафтор менамуданд ва ба дasti яқдигар шиканча ё қушта мешуданд. Ин омилҳо комилан ба арабҳои фотех, ки ба сӯйи ин ду давлат лашкар кашида буданд, кӯмак кард ва лашкариёни Ислом дар ҳеч ҷое бо муқовимати мардумӣ рӯ ба рӯ нашуданд, чун барои аҳли Ироқ фарқ намекард, ки хироҷу молиётро барои румиҳо ба Византия бифиристанд ва ё онро дар Мадоин ба форсҳо бидиҳанд ва ё фотехони Ислом онро ба Мадина бибаранд. Агар ироқиёнро дар байни лашкариёни Ислому Форс мухайяр мекарданд, бидуни тардиҳ мусулмононро интиҳоб мекарданд, чун некӯкортару поктар, одилтар ва бораҳмтар буданд.

МУҚОИСАЕ ДАР БАЙНИ ҚОНУНИ ИСЛОМ ВА ҚАВОНИНИ БАЙНАЛМИЛАЙ ДАР ҖАНГ

Дар ҳоле ки Ислом ҷангро мубоҳ ва ҷоиз дониста, онро бо девори муҳкаме аз раҳму отифа ва инсоният маҳдуд кардааст, ки тамаддуни қарни бистум на таҳо ба он нарасида, ҳатто ба он наздик ҳам нашудааст. Ислом қавонине барои ҷанг муқаррар намуда ва риояи онҳоро воҷиб кардааст, то ба ин васила аз бадбахтиҳо ва хисороти ҷанг бикоҳад. Ин қавонин беҳтарин қонунҳое аст, ки то ба ҳол дар мавриди риояи муҳаббату раҳм ва инсоният дар ҷанг шинохта шуда, вазъ гардидааст. Қавонини исломиро мебинем, ки бо қавонини байналмилаӣ дар аксари мавриҷҳо ҳамоҳанг ва мувоғиқ мебошад, вале тафовуташ бо

қавонини байналмилалӣ дар ин аст, ки қавонини исломӣ қавонине ҳастанд, ки дин онҳоро вазъ намуда ва аҳкоми динӣ мебошанд. Аз ин рӯ, имони мусулмонон зомини ичрои онҳо аст, vale қонунҳои байналмилалӣ дар ин маврид дорои қуввае нестанд, ки ичрои онҳоро ба ӯҳда дошта бошад, ҳатто баъзе аз муҳаққиқон ақида доранд, ки ном ниҳодани тасмимоти байналмилалӣ ба қонун як навъ ҷашнпӯшиӣ ва маҷозӣ аст, чун ба тасмимот ва аҳкоме қонун гуфта мешавад, ки дорои қувваи ичроӣ бошанд ва нерӯи ичрои онро тазмин намояд, дар ҳоле ки ҳеч қудрате нест давлатҳоро ба ичрои қавонини байналмилалӣ мулзам созад, аммо аҳкоми ҷангии исломӣ илова бар ин ки ҳадафаши риояи раҳмату адолат аст, дорои нерӯи бисёр қавии ичроӣ аст, ки аз имони мусулмонон сарчашма мегирад ва ичрои онҳоро тазмин менамояд.

Ба муқоисаи қавонини ҷангии исломӣ ва қавонини байналмилалӣ таваҷҷӯҳ фармоед:

1. Қонуни байналмилалӣ мегӯяд: ҳар давлате, ки ноҷор ба эълони ҷанг бар зидди давлати дигаре шуд, бар он воҷиб аст, ки қабл аз шурӯи ҷанг дар муддат ва зарбулаҷали муайяне ба давлати мазкур эъломи ҷанг бинамояд ва ба ӯ эъломи хатар кунад, то он давлат ҳам эҳтиётҳои лозимиро ба амал оварад, ҳадаф аз ин эълони ҷангӣ ҷилавгириӣ аз хисорати бештар ва парҳез аз зулму ҳила ва ғофилгир намудани тараф аст.

2. Шариати Ислом мегӯяд: бар мусулмонон воҷиб аст қабл аз шурӯи ҷанг бо қуффор даъвати исломро ба онон бирасонанд ва таърих собит кардааст, ки Пайғамбар (с) бо ҳеч қавму миллате қабл аз ин ки даъвати исломро ба онон бирасонад, ба ҷанг напардохтааст ва айни ин корро ҳам ба фармондехонаш дастур медод. Дар «Саҳех»-и Муслим омадааст, ки Пайғамбар (с) ба барҳе фармондехонаш фармуд: «Ҳар гоҳ бо душмани мӯширики худ рӯ ба рӯ шудӣ, (қабл аз шурӯи ҷанг) ӯро ба интиҳоби яке аз се ҷиз даъват кун. Ҳар як аз онҳоро қабул кард, онро аз ӯ бипазир. Аввал, пазируфтани дини исломро ба ӯ пешниҳод кун, агар онро қабул накард, пардохти ҷизяро аз ӯ бихоҳ, агар онро ҳам напазируфт, он гоҳ бо ӯ биҷанг».

Ҷизя як молиёти сабук ва ноҷизе аст, ки қасоне ба Ислом имон намеоваранд, vale ҳукумати исломиро ба расмият мешиносанд ва ба

унвони яке аз афроди чомеаи исломӣ дармеоянд, онро пардохт мекунанд, ки баъдан ба тафсил дар бораи он баҳс мекунем.

3. Мутобики қонуни байналмилалӣ чорводорону кишоварzon, пешаварон ва ғайра, ки дар ҷанг ширкат надоранд, ҷузъи ҷангҷӯён ба ҳисоб намеоянд, пас набояд азият ва озоре ба онон бирасад. Сифати ҷангҷӯ ба қасоне хос аст, ки дар ҷанг ширкат доранд.

4. Шариати Ислом айни ин матлабро таътид карда ва дар ҷаҳордаҳ қарн пеш эълом намудааст. Қуръон мефармояд:

﴿وَقَتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]

«Дар роҳи Ҳудо бо кофироне бичангед, ки бар зидди шумо мечанганд ва аз ҳадди эътидол таҷовуз накунед ва мунҳариф нашавед» (Бақара, 190).

Яке аз инҳирофҳо ва таҷовузоте, ки Ҳудованд аз он наҳӣ фармудааст, куштан ва озор додани қасоне аст, ки дар ҷанг ширкат надоранд, монанди зану бачаҳои душманон ва маризону пиҳон ва раҳбарони динии онон ва ғайра.

Раббоҳ ибни Рабиа ривоят мекунад, ки дар яке аз ғазваҳо ҳамроҳи Пайғамбар (с) будам. Пайғамбар (с) бо асҳобаш аз канори часади зане, ки кушта шуда буд, гузаштанд. Пайғамбар (с) дар ҷилави он истод ва бо тааҷҷуб гуфт: «Ин зан, ки ҷангҷӯ набуд, намебоист қушта шавад. Сипас ба сӯйи асҳобаш нигоҳ кард ва ба яке аз онон гуфт: Бирав ва ба Ҳолид ибни Валид бигӯ: ба ҳеч ваҷҳ набояд бачаҳо ва коргарону занонро бикушанд» (Ривояти Муслим).

Ба ҳангоме ки Пайғамбар (с) худро омодаи берун рафтан барои ҷангӣ Мӯъта мекард, ба лашкариёни худ гуфт: «Занҳоро набояд бикушед ва бачаҳои заиф ва мардони пири фартустро набояд ба қатл бирасонед, дарахтҳои хурморо оташ назанед ва дарахтҳоро набуред ва хонаҳоро вайрон насозед».

Аз Ибни Аббос ривоят шудааст, ки ҳар вақт Пайғамбар (с) лашкари худро ба сӯйи душман мефиристод, ба онон мегуфт: «Роҳибон ва обидонро, ки дар дайрҳо ҳастанд, накушед».

3. Тибқи қонуни байналмилалӣ набояд захмиҳои ҷангӣ қушта шаванд ва набояд бо ҳилаю дасиса ва найранг душманро азоб дод ва ўро тоғифлгириона аз пой даровард ва набояд бомбаҳою норинҷакҳо ва аслиҳаҳое, ки азоби бештар доранд, барои қуштани афрод ба кор гирифта шаванд ва заҳролуд соҳтани ҷоҳҳои обу ҷӯйборҳо ва ҳӯроку таомҳоро манъ кардааст ва супориш кардааст, ки часади қушташудагон мавриди беэҳтиромӣ қарор нагиранд ва набояд мусла шаванд ва бинию лабу гӯши қушташудагон набояд бурида гардад ва эҳтироми часади қушташудагон аз ҳар қавму миллате, ки бошад, лозим аст.

3. Ислом ҳам таъкид дорад, ки набояд ҳеч як аз корҳои фавқ дар ҷанг аз мусулмонон содир шавад. Пайғамбар (с) ҳар гоҳ фармондехеро бар лашкарे ё гурӯҳе таъйин мекард, ба ў супориш менамуд, ки аз Ҳудо тақво дошта бошад ва аз азобаш битарсад ва парҳезгор бошад, бо мусулмононе, ки бо ў ҳастанд, ба некиу хубӣ рафтор қунад ва баъдан мефармуд: «*Ба номи Ҳудо ва дар роҳи Ҳудо ҷиҳод қунед ва бо қасоне, ки қуфр меварзанд, ба ҷанг бипардозед, вале ҳилаю ҳиёнат накунед ва аз қонуни Ислом ҳориҷ нашавед ва ғадру зулм нанамоед, қуштаҳоро мусла накунед ва ба қатъи бинию лабу гӯши онон иқдом нанамоед ва бачаҳоро накушид*» (Муслим).

Ҳатто агар душманон часади мусулмононро мусла карданд ва бинию лабу гӯши онҳоро буриданд, беҳтар он аст, ки мусулмонон дар ин кор муқобилии мисол накунанд. Ривояти зер айни ин матлабро таъйид менамояд: Вақте ки мушрикин дар ҷангӣ Үҳуд ҳазрати Ҳамза писари Абдулмутталиб ва шуҳадои дигарро мусла карданд, Пайғамбар (с) чун Ҳамза ва дигар асҳоби муслашударо дид, бисёр нороҳат шуд ва аз шиддати нороҳатӣ фармуд: «*Агар Ҳудованд як рӯз дар ин дунё моро бар онон пирӯз гардонад, бояд ба шевае ононро мусла мекунам, ки то ба ҳол ҳеч арабе ба ин шева мусла нашуда бошад*».

Дар ин асно ин оят нозил шуд: «*Эй мусулмонон, вақте ки хостед қасонеро, ки шуморо азияту шиканҷа карданд, мучозот қунед, ба ҳамон андоза ононро мучозот қунед, ки шуморо азият кардаанд ва агар сабру шикебоӣ пеша қунед, ҳатман шикебоӣ*

барои шикебоён беҳтар аст ва сабру шикебоии шумо ҷуз ба лутфи Парвардигор муюссар нест» (Наҳл, 126-127).

Вақте ин оят нозил шуд, Пайғамбар (с) фармуд: «Интиқом намегирем, балки сабру шикебоӣ менамоем». Аввалин халифаи Ислом ба фармондехи худ Усома тавсия ва супориш намуд: «Набояд хиёнат кунанд ва ба ҳилаю найранг мутавасил шаванд ва муртакиби ҷавру зулм гарданд ва набояд даст ба мусла кардани душманон бизананд ва бачаҳои кӯчаку пирамардон ва занонро набояд бикишанд ва набояд дарахтҳои хурморо қатъ ва ё онҳоро оташ бизананд ва набояд ҳеч дарахти мевадореро қатъ намоянд ва набояд гӯсфанде ё ғове, ё шутуреро, магар ба хотири ҳӯрдани гӯшии онҳо бикишанд».

4. Қонуни байналмилали мегӯяд, ки бо асирон ба хубӣ рафтор шавад ва азияту озор нашаванд ва набояд ононро ба қатл расонд ва ё захмӣ кард ва набояд бо эшон бадрафторӣ шавад ва ҳар гоҳ худро таслим карданд, набояд мавриди тавҳину таҳқир қарор гиранд ва ё ҳурияту озодии онон поймол гарداد.

4. Шариати Ислом мегӯяд: бояд бо ҳамаи асирон бо хубӣ ва шеваи писандида рафтор шавад. Қуръон рафтори нек бо асиронро ҷузъи некӯй ва эҳсоне, ки нишонаҳои имони мусулмонон аст, ба ҳисоб овардааст.

Ҳудованди мутаол мусулмононеро, ки бо асирон хуб рафтор менамоянд, мавриди таърифу тамцид қарор дода ва мефармояд: «**Аброр ва некӯкорон қасоне ҳастанд, ки ҳарчанд таом барои худашон зарурӣ аст ва ба он ниёзу алоқа доранд, вале ба хотири Худо онро ба фақирону ятимон ва асирон медиҳанд ва ба эшон мегӯянд, ки мо дар муқобили ин таом ҷазо ва подошу ташаккуре аз шумо намехоҳем** (ва подоши мо танҳо пеши Худо аст)». (Инсон, 8-9).

Пайғамбар (с) асҳобашро ба ҳусни рафтор ва муомилаи писандида нисбат ба асирон супориш мекард ва мефармуд: «**Асорати ононро дар назар ғиред ва ба хубӣ бо эшон рафтор намоед**».

Ислом раиси ҳукумати исломӣ ва халифаи исломро мухайяр сохтааст, ки асиронро дар баробари иваз ё беиваз ҳар кадом ба маслиҳат бошад, озод намояд ва мефармояд: «Ҳангоме ки бо кофирон дар майдони ҷанг рӯ ба рӯ мешавед, гарданҳояшонро бизанед ва ҳамчунон идома дихед, то ба андозаи коғӣ душманро заиф ва дарҳам бикӯбед, дар ин ҳангом асиронро маҳкам бибандед, баъдҳо ё бар онон миннат мегузоред (ва бидуни иваз озодашон мекунед), ё дар баробари озодии эшон фидя мегиред» (Муҳаммад, 4).

Пайғамбар (с) бар ҷамоате аз асирон некӣ намуда ва эшонро бидуни иваз озод кардааст ва бархоро дар муқобили фидя ва пардоҳти мол озод кардааст ва бархоро дар муқобили таълим додан ба бачаҳои мусулмонон озод сохтааст.

ОМОДАГӢ БАРОИ ҖАНГ

Аз ҳусусиятҳо ва бартариҳои арзишманди қонун ва шариати Ислом ин аст, ки бо воқеяти башарӣ ва мушкилоти он бо нишон додани роҳи ҳалли амалий ва мантиқӣ рӯ ба рӯ мешавад. Модоме ки андарзу панд ва мавъизаи ҳасана душманро аз зулм боз надорад, модом, ки душмани Ислом риояти ҳусни ҳамҷоворӣ ва аҳду паймон доир ба озодии ақидаро наменамояд, ҷанг дар ин маврид ҳақиқате аст иҷтиюнназар. Аз ин рӯ, Ислом ба мусулмонон дастур додааст, ки омодагии ҷангро дошта бошанд, муҳимоту васоили лозимро таҳия намоянд ва пешбинихои заруриро анҷом диханд. Ҳудованҷ мефармояд:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا أَسْتَطِعْنُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ أَلْخَيِّلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذَّوْ أَللَّهُ وَعَذَّوْكُمْ وَعَاهِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُفِيقُوْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

«Барои мубориза бо душманон то он чо, ки метавонед нерӯи моддӣ ва маънавӣ аз ҷумлаи аспҳои варзишаро омода созед, то ба василаи ин омодагӣ ва созу барги ҷангӣ душмани Ҳудо ва душмани хешро битарсонед ва қасони дигаре ҷуз ононро низ ба ҳаросу ваҳшат андозед, ки эшонро намешиносад, вале Ҳудованҷ ононро мешиносад ва ҳар он чиро дар роҳи Ҳудо сарф кунед,

подоши он ба тамом ва камол ба шумо дода мешавад ва ҳеч гуна ситаме бар шумо намеравад» (Анфол, 60).

Худованди мутаол дар ин оят ба мусулмонон дастур медиҳад, ки барои муқобила бо душманон то ҷое, ки метавонанд, худро омода намоянд ва тамоми имконоту қудрати моддию маънавии худро ба кор гиранд. Ин дастуре аст доимӣ ва маҳсуси давра ва замоне ва ё миллату қавме нест. Калимаи **қувва** лафзе аст ом ва шомили ҳама чизҳое мешавад, ки боиси қудрат дар ҷанг аст ва шомили ҳар василаю созу барги ҷангӣ аст, аз қабили сангарҳо ва аслиҳаҳои хушкӣ ва дарёи осмонӣ ба ҳар шаклу навъ ва қайфияте бошанд, ки бар ҳасби замону макон тағиир меёбанд ва ҳамчунин дарбаргирандаи захираю пуштионаҳои ҷангӣ ва ҳар чизе аст, ки барои омодагии размии миллат муфид аст, аз қабили пойгоҳҳои таълимоти низомӣ ва ёдгории фунун ва тактикаи ҷангӣ ва чизҳое, ки боиси қудрат ва ҳайбати давлати исломӣ аст.

Худованд, ки мефармояд: **“Аспҳои рибот”**, яъне, бояд аспҳои варзидаро ҳамеша дар ҳолати омодагӣ нигоҳ дошт, ба хотири ин аст, ки асп дар замони Пайғамбар (с) беҳтарин василаи нақлия буд. Бинобар ин, ҳар гоҳ бар ҳасби тағиiri замон василаи нақлия тағиир кунад ва ба ҷои асп аз киштӣ ва новгониҳо ва ҳавопаймоҳои ҷангӣ ва танку тӯп истифода шавад, бар мусулмонон воҷиб аст ин васоилро омодаи дифоъ намоянд. Манзур ва ҳадаф аз омода соҳтани ин нерӯҳо тарсонидан ва эҷоди руъб дар дили душманон аст, то ин тарс ононро аз таҷовуз ба кишварҳои исломӣ ва манобеъи иқтисодии эшон боз дорад ва мусулмонон дар хонаю кошонаи худ дар амну оромиш ба сар баранд. Ислом ин ҳолатро, ки дар истилоҳи имрӯзӣ ба сулҳи мусаллаҳона маъруф аст, бар пайравонаш воҷиб намуда, муддатҳо қабл аз ин ки Аврупо бо он ошно шавад. Ин аст маъни қавли Худованд, ки мефармояд: **«То душманони Ҳудо ва душманони хешро битарсонед»**.

Сипас мусулмононро ташвиқ менамояд, то сарвату дорои худро барои тақвияти соҳтори низомӣ ва ҷангӣ ва омодагии размӣ сарф кунанд. Чун омодагии размӣ ва қудрати низомӣ бе молу пул имконпазир нест ва ба онон итминон медиҳад, ки ҳарчи дар ин роҳ

ба манзури ризои Худо сарф намоянд, Худованд подоши онҳоро ҷандин баробар медиҳад ва ба ҳеҷ ваҷҳ ба онон зулм наҳоҳад шуд. Ин аст маъни фармудаи Худованд: **“Ҳар чизеро, ки дар роҳи Ҳудо ҳарҷ намоед, подоши он ба шумо пурра дода мешавад ва ба шумо зулме намешавад”.**

Худованд ба мӯъминон ваъда медиҳад, ки ҳар молеро дар роҳи Ҳудо ҳарҷ кунанд, зиёд бошад, ё кам, ҷазои коғӣ ва воғӣ ба онон дода мешавад. Қуръон дар мавриҷҳои дигар ҳарҷ накардан мол дар роҳи Ҳудо ва ҷиҳодро боиси нобудӣ ва ҳалокат дониста ва мефармояд: **«Ва дар роҳи Ҳудо ва ҷиҳоди фӣ сабилиллоҳ моли худатонро сарф кунед ва бо тарки инфоқ худатонро бо дасти хеш ба ҳалокат наяфканед».**

Маъни оят ин аст: Агар дар роҳи Ҳудо ва ҷиҳоди фӣ сабилиллоҳ инфоқ накунед, омодагии низомӣ ва разми шумо заиф мешавад. Он гоҳ душман ба хоку сарват ва манобеи табиӣ ва иқтисодии шумо ҷашм медӯзад ва ба шумо ҳамла мекунад ва нобудатон мегардонад, иллати аслии ин ҳалокат ва нобудӣ худи шумо ҳастед, чун аз омодагии лашкари хеш барои ҷилавгирий аз таҷовузи душман ҳуддорӣ намудаед.

ТАВСИЯҲО ВА СУПОРИШҲОИ КУЛЛИЙ ВА УМУМИЙ ДАР АСНОИ ҖАНГ

Ҳангоме ки ҷанг иҷтиинобнозир шуд, Қуръон нуқоти ҳассоси онро равшан месозад ва бар мусулмонон воҷиб менамояд, ки ба хотири пирӯзии худ онҳоро риоя кунанд ва мефармояд: **«Эй имондорон! Ҳангоме ки бо гурӯҳе аз душманон дар майдони корзор рӯ ба рӯ шудед, дар баробари онон истиқомат ва пойдорӣ кунед, фирор накунед ва бисёр Ҳудоро ёд кунед, то пирӯзу раstagor шавед, аз Ҳудо ва Пайғамбараш итоат намоед, дар миёни худ ихтилофу қашмакаш ба вучуд наёваред. Агар бо ҳам ихтилоф кунед, дармонда ва нотавон мешавед. Шукӯҳу ҳайбати шумо аз байн меравад, аз ин рӯ, шикебоӣ кунед ва Ҳудованд бо собирон ва шикебоён аст»** (Анғол, 45-46).

Ин ду оят шомили бар панҷ супориш ба шарҳи зер аст:

Аввал. Истиқомат ва пойдорӣ ва фирор накардан дар майдони корзор ва муқобила бо душман. Қонуни низомӣ дар асри ҳозир низ дастур ба қуштани сарбози фирорӣ дар ҳоли ҷанг медиҳад, ин қонун ба хотири тарс аз ин аст, ки мабодо бақияи сарбозон аз ӯ табаият кунанд ва тарсу беназмӣ дар сафҳои сарбозон ба вучуд ояд ва ин амр боиси шикасти лашкар шавад.

Дувум. Супориш ба ёд ва зикри Ҳудо дар аснои ҷанг аст, чун ёди Ҳудо таъсири фаровоне дар таъйини сарнавишти ҷанг дорад, имон ба Ҳудо кӯмаки маънавии бузурге ба ҷангҷӯ мебахшад ва боиси тақвияти нерӯи мубориза дар ӯ мегардад. Ба ҳамин хотир таъйини сарнавишти ҷанг дар дasti имон аст.

Севум. Супориш ба итоат ва фармонбардорӣ аст. Аввал, итоат аз Ҳудо ва пайравӣ аз дастуроти ӯ, ки боиси пирӯзӣ ва пешрафти мусулмонон аст ва дурӣ аз маъсият ва сарпечӣ аз омилҳои илоҳӣ. Сониян, итоат ва фармонбардорӣ аз дастуроти ҷангии Пайғамбар (с), ҷаро ки он ҳазрат дар аксари ҷангҳо бо қуффор шахсан фармондехiro ба ӯҳда дошт. Солисан, бар сарбозон воҷиб аст аз фармондехони худ итоат кунанд. Ҳудованҷ мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمُ﴾ [النساء : ٥٩]

«Аз Ҳудо, Пайғамбар (с) ва соҳибони амр ва масъулони худатон итоат кунед» (Нисо:59).

Итоат аз фармондехи қулли қиво поя ва асоси низоми ҷангӣ ва рукни аслии пирӯзӣ мебошад.

Чаҳорум. Супориш ба адами эҷоди ихтилоф ва қашмакаш аст, зоро ихтилофу қашмакаш дар байни лашкариён дар ҳолати ҷанг муҳимтарин омили шикаст ва пирӯзии душман бар гурӯҳҳои дар ҳоли низоъ аст.

Панҷум. Супориш ба сабру истиқомат ва шикебоӣ бар боло ва нороҳатиҳое аст, ки аз қудрати низомӣ ва бисёрии нафароти душман ҳосил мешавад. Бояд яқин дошт, ки дасти пурқудрати Ҳудо барои кӯмак ва таъиид дар пушти собирон ва муқовиматкунандагон қарор

дорад ва сабру пойдорӣ дар ҷанг яке аз омилҳои бисёр муҳими пирӯзӣ аст.

Ва яке аз супоришҳои ҷангии, ки аз Пайғамбар (с) ривоят шуда, ин аст, ки мефармояд: **“Ҷанг тактика аст”**. (Бухорӣ ва Муслим)

Ин супориш мусулмононро ташвиқ мекунад, то ҳушёрии ҷангии худро ҳифз қунанд ва аз найрангҳои душман боҳабар бошанд. Ин навъ ҳушёрий имрӯз ба үнвони тактика яке аз фанҳои ҷангӣ ба ҳисоб меояд ва дар донишкадаҳои низомӣ тадрис мешавад ва яке аз бузургтарин омилҳои пирӯзӣ дар ҷанг аст.

НЕРӮИ МАѢННАВӢ ДАР ҆ҖАНГ

Аслиҳаи мӯъминон дар ҷанг ду навъ аст: Яке маънавӣ ва дигаре моддӣ. Аслиҳаи маънавӣ, ки дар қалб ҷой гирифта ва дар дарун истиқрор ёфта иборат аст аз имони комил ба Худо ва имон ба ин ки ҷangi онон барои Худост ва ин омодагии маънавӣ бар ҷанд амр устувор аст. Аз ҷумла имон ба ин ки қӯмак ва нусрати Худо бо мӯъминон аст ва эшонро ба василаи фариштагон дар ҷанг қӯмак менамояд, дар дилҳои душман рӯбӯ ваҳшате меандозад, ки тоби муқовиматро аз даст медиҳанд. Худованд мефармояд: «**Эй Пайғамбар, ба ёд биовар он замонеро, ки Парвардигорат ба Фариштагон ваҳӣ кард, ки Ман бо шумо ҳастам ва мӯъминонро бо истиқомат ва событқадам бидоред ва Ман ҳам дар дилҳои кофирон ҳаросу ҳавф ва рӯб меандозам**» (Анғол, 12).

Шуҷоату шаҳомати касе, ки аз Худованд мешунавад, ки Парвардигораш бо ӯ аст ва ӯро ба василаи фариштагон қӯмак мерасонад, бояд ба чӣ марҳалае расида бошад?! Баъд аз ин навиди нерӯбахш аз Парвардигораш оятхое дарёфт медорад, ки беш аз пеш ӯро ташҷеъ ва ташвиқ менамоянд ва нури умедро дар дарунаш шӯълавар месозанд, ки гурӯҳҳое, ки аз лиҳози теъдод кам ҳастанд, вале аз лиҳози имон қавӣ ва нерӯманд мебошанд, бар дастаҳое, ки аз назари теъдод фаровонанд, вале имон надоранд, ба амру хости Худо пирӯз мешаванд. Худованд мефармояд: **“Гуфтанд қасоне, ки ба дидори Парвардигорашон яқин доштанд, чӣ қадар гурӯҳи каме**

бо изни Худо бар турӯҳи бисёре пирӯз гардидааст ва Худо ҳамроҳи собирон аст”.

Ва боз мефармояд:

﴿إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَعْلَمُوْا مَا تَتَّيَّنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائِةً يَعْلَمُوْا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَئَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ [الأنفال: ٦٥]

«Ҳар гоҳ аз шумо бист нафар инсони сабир ва шикебою варзида ва боимон вучуд дошта бошад, бар дувист нафар (ки дорои чунин сифоте нестанд) ғолибу пирӯз мешаванд ва агар аз шумо сад нафар бошанд, бар ҳазор нафар аз кофирон ғалаба менамоянд» (Анғол, 65).

Ин бист нафаре, ки бар дувист нафар ва ин сад нафаре, ки бар ҳазор нафар пирӯз мешаванд, ҳамон турӯҳхое камададе ҳастанд, ки бар турӯҳҳои серадад ғолиб меоянд. Чун онон бо силоҳи рӯҳӣ ва маънавии бисёр қавӣ ва нерӯманде мусаллаҳ ҳастанд, ки заъфи моддӣ ва қиллати ададиро ҷуброн менамояд ва ба василаи қудрати маънавӣ бар душман ғалаба менамоянд.

Пояи дигаре, ки қудрати маънавӣ бар он устувор аст, ин аст, ки Худованд дари умеду раҳмати худро бар рӯйи лашкариёне, ки дар роҳи ў мечанганд, боз кардааст. Ачри бузургеро, ки дар охират барояшон омода сохтааст, баён мекунад ва мефармояд: «Онон, ки ҳичрат карданд ва аз хонаҳои худ берун ронда шуданд ва дар роҳи Ман азият ва озорашон расониданд ва ҷангиданду күшта шуданд, ҳамоно гуноҳашонро мебахшам, ба биҳишташон дармеоварам, ҳамон биҳиште, ки наҳрҳо дар зери дараҳтони он равон аст. Ин подоше аст барои эшон аз сӯйи Худо ва подоши некӯ танҳо дар назди Худо аст» (Оли Имрон: 195)

Пояи дигаре, ки қудрати маънавӣ бар он устувор аст, ин аст, ки Худованд мӯъминонро ба ҷанг дар роҳи худ ташвиқ намудааст ва ҷанг дар роҳи худро дар қалби онон мавриди ишқу алоқа қарор додааст. Чун натиҷаи ҷанг ҳарҷӣ бошад, чи зинда бимонад ва чи күшта шаванд, ба нафъи муҷоҳидон аст. Агар зинда бимонанд, ба унвони вориси гузаштагон дар замин ҳукumat мекунанд ва Худованд

мефармояд: «Худованд ба қасоне аз шумо, ки имон овардаанд ва корҳои шоистаэро анҷом додаанд, ваъда медиҳад, ки онро яқинан ҷойгузини пешиниён ва вориси ҳукумати эшон дар замин ҳоҳад кард, ҳамон гуна ки пешиниён(и) (додгарро) ҷойнишини тоғутиён ва золимон қабл аз худ кардааст» (*Nur*, 55).

Ва агар дар ҷанг шаҳид шаванд, подоши эшон ба таври қатъӣ биҳишт аст, мефармояд: «Агар дар роҳи Ҳудо кушта шавед ё бимиред, мағфират ва раҳмате, ки шуморо дар бар мегирад, беҳтар аз ҳама чизҳое аст, ки онҳоро дар тӯли умр ҷамъ мекунанд» (Оли Имрон: 157)

Сипас мебинем, ки Қуръон таъбири дигаре ба кор мебарад, ки итмион ва оромишро ба қалб боз мегардонад ва изтиробу нооромиҳои онро аз байн мебарад ва ҳаёту зиндагии доимиӣ баъд аз маргро тазмин мекунад ва таъкид мекунад, ки шаҳид шудан дар роҳи Ҳудо марги абадӣ нест, балки интиқол аз марҳалаи муқаддамотӣ ба марҳлаи ҷовидонии ҳаёт аст ва шуҳадо дар пешгоҳи Парвардигорашон зинда ҳастанд ва мефармояд: «Ҳаргиз набояд қасонеро, ки дар роҳи Ҳудо шаҳид мешаванд, мурда ҳисоб орӣ, балки эшон зинда ҳастанд ва дар назди Парвардигорашон ба эшон рӯзӣ дода мешавад» (Оли Имрон: 169)

Қуръон ба манзури тарғиби мӯъминон ба ҷиҳод шеваҳо ва услубҳои гуногуни балоғиро ба кор гирифтааст. Аз ҷумла мефармояд: «Бегумон, Ҳудованд ҷону моли мӯъминонро ба баҳои биҳишт ҳаридорӣ кардааст. Онон бояд дар роҳи Ҳудо бичанганд ва бикушанд ва кушта шаванд. Ин ваъдае аст, ки Ҳудованд онро дар китобҳои осмонии худ – Тавроту Инчил ва Қуръон (ба унвони санади мӯътабар сабт кардааст) ва ваъдаи ростин ва бидуни таҳаллуфи онро додааст. Ҷӣ касе аз Ҳудованд ба ваъдаи худ вафокунандатар аст? Пас ба муомилае, ки бо Ҳудованд анҷом додаед, шод бошед ва ин муомила барои шумо саодату пирӯзии бас бузург аст» (Тавба, 111).

Дар ин ояти шарифа Ҳудованди мутаол маънои ҷиҳодро ба тасвир кашида, онро мӯҷассам сохта ва дарки онро барои дилҳо осон кардааст. Онро ба сурати муомила ва тиҷорате, ки мардум дар байни

худ анчом медиҳанд, тамсил задааст бо ин тафовут, ки ин муомила як навъи маҳсус ва ҷудо аз дигар муомилот аст. Ҳаридори он Зоти Аллоҳ аст ва фурӯшанд ба ҷондагони ў мебошанд ва ҳеч кас аз Ҳудованд дар вафо ба аҳду паймонаш ростгӯтар нест. Он гоҳ Ҳудованд баҳои ҷону моли ҳаридоришида аз мӯъминонро биҳишт қарор медиҳад, ба тавре ки ҳар гоҳ мӯъминон ҷону моли худро дар роҳи Ҳудо фидо кунанд, истеҳқоқу шоистагии дарёftи баҳое, ки Ҳудованд ваъдаи онро додааст, хоҳанд дошт.

Ҳамчунин Ҳудованди мутаол дар ин оят мӯъминонро ба ҷангу мубориза дар роҳи худ ташвиқ намуда, ҷиҳодро барои дилҳояшон маҳбуб гардонидааст ва онҳоро ба талош барои расидан ба савобу ҷазои некӯи ҷиҳод дар қиёмат ташкеъ намудааст. Ва дар ҷои дигаре дар Қуръон мебинем, ки Ҳудованд мӯъминонро аз оқибатҳои бади тарки ҷиҳод дар роҳи ў барҳазар медорад ва онро аз розӣ шудан ба зиндагии дунё ба ҷои охират мавриди сарзаниш ва тавбих қарор медиҳад ва мефармояд зиндагии дунё дар муқобили зиндагии охират ноҷизу беарзиш ва қобили муқоиса нест: **“Эй имондорон! Ҷаро ҳангоме ки ба шумо гуфта мешавад барои ҷиҳод дар роҳи Ҳудо ҳаракат кунед, сустӣ мекунад ва дил ба дунё медиҳед? Оё ба зиндагии ин ҷаҳон ба ҷои зиндагӣ дар охират розӣ ва хушнудед?** (Оё фониро бар боқӣ тарҷеҳ медиҳед, магар сазовор аст, ки ин корро кунед) **ва колои ин дунё дар баробари неъматҳои қиёмат чизи каму беарзише беш нест”.** (Тавба, 38).

Он гоҳ Ҳудованди мутаол баъд аз тавбии мӯъминон ва сарзаниши эшон бар тарки ҷиҳод шева ва услуби таҳдиdro ба кор мебарад ва рӯбу вахшатро дар дили касоне меандозад, ки ҷиҳод дар роҳи ўро ба фаромӯши месупоранд ва мефармояд: **«Агар барои ҷиҳод басуръат ҳаракат накунед, Ҳудованд шуморо** (дар дунё бо истилои душманон ва дар охират бо оташи сӯзон) **азоби дарднок медиҳад** (ва шуморо нобуд мекунад) **ва қавмеро ҷойгузини шумо мекунад, ки ғайри шумоанд.** (Ва ноғармонии шумо танҳо ба зиёни худатон аст), ҳеч зиёнери ба Ҳудованд намерасонед ва Ҳудованд бар ҳама чиз тавоно аст» (Тавба, 39).

Худованд мұғымионро таҳдиid менамояд, чунончи ба қои посухи мусбат ва лаббайк гуфтан ба даъвати илохай ба қиҳод сүстій ва танбалай нишон диханд, ононро бо азоби шадиду дардноке азоб хоҳад дод, ки ҳамон азоби зиллату бардагай, аз даст додани қудрату ҳукм ва расидани қудрат ба қавму миллати дигар ва ғайра мебошад.

Боз Худованди мутаол ба услуби дигаре таваҷҷӯхи мусулмононро ба ҳақиқат ва саранчоми қиҳод қалб менамояд ва мефармояд ҳарчанд ҷанг дар роҳи Худо ба сурати зоҳир бо тарс ҳамроҳ аст ва дилҳо ҷандон ба он моил нестанд, valee василаи расидан ба саодат ва ҷизҳои мавриди ишқу алоқа аст ва натоичи муғиду боарзиши фаровонеро дар бар дорад. Аз ҷумла эъломи калими Ислом ва пирӯзии дини Худо ва дағъи зулм мебошад. Худованд мефармояд: «**Ҷанг бар шумо воҷиб гаштааст ва ҳол он ки аз он безоред, лекин чи басо ҷизеро дўст намедоред, valee он ҷиз ба нафъи шумо аст ва чи басо ҷизеро дўст дошта бошед, valee он ҷиз ба зарари шумо аст ва** Худованд (ба румузи корҳо огоҳ аст ва маслиҳати шуморо) **медонад ва шумо** (аз асрор бехабаред ва маслиҳати худатонро чунончи лозим аст) **намедонед»** (*Бақара*, 216).

ЧИЗЯ

Қабл аз ин ки давлати Ислом алайҳи давлати дигаре эълони ҷанг кунад, онро дар байн қабули дини Ислом ё пардоҳти ҷизя, ё ҷанг мухайяр месозад ва ҳадаф аз ҷизя ин аст, ки давлати ғайриисломӣ таҳтулҳимояи мусулмонон бошад ва Ислом аз шарри он маҳфуз шавад ва аз тарафе заминаи таблиғот ва даъват ба сўйи Ислом боз ва озод бошад, ба тавре ки даъват ба дин бидуни икроҳ ба ҳамаи гурӯҳҳо ва қабоил бирасад ва мубаллиғони исломӣ аз газанду таҷовузи дигарон маҳфуз бимонанд.

Асл ва далели машрӯ'ияти ҷизя ин оят аст, ки мефармояд: «**Бо қасоне аз аҳли китоб, ки ба Худо ва рӯзи ҷазо имон надоранд ва ҷизеро, ки Худованд онро дар Қуръон ва фирмодааш** (дар суннати худ) **таҳрим кардаанд, ҳаром намедонад ва ойини ҳақро намепазиранд, бо чунин афрод пайкору корзор кунед, то замоне**

(ба Ислом гардан ниҳанд) **ва хозеона ба андозаи тавоной ҷизяро пардозанд»** (*Тавба*, 29).

Ҷизя иборат аст аз як навъ молиёти шахсӣ, ки лозим аст афроди ғайримусулмон, ки ҷузъи табааи қишвар ва давлати исломӣ ҳастанд, ба давлат бипардозанд. Ҷизяи ғаримусулмонон ба манзалаи закот воҷибе аст, ки мусулмонон бояд ба давлат пардохт кунанд, то дар масолехи омма сарф шавад, аз ин рӯ, воҷиб аст табааи ғайримусулмон онро пардохт кунанд, то мутақобилан аз ҳуқуқи як табаа ва шаҳрванди исломӣ бархурдор бошанд ва ба ҳамин хотир аст, вакте ки мусулмон мешаванд, ҷизя аз онҳо соқит мегардад ва пардохти закот бар онҳо воҷиб ҳоҳад шуд.

Ҳаргиз Ислом вазифаи раҳму шафқатро фаромӯш намекунад, иҷозат намедиҳад, ки ҷизя бар афроди заифу нотавон ва фақир вазъ шавад ва ононро мулзам бар пардохти ҷизя кунанд. Дар номаи Ҳолид ибни Валид ба аҳли Ҳира омада, ки Ҳолид мегӯяд: «Ҳар пирамарде, ки аз кор афтода бошад, ҳар касе, ки ба оғату маразе аз маразҳо мубтало бошад, ҳар сарватманде, ки фақир шуда бошад, ба тавре ки аҳли дину мазҳабаш ба ӯ садақа ва эҳсон медиҳанд, ҷизяро намедиҳад ва ҳароҷоти зиндагии худ ва хонаводаашон то замоне, ки таҳти ҳукумати исломӣ қарор доранд, ба ӯҳдаи байтулмоли муслимин аст».

Абӯюсуфи шогирди Имом Абӯҳанифа дар китоби худ ба номи «Ал-Хироч» чунин мегӯяд: «Ҷизя бар занону қӯдакон ҷоиз нест, ҷизя аз фақире, ки мардум ба ӯ қӯмак мекунанд, гирифта намешавад, афроди қӯре, ки дорои шуғл ва санъате нестанд, қасоне, ки фалаҷ ҳастанд, ҷизя намедиҳанд, аммо агар афроди қӯру фалаҷ сарватманд бошанд, бояд ҷизя бидиҳанд ва аз роҳи бону обидоне, ки дар дайрҳо зиндагӣ мекунанд, ҷизя гирифта намешавад, магар ин ки дорои сарвату мол бошанд».

Дар таъиини ҳаҷм ва андозаи ҷизя, ки чи қадар аст, Имом Абӯҳанифа мегӯяд: «Ҷизя бар инсони фақир дувоздаҳ дирҳам дар сол аст ва бар инсони мутавассит бисту чор дирҳам аст ва бар сарватмандон чиҳилу ҳашт дирҳам аст».

Ҳар гоҳ ғайримусулмон ҷизяро пардоҳт намуд, бар давлати исломӣ воҷиб аст, ки амнияти ӯро таъмин кунад ва аз ӯ ҳимоят намояд. Ҳангоме ки мавриди таҷовуз қарор гирифт, ба дифоъи ӯ бархезад, озодии диниро ба ӯ ато кунад, монанди як шаҳрванди мусулмон бо адлу мусовот бо ӯ рафтор кунад. Афроди таҳтулҳимояи мусулмонон дар истилоҳ **аҳли зимма** ном доранд, чун тамоми ҳуқуқҳои як шаҳрванди исломӣ ба муқтазои аҳду зиммаи Ҳудо ва расули Ҳудо барои онон событу воҷиб аст. Фармонравоёни исломӣ ба ин шева бо аҳли зимма рафтор кардаанд. Ба аҳду паймоне, ки Ҳолид ибни Валид бо аҳли Димишқ бастааст, таваҷҷӯҳ фармоед: «Ин тааҳҳуде аст, ки Ҳолид ибни Валид вақте ки вориди Димишқ шуд, ба мардуми он шаҳр месупорад: ба эшон амони ҷонӣ ва молӣ дода ва ононро дар умури динӣ ва калисо таъмин ва озод сохтааст. Девори муҳофизи шаҳрашон хароб намешавад, касе ҳақ надорад ба зӯр дар хонаҳои эшон сукунат кунад. Ҳаққе, ки доранд тазмини он ба василаи аҳд ва зиммаи Ҳудо ва зиммаи расули Ҳудо ва зиммаи хулафо ва мӯъминон аст, модоме ҷизяи худро пардоҳт кунанд, ҷуз некӣ ва ҳусни рафтор ҷизе наҳоҳанд дид».

Ба ростӣ, ҷизя маблағи ноҷизе аст, ки аҳли зимма дар баробари тааҳҳудоти ҳукумати исломӣ пардоҳт менамояд ва як навъ қӯмак ба артише аст, ки дифоъ аз онро ба ӯҳда дорад ва беҳтарин далел бар ин ки мусулмонон ҷизяро ба унвони ҳаққи дифоъ аз аҳли зимма мегирифтанд. Ин аст, ки Абӯюсуф дар китоби худ «Ал-хироҷ» мегӯяд: «Баъд аз ин ки Абӯубайда ибни Ҳароҷ бо аҳли Шом мусолиҳа кард ва ҷизяро аз эшон гирифт, ба ӯ ҳабар расид, ки давлати Рум тамоми қудрату нерӯи низомии худро ҷиҳати муқобила бо ӯ омода сохтааст. Ин ҳабар барои Абӯубайда ва мусулмонон ҳабари ногуворе буд. Абӯубайда фавран ба тамоми фармондехони худ, ки дар шаҳрҳо буданд, ки бо аҳли он шаҳрҳо мусолиҳа шуда буд, нома навишт ва ба эшон дастур дод, ки ҳар ҷизя ва хироҷе, ки аз мардумони он шаҳрҳо дарёфт шудааст, ба онон бозгардонанд ва ба мардум бигӯянд: ба ин далел амвол ва ҷизяи шуморо бармегардонем, чун ба мо ҳабар расидааст, ки Рум бо тамоми қувва қасди ҳамла ба мо дорад ва шумо ба ин шарт ҷизяро ба мо додаед, ки аз шумо дифоъ кунем, чун мо қудрати дифоъ аз шуморо надорем, он чиро, ки аз

шумо гирифтаем, пас мегардонем. Агар Худованд моро ба Рум пирӯз кард, мо бар шарти худ пойдорем ва ба тааххуду сулҳномае, ки дар байни мо навишта шудааст, вафо дорем. Вақте ки фармондехон ба дастури Абӯубайда амволи аҳли Шомро ба онон пас гардониданд ва он чи Абӯубайда супориш карда буд, ба эшон гуфтанд, аҳли Шом гуфтанд: «Худованд шуморо ба сӯйи мо бозгарданад ва шуморо ба Рум пирӯз намояд».

Далели дигар бар ночиз будани ҷизъе, ки мусулмонон аз табаи ғайримусулмон мегирифтанд, дар муқобили тааххуде, ки ба онон месупурданд, эътироф ва иқори донишманд ва алломаи маъруф Дарибар аст, ки дар китоби худ ба номи «Мубориза дар байни илму дин» чунин мегӯяд: «Бегумон, ончи мусулмонон аз афроди таҳтулҳимояи худ мегирифтанд, ҷизи бисёр кам ва беарзиш буд, ки ба ҳеч ваҷӯ бо он чи ки бо ҳукуматҳои миллии худ қаблан медоданд, қобили муқоиса набуд».

Ҳуқуқдони маъруф Мантискию дар китоби худ ба номи «Рӯҳи қонунҳо» ҳангоми ишора ба хироҷ ва молиёти давлатӣ мегӯяд: «Хироҷ ва молиёти сангине, ки аз тарафи давлатҳои вақт бар мардум вазъ шуда буд, боис шуд, ки мусулмонон ба осонӣ ва саҳлу содда бо футӯҳоти худ рӯ ба рӯ шаванд. Чун мардум диданд ба ҷойи ин ки дар муқобили як занчираи бепоён аз хироҷу молиёти сангин, ки тамаъ ва ҳирси инсонҳои мағрут онро вазъ карда буд, гардан ниҳанд, беҳтар он аст ҷизъи кам ва ночизро, ки бар эшон саҳл аст, пардоҳт намояд».

КАСОНЕ, КИ АМОН МЕХОҲАНД ВА БА МУСУЛМОНОН ПАНОҲАНДА МЕШАВАНД

Яке дигар аз қонунҳои Ислом, ки далолат бар гузашт ва саъаи садри мусулмонон дар асноъи ҷанг бо қуффор дорад, ин аст, ки Ислом бар афрод ва гурӯҳҳои душман иҷоза додааст, то ба мусулмонон паноҳанд шаванд ва доҳили сарзамини онон гарданд ва таҳти ҳимояти қонуне, ки дар фиқҳи исломӣ ба номи **амон** маъруф аст, зиндагӣ кунанд. Ислом на танҳо ҳифозати паноҳандагонро тазмин мекунад, балки бар мусулмонон воҷиб кардааст, то замоне, ки ин паноҳандагон дар мамлакати исломӣ ҳузур доранд, аз ҷону моли

онон ҳифозату ҳимоят кунанд. Ҳатто Ислом қадами болотар дар ин маврид бармедорад ва аз анвои имтиёзоти иҷтимоӣ ва ахлоқӣ ононро бархурдор менамояд ва эшонро аз баъзе аҳкоме, ки бар мусулмонон воҷиб аст, муъоф мекунад (монанди иҷрои ҳад дар муқобили хӯрдани шароб). Ҳадаф аз амоне, ки Ислом онро воҷиб кардааст, ин аст, ки ба паноҳандагон фурсат дода шавад, то битавонанд ҳақиқати исломро ба хубӣ дарк кунанд ва аз рӯйи илм бо он ошно шаванд. Бегумон, ин навъ муомила беҳтарин омил барои густариши даъвати Ислом аст.

Далели шаръии амон ва паноҳ додан ба коғирон ин оят аст, ки Ҳудованд мефармояд:

«Ҳар гоҳ яке аз мушрикон ба ту паноҳ оварад ва амон хост, ба ӯ амон бидех, то фурсати шунидани қаломи Ҳудоро дошта бошад, вақте ки қаломи Ҳудоро шунид, ӯро ба ҷое, ки барои ӯ амн аст, бирасон» (Тавба, 6).

Маъни ин оят ин аст: Эй Пайғамбар (с), ҳар гоҳ яке аз мушрикон ба ту паноҳ овард, то қаломи Ҳудоро бишунавад ва ҳақиқату моҳияти исломро бишиносад ё туро аз наздик бибинаду бишиносад, ба ӯ паноҳ бидех ва ӯро тазмин кун, то битавонад қаломи Ҳудоро бишунавад. Ин фурсате аст барои ӯ, то исломро гӯш ва шиносоӣ кунад, он гоҳ агар ба сӯйи Ислом ҳидоят пайдо кард ва аз рӯйи илму далел ба он имон овард, чӣ беҳтар ва агар имон наовард, бар ту воҷиб аст ӯро ба ҷое бирасонӣ, ки дар он ҷо бар ҷону моли худ эмин бошад. Ислом дар мавриди паноҳ додан ба қуффор дари васеъеро боз кардааст ва ба ҳар як аз мусулмонон иҷоза додааст, то ба ҳар фарду гурӯҳи коғир паноҳандагӣ диханд ва ин ҳаққи амону аҳде, ки ҳар фарди мусулмон ба коғир медиҳад, бояд мӯҳтарам шумурда шавад, чун Пайғамбар (с) мефармояд: **«Аҳду зиммаи ҳамаи мусулмонон яке аст. Камтарин ва заифтарин фарди мусулмон аҳду зиммаро анҷом медиҳанд»** (Ҳоким).

Ислом паноҳ додану амон додани зани мусулмонро ба монанди амони марди мусулмон мепазирад. Чун Пайғамбар (с) мефармояд: **«Эй Умму Ҳонӣ (яке аз занони Макка буд) мо, ба қасе, ки ту ба ӯ амон додай, амон додаем»** (Бухорӣ).

Ислом дар қонуни паноҳандагӣ ҳеч шартеро дар назар нагирифтааст, магар он шартҳое, ки боиси тазмини амну оромиши мусулмонон аст, монанди таъкид бар ин ки афроди паноҳандашуда, ҳаққи доштани қудрати низомӣ ва афроди мусаллаҳ дар хоки исломро надоранд ва таъкид бар ин ки набояд нишонаи тамоюл ба фитнаю ҷоссусӣ аз эшон мушоҳид шавад. Албатта, ин ба он нест, ки Ислом ҳаққу ихтиёри халифа ва раиси ҳукумати исломиро фаромӯш карда бошад, чун имом ҳақ дорад ҳар навъ паноҳандагии фардеро, ки бо маслиҳати мусулмонон нест, бекор кунад.

АҲДУ ПАЙМОН ВА ҚАРОРДОД ДАР ИСЛОМ

Аз қадимулайём то ба ҳол муоҳадот ва паймонҳо василаи бисёр муҳиме барои беҳбуди муносибатҳо ва ҳалли мушкилот ва ихтилофот аз тариқи мусолиматомез буда, нақши арзандаеро анҷом додааст. Бадехӣ аст, ки бояд муоҳада бар пояи эътимоди мутақобил дар байнин ду тараф устувор бошад. Ҳар гоҳ ин эътимод аз байн биравад, бузургтарин рукни сулҳу оромиш дар байнин миллатҳо аз байнин хоҳад рафт. Ислом эҳтироми лозимро барои ҳифзи муоҳадот дар назар гирифта ва замонатҳои иҷроии фаровоне барои он қарор додааст, ба тавре ки мусулмононро мулзам сохта, то риояту эҳтиром ба муоҳадотро болотар аз масолеҳ ва хостаҳои шахсӣ ва отифии худ қарор дихад.

Ҳар гоҳ бар асари вазъият ва шароит ҳосила дар байнин давлати исломӣ ва ғайриисломӣ ихтилофе пеш омад, шаръян лозим нест, ки тарафро дар байн қабули Ислом ва пардоҳти ҷизъа мухайяр намояд. Чун се ҳолате, ки маъмулан мусулмонон онҳоро ба душманонашон пешниҳод мекарданд, ҳолатҳои мунҳасир ба фард нестанд, балки ҳолатҳои дигаре низ вучуд дорад. Зоро мебинем, ки тавоғуқномаҳо ва паймонҳо ва ҳолатҳои сулҳ дар байнин мусулмонон ва ҳамсаҳояшон барқарор будааст, бидуни ин ки бар яке аз ҳолатҳои сегонаи фавқ буда бошад. Ҳар гоҳ ба аҳду паймонҳои зиёд ва иттиҳодҳое, ки Пайғамбар (с) онҳоро баста буд, муроҷиат кунем, мебинем танҳо шарте, ки дар тамоми онҳо зарурӣ ва риояташ воҷиб аст, қасди густариши даъват ба Ислом аст, то ба василаи ин даъват сулҳу оштии Ислом ошкор гардаду густариш ёбад.

Ба ҳамин ҹиҳат аст, ки Қуръон дар аксари оятҳояш вафо ба аҳдро бар мусулмонон воҷиб намуда, мефармояд:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الاسراء: ٣٤]

«Ба аҳду паймонҳо вафо қунед. Бегумон, аҳду паймон (аз ҷониби Ҳудованд) мавриди бозпурсӣ қарор мегирад» (Исрӯ, 34).

Ҳудованди мутаол сифоти мӯъминони содикро баён мекунад ва мефармояд: «Мӯъминони содик ва ростин қасоне ҳастанд, ки амонатҳоеро, ки бар онҳо амин қарор дода шудаанд ва ба аҳду паймоне, ки бастаанд, риоя менамоянд ва дар ин амонатҳо ва паймонҳо хиёнат намекунанд» (Мӯъминун, 8).

Қуръони карим дур шудан аз фазилат ва ахлоқи писандидай вафо ба аҳдро ба манзалаи дур шудан аз фазилати инсонӣ қарор дода, сифати инсон буданро батамом аз чунин афроде салб кардааст ва мефармояд: «**Бегумон, бадтарин ҷунбанд ва ҳайвон дар пешгоҳи Ҳудо қасоне ҳастанд, ки кофиранд ва имон намеоваранд, ҳамон қасоне, ки аз онон паймон гирифтай,** (ки мушриконро қӯмак ва ёрӣ накунанд), **вале онон ҳар бор паймони худро мешикананд ва** (аз хиёнату нақзи аҳд) **парҳез намекунанд**» (Анғол, 55-56).

Мулохиза фармоед, Қуръон аз кофирон ва паймоншиканон ба лафзи ҷунбанд ном мебарад, на ба лафзи инсон. Ислом намехоҳад дар паноҳи муоҳадаҳою паймонҳо султаҷӯй қунад, тавсеаталабӣ намояд, ба истеъморгарӣ даст бизанад, паймонро василаи найрангу фиреби миллатҳо ва хиёнат ба онҳо қарор диҳад ва худро ба унвони қудрату бартар нишон диҳад, балки ҳадафи Ислом аз муоҳадот барқарори сулҳу оромиш аст ва Ҳудованд мефармояд: «**Ба паймони Ҳудо, ки бо ҳам мебандед, вафо қунед ва савгандҳоеро, ки бо зикри номи Ҳудо бар он таъкид мекунанд, нақз ва ботил нанамоед, дар ҳоле ки Ҳудовандро зомини вафо ба аҳди худ қарор додаед ва ӯро бар худ гувоҳ гирифтаед.** Бегумон, Ҳудо ба он чи, ки анҷом медиҳед, олим ва огоҳ аст. Шумо ба аҳду паймони худ вафодор бимонед ва мисли он зане набошед (ки ба иллати девонагӣ) пашмҳои ришташудаи худро баъд аз тобидан

мұчаддадан аз ҳам қудо мекард. Набояд ба хотири ин ки гурұхе қамъияташ аз гурұхи дигаре бештар аст, паймонхो ва савгандҳои худро нақз карда, аҳдшиканӣ кунед» (Наҳл, 91-92).

Маъни оят ин аст, ки набояд дар нақзи аҳду паймон ва тақди迪 он монанди он зани девонае бошед, ки пашмҳои ришташудаи худро баъд аз тобидан ва суфту муҳкам шудан мұчаддадан ба ҳолати пашми риштанашуда дармеоварад ва паймонхоятон бар пояи хиёнат ва дасиса устувор бошад, то дар асари он миллате бар миллати дигаре чира ва пирӯз шавад ва дорои молу нафароту қути бештар гардад ва бар дигарон тавфиқ пайдо кунад.

Куръон вафо ба аҳдро вочиб медонад, ҳарчанд боис шавад, ки мусулмонон натавонанд ба бародарони динии худ, ки дар кишварҳои ғайримусулмонии ҳампаймон зиндагӣ мекунанд, құмак намоянд ва ин дар ҳоле аст, ки Куръон тамоми мусулмононро сарфи назар аз рангу нажод ва чинс як миллат ва уммати воҳида ба ҳисоб меоварад. Ҳар таҷовузу зулмеро, ки дар ҳаққи гурӯху қавме аз мусулмонон бишавад, онро таҷовуз ба ҳамаи мусулмонон медонад. Худованд мефармояд: «**Ва қасоне, ки имон овардаанд, валекин муҳочират накардаанд, масъулият ва вилояту сарпарастӣ бар онон надоред, то он гоҳ, ки муҳочират кунанд ва агар** (ин мӯъминони ғайримуҳочир) **ба сабаби динашон** (мавриди зулму таҷовуз қарор гирифтанд) **ва аз шумо құмак хостанд, құмак ба эшон бар шумо вочиб аст, магар замоне, ки муҳолифони онон гурӯхе бошанд, ки дар байни шумо ва эшон паймону муоҳадаи дўстӣ ва тарки муҳосама мунақид шуда бошад**» (Анғол, 72).

Аммо ҳар гоҳ қасоне, ки муоҳадаеро бо мусулмонон мунъақид кардаанд, онро нодида гирифтанд ва аз вафо ба ичрои шурути он худдорӣ карданд, мусулмонон ичоза доранд бо эшон ба корзор бипардозанд. Худованд мефармояд: “**Ҳар гоҳ паймонҳоеро, ки бастаанд ва бар риояи он таъкид намудаанд, нақз карданд ва дини шуморо мавриди таъну тамасхур қарор доданд,** (ин аҳдшиканон сардастагони куфранд) **ва бо сардастагон ва раҳбарони куфр ва залол бичанганд, зеро паймонҳои эшон камтарин арзише надорад, шояд дастбардор шаванд**» (Тавба, 12).

Ҳамчунин ҳар гоҳ мусулмонон нишонаҳо ва аломати хиёнатро аз душманони ҳампаймони худ эҳсос карданд, иҷозат доранд бо онон нақзи паймон намоянд ва душманони худро аз он ҳабардор қунанд. Ҳудованд мефармояд: «**Ҳар гоҳ аз қавме, ки ҳампаймони шумо аст, ҳавфи хиёнат доштед** (ва ё нишонаҳои нақзи паймонро аз онҳо мушоҳида намудед, ақду паймонро ба сурати ошкор ба тарафи онон партоб намоед ва ба онон ҳабар дихед, ки паймонро бекор намудед ва ба сурати ғофилгирона ба онон ҳамла накунед, дар ҳоле, эшон гумон қунанд, ки ҳанӯз муоҳада барқарор аст ва ин кор хиёнат аст) **ва Ҳудованд хиёнаткоронро дўст намедорад**» (Анғол, 58).

ЭЪТИРОФИ БАЪЗЕ ДОНИШМАНДОНИ ҒАРБ ДАР МАВРИДИ ФАТҲУ ПИРЎЗИИ ИСЛОМИЙ

Мехоҳам дар ин маврид ба гуфтаҳои муаррихон ва нависандагоне истинод қунам, ки ба ҳеч ваҷҳ иртиботе бо Ислом надоранд, вале эшон уламои иҷтимоӣ ҳастанд, ки ҳаводисро мавриди таваҷҷӯҳ ва инояти лозим қарор медиҳанд ва баъд аз баррасии дақиқи мавзӯъ ба натоиҷи илмии он арҷ мениҳанд.

Доктор Густав Лубун дар китоби худ «Тамаддуни араб» мегӯяд: «Вақте дар мавриди футӯҳоти араб ва омилҳои пирӯзихои эшон ба баҳсу баррасӣ мепардозем, хонанда ба хубӣ мутаваҷҷеҳ мешавад, ки омили истишор ва густариши Қуръон қудрат ва зӯр набудааст. Дар ҳақиқат, арабҳо миллатҳои мағлубро дар риояи усул ва шаоири динашон озод мегузоштанд, агар баъзе вақтҳо баъзе аз қабоил ва ҳалқҳои насронӣ батамом ба дини Ислом рӯй меоварданд, исломро ба чойи масехият интиҳоб менамуданд, забону луғати арабиро ба унвони забони расмии худ бармегузиданд, ҳама ба хотири ин буд, ки арабҳои фотех ва пирӯз ба адолату мусовоте муттасиф буданд, ки мардум назири онро надида буданд. Ба хотири ин буд, ки усул ва пояҳои Ислом ба андозае саҳлу содда ва қобили фахм буд, ки ҳеч дини дигаре дорои чунин имтиёзе набуд».¹

Доктор Густав Лубун дар чойи дигар аз ҳамин китоб чунин мегӯяд: «Ин имкон вучуд дошта, ки фатҳу пирӯзӣ ҷашми арабҳои

¹ Накл аз тарҷумаи арабии «Тамаддуни араб»-и устод Мухаммадодили Зуъайтар. – С. 145.

садри аввали исломро кӯр намояд ва мағруона даст ба зулму таҷовузҳое бизананд, ки маъмулан фотеҳону пирӯзмандон даст ба онҳо мезананд ва бо миллатҳои мағлуб бадрафторӣ намоянд ва онро маҷбур ба пазируфтани дини худ созанд, ҳамон дине, ки алоқа доштанд, то дар тамоми нуқоти дунё густариш пайдо намояд.

Вале арабҳои садри аввали Ислом даст ба чунин корҳое назаданд. Чунончи муртакиби ин рафторҳо мешуданд, тамоми миллатҳое, ки баъдан аз зери фармони эшон ҳориҷ шуданд, ҷамъ мешуданд ва ба онон ҳамла мекарданд ва балое бар сарашон меомад, ки бар салибихо ҳангоми дохил шудан ба мамлакати Сурия дар ин авохир омад. Аммо хулафои собиқи Ислом, ки дорои нубуғу шахсияти чунон азиму барҷастаे буданд, ки назири он дар байн тарафдорон ва мубаллиғони мактабҳо ва динҳои ҷадид низ ба нудрат пайдо мешавад, ба хубӣ медонистанд, ки назму қонун ҷузъи чизҳое нестанд, ки ба зӯру фишор бар мардум таҳмил шаванд. Бинобар ин, бо аҳли Сурия ва Миср ва Испания ва ҳар нуқтаи дигаре, ки бар он мусаллат мешуданд, ба оромӣ ва меҳру муҳабbat фаровон рафтор мекарданд. Онро дар риояти назму қонун ва мӯътақадоти динӣ озод мегузоштанд. Ба ҷуз ҷизияи ноҷизе дар муқобили дифоъ ва ҳимоят аз онон хироҷу молиёtero бар онон қарор надода буданд. Ҳақиқатан, дунё фотеҳони бораҳму гузашт мисли арабро ҳаргиз ба худ надидааст. Раҳму муҳабbat ва гузашти арабҳои фотеху пирӯзманд аз омилҳои густариши футӯҳоти эшон буд ва ҳамин ҳусни рафтор боис шуд, ки аксари мардум ба дини эшон рӯй биёваранд ва низому қонун ва луғати онро пазиранд.

Дин ва фарҳанги исломӣ дар нуқоти муҳталифи сарзаминҳои фатҳшуда чунон нуғуз ва истеҳкоме ёфт, ки дар баробари ҳамалоти сангин муқовимат намуд ва дар камоли сарбаландӣ ва қудрат боқӣ монда, ҳатто баъд аз заъф ва аз байн рафтани қудрати арабҳо ҳанӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ба унвони як дин ва фарҳанги нерӯманд матраҳ мебошад. Ҳарчанд муарриҳон ин ҳақиқатро инкор кардаанд, вале кишвари Миср беҳтарин ва равшантарин далел бар ин воқеият мебошад. Мисриҳо динero, ки арабҳо бо худ оварда буданд, ба хубӣ пазируфтанд ва онро ҳифз намуданд, дар ҳоле ки фотеҳони пешини Миср аз қабили Форсу Рум натавонистанд дар тамаддуну фарҳанги

қадимии фиръавнii мисриҳо тағиире эчод кунанд ва мисриҳоро водор ба қабули дин ва фарҳанги худ намоянд».

Боз Густав Лубун дар чойи дигаре аз ҳамон китоби худ «Тамаддуни араб» мегӯяд: «Иддае аз уламо ва донишмандони мунсифи аврупой, ки мутаассифона төъдодашон кам аст, баъд аз ин ки ба диққат таърихи арабро мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор додаанд, ба раҳму гузашт ва ҳусни рафтори арабҳои пирӯзманд эътироф кардаанд ва Робертсон дар китоби худ ба номи «Таърихи Шарлкан» мегӯяд: «Танҳо мусулмонон тавонистаанд дар байни ҷиҳод ва гузашту раҳм нисбат ба пайравони дигари динҳое, ки мағлуб воқеъ шуданд, ҳамоҳангӣ ва тавофуқ ҳосил намояд ва ин сифотро бо ҳам ҷамъ кунанд. Чун вақте мусулмонон бар миллате ғолиб мешуданд, онро дар риоя ва баргузории шаоири динии хеш озод мегузоштанд».

Мишид дар китоби худ «Таърихи ҷангҳои салибиӣ» менависад: «Бегумон, исломе, ки ба ҷиҳод дастур додааст, бо пайрвони дигар динҳо бисёр богузашт ва меҳрубон аст ва уламою рӯҳониён ва роҳибону ходимони онро аз пардохти ҷизя ва ҳар гуна ҳуқуқоти давлатӣ муоф намудааст, маҳсусан бар таҳрими қуштани роҳибон, ки машғули ибодат ҳастанд, таъкид кардааст. Вақте Умар ибни Ҳаттоб Байтулмуқаддасро фатҳ намуд, қӯҷактарин газандеро ба масехиён нарасонд, дар ҳоле ки салибҳо вақте дохили Байтулмуқаддас шуданд, мусулмононро сар буриданд ва яҳудиёнро дар оташ сӯзонданд».

Кант Ҳенри Декостри дар китоби худ ба номи «Ислом хотираҳо ва сонеҳаҳо аст» менависад: «Вақте арабҳо мусулмон шуданд ва ба Қуръон имон оварданд ва қалбҳои эшон бо нури дини ҳаниф ва яктонастӣ равшан шуд, бо чехраю шахсияти ҷадиде дар муқобили тамоми дунё намоён гаштанд ва шахсияти худро нишон доданд.

Ин шахсияти тоза иборат буд аз сулҳҷӯй, оштиталабӣ ва озодии афкор, дар ҳоле ки оятҳое аз Қуръон ба таҳдиidi қабоили саркашу золиму туғёнгар мепардозад, ба дунболи онҳо оятҳои дигаре ба мусулмонон дастури некӯкорӣ ва гузашту ҳусни рафтор содир менамояд».

Тарзи рафтори Пайғамбар (с) баъд аз пирӯзӣ ва мусулмон шудани арабҳо ба шевае буд, ки баён кардем. Баъд аз вафоти ўхулафо ҳам дақиқан аз ў пайравӣ намуданд. Ин ҳақиқат моро маҷбур мекунад, ки монанди Робертсон бигӯем: «Танҳо пайравони Муҳаммаданд, ки тавонистаанд байни некӯкорӣ ва ҳусни рафтор ва ишқ ба интишор ва густариши дини худ ҳамоҳангӣ ва тавофук ҳосил намоянд ва онҳоро дар худ бо ҳам ҷамъ кунанд. Ишқ ба интишори дини Ислом буд, ки арабҳоро водор намуд, то дар роҳи фатҳи кишварҳо қадам бардоранд. Ин амр омиле аст боарзиш, ки ҳеч нақсу эроде бар он нест. Саранҷом Қуръон болҳои худро бар лашкариёни пирӯzmanди Ислом густурад (ва мардум гурӯҳ-гурӯҳ ба сӯйи он рӯй меоварданд). Ҳангоме ки ба Шом ҳамла оварданд ва аз он ҷо барқосо ба Африқои Шимолӣ ва аз дарёи (баҳри) Сурх ба ҷониби дарёи (уқёнуси) Атлантик ҳаракат намуданд, ҳеч асаре аз зулму беадолатӣ нисбат ба мардуми воқеъ дар масири ҳаракаташон аз худ боқӣ нагузоштанд, магар корҳое, ки билиҷбор дар ҳар ҷанге пеш ҳоҳад омад. Мусулмонон ҳеч қавму миллатеро ба иллати ин ки исломро намепазируфтанд, ба қатл намерасонданд».

Бояд гуфт барои интишори сареи дини Ислом ва таслими миллатҳо дар баробари қудрати он омили дигаре низ вучуд дошт, ки боис шуд Ислом ба суръати ҳарчи бештар дар ду қораи Осиё ва Африқои Шимолӣ мунташир шавад ва он иборат буд аз зулму истибоди Кустантания, ки ба охирин дараҷаи худ расида буд. Бедодгарии фармонравоён ҷони мардумро ба лаб расонида буд. Бинобар ин, ҳамин ки Ислом омад, мардум ба хотири начот аз зулму ситами давлат ва ғорату ҷаповули мулк ва сарваташон ба василаи фармонравоён ба сӯйи Ислом шитофтанд.

Бо вучуди ҳамаи инҳо Ислом ба ҳангоми ҷанг омилҳо ва мубаллиғони маҳсусе ҳамроҳи лашкариёни худ надошт, ки ҳамзамон мардумро ба дини Ислом даъват намоянд ва усули исломиро ба онон ёд диханд, он гуна ки дар диёнати масеҳӣ иддаи маҳсусе барои ин амр таъйин шудаанд. Агар Ислом дорои ин иддаи маҳсус мебуд, он вақт шинохти сабабҳои густариши сареи он барои мо осон мешуд (чун мегуфтем дар асари таблиғоти мубаллиғони маҳсус густариш пайдо кардааст). Мебинем, малики Шорлмон ҳамеша дар ҷангҳо иддае аз

кашишҳо ва роҳибонро ҳамроҳ дошта, ҳамин ки кишвареро мекушуд, кашишону роҳибон ҳам машғули күшудани қалби мардум мешуданд, vale дар Ислом як маҷмӯаи динӣ ва ё паёмоварони диниро пушти сарбозони Ислом намебинем ва баъд аз фатҳи кишварҳо ҳам роҳибону обидони мусулмонро мушоҳида намекунем, ки машғули таблиғот бошанд. Ҳаргиз касе ба василаи шамшер маҷбур ба қабули Ислом нашуд ва ё бо таҳдид ӯро noctor ба пазирафтани Ислом нанамуданд, балки Ислом аз рӯйи ишқу алоқа ва ихтиёр ба дилҳо роҳ ёфт ва дар асари оятҳои Қуръон буд, ки тавонист бар қалби мардум тасаллут пайдо кунад ва онҳоро ба сӯйи худ ҷалб намояд».

Муаррихон эътироф кардаанд, ки интишори Ислом дар байни насорои Калисоҳои Шарқӣ дар асари ин буд, ки насоро аз сафсатаҳои мазҳабие, ки ба василаи ҳелинизм¹ бо лоҳути масеҳӣ омехта шуда буд, ранҷ мебурданд ва аз дарки онҳо очиз буданд. Ба хотири ин буд, ки насоро диданд, Ислом барои онон хайру баракат ва озодию адолат дар бар дорад ва ин қудратро ҳам дорад, ки ононро аз ин саргаштагии мазҳабӣ, ки ба он гирифторанд, начот диҳад.

Аммо мардуми Шарқ, ки ҳама ба афкори содда ва равшан алоқаманд буданд, фалсафаи ҳелинизм аз ҷанбаи динӣ балое буд, барои онон бас хатарнок, ки таълимоти ворастаю воло ва соддай Масеҳро бо афкор ва назариёти мушкилу пур аз шакку шубҳаҳо дарҳам омехт, ки мардум аз дарки он очиз буданд. Ин амр боис шуд, ки яъсу навмеди дар мардум ба вучуд ояд, ҳатто усули ақоиди динӣ низ мутазалзил гардад. Бинобар ин, ҳамин ки хабари ваҳӣи осмонии ҷадид ба таври ногаҳонӣ дар саҳрои Арабистон мунташир шуд, дигар муқовимате барои масеҳияти Шарқ боқӣ намонд. Зоро дар дохил дучори тафриқа ва ихтилоф буд ва яъсу ноумедии чунон шадиде бар мардум мусаллат шуда буд, ки умеде ба начот аз ин барояшон боқӣ намонда буд. Дар чунин ҳолат масеҳият чӣ гуна бо дини пуркудрати ҷадид, ки танҳо бо зарбае аз заработкаш тавонист тамоми шакку ва шубҳаҳои беарзишро маҳв кунад, муқобила ва мубориза намояд?

¹ Фалсафаи юонгароие аст, ки шомили андешаҳо ва назариёти мушкил ва пур аз шакку шубҳаҳо мебошад.

Ҳамон дини ҷадиде, ки хусусиятҳои бузурги моддиро бо усул ва пояҳои возеху содда, ки ҳеч як аз онҳо қобили ҷадалу инкор нест, ҳамроҳ сохтааст. Пас дар чунин шароите миллати Шарқ дини Масехро тарқ карданд ва худро дар оғӯши Пайғамбар андохтанд.

Дар китоби «Олами исломии ҷадид» чунин омадааст: «Ҳадафи араб аз футӯҳоти худ ба даст овардани ғанимат ва аз байн бурдани осори фарҳангу тамаддун набуд, балки ба хилофи ин тасаввур як миллати шариф ва начибе буданд, ки таълиму таалумро дӯст доштанд ва ба осори боқимондаи тамаддунҳои собиқ эҳтиром мегузоштанд, дар байнни миллатҳои ғолибу мағлуб иртиботу ҳамбастагии заношӯй ба вучуд омад ва муҳаббату бародарии динӣ қалбҳои эшонро беҳтар пайванд дод. Ҳамин ки ин ду даста бо ҳам муттаҳид шуданд, фавран тамаддуни ҷадидеро ба номи Ислом ба башарият ҳадя намуданд, ки осори Форсу Юнон ва Румро зинда намуд ва онҳоро ба шакл хусусиятҳо ва завқи арабӣ ва шеваи назири исломӣ даровард».

Ин буд назария ва гуфтаҳои баъзе аз донишмандон ва муаррихону нависандагони Ғарб дар бораи чигунагии футӯҳот, пирӯзихо ва нашру густариши Ислом. Ба ростӣ, ҳеч миллате дар масири таъриҳ, чи аз лиҳози динӣ ва чи аз ҷанбаи иҷтимоӣ, дорои чунин шеваи рафтор ва хусни ахлоқ набудааст ва ин амр худ гувоҳ бар ин аст, ки Қуръон ончунон таъсири амиқе бар афроду ҷамоат ва миллатҳо гузоштааст, ки ҳеч китоби дигаре қабл аз он дорои ин таъсир набудааст. Ин ду далел бурҳони возехе аст бар ин ки Қуръон ваҳий илоҳӣ аст.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.



1. Мақоми зан дар назди миллатҳои қадим. 2. Озод шудани занон ба таври куллӣ ба василаи Ислом. 3. Озод шудани занон араб ба василаи Ислом. 4. Издивоҷ аз дидгоҳи Ислом. 5. Усули издивоҷ дар Ислом. 6. Мусовот дар байни зану шавҳар. 7. Зани мусулмон дар робита бо ҳиҷоб. 8. Мубоҳ будани тааддуди заваҷот. 9. Талоқ. 10. Иdden. 11.Хуқуқҳои шахсии зан.

Дар ҳеч асру замоне монанди асли ҳозир масъалаи зан матраҳ набуда ва баҳсу баррасӣ дар бораи он то ин андоза доманадор нашудааст. Албатта, ҷойи тааҷҷуб нест, ки зан дорои чунин мақому аҳамияте бошад. Ба ҳеч ваҷҳ набояд зан ба унвони василаи саргармӣ дар назар гирифта шавад ва ё ба сурати колои қобили харидуfurӯш ба он нигоҳ қунанд ва ё дар ҷомеа ҳаққе барояш қоил нашаванд, балки зан рукну пояи асосии хонаводаи инсонӣ ба шумор меояд. Бинобар ин, зарурат дорад уламою донишмандон ва мутафаккирони мусир масъалаи зан ва ҳуқуқи ӯро бо инояту ҷиддияти комил мавриди таваҷҷӯҳ қарор диханд. Махсусан, ҳоло ки муваффақ шуда, ба ҳуқуқи фаровоне даст ёбад. Бидуни шак, ҷаҳиш ва инқилоби бузурги иҷтимоӣ дар ин замина ҳосил шуда, ҷомеаи инсонӣ бедор гаштааст ва бояд маълум шавад чӣ шариату дин ва мактабе ба табакаи зан бештар аҳамият дода ҳуқуқи ӯро дар назар гирифтааст. Бояд маълум шавад, оё Ислом занро озод кард ва шахсияту эҳтиромро ба ӯ баҳшид ва ӯро маҳфуз нигоҳ дошт ё ин ки ӯро маҳкум ба бардагию зиллат намуд? Қабл аз ин ки озод шудани занро ба василаи дини Ислом ба тафсил баён намоем, назари қӯтоҳеро ба арзиш ва мақоми иҷтимоии зан дар назди миллатҳои қадимаи қабл

аз Ислом ва баъд аз он назар меандозем, то дар партави он битавонем тоблии возеху рӯшане аз арзишу мақоме, ки зан дар Ислом ба даст овардааст, мушоҳида қунем.

МАҚОМИ ЗАН ДАР НАЗДИ МИЛЛАТҲОИ ҚАДИМ

Афинихо, ки қадимтарин миллати мутамаддини дунё ҳастанд, онҳо занро ҷузъи колоҳои беарзиш қарор дода буданд, ӯро дар бозорҳо хариду фурӯш мекарданд, аз ӯ ба унвони начас ва амали шайтон ном мебурданд, тамоми корхоро ба ҷуз кори манзил ва тарбияи бачаҳо бар онҳо ҳаром карда буданд. Дар шариати Ҳинд ҳам ҷунин омадааст: «Тоун ва маргу ҷаҳаннам ва заҳри мору оташ ҳама аз зан беҳтар аст».

Аз тарафи дигар, Таврот нисбат ба зан аз шариати Ҳинд меҳрубонтар набудааст ва дар сифри ҷомеъ ҷунин омадааст: «Ман ҳамроҳи қалbam ба таҳқиқ ва баррасӣ пардоҳтам, то бидонам ва таҳқиқ қунам ва ҳикмату ақл ба даст биоварам ва бидонам, ки ҷаҳолату нодонӣ шарри маҳз аст ва ҳамоқату ҷунун аст, сипас ба ин ҳақиқат пай бурдам, ки зан аз марг талҳтар аст ва зан таллае аст, ки қалба什 домҳои он талла мебошад ва дастҳояш занҷирҳое ҳастанд, ки дар гардану по маҳкам мечаспанд, дар байни ҳар ҳазор мард як нафар дуруст ва ҳисобиро пайдо намудам, vale дар байни тамоми занон як зани дурустро пайдо накардам».

Дар мамлакати Рум конфронси бузурге ташкил гардид ва дар бораи шаъну мақоми зан ба баҳсу баррасӣ пардоҳт. Баъдан эълом намуд, ки зан мавҷуде аст фоқиди нағси инсонӣ, ба ҳамин иллат аз зиндагии охират маҳрум аст (ва монанди ҳайвон пас аз марг зинда наҳоҳад шуд) ва муқаррар дошт, ки зан начас аст. Бинобар ин, ҳаққи ҳӯрдани гӯштро надорад ва набояд бихандад, ҳатто ҳаққи сухан гуфтанро надорад, балки муваззаф аст тамоми вақти худро ба намозу ибодат ва хидмат ба сар барад. Ба хотири ин ки занонро аз сухан гуфтан манъ намоянд, лабҳояшонро сӯроҳ мекарданд ва даҳонашонро қуфл менамуданд ва занҳои хонаводаҳои мӯҳтарам дар манзил ва беруни манзил мушоҳида мешуданд, ки меоянду мераванд ва қуфли оҳание дар даҳан доранд ва ин кор ғайр аз шиканҷаҳои

баданий дигаре буд, ки мепиндоштанд, чун зан василаи гумроҳӣ аст ва шайтон барои ба фасод кашидани дилҳо аз ӯ истифода мекунад, бояд бо ин навъ шиканҷаҳо азият шавад.

Дар соли 586 мелодӣ конфронсе дар яке аз иёлатҳои Фаронса ташкил шуд, ки дар он дар ин маврид, ки оё зан одам маҳсуб мешавад ё не, баҳсу баррасӣ ба амал омад ва саранҷом конфронс эълом кард, ки зан одам аст, vale ба хотири хидмат ба мард оғарида шудааст.

Аммо дар Англия Ҳенрии ҳаштум дастуре содир намуд, ки бар асоси он мутолиаи китоби муқаддас бар занон ҳаром ва мамнӯъ шуда буд ва ҳамон тавр бар асоси қонуни соли 1850-уми Англия занон дар саршуморӣ ва омор ҷузъи ҷамъият ба ҳисоб намеомаданд ва дорои ҳуқуқи шахсӣ набуданд, ҳатто ҳаққи тамаллуқи либосҳои худро ҳам надоштанд ва молеро, ки бо ранчи бозу ва арақи ҷабин ба даст меоварданд, моли эшон набуд.

Зан дар сарзамини Арабистон ҳам қабл аз биъсати ҳазрати Муҳаммад (с) ҳамон гуна, ки баъдан ба тафсил баён ҳоҳем кард, аз аксари ҷиҳоти зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ мавриди тавҳин ва зулму беадолатӣ воқеъ шуда буд.

ОЗОД ШУДАНИ ЗАНОН БА ТАВРИ КУЛЛӢ БА ВАСИЛАИ ИСЛОМ

Вақте Ислом омад, авзоъи ҷаҳон дар мавриди зан ба нахве буд, ки баён кардем. Ислом шурӯъ ба озод соҳтани зан ва бурун овардани ӯ аз зери бори сангини беадоалатӣ намуд, ӯро ба чунон мақому манзalati баланде иртифоъ дод, ки болотарин тамаддунҳо натавонистаанд, ӯро ба чунин манзalate бирасонад. Дар ҳоле ки зан дар назди миллатҳои аврупой ва ғайриаврупой ҷузъи ҳайвоноти безабон маҳсуб мешуд ва ё аз ӯ ба унвони шайтони малъун ном мебурданд, Ислом бо садои баланд эълом кард, ки зан яке аз ду асл ва унсуре аст, ки инсонҳо аз онҳо ба вучуд омадаанд ва Ҳудованд ин амрро ба унвони неъмату миннат бар инсон зикр мекунад ва мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْوِا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ تَقْسِيسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء : ١]

«Эй мардум, аз Парвардигори худатон тақво дошта бошед ва аз азобаш битарсед, ҳамон Парвардигоре, ки ҳамаи шуморо аз як нафс (ки Одам аст), оғаридааст ва ҳамсараш Ҳавворо аз чинси ҳамон нафс ба вучуд овард ва аз ин ду (Одаму Ҳавво) мардону занони зиёде бар рӯйи замин пароканда шудаанд» (Нисо, 1).

Дар ҳоле ки иддае ақида доштанд, ки зан арзиши доштани динро надорад, Ислом эълом намуд, ки зан ҳам монанди мард подоши аъмол ва корҳои хайри худро дарёфт медорад ва мефармояд: «Ҳар кас корҳои хубро анҷом диҳад, хоҳ мард бошад ё зан, дар ҳоле ки имон дошта бошад (ва корҳояш ба хотири Ҳудо ва аз рӯйи имон ба Ҳудо бошанд), онон дохили биҳишт мешаванд ва ҳеч зулме дар ҳаққи эшон намешавад ва ҳаққе аз эшон зоеъ намегардад» (Нисо, 124).

Ислом ҳамон гуна ки мардонро ба доштани имон ва ақида ва ахлоқи писандида мукаллаф кардааст, занонро ҳам ба муттасиф шудан ба имон ва ақидаю ахлоқ мулзам ва мутаахҳид сохта ва мефармояд: «Бегумон, мардону занони мусулмон, мардони боимон ва занони боимон, мардони фармонбардори Ҳудо ва занони фармонбардори Ҳудо, мардони ростгӯ ва занони ростгӯ, мардони шикебо ва занони шикебо, мардони фурӯтан ва занони фурӯтан, мардони бахшанда ва занони бахшанда, мардони рӯзадор ва занони рӯзадор, мардони покдоман ва занони покдоман, мардоне, ки бисёр Ҳудоро ёд мекунанд ва заноне, ки бисёр Ҳудоро ёд мекунанд, Ҳудованд барои ҳамаи онон подоше бузургро фароҳам диддааст» (Аҳзоб, 35).

Ислом эълом кард, ки зан дорои шахсияти мустақил ва масъулияти мустақил ва ҷудо аз масъулияти мард мебошад. Чунончи зан солех ва дурусткор бошад, фасоду түғёни шавҳараш зиёне ба ӯ намерасонад, ҳамон гуна, ки агар зан фосиду нодуруст бошад, хайр ва салоҳ ва тақвои шавҳараш барои ӯ фоидае надорад ва Ҳудованд мефармояд: «Ҳудованд аз миёни коғирон зани Нӯҳ ва зани Лутро

масал задааст, онон дар ақди никоҳи ду тан аз бандагони хуби мо буданд, аммо ин ду зан ба шавҳаронашон хиёнат карданд ва он ду бандай солеҳ натавонистанд дар пешгоҳи илоҳӣ камтарин коре барои эшон анҷом диханд (ва ононро аз азоби сахти қиёмат начот бахшанд ва ба ҳангоми марг фариштагон ба эшон) гуфтанд: «**Ба дӯзах дароед, бо ҳамаи касоне, ки ба он дармеоянд.**» Ва **Худованд** аз миёни мӯъминон зани **Фиръавиро** масал задааст, вакте гуфт: «**Парвардигоро, барои ман дар биҳишт хонае бино кун ва маро аз шарри Фиръави ва корҳояш раҳой бахш ва аз ин мардумони ситамкор начотам бидех**» (*Таҳрим*, 10-11).

Ҳамин тавр, мебинем, ки Ислом дар додани ҳаққи байъат ва интихобу таъииди раҳбар дар байни зану мард мусовот барқарор сохтааст, Пайғамбар (с) аз мардон байъат ва тааҳҳуд бар қабул ва итоати фармони Ҳудо ва анҷом додани ҳудуду муқаррароти шаръӣ мегирифт, ҳамон гуна, ки айни ҳамин байъату тааҳҳудро аз занон мегирифт. **Худованд** ба расули худаш дастур медиҳад ва мефармояд: «**Эй Пайғамбари Ҳудо! Ҳар гоҳ занони имондор пеши ту омаданд, бо ту байъат намуданд ва тааҳҳуд карданд, ки ҳеч чизеро шарики Ҳудо қарор надиҳанд ва дуздӣ накунанд ва муртакиби гуноҳи кабираи зино нашаванд ва фарзандони худро накушанд ва бардуруғ фарзандеро ба худ ва шавҳари худ нисбат надиҳанд, ки дар ҳақиқат зодаи эшон нест ва дар кори неке (ки эшонро ба он фаро меҳонӣ) аз ту нофармонӣ накунанд, бо эшон байъат кун ва барои эшон аз **Худованд** омурзиш биҳоҳ. Бегумон, **Худованд** омурзгор ва меҳрубон аст**» (*Мумтаҳина*, 12).

Дар ҳоле ки баъзе аз миллатҳо занро таҳқир мекарданд ва ӯро шоистаи он намедиданд, ки дар фаъолиятҳои иҷтимоӣ бо мардон ширкат намояд, мебинем, ки Ислом собит намуд, ки зану мард дар фаъолиятҳои иҷтимоӣ баробар ҳастанд. **Худованд** дар ин маврид мефармояд: «**Мардону занони мӯъмин, бархе дӯstonу ёрони бархе дигаранд, ҳамдигарро ба кори нек даъват мекунанд ва аз кори бад боз медоранд. Намозро чунончи бояд, анҷом медиҳанд ва закотро мепардозанд ва аз пайғамбараш итоат мекунанд, инон касонеанд, ки **Худованд** ба зудӣ эшонро машмули раҳмати худ мегардонад** (ин ваъдаи ҳақ аст ва **Худованд** ваъдаи дурӯғ

намедиҳад ва аз вафо кардан ба он нотавон нест, чаро ки) **Худованд тавоно ва ҳаким аст»** (*Тавба*, 71).

Ин оят дӯстию ҳамкории занону мардони мӯъминро бо ҳам событ менамояд, зоро вилоят иборат аст аз ҳамкорӣ ва таъовуни бархе аз эшон бо бархе дигар дар корҳои хайру салоҳ. Боз ҳам ин оят ҳаққи амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар ва иқдом ба корҳои хайрро барои занон событ менамояд. Ин беҳтарин бурҳону далели возех аст, ки Ислом ба занон иҷозат додааст, то дар фаъолиятҳои иҷтимоӣ ширкат намоянд.

ОЗОД ШУДАНИ ЗАНОНИ АРАБ БА ВАСИЛАИ ИСЛОМ

Баъзе аз арабҳо одат доштанд, ки духтарҳои худро зинда ба гӯр мекарданд, ҳамин ки Ислом омад, ин кори бисёр зиштро ҳаром намуд ва ононро аз куштани ҷигаргӯшаҳои худ манъ кард. Худованд дар ин бора мефармояд:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْيَنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾٥٨﴿ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾
﴿أَيْمِسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدْسُهُ وَفِي الْتُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾٥٩﴿ [النحل: ٥٨، ٥٩]﴾

«Духтаронро мояи нангӯ саршикастагӣ медонистанд ва ҳангоме, ки ба яке аз онон муждаи таваллуди духтар дода мешуд (ончунон нороҳат мешуд, ки рӯяш сиёҳ мегардид ва бо ҳашму ғазаб ва ғаму андӯҳ пур мешуд ва) **аз қавму қабила ба хотири ори ин муждаи баде, ки ба ў дода мешуд, хештанро пинҳон мекард** (ва саргаштаю ҳайрон ба худ мегуфт) **оё ин нангро бар худ бипазирад ва духтарро нигоҳ дорад ва ё ўро дар зери хок зинда ба гӯр созад?** **Ба ростӣ, чӣ қазовати баде, ки мекарданд»** (*Наҳъл*, 58-59).

Боз Худованд мефармояд:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ تَخْنُ نَزْفُهُمْ وَإِنَّا كُنَّا مِنْ قَاتِلِهِمْ كَانَ حَطَّةً كَبِيرًا ﴾٣١﴿ [الاسراء: ٣١]﴾

«Набояд бачаҳои худатонро ба хотири тарс аз факру тангдастӣ бикушед (шумо рӯзиҳандаи эшон нестед, балки танҳо) **мо ба онон ва шумо рӯзӣ мерасонем. Бегумон, куштани онон гуноҳи бас бузурге аст»** (*Исрӯ*, 31).

Арабҳо одат доштанд занони ворис ва писарбачаҳоеро, ки аз майит ба ҷо мемонданд, аз ирс маҳрум мекарданд ва танҳо қасонеро ворис мешинохтанд, ки қудрати муқобила бо душманро дошта бошанд ва дар майдон мубориза намоянд, аммо Ислом эълом намуд, ки зан ҳаққи мерос дорад ва ҳуқуқи занонро, хоҳ духтар, ё модар, ё хоҳар бошанд, таъйин намуд ва мефармояд: «**Барои модарон ва барои занон аз он чи падару модар ва хешовандон аз худ ба ҷой мегузоранд, саҳме аст, хоҳ он тарака кам бошад, ё зиёд, саҳми ҳар якро Ҳудованд вочиб ва мушаххас кардааст**» (*Нисо*, 7).

Арабҳо низ одат доштанд, ки ҳамсари хешовандон ва наздикини худро баъд аз марги эшон ба зӯру иҷбор ба ирс мебурданд, вориси майит тиккапорчаеро бар рӯйи сари ҳамсари майит меандоҳт ва мегуфт: «Ин занро саҳмулирси худ қарор додам, ҳамон гуна, ки сарваташ ирси ман аст». Он гоҳ ин ворис тамоми ихтиёроти он занро дар даст мегирифт, агар меҳост бо ӯ издивоҷ мекард ва ё ӯро ба никоҳи каси дигаре дармеовард ва маҳрияшро барои худ мегирифт ва ё ӯро аз издивоҷ манъ мекард, то ба ӯ фишор биоварад ва маҷбур шавад худро бозхарид намояд ва ё саранҷом бимирад ва аз ӯ ирс бибирад. Ислом, ки омад, ин зулми шадидро ҳаром кард ва мӯъминонро аз он манъ намуд ва мефармояд: «**Эй қасоне, ки имон доред, барои шумо дуруст нест, ки занонро ба зӯр (монанди колое) ба ирс баред (ва ононро бидуни маҳрия ва ризоят ба издивоҷи худ дароваред ва) ҳол он ки онон чунин кореро намеписанданд, vale макбуру мешаванд. Ононро таҳти фишор қарор надиҳед, то ба ин васила (эшонро водор ба ҷашмпӯшӣ аз қисмате аз маҳрия кунед ва) бархе аз он чиро, ки ба эшон додаед, ба ҷанг оваред**» (*Нисо*, 19).

Арабҳо одат доштанд, ки қанизҳои худро маҷbur ба иртикоби зино мекарданд, то аз ин тарик молу сарвати номашрӯъеро ба даст биоваранд. Ислом ононро аз ин кори номашрӯъ манъ намуд, мефармояд:

﴿وَلَا تُنْهِرُهُوْ فَتَيَّبُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [النور : ٣٣]

«Канизони худро ба хотири ба чанг овардани колои зудгузари дунё водор ба зино ва танfurӯshy накунед, агар онон хостанд поку покдоман бимонанд» (Нур, 33).

Баъзе аз арабҳо одат доштанд, ки занони падарони худро ҳамроҳи сарвате, ки аз ӯ боқӣ мемонд, ба ирс мебурданд ва онҳоро ба сурати ҳамсари худ дармеоварданд. Ислом ба шиддат ин корро манъ намуд ва мардонро аз он барҳазар дошт ва фармуд: «**Бо заноне издивоҷ накунед, ки падарони шумо бо онон издивоҷ кардаанд, чаро ки ин кор амали бисёр зиште аст** (ва дар пеши Ҳудою мардум мабғуз буда ва равиши бисёр нодурусте аст), **магар он чи ки гузаштааст** (ва дар замони ҷоҳилият будааст, ки мавриди афви Ҳудо қарор мегирад)» (Нисо, 22).

Дар замони ҷоҳилият анвоъи издивоҷҳои фосид ривоҷ дошт. Вақте Ислом омад, ҳамаро ботилу ҳаром эълом намуд. Аммо ҳоло ҳам баъзе аз ин издивоҷҳои фосид дар назди қасоне, ки бебанду боранд, боқӣ мондааст.

ИЗДИВОҶ АЗ ДИДГОҲИ ҚУРЬОН

Таърифи издивоҷ пеш аз ин ки Қуръон онро таъриф намояд, чист? Оё як муомилаи тиҷоратӣ аст, ки дар байни ду шарик анҷом мегирад? Ё издивоҷ василае аст лозим ва зарурӣ барои баровардани ғаризаи ҷинсӣ ва таскину ором шудани васвасаҳои шайтонии он? Албатта, ин назарияҳо ва назоери онҳо ҷизҳое ҳастанд, ки мактабҳою ҷомеаҳо қабл аз омадани Ислом бо таваҷҷӯҳ ба ҷигунағӣ ва наўти издивоҷ онро барои худ тасаввур мекарданд. Вале издивоҷ аз назари Қуръон ташкили як зиндагии муштараки инсонӣ аст, ки аз лиҳози фардӣ ва иҷтимоӣ дорои мақому арзиши фаровон мебошад ва дар мавқеияти саҳех ва дурусти худ қарор гирифтааст. Издивоҷ як воҷиби иҷтимоӣ аст, то аз инқирози наўти башар ҷилавгирий шавад, боиси оромиши рӯҳӣ ва ҷисмии фард ҳам мебошад ва беҳтарин роҳ барои эҷоди ишқу алоқа ва муҳаббат дар байни мардону занон аст. Қуръон ба манзури ташвиқи мардум ба издивоҷ ва парҳез аз саҳтирий дар он хитоб ба тамоми уммат мефармояд:

﴿وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٦]

«Мардону занони мұчаррад ҳудатонро ва ғуломону канизонеро, ки ба синни издивоқ расидаанд, ба издивочи яқдигар дароваред! (Аз факр натарсед), агар фақиры тангдаст башанд, Худованд ононро дар партави фазли худ сарватманду бениёз мегардонад» (Нур, 32).

Ин ояты шарифа хитоб ба валий ва сарпараст аст, ки шомили ҳама мегардад ва дастур медиҳад, ки мардону занони мұчаррадро ба издивочи яқдигар дароваранд ва набояд тангдастию факр монеи издивочи онон гардад, чун Худованд аз рўйи фазлу қарами худ бениёзии ононро тазмин кардааст. Аммо касоне, ки бисёр фақиранд ва құдрати таҳияи маҳрия ва нағақай ҳамсарро надоранд, ояты баъді ононро ба иффату покдоманій даъват менамояд, то вақте ки Худованд молеро насиби эшон кунад ва битавонанд издивоқ кунанд ва мефармояд: «Онон, ки имконоти издивочро надоранд, бояд дар роҳи покдоманий ва иффат талош кунанд, то Худованд аз фазлу қарами худ ононро бениёз кунад» (Нур, 33).

Издивоқ дар Ислом аҳду паймоне аст дар байни зану шавхар ва Худованд мефармояд: «**Занон** (бо ақди издивоче, ки бо шумо мебанданд) аҳду паймони бисёр муҳкаме аз шумо мегиранд» (Нисо, 21).

Ин оят нишон медиҳад, ки издивоқ аҳду паймоне аст бисёр маҳкам, ки зан онро аз мард мегирад ва бо эчоди чунин аҳд ва мисоқе дар байни онон ҳар як мутаахҳид мешаванд, ки вазифаи худро нисбат ба ҳам ба хубй анчом диханд ва ин чумла, ки Худованд мефармояд: **“Паймони мустаҳкам”** таъбирае аст бисёр өзіліб ва бо арзиш ва ишора ба ин аст, ки робитаи заношүй бояд дар аълодараңай истеком бошад, ишқу алоқа бар он ҳукмфармо гардад. Бинобар ин, издивоқ як муомилаи тиҷоратӣ ва тамалуқӣ монанди хариду фурӯш ва иҷора нест ва ё муомилае нест, ки занро тақрибан ба сурати барда дароварда ва ихтиёроти ӯро салб карда бошад.

Робита ва алоқа дар байни зану шавҳар робитай итминон ва оромиш аст, қалбҳо ором мегиранд ва меҳру муҳаббат ба вучуд меояд. Дар ин маврид Ҳудованд мефармояд: «**Яке аз нишонаҳои азамату қудрати Ҳудо ин аст, ки аз ҷинси ҳудатон ҳамсароне барои шумо оғарида**, то дар канори онон биоромед ва дар миёни шумо меҳру муҳаббат андохт. Мусалламан, дар ин амр нишонаҳо ва далоиле бар азамату қудрати Ҳудо вучуд дорад, барои афроде, ки ақлу фикр доранд ва ба масоил меандешанд» (Рӯм, 21).

Ин оят мардону занонро огоҳ меқунад, ки яке аз бузургтарин далоил ва нишонаҳои қудрати Ҳудо ва қараму лутфи ў нисбат ба бандагонаш ин аст, ки ҳамсари мардро аз навъ ва ҷинси ҳуди ў қарор додааст, то бо эҷоди тафоҳум ва дарки ҳамдигар дар канори ҳам ором гиранд. Оромиш ва итминони нафсие, ки дар ин оят зикр шуда, таъбири бисёр расое аст, аз эҳсосу дарки ишқ ва меҳру муҳаббат ва шавқе, ки зану шавҳар нисбат ба ҳам доранд. Ҳамон ишқе, ки боиси аз байн рафтани ташаннучоти қалб ва фикри инсон мегардад ва ҳаргиз нафс бидуни издивоҷ наметавонад онро дошта бошад. Ҳамчунон аз нишонаҳои дигари қудрати илоҳӣ, ки ин оят ба мо нишон медиҳад, ин аст, ки дар байни зану шавҳар як навъ меҳру муҳаббати амиқу событ ва устувор қарор додааст, ки кӯҳна намешавад ва монанди дигар муҳаббатҳои шаҳвонӣ ғайримашрӯъ нест, ки пас аз муддате фаромӯш гардал.

Қуръон дар бораи иртиботи муҳками зану шавҳар мефармояд:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

«Ҳамсаронатон либоси шумо ҳастанд ва шумо либоси эшон мебошед» (Бақара, 187).

Ин оят ҳар як аз зану шавҳарро ба либос ташбех кардааст. Ҳамон гуна, ки либос инсонро мепӯшонад, зану мард низ яқдигарро мепӯшонанд, зану шавҳар ба ҳам ниёзманд ҳастанд, ҳамон тавр, ки ба либос ниёз доранд, ҳамон гуна ки либос айби баданро мепӯшонад ва онро аз газанди сармою гармо ва ғайра маҳфуз медорад ва боиси

зинату зебой аст, зану мард ҳам яқдигарро мепўшонанд ва яқдигарро аз газанд маҳфуз медоранд ва моји оромиши ҳамдигаранд.

Яке аз пояҳои муҳкам ва устувор барои давоми меҳру муҳаббат ва оромиш дар байни зану шавҳар вучуди таносуби тарбиятӣ ва ахлоқӣ дар байни онон аст. Дар ин маврид Ҳудованд мефармояд: «**Занони нопок аз они мардони нопоканд ва мардони нопок аз они занони нопоканд ва занони пок мутааллиқ ба мардони поканд ва мардони пок мутааллиқ ба занони поканд**» (*Nur*, 26).

Маънои қисми аввали оят ин аст, ки занони нопок ва бадкора шоиста ва лаёқат надоранд, ҷуз ин ки бо мардони нопоки мисли худ издивоҷ кунанд. Зоро марде, ки дорои шарафу каромат ва муравват бошад ва қабул накунад, ки номусаш дар маърази лағзиш ва инҳироф қарор гирад, ҳаргиз ҳозир нест бо зане нопок ва беиффат робитаи заношӯй барқарор кунад ва ўро ба унвони ҳамсари худ интихоб намояд ва мардони беиффату нопок низ ҳамин тавранд, лаёқату шоистагӣ надоранд, ҷуз ин ки бо занҳои мисли худ издивоҷ намоянд, зоро занҳои афиғу покдоман ва бошахсият ҳаргиз ҳозир наҳоҳанд шуд бо инсонҳои беиффат ва паст издивоҷ кунанд. Вақте занону мардони поку боиффат аз нопокон дурӣ ҷустанд ва худдорӣ намуданд, замина омода мешавад, ки занони пок бо мардони пок, ки аз лиҳози адабу ахлоқ ва тарбият ба ҳам наздиканд ва бо ҳам таносуб доранд, издивоҷ намоянд. Ин аст маънои охири оят, ки мефармояд: **“Покдоманон барои покон ва покон барои покдоманон мебошанд”**.

Сукуну оромиш ва итминони доимӣ, ки дар натиҷаи ҳамфирӣ ва таносуби ахлоқ ба даст меояд, ҳамон оромишу итминоне аст, ки аз тарбияи саҳехи динӣ ҳосил мешавад. Дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: «*Зан ба хотири чаҳор сифат барои никоҳ интихоб мешавад, ба хотири молаши, ба хотири хонавода, ба хотири зебоӣ ва ҳушиқиёфа бӯданаш ва ба хотири дину ахлоқаш, вале зани диндору боаҳлоқро интихоб кунед, то ҳушибаҳт шавед*» (Бухорӣ ва Муслим).

Албатта, ин чаҳор сифат муҳимтарин сифоте ҳастанд, ки инсон ба ҳангоми издивоҷ ба дунбол ва ҷустуҷӯи онҳо аст ва Пайғамбар (с) ҳам мардонро ба пайгирии онҳо тарғибу ташвиқ менамояд, вале чун

дар назари мардум вуҷуди дину ахлоқ дар охирин дараҷаи аҳамият қарор дошт, Пайғамбар (с) ба қасоне, ки меҳоҳанд издивоҷ қунанд, таъкид мекунад, то занҳои диндор ва ботарбиятро бар дигар занҳо тарҷеҳ диханд ва қабл аз ҳар чиз мутаваҷҷеҳи сифати дину ахлоқи онҳо бошанд. Манзур аз зани мутадаййин танҳо ин нест, ки намоз биҳонад ва рӯза бигирад, балки бояд тарбияту ахлоқи исломӣ дошта бошад ва худро бар асоси одобу равиши Ислом ҳифз қунад ва ба рафтору сифоти исломӣ ҳӯ гирифта бошад.

Мусалламан, издивоҷ танҳо бо заноне ҷоиз аст, ки Ҳудованд ононро ҳалол кардааст ва издивоҷ бо занони маҳрам ҷоиз нест. Ҳудованд дар ин маврид мефармояд: «**Ҳудованд бар шумо ҳаром намудааст издивоҷ бо модаронатон, духтаронатон, хоҳаронатон, аммаҳоятон, холаҳоятон, бародарзодагонатон, хоҳарзодагонатон, модароне, ки ба шумо шир додаанд, хоҳари разоиятон, модарони ҳамсаронатон, духтарони ҳамсаронатон аз мардони дигар, ки таҳти кафолат ва риояти шумо парвариш ёфтаанд ва бо модаронашон низ ҳамбистар шудаед, vale agar bo modaronaшon ҳамбистар нашуда boshed, gunoхe (dar izdivoҷ bo chunin духтароне) bar shumo neст, ҳамсарони писари пуштии худ va biloхира in ki du xoҳarro bo ҳам dar никоҳ ҷамъ kунед, magar on chi ki guzashthaast. Begumon, Ҳудованд басе омурзанда va meҳrubon ast» (Niso, 23).**

УСУЛ ВА АРКОНИ ИЗДИВОҶ ДАР ИСЛОМ

Издивоҷ дар Ислом монанди дигар ақду муомилот ниёз надорад, ки ҳатман як рӯҳонӣ ва олими динӣ онро анҷом дихад ва лозим нест, ки ҳатман як маросими динӣ барои он барпо шавад, он гуна, ки дар аксари динҳо ташкили чунин маросиме лозим аст. Ислом издивоҷро ба унвони аҳду мисоқе қарор медиҳад, ки бар асоси тафоҳуму ҳамоҳангӣ ва эҳсоси масъулият дар байни тарафайн, яъне зану шавҳар устувор бошад. Шароити издивоҷ иборат аст аз эҷоб ва қабули издивоҷ ва ҳузури ду шоҳид, агар зану марде пас аз хостгорӣ ва тавоғуқи тарафайн ризоят ва тавоғуқи худро бо ҳузури ду нафар шоҳиди одил ва мӯътабар эълом карданд ва лафзи эҷоб ва қабулро

дар ҳузури ин ду шоҳид ҷорӣ намоянд, ақди издивоҷ дар байни онон комил мегардад ва ин ду ба сурати зану шавҳар дармеоянд¹, хоҳ ин издивоҷ бо ҳузури роҳбари динӣ, ё ҳокиму қозӣ анҷом гирад, ё ҳеч як аз онон набошад. Агар издивоҷ дар дафтари издивоҷи расмӣ бо ҳузури ду нафар шоҳид анҷом гирад ва ба сабт бирасад, аз лиҳози динӣ било ишкол аст.

Издивоҷи исломӣ бо қонунҳои маданиӣ, ки ба василаи башар вазъ шудааст, тафовут дорад, чун издивоҷ аз дидгоҳи мазкур фақат як ақду тавоғуқи расмӣ дар байни зану шавҳар аст ва холӣ аз сифоту ҳусусиятҳои динӣ аст, дар ҳоле ки шариати Ислом издивоҷро ба унвони яке аз масоили динӣ ба ҳисоб меоварад, ки бояд усул ва қавоиди он аз ҷониби дин мушаххас шуда бошад ва амре аст, ки Ислом мардумро ба он ташвиқ менамояд. Дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: «*Эй ҷамоати ҷавонон! Ҳар як аз шумо, ки қудрати таъмини маҳориҷи издивоҷро дорад ва метавонад ҳароҷоти онро таҳия кунад, бояд издивоҷ кунад, ҷаро ки издивоҷ беҳтар ҷашнро назорат мекунад ва номусро беҳтар маҳфуз медорад, аммо қасе, ки натавонад нафақаи издивоҷро таъмин кунад, бояд рӯза бигирад, чун рӯза боиси заъфу кам шудани шаҳват ва гаризаи ҷинсӣ аст*» (Бухорӣ, Муслим, Аҳмад ва Абӯдовуд).

Аҳкоми фаровоне аз ҷанбаи шаръӣ бар ақди издивоҷ ба вучуд ояд, аз ҷумла зани мусулмон ҳақ надорад бо марди ғайримусулмон (аҳли Китобу мушрик) издивоҷ кунад ва ҷоиз нест марди мусулмон бо зани мушрик издивоҷ намояд ва ширхорагӣ (разоат) аз асбоби таҳрим издивоҷ аст (қасе, ки шири касеро бихӯрад, ба манзалаи фарзандони ӯ дармеояд. Аз ин рӯ, издивоҷи мард бо модари шири ҷаҳару аммаю хола ва бародарзода ва ҷаҳарзодаи ширии худ ҳаром аст), вале қонунҳои маданиӣ ва ғайрихудоӣ ҳамаи инҳоро ҷоиз медонанд.

¹ Имом Абӯҳанифа бо истинод ба бархе аҳодиси саҳех мегӯяд: “Ҳар гоҳ зан марди муносибашро барои издивоҷ интиҳоб намуд, валӣ ва сарпасти ӯ ҳаққи мамониати онро надорад”. Ва ин як навъ озодӣ аст, ки то ҷандин сол пеш занони Аврупо ба он нарасида буданд. Қонуни Фаронса ба писарону духтарони ҷавон қабл аз расидан ба синни 25-солагӣ ҳаққи озодии издивоҷро намедиҳад ва бидуни иҷозат ва ризояти валӣ иҷоза намедиҳад қабл аз 25-солагӣ издивоҷ намоянд.

ХОСТГОРЙ

Хостгорй, ки пеш аз издивоč анчом мегирад, ба ин шева аст: Марде, ки меҳоҳад бо зани мавриди назараš издивоč кунад, ба назди хешону наздикони ў меравад ва хостаи худро баён меқунад, бо онон ба баҳсу гуфтугӯ дар мавриди мувофиқат бо хостааш ва шароити он мепардозад. Беҳтар ин аст, ки қабл аз ақд тарафайн ҳамдигарро бибинанд, то дилҳояшон ба сўи ҳам ҷалб шавад ва дар байни онон муҳаббату алоқа ба вучуд ояд, то ҳангоме, ки кор ба марҳалаи амалий мерасад, пушаймон нашаванд.

Аз Муғира ибни Шўъба ривоят шудааст, ки занеро хостгорй кард ва Пайғамбар (с) ба ў гуфт: «*Ба ў нигоҳ кун ва ўро бибин, чун ин амр беҳтар боиси созишу давоми муҳаббат дар байни шумо мегардад*».

Лозим аст, ки волӣ ва сарпараст (аз қабили падар, бобо ва бародар ва ғайра) мувофиқати зани хостгоришуваро, ки ба синни булуғ расида, барои издивоč бо марди хостгор ба даст оварад, дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: «*Бевазан маслиҳати худро беҳтар аз валию сарпарасташ медонад ва дӯшиза ҳам бояд барои издивоč аз ў иҷоза гирифта шавад. Ва ҳамин ки дӯшиза сукут намуд* (ва эътиroz накард), *сукуташ ба маънои иҷозат аст*». (Муслим, Насой ва Абӯдовӯд)

Ҳар як аз тарафайни марду зан баъд аз хостгорй ва эълони мувофиқат метавонанд пушаймон шаванд ва агар яке аз онҳо пушаймон шуд, ҳадяҳое ки ба яқдигар додаанд ва боқӣ монданӣ аст, монанди тилловор ва ғайра, бояд баргардонида шаванд, аммо чизҳое, ки қобили давом нест, монанди ширинию ғизо ва атрҳои сарфшуда, чизе бобати онҳо пардоҳт намегардад.

Дар фосилаи байни хостгорй ва ақди издивоč ҷоиз нест марду зан бо ҳам танҳо бошанд ва дар як макон хилват кунанд, чун то замоне, ки ақди издивоč анчом нагирад, ин ду бо ҳам бегона ҳастанд. Зоро хостгорй ваъдаи издивоč аст, худи издивоč нест.

КАФОАТ

Яке аз шароити издивоч ин аст, ки бояд мард ҳамсон бо зане бошад, ки меҳоҳад бо ӯ издивоч намояд. **Кафоат** дар луғат ба маъни мусовот ва ҳамсонӣ аст. Кафоат бояд дар насабу мол бошад ва шарафи илм болотар аз насаб аст. Кафоат дар мол ин аст, ки мард қудрати таъмини маҳр ва нафақаи занро дошта бошад, сарватмандӣ шарти кафоат нест, балки танҳо қудрати таъмин ва маҳрия шарти мӯътабар мебошад. Вақте зан бе иҷозати валӣ шарти кафоатро нодида бигирад, валӣ ҳақ дорад, ки тақозои фасхи никоҳи ӯро бинамояд.

МАҲРИЯ

Ислом ба мард воҷиб намуда, ки ба ҳангоми издивоч қисмате аз моли худро ба унвони маҳрия барои ҳамсарааш таъйин кунад. Ҳудованд аз ин маҳрия ба исми садуқа ном мебарад ва мефармояд:

﴿وَأَنُوا الْيَسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فِي طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئِنِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّةً مَرِيَّةً ﴾ [النساء : ٤]

«Маҳрияҳои занро ба унвони ҳадоёи холисона ва фаризаи худой бипардозед. Он гоҳ агар бо ризояти хотир чизе аз маҳрияи худро ба шумо баҳшиданд, онро ҳалолу гуворо масраф кунед» (Niso, 4).

Арабҳо одат доштанд, ки ба ҳаққи моликияти зан бар маҳрия эҳтироми қоил нашаванд, вақте валӣ маҳрияи духтар ё хоҳар ва ғайри худро мегирифт, онро ба ӯ намедод ва агар ҳам медод, ин бор шавҳар бе иҷозаи ӯ ба майли худ дар он даҳлу тасарруф менамуд. Ислом ин навъ рафторро ботил намуд ва дастур дод, то маҳрияро ба занон бидиҳанд ва касе бе иҷозати эшон дар он даҳолат нақунад. Ояти фавқ таъкид мекунад, ки бояд бо хотири хуш ва бо шавқу алоқа маҳрия ба занон дода шавад ва шавҳар ақида дошта бошад, ки ин ҳаққе аст барои ҳамсарааш, ки бояд ба ӯ бирасад ва аз анҷоми ин вазифа қаблан шод бошад. Вали ва шавҳар бояд бидонанд, ки ҳақ надоранд бе иҷозаи зан ҳеч гуна истифодае аз маҳрияи ӯ бинамоянд, ҳамон гуна ки маъни моликият ҳам ин аст, ки ҳаққи молик нисбат ба молаш мӯҳтарам шумурда шавад. Бо ин дастури осмонӣ Ислом

муқаррар намуда, ки зан ҳаққи моликияти саҳеҳ ба нисбати маҳраш бар зимма ва моли шавҳараш дорад. Баъзе аз душманони Ислом қарор додани маҳрия барои зан аз ҷониби Исломро ба сурати хариду фурӯши зан ҷилва додаанд ва дарки фалсафаи маҳрро накардаанд, ки он саҳме аст, ки бояд мард барои зиндагии муштарак ва ташкили хонавода бипардозад ва ин тааххуд дар муқобили ҳақке аст, ки ба ӯ дода шудааст, ҳамон ҳаққи сарпаратӣ ва риояи хонавода, ки ба ҳукми қонуни табиӣ ва талошу қӯшиши мудовим барои зиндагӣ ба мард дода шудааст.

Зан дар Аврупо дар ҳукми урфу одати (мухолиф бо табиат) мукаллаф аст барои касе, ки шавҳари ояндаи ӯст, хона ва кошона таъмин намояд ва ин амр дар назди аврупоиён ба исми **дута** маъруф аст. Ин таклиф, ки зан дар зиндагии заношӯй мулзам ба таҳияи манзил ва мояҳточи зиндагӣ бошад, дар ҳоле ки қудрати ӯ барои талошу қӯшиш ба ҳукми фитрату табиат аз мард камтар аст, ба ҳақиқат, вожгун кардани табиат ва амал ба хилофи муқтазои он аст. Мизони маҳре, ки аз ҷониби Ислом воҷиб шудааст, мушаххас нест ва бо таваҷҷӯҳ ба қудрати молии шавҳар ва тавофуқи тарафайн фарқ меқунад то ҷое, ки фақире пеши Пайғамбар (с) омад ва шикоят намуд, ки қудрати пардоҳти маҳрро, ки одатан пардоҳт мешавад, надорад. Пайғамбар (с) ба ӯ фармуд: «**Чизеро пайдо қун, ҳарчанд як ангуштари оҳанӣ ҳам бошад**» (Бүхорӣ).

Воҷиб нест, ки тамоми маҳр ба ҳангоми ақди издивоҷ фавран пардоҳт шавад, балки ҷоиз аст, ки тамоми маҳр ё қисмате аз он ба сурати қарз бошад ва ё ба шевае ақсоте (кам-кам) пардоҳт гардад ва зани болигу оқил ва дорои рушди фикрӣ метавонад баъд аз ақди издивоҷ ба нафъи шавҳараш аз тамоми маҳр ва ё миқдоре аз он бигузарад.

Аммо одате, ки имрӯз дар байни иддае аз мусулмонон ривоҷ дорад, ки маҳри сангинero барои духтарони худ дарҳост менамоянд, боис шуда, ки ҷавонон аз издивоҷ рӯгардон шаванд, зоро қудрати таъмини нафақа ва ҳароҷотҳои сангиро надоранд ва бо даромади маҳдуде, ки доранд, аз пардоҳти он очизанд. Бидуни шак, бо рӯҳи Куръон ва аҳдоғи олии он муғоирот дорад, ки мефармояд: «Агар

мардон фақир буданд (ба хотири фақрашон аз издивоҷ бо онон худдорӣ накунед, зеро) **Худо эшонро бо фазлу қарами худ ғаниӯ ва бениёз менамояд»** (*Hyp*, 32).

Рӯҳи Қуръон ин аст, ки набояд инсонҳо ба хотири фақр ва надоштани қудрати пардоҳти маҳрияҳои газоф аз издивоҷ маҳрум бимонанд ва дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: «Ҳар гоҳ касе, ки аз лиҳози динӣ ва ахлоқӣ мавриди ризоияти шумо аст, барои хостгорӣ пеш омад, дуҳтарони худатонро ба издивоҷи ў дароваред, агар накунед, фитнаю фасоди бузург дар замину дар миёни мардум ба вуҷуд ҳоҳад омад» (Тирмизӣ).

Мулоҳиза фармоед, ки Пайғамбар (с) мелоки издивоҷро ахлоқу дин қарор додааст ва аз мол исме набурдааст ва ба мо ихтор карда, ки агар ин корро накунем, фитнаю фасоди бузурге дар ҷомеа пайдо мешавад. Оре, мо имрӯза ин фитнаю фасоди азимро дар миёни ҷавонон мушоҳида мекунем, ки ба сабаби надоштани қудрати таъмини ҳароҷоти издивоҷ дар корҳои номашрӯъ ва фасод ғарқ шудаанд ва дар доми одатҳои ҳатои иҷтимоӣ, ки муҳолиф бо рӯҳи Қуръон аст, гирифтор мондаанд.

БАРОБАРИ ДАР БАЙНИ ЗАНУ ШАВҲАР

Хонавода ҳалқаи марказии ҷомеи башарӣ аст. Саодати инсон дар авзоъ ва аҳвол ба саодати хонавода бастагӣ дорад. Мустаҳкамӣ, қудрат ва ҳамбастагии хонавода нишонаи истехқом, қудрату ҳамбастагӣ ва пешрафти ҷомеа аст. Вақте ки хонавода аз зану шавҳар ташкил гардид, саодату оромиши он ба дараҷаи фаҳми дурусти он ду аз тааҳҳуд ва масъулияти муштараке, ки дар зиндагии ҷадид нисбат ба ҳам доранд ва ин ки чӣ гуна бояд равобити худро таҳқим бахшанд ва ба унвони ҳастаи марказӣ нақши худро ифо намоянд, вобастагӣ дорад.

Замонҳои бисёр тӯлонӣ сипарӣ шудааст, бидуни ин ки мақоми воқеии зан дар ҷомеа шинохта шавад ва аксари миллатҳо гумон мекарданд, ки издивоҷ ба маънои ба ғуломӣ даровардани зан барои мард мебошад. Аммо Қуръони карим зану мардро дар ҳуқуқи

заношӯй дар як сатҳи мусовӣ ва баробар қарор дода ва раёсати хонаводаро ба ӯҳдаи мард voguzor намудааст. Дар ин маврид Куръон мефармояд:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

«Барои ҳамсарон (хуқуқу воҷиботе) **аст** (ки бояд шавҳарон онҳоро адо кунанд), **ҳамон гуна, ки бар ҳамсарон** хуқуқу воҷиботе **аст, ки бояд нисбат ба шавҳаронашон** адо **намоянд**, ба гунае, ки **шоиста бо урфи саҳех ва муқаррароти Ислом** бошад ва мардон (дар риоя ва ҳифозат дар умури хонаводагӣ) **бар занон бартарӣ доранд»** (Бақара, 228).

Ин ояти шарифа бо чумалоту қалимоти муҳтасаре, ки дорад, қавоид ва дастуротеро дар худ ҷамъ кардааст, ки тафсили он ниёз ба қитоби бузурге дорад. Як қоидай қуллие аст, ки эълом мекунад: зану мард дар тамоми хуқуқи мутадовила бо ҳам баробар ҳастанд. Ин оят миқёсе барои мард таъйин мекунад, то дар тамоми авзӯй ва аҳвол бар асоси он бо ҳамсараш рафтор намояд ва ҳар тоҷиҳати барои ӯ дар муқобили ҳамсараш тааҳҳуд ба вучӯд меояд. Ба ҳеч ваҷҳ одилона нест, ки яке аз зану шавҳар биноҳақ бар дигаре ҳукмфармо бошад ва ӯро ба унвони бардаи залил дар ҷиҳати манофеи худ ба кор гирад. Махсусан, вақте ки зану мард зиндагии муштараки заношӯиро ташкил медиҳанд, давраи ҷадидеро шурӯъ менамоянд. Бидуни шак, идомаи он ба таври шарофатмандона бе эҳтироми мутакобил ва риояи хуқуқи яқдигар имконпазир нест.

Ин оят пас аз ин ки дар байни зану шавҳар баробарӣ дар хуқуқи мутадовиларо эълом менамояд, як амро аз он истисно мекунад, ки Куръон ба унвони “Мардон бар занон бартарӣ доранд”, аз он таъбир намудааст, яъне «барои мардон бар занон бартарӣ вучӯд дорад). Куръон худ дар ояти дигар ин бартариро тафсир мекунад ва мефармояд: «**Мардон бар занон сарпарастанд** (ва дар хонавода ҳаққи раҳбарӣ, нигаҳбонӣ ва риояи занон ба ӯҳдаи эшон аст. Чун Ҳудованд барои назми иҷтимоъ мардонро дар бархе сифот бар занон бартарӣ бахшидааст), **баъзера бар баъзе фазилат додааст ва низ ба**

он хотир, ки маъмулан мардон ранҷ мекашанд ва пул ба даст меоваранд ва аз амволи худ барои хонавода ҳарҷ мекунанд» (Нисо, 34).

Бинобар ин, ҳаққи сарпастӣ ва раёсати хонавода барои мард аз ҷиҳати бартарии табиӣ ва қудрати фитрӣ ва истеъоди мард мебошад ва ношӣ аз ин аст, ки масъулияташо иҷтимоӣ ва таъмини ҳарочоти хонавода ба ӯҳдаи мард аст ва барои таъмини маош ва идораи хонавода мард аз зан босабртар, бурдбортар ва нерӯмандтар мебошад, ҳарчанд зан аз лиҳози қудрати ақлӣ ва ҷисмӣ бо мард яксон бошад. Ҷун зан ба ҳукми қонуни фитрату табиат ба ҳангоми ҳомилагӣ ва шир додан ба бача ва дигар нороҳатихои занона ноҷор аз кору фаъолият боз мемонад, пас ин мард аст, ки бояд зиндагии занро таъмин кунад ва имконоту фурсати лозимро барояш овард, то битавонад дар манзил ба тарбияи фарзандони худ бипардозад ва ба корхое, ки боиси роҳат ва оромиши хонавода аст, бирасад.

Илова бар ин, зан дар ҳар моҳ як ҳафта дар ҳолати одати моҳӯёна ба сар мебарад, ки боиси қасолат аст ва ниёзи бештаре ба истироҳат дорад. Аз тарафи дигар, зиндагии заношӯй ва хонаводагӣ як зиндагии муштараки иҷтимоӣ аст ва ҳар иҷтимоёе лозим аст, раис дошта бошад, вагарна ҳар кас ба орзу ва салиқаи худ, ки дар баъзе маворид бо дигарон мутафовит аст, иқдом ба кор менамояд ва ин амр боиси беназмӣ ва ҳараҷу мараҷ мегардад, вале агар раис доштанд, ба ҳангоми бурузи ихтилоф ба қавли ӯ амал мекунанд ва аз беназмӣ ҷилавгирӣ мешавад ва иттиҳоду ҳамbastagӣ аз байн намеравад ва бидуни шак, барои риоя ва сарпастии хонавода ҳаққи сабқият бо мард аст, зоро ӯ аз масолеҳи хонавода огоҳтар аст ва бар иҷрои манофеи он тавонотар мебошад.

ТАРЗИ РАФТОРИ ШАВҲАР БО ҲАМСАРАШ

Шариати Ислом шавҳаронро ба рафтори некӯ ва хуб бо ҳамсаронашон ташвиқу тарғиб менамоянд ва Қуръон дастур медиҳаду мефармояд: **«Бо ҳамсаронатон ба шеваи хуб ва некӯ рафтор кунед»** (Нисо, 11).

Ва боз мефармояд: «**Пас ҳамсаронатонро ба шеваи хубу писандида нигоҳ доред ва ё ононро ба наҳви аҳсан ва шеваи писандида талоқ дихед**» (Бақара, 231).

Вазифаи шавҳар аст, ки дасти худро боз бигузорад ва ба дур аз исроф ё бухлу тангназарӣ зану бачаҳояшро идора намояд. Дар ин маврид Ҳудованд мефармояд: «**Бояд шавҳарон аз имконоте, ки доранд, барои ҳамсарони худ ҳарҷ кунанд, касе, ки фақир аст, бояд ба нисбати он чи Ҳудованд ба ӯ бахшида, ҳарҷ намояд, чун Ҳудованд ҳеч нафсеро мукаллаф намекунад, магар ба андозаи тавону имконоте, ки ба ӯ бахшидааст**» (Талоқ, 7).

Ба ҳангоми сарпечии зан аз фармони шавҳараш мард ҳақ дорад ба шеваҳое, ки дар ин оят мушаххас шудааст, аз сарпечию нофармонии ӯ чилавгирий кунад. Дар ин маврид Ҳудованд мефармояд: «**Заноне, ки аз нофармонӣ ва саркашии онон бим доред, панд ва андарзашон дихед ва** (агар муассир воқеъ нашуд) **аз ҳамбистарӣ бо онон худдорӣ ва бистари хешро чудо кунед** (ва бо эшон сухан нагӯед ва агар боз ҳам муассир воқеъ нашуд) **ононро** (танбех кунед) **ва бизанед. Он гоҳ агар аз шумо итоат карданд** (тартиби танбехи сегонаро муроот кунед ва аз сабук ба саҳт наравед ва ҷуз ин роҳе барои) **эшон начӯед**» (Нисо, 34).

Ин ояти шарифа бо сароҳат эълом медорад, ки ҳар гоҳ мард чизҳоеро аз занаш мушоҳида намояд ва бимнок шавад, ки ба нофармонию саркаший ва адами риоят нагардида ниҳоӣ мунҷар мегардад, бар ӯ лозим аст қабл аз ҳар чизе ӯро насиҳат кунад ва бо баёни панду андарзҳое, ки фикр мекунад муассир аст, ӯро панд дихад. Вақте маълум шуд насиҳат фоиде надорад, он гоҳ иқдом ба чудо соҳтани бистари худ аз бистари ҳамсараш менамояд ва қаҳру норизоятии худро ба ӯ нишон дихад.

Фалсафаи дур шудани мард аз бистари ҳамсараш, ки як мӯҷозот ва танбехи рӯҳӣ аст ва занро рӯҳан нороҳат мекунад, ба хотири ин нест, ки занро чанд рӯз ё чанд ҳафтае аз лаззати ҷисмонӣ маҳрум кунад, зоро зан ҳарчанд ба хубӣ медонад, ки аз лиҳози табиий нисбат ба шавҳараш заифтар аст, вале модоме ин эҳсосро дошта бошад, ки бо ба коргирӣ фитнаю фунуни занонагӣ метавонад ишқу алоқаи

шавҳараашро ба худ ҷалб кунад ва ўро мағлуби меҳру муҳаббати худ созад, заифии табиии худро тарафи ғолиб ба ҳисоб меоварад ва тасаввур мекунад мард ҳар андоза қавӣ ва нерӯманд бошад, дар баробари фитнаю фунуни ў тоби муқовимат надорад, пас метавонад дар арсаи хонавода яккатози майдон бошад.

Аммо вақте замони фурӯ рафтан дар раҳти хоб мерасад ва зан эҳсос мекунад беҳтарин фурсат барои бакоргирии фитнаю фунуни қудратнамоӣ аст, ҳамин ки мутаваҷҷеҳ шуд, ки шавҳарааш таҳти таъсири шигарфҳои ў воқеъ нашуда ва бо камоли қудрат бар худ мусаллат ва шахсият ва мардонагии худро хифз кардааст ва ҳозир нест ба ҳеч ваҷҳ таслими саркашӣ ва нофармонии ў шавад ва ба унвони ихтор раҳти хобашро аз ў чудо намудааст, дар чунин ҳолат зан таконе меҳӯрад ва ба худ меояд ва мутаваҷҷеҳ мешавад, ки он чи дар тавон дошта, ба кор гирифта, vale муассир воқеъ нашудааст ва шавҳарааш бо ҳайбату иқтидори тамом ва азми росих бо ибрози эътиroz аз ў дурӣ менамояд.

Дар ин ҳангом ҳақиқатан, бар заъфи худ огоҳ мегардад ва ба қудрату иродаи шавҳарааш эътироф мекунад ва чорае надорад ҷуз ин ки сари таслим ба унвони тамкин фуруд оварад ва аз саркашиҳою нофармониҳо гузашта, худ пушаймон шавад ва узр бихоҳад. Бинобар ин, дурии мард аз зан як навъ танбех ва мучозоти рӯҳӣ барои ҷилавгирий аз саркашӣ ва нофармонӣ аст, ҷун ҳеч омиле барои ҷилавгирий аз саркашӣ ва нофармонӣ муассиртар аз ин нест, ки инсони саркаш ба заъфу нотавонии худ дар муқобили қудрати касе, ки аз ў нофармонӣ мекунад, огоҳ бошад.

Вақте шавҳар мутаваҷҷеҳ шуд, ки панду андарз ва чудо кардани раҳти хоб аз саркашӣ ва нофармонии ҳамсарааш ҷилавгирий намекунад, иҷозат дорад бо даст ва бидуни шиддат ба ғайри рӯйи ў бизанад. Албатта, ин иҷозат ба ин маъно нест, ки шавҳар ҳақ дорад ҳар вақте, ки бихоҳад, ҳар ҳамсаре, ки бошад, ўро бизанад, балки танҳо ба ҳангоми ночорӣ, ки ҷуз задан чорае нест, набояд ба он тавассул шавад, ҷаро ки Расули Ҳудо, ки аввалин иҷроқунандаи дастуроти Қуръон аст аз задани зан безорӣ менамояд ва онро танбех

мекунад ва мефармояд: «*Инсони хуб ва бошахсият дар байни шумо касе аст, ки ҳамсарашаро намезанад*».

Ва боз мефармояд: «*Магар қасоне аз шумо, ки занҳояшонро мисли барда кутак (калтак) мезананд, шарм намедоранд, ки дар аввали рӯз онро кутаккорӣ мекунанд ва дар охирин он бо эшон ҳамбистар мешаванд*» (Бүхорӣ ба ҳамин мазмун ҳадис ривоят карда).

Ривоят шуда, ки Пайғамбар (с) ҳаргиз занашро назадааст. Лозим аст зарбае, ки ба ҳамсар ворид мешавад, хафиф бошад ва асаре дар бадани ў ба ҷой нагузорад, аз тарафе роҳи ҳалле ҷуз он набошад, дар чунин ҳолате танбеҳ бо зарб беҳтар аз танбеҳ бо талоқ аст, чун зарап ва алами зарб дар ҷанд лаҳза танҳо оиди шахси зан мешавад, вале зарапу зиёни талоқ мутаваҷҷехи фарзандону хешон ва ҳама афроди хонаводай тарафайн мегардад.

Шариати Ислом танҳо ба хотири ин ба шавҳар иҷозат додааст, ки ба ҳангоми ночорӣ ҳамсарашро ба василаи задани хафиф танбеҳ кунад, зоро бъзве аз заноне ҳастанд ҷуз бо задан танбеҳ намешаванд ва онон заноне ҳастанд, ки дар муқобили кутак хӯрдан эҳсоси шарму хичолате надоранд.

ЗАНИ МУСУЛМОН ДАР РОБИТА БО ҲИЧОБ

Аммо масъалаи ҳичоб, ки аксари нависандагони ғарбӣ ба он ҳамла кардаанд ва онро мавриди эроду таън қарор додаанд, бояд гуфт Қуръон, ки риояи онро воҷиб намудааст, танҳо ба хотири ҳифзи виқору шахсият ва аҳлоқи зан аст. Бидуни шак, ҳатари шаҳват ва ғароизи ҷинсӣ ба маротиб бештар аз ҳатароти иҷтимоии дигар аст, ки ба манзури ҷилавгирий аз онҳо қавонин ва муқаррароте вазъ мегардад, то бо онҳо мубориза бишавад ва озодии онҳо контрол ғарداد.

Худованди мутаол дар бораи ҳичоб мефармояд: «**Эй Пайғамбар (с), ба мардони мӯъмин бигӯ** (ки онон муваззафанд аз нигоҳ ба аврат ва маҳалли зинати занони номаҳрам) **чашмони худро фурӯгиранд ва авратҳои худро** (бо пӯшонидан ва дурӣ аз пайвандҳои номашруъ) **маҳфуз доранд, ин кор барои эшон боиси покӣ ва**

зебандагии бештар аст. Бегумон, Худованд ба он чи ки анчом медиҳанд, огоҳ аст ва ба занони мӯъмина бигӯ чашмони худро аз номаҳрамон фурӯ гиранд (ва чашмчаронӣ накунанд) ва авратҳои хештанро (ҳамчун, сар, сина, бозу, соқ, гардан, халхол ва гарданбанду бозубанд) намоён насозанд, магар он миқдоре, ки табиатан ва маъмулан ба ҳангоми кор намоён мегардад ва чаҳорқаду рӯсариҳои худро бар гиребонҳояшон бикашанд, худро намоён накунанд, магар барои шавҳаронашон, падаронашон, падарони шавҳаронашон, писаронашон, писарони шавҳаронашон, бародаронашон, писарони бародаронашон, писарони хоҳаронашон, занони (ҳамкеши) худашон, канизонашон, тобеоне, ки ниёзи ҷинсӣ дар онон нест (монанди муханнасон, аглаҳон, пирони фартут ва ашҳоси фалаҷ) ва қӯдаконе, ки ҳанӯз бар аврати занон огоҳӣ пайдо накардаанд (ва ҳанӯз аз умури ҷинсӣ чизе намедонад) ва пойҳои худро (ба ҳангоми роҳ рафтани) ба замин назананд, то зинатҳое, ки пинҳонаш медоранд, (ҷалби таваҷҷӯҳ кунад ва садои халҳоли пойҳояшон ба гӯши мардум бирасад) ва мардум мутаваҷҷеҳи он шаванд. Эй мӯъминон, ҳама ба сӯи Ҳудо баргардед, то растагор шавед» (Нур, 30-31).

Худованди мутаол дар ин ду оят ба мардону занони мӯъмин дастур медиҳад, ки чашмони худро фурӯ гиранд ва онро назорат намоянд ва калимаи ғазз ба маъни озод нагузоштани он аст, ки иҷоза надиҳанд ба дунболи орзуҳои шаҳвонӣ бошад ва аз чашмчаронӣ онро мамнӯъ кунанд, вагарна манзур ин нест, ки инсон ҳамеша сар ба зер андозад ва ба ҳеч зане нигоҳ накунад, чун ин амр бисёр мушкил ё ғайримумкин аст. Ба ҳамин иллат аст, ки Худованд мефармояд: “**Аз нигоҳҳояшон**” бо калимаи **мини табъиз** онро баён мекунад, яъне аз баъзе аз нигоҳҳое, ки боиси барангехтану таҳрики гаризаи ҷинсӣ аст ва мӯчиби ташвиши қалбӣ ва фасод мебошад, худдорӣ кунед. Бинобар ин, назарҳои бидуни шаҳват ва хавфи фитна ва ё иттифоқию тасодуфе мубоҳ мебошад”.

Худованд мефармояд: “**Барои шумо покизатар аст**” калимаи **зако** ба маъни рушду нумӯ ва тухру покии ҳарду омадааст, агар ба маъни рушду нумӯ бошад, маъни оят чунин ҳоҳад буд: Назорати

чашм ва бозгардонидани он аз чашмчаронӣ ва ҳавасронӣ боиси рушду тараққии истеъдодҳо ва неъматҳои худододӣ дар вучуди инсон мешавад ва инсон ба тарафи камоли рӯҳӣ ҳаракат меқунад ва қудрату талоши худро дар роҳи хайру салоҳ ба кор мегирад ва ба унвони як унсури солеху муфид бузургтарин хидматхоро ба ҷомеа менамояд. Ҳамон гуна ки агар инсон ба дунболи чашмчаронӣ ва ҳавасронӣ ва таъқиби номуси бародарони худ бошад, аз фазоили ахлоқӣ бозмемонад ва шахсияту истеъдод ва арзиши инсонии худро зоеъ менамояд ва дар мунҷалобе гирифтор меояд, ки паёмадҳои бисёр нописандидаеро дар интизор дорад”.

Ва агар ба маънои тухру покӣ бошад, он гоҳ маънои оят ин аст: чашмпӯшӣ аз номуси дигарон ва нигоҳ накардан ба зинату аврати онон ва худдорӣ аз чашмчаронӣ боиси покиу назофати чашм мебошад, ки мӯчиби иффату покии нафс мегардад ва нафс аз васвасаҳои шайтонӣ мубарро ва мунаzzaҳ боқӣ мемонад. Аммо Ҳудованд, ки мефармояд: “**Зан бояд тамоми баданашро ба ҷуз ҷойҳое, ки зоҳир мешавад, пӯшонад**”, манзур аз ин ҷойҳо, ки ночор бояд зоҳир шавад, рӯ ва ду дасти зан то банди он аст, ки воҷиб нест, ки ба ҳангоми набудани фитна зан онҳоро дар баробари афроди номаҳрам бипӯшонад, вале вақте ҳавфи фитна дар байн бошад, ҳақ надорад онҳоро дар баробари афроди бегона ва номаҳрам намоён кунад”.

Аксари уламои Ислом дар мавриди «**Он чи аз он зоҳир бошад**», ҳамин ақидаро доранд. Мазҳаби уламои ҳанафӣ ва қавли дуюми шофеъӣ ва қавли асаҳҳ дар назди уламои моликӣ ин аст, ки зан метавонад ба ҳангоми берун рафтан аз манзил ва омадурафт дар роҳҳо рӯ ва дастҳояшро то банди он дар баробари афроди номаҳрам намоён кунад, касоне, ки ин ақидаро доранд, мегӯянд, ки манзур аз ояти «**Зинати худро ба ҷуз аз ҷойҳое, ки намоён нест, зоҳир нанамоянд**» ин аст, ки занон ҳақ надоранд ҳеч як аз аъзои худро намоён кунанд, магар ҷойҳое, ки ба ҳукми одат ҳамеша зоҳиру намоён ҳастанд, ки иборатанд аз рӯ ва дастҳо то банди онҳо. Албатта, ин иҷозат то замоне аст, ки тарс аз фитнаю фасод дар байн набошад, вақте чунин ҳавфе ба вучуд омад ва боиси барангҳектани инсонҳои

ботааххуд шуд, бояд аз кашфи рӯ ва дастҳояш низ монанди дигари аъзо худдорӣ қунад.

Ҳайати фатво, ки тобеи ал-Азҳар мебошад, дар ин бора чунин мегӯяд: «Ба ақидаи ҳайати фатво, бар асоси ду қоиди бузурги исломӣ (яке юср ва саҳл будани дин ва дигаре ҷилавгирий аз фасод) ин қавл роҷеҳтар аст, ки мегӯяд: рӯ ва дастони зан ҷузъи аврат нест. Бинобар ин, агар ин ду узв дар баробари марди бегона боз ва намоён бошад, ба манзури дағъи душворию ҳараҷ дар корҳои умумӣ ва шаҳсӣ ишколе надорад ва ҳар гоҳ тарси фитна вучуд дошта бошад, бар зан воҷиб аст рӯ ва дастҳояшро бипӯшонад, то аз фасод ҷилавгирий шавад».

Дар айни ҳол ҳайати фатво эълон намуд, ки намоён кардани рӯ ва дастҳое, ки ба рангҳои мутадовил ороиш мешаванд, ҷузъи худнамоӣ ва худороии зан маҳсуб аст, ки мавриди нафрати шариат аст ва ба шиддат онро манъ менамояд. (Зан ҳақ надорад рӯ ва дастҳо ва нохунҳои рангу ороишшудаи худро ба афроди номаҳрам нишон дихад) ва танҳо иҷозат дорад рӯ ва дастҳои табииӣ ва холӣ аз ҳар гуна ороишеро ба ҳангоми амн аз фитна нишон дихад. Ҳайати фатво мусулмононро даъват мекунад, ки ба манзури ҳифзи саодати худ занону духтарони худро бар ин ахлоқу адаб ва тарбияи исломӣ тарбият намояд ва ононро маҷбур ба риояи он қунанд ва ба эшон бифаҳмонанд, ки муҳолиф бо ин адаб ва ахлоқ боиси барангехтани ғазаби Ҳудованд ҳоҳад шуд ва мӯчиби аз байн рафтани ахлоқу шаҳсияти хонавода мебошад.

Хуносай матлаб ин аст, ки Қуръони карим иҷозат намедиҳад, ки зан ҷойҳои зинатии худро ошкор ва намоён қунад ва барои гумроҳ сохтан ва эҷоди фасод дар байни афроди бегона ва номаҳрам худнамоӣ қунад ва ғайр аз афроди бегона ва номаҳрам зан метавонад бо афроди маҳрами хонавода ва қасоне, ки дар ояти фавқ зикр шуданд ва ба зинат ва зебоии ӯ мутаассир намешаванд, бо дасту рӯйи боз рӯ ба рӯ шавад (вале зан ҳақ надорад ба назди афроди маҳрам ҳатто писару падари худ, ронҳо ва дигари ҷойҳои ҳассоси бадани худро намоён қунад).

Шояд иддае фалсафаи наҳий Қуръон аз худнамоии занонро дарк карда бошанд ва бидонанд, ки хатароти шаҳват ва ғариза бисёр шадид аст ва чизе аст, ки воҷиб аст дин барои он роҳи чорае пайдо намояд. Аз ин рӯ, мебинем, ки Қуръони карим беҳтарин ва муфидтарин роҳи ҳалро нишон додааст.

ҲАҚИҚАТИ МУБОҲ БУДАНИ БИСЁРЗАӢ

Китобҳо ва мақолоти фаровоне дар Аврупо аз тарафи мусташиқон ва ҷомеашиносон дар мавриди мубоҳ будани тааддуди заваҷот дар Ислом мунташир шудааст, ки куллан ба ин одат дар Ислом ҳамла кардаанд ва онро кори ношоистае ҷилва додаанд ва ба мусулмонон тавзех кардаанд, ки зарурат дорад аз ин кор даст бардоранд то ҷое, ки иддае аз ин нависандагон тараққӣ ва пешрафти мусулмонро аз ҷанбаи иҷтимоӣ ба аз байн бурдани ин одат вобаста донистаанд.

Дар ҳақиқат, бояд гуфт, ки бисёрзаний аз ҷониби Ислом ба вучуд наомадааст, балки дар аксари шароєъ ва қавонини қабл аз Ислом вучуд доштааст ва арабҳо қабл аз Ислом беш аз ҳар миллати дигаре занҳои фаровонеро дар никоҳ доштаанд. Ислом омад ва ҳадди васатро дар ин маврид интихоб кард ва барои бисёрзаний дар назар гирифт, ки бо риояи ин шароит зиёнҳо бисёрзаний аз байн хоҳад рафт, ки ба тафсил ба баёни ин мавзӯъ мепардозем.

БИСЁРЗАӢ БА ХОТИРИ ҲИМОЯТ ВА ДИФОӢ АЗ ҲАҚҚИ ЗАН АСТ

Ислом бисёрзаниро мубоҳ намуда ва онро воҷиб накардааст (**ҳар кас имконоту шароити лозимро дошта бошад, агар моил бошад, метавонад то ҷаҳор зан бигираад, аммо воҷиб нест, ки ҳатман ҷаҳор зан дошта бошад**). Вале ғарбихо, ки дар ин маврид баҳс мекунанд, чунин нишон медиҳанд, ки Ислом бисёрзаниро бар ҳама пайравонаш воҷиб намудааст. Ҳатто вақте ғарбихо дар масъалаи бисёрзаний баҳс мекунанд ва шумо суханони ононро мешунавед, чунин ҳаёл мекунед, ки Ислом бар ҳар марди мусулмоне воҷиб

намуда, ки чанд зан дошта бошад ва иҷозат намедиҳад, ки ба як зан қаноат намояд. Бояд гуфт, ки Ислом ба хотири фалсафа ва ҳикмати бисёр ҳакимона ва дақиқе, ки ҷуз инсонҳои бобасират, тезхуш ва ҳаким онро намебинанд, ба манзури ислоҳи ҷомеа ва пои бисёрзани таъйид кардааст ва ин фалсафа ин аст: Ислом медонад, ки иддае аз мардон ҳастанд, ки ҳеч родеъ ва монеे наметавонад ҷилави ҳавасронии онро бигирад (вақте оташи ғаризаи онон фурӯзон гардиð, бо ҳеч обе ҳомӯш намешавад, ҷуз баровардани он). Бинобар ин, ба эшон иҷозати бисёрзаниро додааст. Албатта, ин иҷозат танҳо ба хотири хориҷ намудани ин гуна афрод аз мазяқа ва тангно нест, балки ба хотири ҳифзу ҳимоят аз номус ва шахсияти зане аст, ки дар маърази шарру ҳатароти ҷунин ашхосе қарор мегирад. Ин гуна мардон дар ҷомеаҳои аврупойӣ, ки иҷозаи бисёрзаниро ба онон намедиҳанд, ҷандин маъшуқа ва дӯсту ҳамхобаро мегиранд, ки шабу рӯз монанди зани расмӣ бо онҳо ба сар мебаранд ва дар ҳақиқат, ин маъшуқаҳо занҳои ғайрирасмии онҳо ҳастанд, ки худро дар ихтиёри ин гуна мардон қарор додаанд. Аммо аз тамоми ҳуқуқи заношавҳарӣ маҳрум ҳастанд. Бидуни шак, зулму хисороте, ки аз ноҳияи ин навъ иртиботи урфиӣ ва мутадовил дар Аврупо бар зан ворид мешавад, қобили тасаввур нест. Ҷунин занҳое ҳамеша дар маърази ин ҳатар қарор доранд, ки бидуни доштани ҳеч ҳаққу иддаое ба василаи мардон ронда шаванд ва ҳатто агар фарзанде аз ин мардон дошта бошанд, ҳаққи нисбат додани он фарзандро ба эшон надоранд.

Пас ҳадафи Ислом ин аст, ки занро мавриди ҳимоят ва инояти худ қарор дихад ва иҷоза надиҳад дар ҳолатҳои яъсу ноумедие, ки ҳеч тазмини иҷтимоӣ надорад, қарор гирад ва ба сурати олати дасти афроди ҳавасбоз дарояд. Ислом меҳоҳад зан дар тамоми шароит ва аҳвол ба шеваи як зани расмӣ, ки дорои тамоми ҳуқуқи қонунӣ ва шаръӣ аст, бо мард рафтор кунад ва иртиботи шарофатмандона барқарор намояд. Шумо худ қазоват кунед, қадом як бисёрзани дар Ислом, ё ғирифтани ҳамхоба дар Ғарб ба ҳоли зан муфидтар ва барои ҳифзи шахсият ва шарофати ӯ беҳтар аст? Оё агар зан ба сурати ҳамсари дувуми шаръӣ ва қонунии марде бошад, ки метавонад ҳароҷоти зинҷагии худ ва бачаҳояшро мутолиба кунад ва агар он мард бимирад, худаш ва бачаҳояш аз мол ва сарвати ӯ ирс мебаранд,

бехтар аст? Ё ин ки ҷузъи занҳои худфурӯхтае бошад, ки на худ ва на бачаҳояш ҳаққе бар гардани шавҳари номашрӯъ надошта ва натавонанд аз вай ирс бибаранд ва дар ҳолати яъсу бепаноҳӣ ба сар баранд ва ба сурати сари бори ҷомеа дароянд?

ДАЛОИЛ ВА ИСБОТҲОИ ИЛМИЙ БАРОИ МУБОҲ БУДАНИ БИСЁРЗАНИЙ

Далоили илмӣ барои ҷоиз будани бисёрзаний фаровон аст, ки ба ҳусусиятҳо ва табиату сиришти инсон бармегарданд ва аз фитрати башарӣ сарчашма мегиранд ва ё аз заруриёту шароити иҷтимоӣ ношӣ мешаванд. Ҳусусиятҳои сиршитӣ ва табиати инсонӣ бисёрзаниро иқтизо менамояд, чун омору саршумориҳои миллатҳо нишон медиҳад, ки төъдоди занон ҳатто дар замони сулҳ аз төъдоди мардон бештар аст, чи расад ба замони ҷанг, ки омори занон бисёр болотар ҳоҳад шуд. Төъдоди занон дар аксари кишварҳои Аврупой, ки оташи ҷанг дар онҳо равшан аст, бисёр болотар аз төъдоди мардон аст ва шӯълаи ҷангҳои хавфнок яке баъд аз дигаре равшан мешаванд, мисли ин ки ҷанг ҷузъи зиндагии оддии башар дар Аврупо мебошад. Ва ин амр ҳар рӯз бар төъдоди занон меафзояд. Чигунагии идора ва рафткор ва ҳифзи шахсияти ин ҷамъияти сарсомовари занон ба сурати суоле даромада, ки фикру зеҳни уламо ва донишмандони ахлоқӣ дар Аврупоро ба худ машғул кардааст ва медонанд дар ҳоле ки табиат ва ғароизи инсонӣ шадидан ниёз ба баровардани худ доранд, агар ба мавқеъ ҷораандешӣ нашавад ва роҳи ҳалли муносиб мушахҳас Nagarداد, беш аз пеш фитнаю фасод ва худфурӯшиӣ, ки имрӯз ба сурати лакай нангӯ нуқтаи сиёҳ дар пешонии зани Аврупо дида мешавад, густурдатар ва домангирттар мегардад.

Аз дигар омилҳои иҷтимоӣ, ки бисёрзаниро таъйид менамояд, ин аст, ки баъзе вақтҳо зан ба бемориҳои шадид ва събулилоҷ мубтало мегардад, ё ақим ва нозо мебошад, ё ғаризаи ҷинсӣ дар ў ба ҳомӯшиӣ мегарояд ва ё ба акс мард дорои ғаризаи ҷинсии шадид ва тезтаре аст ва наметавонад бо як зан иффати худро маҳфуз нигоҳ дорад ва ё ғоҳе одати моҳонаи зан тӯлонӣ аст ва ба даҳ рӯз дар ҳар моҳ мерасад. Агар дар ҷунун шароит ва авзои иҷтимоӣ ба мард

иҷозати тааддуди заваҷот дода нашавад, он мард nochor аст ё дучори корҳои номашрӯъ шавад, ё занашро талоқ диҳад ва тардиде нест, ки талоқ дар чунин авзӯъ ва аҳволе ба маротиб барои зан зиёновартар аз ин аст, ки зани дигаре шарики зиндагӣ шавад.

ҚОНУНҲО ВА АҲКОМИ ИСЛОМ ДАР МАВРИДИ БИСЁРЗАНИЙ

Қаблан гуфтем, ки тааддуди заваҷот пеш аз Ислом дар Ҷазиратул-араб бисёр шоєъ будааст ва аксари арабҳое, ки мусулмон мешуданд, ҳар як чанд зан дар никоҳ доштанд. Баъзе аз онон вақте мусулмон мешуданд, даҳ зан доштанд. Вақте Ислом омад, ба қулли тааддуди заваҷотро ботил нанамуд, балки онро таъдил ва ороста соҳт, дар ҳоле ки тааддуди заваҷот қабл аз он ҳеч қайду шарте надошт. Ислом чи аз ҷанбаи миқдору теъдод ва чи аз лиҳози сифат ва ҷигунағӣ қайду шартҳое барои он қарор дод, то бо риояҳои онҳо дар ин иҷозат ва ибоҳаи исломӣ зулме вуҷуд надошта бошад ва Қуръон дар ин бора мефармояд: (Занҳоеро, ки барои шумо ҳалол ва дилатон онҳоро меҳоҳад ва писанд меқунад, аз як то ба ҷаҳор дар никоҳ ва издивоҷи худ дароваред ва набояд беш аз ҷаҳор зан дар никоҳ дошта бошед ва ин амр вақте аст, ки битавонед дар байни онон адолат ва мусовот дар ҳуқуқи шаръиро риоя кунед).

﴿فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَا تَعْدُلُوا فَوَحْدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَعْوَلُوا ﴾ [النساء : ٣]

“Вақте бими он дошted, ки қодир ба риояи адолат дар байни ҷанд ҳамсар намебошед, бояд ба никоҳи як зан иктиро кунед ва ё бо қанизони худ, ки ҳароҷот ва умедини камтар доранд, издивоҷ намоед. Риояи ин дастур ва қонун беҳтарин роҳ барои ҷилавгирий аз зулми шумо нисбат ба ҳамсарону афроди ҳонаводае аст, ки таҳти кафолати шумо ҳастанд. Ислом иҷоза намедиҳад, ки ҳаққе аз онон зоеъ шавад» (Ҳисо, 3).

Ин оят аз як тараф таадduди заваҷotro мубоҳу машrӯъ месozad va az taraфи digar mubohiyat ro mashrujt ba in meқunad, kи naboyaд az liҳozи teъdod beshtar az ҷaҳor зан boшand va az liҳozи sifat riояi musovotu adolat dар baiни ononro sharti asosӣ қaror medihad va ҳatton mefarmoad ba mučarradi in kи bimi adami riояi adolat dар

байни онон бароятон ҳосил шуд, бояд ба як зан ё каниз иктифо кунед. Манзур аз риояиadolat ва мусовот дар байни занон мусовоти корҳои зоҳирӣ ва рафтори иҷтимоӣ ва заношӯӣ ва нафақаю таҳияи маскан ва тақсими вақт ва ҳусни муошират ва анҷоми вазоифи лозима мебошад.

Ҳамин тавр, ин оят ҷоизии тааддуди заваҷотро машрут ба амни мутлақ аз зулм намудааст, зулме, ки тарс аз он боиси тарки тараддуд аст, муқайяд ба ҳеч қайде нест. Бинобар ин, муҷарради хавф аз ҳар гуна зулму беадолатӣ мӯчиби тарки тааддуд аст, хоҳ тарс аз зулме бошад, ки аз ноҳияи шавҳар мутаваҷҷеҳи зан мебошад ва ё аз ноҳияи наздикони мард мутаваҷҷеҳи ў мегардад. Ва ҳамчунин шомили тарс аз адами иҷроиadolat дар нафақаю таҳияи маҳалли сукунат ва ҳусни муошират ва хулоса, шомили ҳарчи, ки боиси адами мусовот аст, низ мегардад.

Лозим аст назари худро муаваҷҷеҳи нуқтаи бисёр ҷолиб дар ин ояти шарифа, ки иҷозаи таадdudro додааст, бинамоем ва он ин аст, ки ин оят мефармояд ба муҷарradи bim аз адами иҷроиadolat бояд ба як зан иктифо кард ва мефармояд ҳар гоҳ яқин ҳосил кардед ё гумони роҷеҳ доштед, ки наметавонедadolatро иҷро кунед, як зан бигиред. Бо таваҷҷӯҳ ба ин нукта бидуни таъвил ва ба таври возех равшан мегардад, ки Қуръон доираи иҷозати таадdudi заваҷotro бисёр тангу маҳдуд намудааст, ҳатто муҷarradи тарс аз адами иҷроiadolat ва мусovotro mӯchiibi iktifo ба яk зан donistaast (ки ин тарс дар аксар қарib ба ittifoқi mavridҳo мавҷud аст). Бинобар ин, лозим аст касоне, ки исломро ба тӯҳматҳои нораво мутаҳҳам мекунанд, бо ин ҳақоиқ ошно шаванд, то эътироф намоянд, ки Ислом дини Ҳудо аст.

Пайғамбар (с) ва баъзе аз асҳоби ў, ки дорои чанд зан буданд, ба таври комил риояи худуди шаръӣ ва муқаррароти исломӣ ва иҷроiadolat мусovotro дар байни онон мекарданд ва ба тавсия ва супориши Пайғамбар (с) амал мешуд, ки мефармояд: «*Касе, ки дӯ зан дошта бошад ва ба хотири яке аз онон ба дигаре зулм намояд, дар рӯзи қиёмат яке аз поӣояшланг мебошад*» (Ривояти Насоӣ).

Адолату мусовоте, ки дар ин чо манзур аст, адолати зоҳир ва ҳуқуқӣ ва ҳусни муошират ва дигари чизҳое аст, ки риояи адолат дар онҳо имконпазир аст, аммо муҳаббати қалбӣ, ки ихтиёри нест ва икрои адолат дар он имкон надорад, мақсад намебошад, ҳатто Пайғамбар (с) наметавонист дар байни занҳояш дар муҳаббати қалбӣ мусовот барқарор созад. Аз Оиша уммулмӯъминин (р) ривоят шуда, ки гуфта: «*Пайғамбар (с) ҳамеша дар байни занонаш вақтҳои худро тақсим мекард ва дар ин амр риояти мусовоту адолат менамуд ва мегуфт, Худовандо, ин аст тақсими ман дар бораи амре, ки дар ихтиёри дорам ва маро бар чизе, ки дар ихтиёри Ту аст ва дар ихтиёри ман нест, мавриди таъну лавм қарор надех»* (Абудовуҷ, Тирмизӣ ва Насоӣ).

Манзури Пайғамбар (с) аз чизе, ки дар ихтиёри ў нест ва дар ихтиёри Ҳудо аст, меҳру муҳаббати қалбӣ аст, ки Қуръони карим низ ба ин амр ишора мекунад ва мефармояд: “Шумо ҳаргиз наметавонед аз назари муҳаббати қалбӣ миёни занон додгарии (комил) барқарор намоед (ҳарчанд дар ин роҳ ба худ заҳмат дихед) ва ҳамаи кӯшишу товони худро ба кор гиред, vale ба таври куллӣ аз зане, ки ба он алоқа надоред, дурӣ нақунед ва ўро монанди занҳои муаллақа ва канор гузошташуда қарор надихед, ки бесарнавиштанд ва на шавҳар доранд ва на бе шавҳаранд”. (Нисо, 129).

Адлу мусовоте, ки Ҳудованд фармуда, **шумо қодир ба риояи он нестед**, адолат дар меҳру муҳаббат аст ва ба хотири ин аст, ки инсонҳоро мукаллаф ба риояи он накардааст, зоро ҳарчанд инсон бихоҳад риояи адолат дар муҳаббат намояд, қодир нест, барои ин аст, ки мефармояд: “Ҳарчанд дар он талош варзед. Пас (он занеро, ки камтар дӯст медоред) ба сурати бесарнавишт нагузоред”.

Пас риоя нагаштани адолат дар муҳаббати қалбӣ дар байни занон чун ихтиёри нест, ҷоиз аст ва гуноҳ нест, vale шавҳар ҳақ надорад нисбат ба яке аз ҳамсаронаш камоли ишқу муҳаббатро нишон дихад ва нисбат ба дигаре онҷунон bemailу алоқа бошад, ки ўро ба сурати зане муаллақае тарқ кунад, ки на шавҳар дорад ва на бешавҳар мебошад ва дар ҳолати бесарнавиштӣ ба сар мебарад ва аз

ҳар меҳру муҳаббате маҳрум ва бебаҳра аст. Илова бар ин, Ислом аз мушкилоте, ки аз тааддути заваҷот ба вучуд меояд, ғофил намонда, маҳсусан ба мушкилоте, ки аз ҳассосоият ва ҳасодати зан нисбат ба боғчуни худ ба вучуд меояд, таваҷҷӯҳ кардааст. Ба ҳамин хотир аст, ки ихтиёро аз даст надода, ҷамъ дар байни никоҳи ду ҳоҳар ва дуҳтару модар ва дар байни зану амма ё холаашро ҳаром кардааст, то муҳаббату дўстӣ дар байни хешону афроди хонавода собит ва маҳфуз боқӣ бимонад. Кишварҳои арабии имрӯза дар баробари масъалаи тааддути заваҷот дорои се гӯши назар ва аксуlamal ҳастанд: Яке аз ин назарияҳо ин аст, ки таадduди заваҷot бар асоси аҳкоми динӣ иҷро шавад. Назари дувум ин аст, ки доираи таадduди заваҷot бояд бо шароиту қайдҳои тозае тангтару маҳдудтар гардад ва шартҳои монанди бим аз зулм дар байни заваҷot ва ё бим аз адами қудрат бар таъмини нафақа бар шароити шаръӣ изофа шавад.

Савумин назар ин аст, ки таадduди заваҷot ба куллий бар мусулмонон ҳаром бошад. Маҷмаи баҳсу таҳқиқоти исломӣ дар дувумин конфронси худ, ки дар Қоҳира ташкил гардида, масоилеро, ки роҷеъ ба ибоҳа ва таҷвизи таадduди заваҷot ва ё таҳrim намудан ва ё муқайяд соҳтани он ба шароити ҷадид, монанди машрут кардани он ба иҷозати қозӣ ё иҷозати қозӣ ба шарти қудрат бар таъмини нафақа ё ба шарти қудрати риояиadolat дар байни занон мавриди баҳсу баррасӣ қарор дод ва қарореро ба ин сурат эълом кард: “Дар мавриди таадduди заваҷot конфронс эълом медорад, ки таадduди заваҷot ба насси сарехи Қуръон мубоҳ аст ва мубоҳияти он машрут ба шароите аст, ки дар Қуръон баён гардидааст ва таҳқиқ дар бораи ин ҳақ ба шавҳар voguzor мешавад ва ниёз ба ҳукму иҷозати қозӣ надорад”.

ТАЛОҚ ВА АҲКОМИ МАРБУТ БА ОН

Талоқ дар фикҳ ва шариати исломӣ иборат аст аз гусехтани ақди никоҳ ва мунҳал шудани он дар замони ҳол ё оянда ба василаи қалимот ва алфозе, ки дар ин маъно сарех ҳастанд, монанди ин ки шавҳар ба ҳамсараҷ бигӯяд: ту талоқ ҳастӣ (яъне, дигар ин зан ҳамсари он мард нест ва озод аст масири худро худ таъйин кунад) ва

ё талоқ ба василаи алфозе бошад, ки дар талоқ сарех нест, балки ба сурати киноят аст, монанди ин ки шавҳар ба занаш бигӯяд: ту бар ман ҳаром ҳастӣ (ин чумла дар талоқ сарех нест, чун шавҳар метавонед бигӯяд манзурام ин буда, ки гӯшти ў барои ман ҳаром аст ва манзурам талоқ набудааст, vale вақте бигӯяд: ту талоқ ҳастӣ, дигар наметавонад бигӯяд манзурам талоқ набудааст. Бинобар ин, вақте талоқ ба алфози сарех ичро шавад, талоқ мутлақан воқеъ мегардад, хоҳ мард қасди талоқ дошта бошад, ё не, аммо вақте ки бо алфози ғайрисарех ва киноят ичро шавад, барои ҳукм ба вуқӯи талоқ ниёз ба қасди мард ба вуқӯи талоқ дорад).

Барои вуқӯи талоқ роҳи дигаре ҳам вучуд дорад, ки бино ба дарҳости зан қозӣ дар мавриҷое ҳукм ба вуқӯи талоқро содир менамояд. Фалсафаи талоқ дар шариатҳо ва қавонине, ки дар шароити nocturūn ва iztirorūn онро мубоҳ медонанд, яке ишқ ба доштани авлод ва бақои насл аст, ки мавриди алоқаи ҳар касе аст ва меҳоҳад мунқатеъ нагардад, зеро зан гоҳе ақим мебошад ва шавҳар факир аст ва қудрати гирифтани ду занро надорад ва дар айни ҳол орзу дорад, ки наслаш боқӣ бошад, то ба ҳангоми pīrī kūmākē дошта бошад ва баъд аз марг ҳам исму расму ному нишонаш маҳфуз бимонад, ин ҷавоб ба қасоне аст, ки мегӯянд ба ҷойи талоқ дар ҷунин шароите мард зани дигаре бигирад.

Фалсафаи дигар аз фалсафаҳои талоқ аз байн бурдани душворӣ ва ҳараҷ ва бардоштани бори сангине аз dӯши зану мард аст, зеро баъзе вақтҳо ба сабаби бадаҳлоқӣ ва бо заъфи динӣ яке аз тарафайн ё ҳар ду дар фишору нороҳатӣ ва тангнои шадид қарор мегиранд ё ба хотири ихтилоғи салиқа ва тазоди фикрӣ нисбат ба ҳам мутанаффир мешаванд ва ё улфату муҳаббат ва алоқаи онон аз байн меравад. Мусалламан, хонавода вақте бар асоси меҳру муҳаббат поягузорӣ нашавад ва ё бо ҳамкорию ҳамоҳангӣ ва тафовуқ тақвият нагардад, ҳарчи зудтар пояҳояш фурӯ мерезанд ва муталошӣ хоҳад шуд.

Ба ҳамин ҷиҳат аст, ки дар ин авохир мебинем аксари давлатҳои аврупой ва амрикӣ ночор шуданд ба талоқ паноҳ баранд, ки қаблан онро бар Ислом эрод мегирифтанд. Дар қонуни мадании хеш издивоҷ ба шарти доштани ҳаққи талоқро тасвиб ва таъийид намуданд ва онро

ба сурати қонуни событ дар аҳволи шахсият қарор доданд, ҳарчанд ин кор мухолиф бо усули динии ин давлатҳо буд, вале онро ба унвони яке аз усули тамаддун ва пашрафт қаламдод карданд. Аз тарафи дигар, бояд гуфта шавад, ки талоқ амре нест, ки Ислом онро ба вучуд оварда бошад, балки дар байни шароєъ ва қавонини қадима дорои реша ва умқи фаровон аст. Дар он даврон мард ба майли худ дар камоли озодӣ ва бе риояи ҳеч қайду шарте занро талоқ медод, аммо ба ҳеч ваҷҳ зан ҳаққи мутолибай талоқро надошт ва то даврони ҳукумати румихо вазъ ба ин шевай номатлуб идома дошт. Равобити заношӯй ба ниҳояти сустӣ ва заъфу беэътимож расида буд ва талоқ ҳам густариши фаровон дошт. Қавонини ибрии қадима ва афинӣ низ ба ҳамин шева ичро мешуд. Баъдан, ки Мӯсо омад, вазъи занонро бехбуд бахшид. Вай дар се маврид талоқро мубоҳ намуд: иртикоби зино аз ҷониби зан, ақим ва нозо будани зан ва инчунин айбу нақси ахлоқӣ ё хилқатӣ ва ё узвӣ.

Аммо дар дини Масех қавлу назари роҷеҳ дар байни раҳбарони калисо ин аст, ки ҳатто талоқи зани зинокор ҳам ҳаром аст ва бар мард воҷиб аст зани хатокори худро ҳар вақт, ки аз гуноҳаш пушаймон шуд ва тавба кард, ба назди худ баргардонад, ҳамон гуна ки бар ӯ воҷиб намудааст, аз зане, ки барои идомаи хатои худ исрор дорад, дурӣ ҷӯяд, вале дар айни ҳол мард ҳаққи издивоҷ бо зани дигареро надорад. Бинобар ин, ҳар гоҳ марде иддао қунад, ки занаш муртакиби зино шудааст, ин амр боиси инфисолу ҷудоии ҷисмии онон мегардад, вале агар зан иддао қунад, ки шавҳарааш муртакиби зино шудааст, дар байни эшон ҳеч фосила қарор дода наҳоҳад шуд. Инфисол ва ҷудоии ҷисмонӣ дар байни зану шавҳар дар дани масех иртиботи издивоҷро қатъ наменамояд, балки танҳо боиси аз байн бурдани ҳуқуқот ва вазоифи воҷибаи тарафайн нисбат ба ҳам мешавад. Бо вучуди ин қаввом ва вилояти шавҳар бар зан ба ҳолати худ боқӣ мемонад (ва ҳаққи талоқи онро надорад).

Ҷудоии ҷисми зану шавҳар, ки асоси он ба василаи раҳбарони калисо ба вучуд омадааст, бо талоқ ҳеч фарқ надорад, ҷуз ин ки ба ҳасби зоҳир пайванди издивоҷ ҳанӯз боқӣ аст, вале дар ҳақиқат, хонавода муталошӣ ва зану шавҳар ба дур аз ҳам зиндагӣ менамоянд ва ҳеч робита ва ҳуқуқу аҳкому ба ҷуз ду чиз дар байни онҳо боқӣ намондааст. Яке вучуви нафақаи зан бар мард ва дигаре надоштани

иҷозати издивоҷ барои тарафайн аст. Чун ин ду нафар исман зану шавҳар ҳастанд, аз ин рӯ, ҳеч қадом иҷозати издивоҷи дувумиро надоранд ва ҳамон тавр ки Мисеобалоятнул¹ мегӯяд: «Зану шавҳар дар чунин ҳолате зиндагии худро бидуни расидан ба ниёзҳои худ фидо менамоянд ва мебинанд, ки ба тарки заношӯии иҷборӣ маҳкум шудаанд». Боз дар ин бора мегӯяд: «Ағлаби аз ҳам пошидагии зиндагии муштарак ва доимии заношӯй ин аст, ки яке ё ҳардуи онон муртакиби зино мешаванд, он гоҳ аз ҳам ҷудо мешаванд ва ҳаққи издивоҷро ҳам надоранд. Магар тасаввур мешавад, ки бо ҷудосозии онҳо аз ҳам аз иртикоби фасоду зино худдорӣ ҳоҳанд кард? Вақте ки зан ба фасод кашида шуд, мавқеяти иҷтимоии ӯ чӣ мешавад? Ҳайсияту шараф ва эҳтироми марде, ки зани дуршудааш бо ҳайсияти ӯ бозӣ мекунад ва ба зоҳир ҳамсару модари бачаҳояш мебошад, чӣ ҳоҳад шуд, ки ин гуна занҳо ағлаб дар чунин ҳолатҳо пулҳои газофоро аз шавҳаронашон дарҳост мекунад ва онро таҳдид менамоянд, чунончи бо онон мувофиқат накунаанд, даст ба фасоду фаҳшои бештар ҳоҳанд зад ва онро дар ҷомеа бештар расво ҳоҳад кард».

Он гоҳ Мисеобалоятнул мегӯяд: «Ба ростӣ, ҷудо намудани ҷисмии зану шавҳар аз ҳам (дар дини Масех) ҳамеша балое буда, ки балоҳои фаровони дигареро ба дунбол доштааст. Ҳарчанд имкон дорад меҳру муҳаббат ва ишқу алоқа, ки ҳадафи заношӯй аст ва бояд дар байни зану шавҳар вучуд дошта бошад, ба зӯр дар байни онон, ки аз ҳамдигар мутанаффиранд, ба вучуд оварда шавад, вале бояд донист, ки ҷудо намудани онон аз ҳам боиси фитнаю фасодҳои алани мегардад ва тарафайнро ба яъсу навмедиӣ аз зиндагӣ дучор месозад, ҳатто вақте ки ҷисман аз ҳам ҷудо шуданд, ба маротиб иртикоби фасод барояшон зиёдтар мегардад».

РӮҲ ВА ҲАҚИҚАТИ ТАЛОҚ ДАР ИСЛОМ

Бо вучуди ин ки Ислом аз талоқ мутанаффир аст ва онро мазмум донистааст, вале дар мавриҷое онро ҷоиз ва машрӯъ медонад. Абӯдовуд ибни Моча аз Пайғамбар (с) ривоят кардаанд, ки

¹ Конуни мадании Фаронса. Ч. 1. – С. 347.

фармудааст: «*Бадтарин ва манфуртарин ҳалолҳо дар пешгоҳи Ҳудованд талоқ аст*» (Абӯдовуд, Ибни Моча ва Ҳоким).

Талоқ аз назари Ислом ин нест, ки баъзеҳо ҳаёл мекунанд, ки шавҳар метавонад ба орзуи худ ҳар гоҳ ҳавас қунад занашро талоқ дихад ва ҳақ дорад иқдом ба чунин коре бинамояд. Ин тасаввури ғалат боиси зишт ҷилва додани қонуни талоқ дар Ислом аст. Қуръон ба баъзе аз омилҳое, ки мӯчиби талоқ мегардад, ишора мекунад, вале ҳамаи онҳоро баён наменамояд ва омилҳои маҳсусеро мӯчиби талоқ қарор намедиҳад. Ҳатто миллатҳои ғарбӣ, ки талоқро қабул кардаанд, ба омилҳое, ки боиси он мешавад, тафовуқ надорад. Ҷӣ тавр имкон дорад дини шомилу ҳамагонии Ислом, ки барои давронҳои зиёд ба миллатҳои муҳталиф дар афкор ва тамаддун омадааст, омилҳо ва асбоби талоқро дар ҷандин маврид маҳсур ва маҳдуд қунад, дар ҳоле ки ин омилҳо ба тафовути шароити замонию маконӣ ва табиати башарӣ тафовут менамояд?!

Ангезаи талоқ, ки дар Қуръон омадааст, ин аст, ки зану шавҳар ба ҳақиқат моил ба ҷудоии аз ҳам ва идома надодани зиндагии муштарак бо ҳам бошанд. Албатта, манзури Қуръон ин нест, ки ҳар ихтилофе дар байни онон боиси талоқ мебошад, балки манзур ихтилофу носозгорие аст, ки бо давоми он зиндагии заношӯй имконпазир наҳоҳад шуд. Ҳудованди мутаол ин навъ носозгориро ба исми **шиқоқ** ном мебарад ва маънои шиқоқ, яъне, ба ду қисмат тақсим шудан аст (яъне, тарафайн ба ду қутби муҳолиф тақсим шаванд) ва мефармояд:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاعْثُوْا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِهَا وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء : ٣٥]

«Агар дар миёни зану шавҳар ихтилофе афтод ва тарсиded (ки ин кор боиси) ҷудоии онон шавад, доваре аз хонаводаи шавҳар ва доваре аз хонаводаи ҳамсар (интихоб қунед ва барои рафъ ва баррасии ихтилоф) бифиристед, агар ин ду довар қасди ислоҳ дошта бошанд, Ҳудованд он дуро (кӯмак намуда) ва муваффақ мегардонад» (Нисо, 35).

Дар ин оят Қуръони карим дар байни зану мард дар масъалаи шиқоқу چудой мусовот қарор дода ва бо лафзи **шиқоқ дар байни онҳо** мавзӯро эълом доштааст, яъне, ҳар як аз тарафайн ба ҳангоми адами имкони созиш ҳақ доранд, ки дарҳости фасҳ ва ботил намудани пайванди заношӯиро аз дигарӣ бинамоянд ва бо эъломи лафзи шиқоқ ба ҳолати иҷбор ва изтигорӣ будани талоқ ишора менамояд, яъне, талоқ вақте бояд анҷом гирад, ки ҳеч чорае набошад ва тарафайн ба ду қутби мутазод ё мутафовитулқутб табдил шуда бошанд.

Он гоҳ мефармояд ба муҷарради пеш омадани ҳолати тазод набояд фавран робитаи заношӯй дар байни завҷайн қатъ шавад, балки лозим аст ибтидо ба эҷоди сулҳ ва рафъи сӯйитафоҳум иқдом шавад ва қабл аз талоқ як нафар аз хешовандони шавҳар ва як нафар аз хешовандони ҳамсар ба унвони муслиҳ ва ҳакам ба ихтилоғи онон расидагӣ намоянд ва ба эшон насиҳату андарз диханд ва аз авоқиби бади бадрафторӣ бо ҳам барҳазарашон доранд, шояд дар натиҷаи ин сулҳ ва миёнчиғарии тарафайн бар сари ҳавсалаю фикр оянд ва ин миёнчиғарӣ ва ислоҳро фурсати муносибе барои пушаймонӣ аз тасмими қаблии худ бидонанд. Барои ин аст, ки Қуръон бо сароҳат мефармояд: **“Ҳакаме аз хонаводаи мард ва ҳакаме аз аҳли зан бифиристед. Агар онҳо воқеан ҳам, ислоҳро бихоҳанд, Ҳудованд дар эҷоди тавофуқ дар байни онҳо эшонро муваффақ мегардонад”.**

Ин оят мефармояд, ки бар ин ду ҳакам лозим аст аз ҳеч гуна талошу қӯшише барои эҷоди созиш ва сулҳу сафо дар байни завҷайн дареғ нақунанд. Онон бояд бидонанд, ки имдоду тавфиқи илоҳӣ пуштибони эшон аст ва модом, ки эшон талош қунанд, Ҳудованд тавфиқашон медиҳад. Бинобар ин, талоқ вақте анҷом мегирад, ки роҳи ҳалли созиш вучуд надошта бошад ва танаффури тарафайн нисбат ба ҳам бисёр шадид бошад. Дар ин ҳолат оё талоқ ҳаққи кист? Ҳаққи яке аз тарафайн аст ва танҳо яке аз онон ҳаққи ичрои талоқро дорад? Ё талоқ ҳаққи ҳар ду тараф - зану шавҳар мушатаракан мебошад ва бояд ҳар ду онро ба марҳалаи ичро дароваранд? Дар ҷавоб бояд бигӯем.

ТАЛОҚ ҲАҚҚИ ШАВҲАР АСТ

Ислом ихтиёри талоқро дар дасти шавҳар қарор додааст ва қозӣ ҳаққи талоқро надорад, магар ба дарҳости зан дар баъзе мавридҳо ва агар касе бигӯяд: вақте ки зану шавҳар ҳарду дарҳости талоқ надошта бошанд, балки танҳо яке аз онон хостори талоқ бошад, беҳтар ин аст талоқ ба дасти қозӣ бошад, на ин ки танҳо яке аз онон дорои чунин ихтиёре бошад. Чун қозӣ нозири бетараф аст, аз тарафи издивоҷ ақде аст лозим, ки ҳуқуқоти воҷибаero ба вучуд меоварад, ки танҳо ба хости яке аз тарафайн аз байн намеравад. Аз тарафи дигар, агар ҳаққи талоқ танҳо дар дасти яке аз тарафайн бошад, ақду паймони издивоҷ бо андак ҳашму асабонияте мунҳал ва гусехта мегардад ва кор аз кор мегузарад ва пушаймонӣ суде наҳоҳад дошт.

Дар ҷавоб гуфта мешавад, ки ин мавзӯъ ҷойи баҳсу тааммул аст ва шариатҳою қавонин онро дар назар гирифтаанд, vale ин амр имконпазир нест, магар ҳангоме ки масоили рӯҳӣ ва ниёти қалбӣ бо дaloили зоҳирӣ қобили исбот бошад, чун қозӣ ба ҷизе ҳукм мекунад, ки аз тариқи нишонаҳое ва аломатҳо ва дaloили равшане ба исбот расида бошад. Аз тарафи дигар, қозӣ мавзӯъоти худро аз ин дид баррасӣ мекунад, ки бидонад ҷурме воқеъ шуда ва масъала ҳақ аст ё зулм, то ҳақро ба соҳибаш баргардонад ва зулмо аз байн бибараад, аммо мавзӯи зиндагии муштараки зану шавҳар масъалаи золиму мазлум нест, балки масъала ин аст, ки оё зиндагии онон қобили давом ва истимрор аст? Оё метавон бо эҷоди ишқу алоқа ин пайвандро маҳфуз нигаҳ дошт, ё не?

Масалан, вақте шавҳаре пеши қозӣ биёяд ва аз ӯ тақозои талоқи ҳамсаравро биқунад ва бигӯяд, ки занашро дӯст намедорад ва риштai ишқу алоқа дар байни онон пора шудааст, қозӣ пас аз талоши фаровон муваффақ ба мунсариф намудани ӯ аз тасмимаш нашавад, дар ин ҳолат қозӣ чӣ бояд кунад? Оё зани ӯро талоқ медиҳад, ё не? Бидуни шак, дар чунин ҳолат талоқ амре аст зарурӣ ва ҳатмиӣ ва вақте талоқ ҳатмиӣ бошад, чӣ фарқ мекунад ичрои сиғаи он ба василаи қозӣ бошад ё ба василаи шавҳар? Vale вақте ки омил ва ангезаи талоқ масоили дигаре ғайри масъалаи набудани муҳаббат

бошад, оё саҳеҳ аст асрори хонавода аз муҳити хонавода берун ояд ва дар дафтари қозӣ мунташир шавад ва дар дафтари додгустарӣ ва додгоҳ сабт шаванд, дар ҳоле ки баъзе аз ин асрор ҷоиз нест ба ҳеч вачҳ фош шаванд.

ҲАҚҚИ ЗАН ДАР МАВРИДИ ТАЛОҚ

Зан ҳаққи ичрои талоқро надорад, магар ба василаи қозӣ ва фалсафаи ин кор ин аст, ки зан ҳамеша таҳти отифа қарор дорад, вакте отифа бар корҳои муҳим ҳукмфармо шавад, заарааш фаровон ҳоҳад буд ва фоидаеро ҳам дар бар наҳоҳад дошт ва талоқ ҳам яке аз корҳои бисёр муҳим ба ҳисоб меояд. Ба таҷриба собит шудааст, заноне ки ҳаққи талоқ ба онон voguzor шудааст, ба наҳви бисёр бад ва номатлубе аз ин ҳақ истифода кардаанд ва ба хотири масоили бисёр ҷузъӣ ва беарзиш талоқи худро гирифтаанд, аммо мард чун барои издивоҷ ҳазинаҳои фаровонеро матаҳаммил мегардад ва масъулиятҳои зиёде ба дӯш мегирад ва аз тарафе бо ишқу алоқае, ки ба авлод дорад, то пас аз ӯ ба ҷояш бинишонад ва осорашро гум нанамояд ва ҳамчунин ба хотири оқибатҳои баде, ки аз талоқ падид меояд, ноҷор аст дар амри он аҷала нақунад, сабру шикебоӣ дошта бошад. Қаблан мавзӯро ба хубӣ баррасӣ намуда, он гоҳ иқдом кунад. Мусалламан, то замоне ки ба хубӣ барояш равшан нашавад, ки талоқ бештар ба нағъи ӯ аст, иқдом ба он намекунад.

Аммо агар талоқ дар дasti зан қарор мегирифт, боиси зулм бар мард мешуд, зоро дар ин роҳ ҳазинаи фаровоне ба хотири издивоҷ анҷом додааст. Бинобар ин, зан ҳаққи воқеъ сохтани сиғаи талоқро надорад, магар ба василаи қозӣ ва он ҳам ба шарте, ки шавҳар талоқи ӯро ба василаи қозӣ қабул намояд, ҳамсар ҳам ҳозир бошад, миқдоре аз хисороти молии шавҳар ё тамоми онро ҷуброн кунад. Ин навъ талоқро дар истилоҳи уламои фиқҳ **хуљ** мегӯянд. Ривоят шудааст, ки ҳамсари Собит ибни Қайс пеши Пайғамбар (с) гуфт: «Эй Расули Ҳудо, Собит ибни Қайс аз лиҳози ахлоқӣ ва динӣ ҳеч айбу эроде надорад, vale дӯст надорам, ки дар Ислом амале анҷом дихам, ки мӯчиби муоширати бад шавад». Пайғамбар (с) фармуд: «**Оё бөғчаеро, ки аз ӯ гирифтаӣ, бар ӯ бармегардонӣ?**» (Ҳамон бөғчае, ки шавҳараши ба

унвони маҳрия ба ҳамсараши дода буд). Он зан гуфт: «*Ore, ҳозирал онро ба ў боз дихам*». Он гоҳ Пайғамбар (с) ба Собит ибни Қайс гуфт: ***Боғчаро аз ў нас бигир ва ўро як талоқ бидех*** (Бүхорӣ).

Дар ин чо суоле пеш меояд: вақте ки шавҳар намехоҳад занро талоқ дихад, оё зан ҳақ дорад бо иқомаи далели шаръӣ аз додгоҳ тақозои талоқ кунад? Дар ҷавоби ин суол бояд гуфт: Ислом ба зан иҷозат додааст, ҳангоме ки шавҳарааш аз таъмини нафақаи ў очизу нотавон бошад, тақозои талоқ намояд ва ин мазҳаби Имом Молик ва асхоби Имом Молик мебошад, ки ба ин фармудаи Пайғамбар (с) истиidlol мекунад: «*Ҳамсари шумо ҷузъи афроде аст, ки нафақаашон бар шумо воҷиб аст ва аёли шумо ҳаст ва ҳақ дорад ба шумо бигӯяд ё ҳӯроку нафақаи маро таъмин кун, ё маро талоқ дех*».

Яке дигар аз омилҳое, ки боиси мешавад зан ҳакқи тақозои талоқро аз додгоҳ дошта бошад, ин аст: вақте шавҳар дорои айбу норасоии ҷисмӣ бошад, ки илоҷнопазир бошад ва ё имкони илоҷи он вучуд дорад, вале ниёз ба замони тӯлонӣ дорад ва зан қудрати таҳаммули ин муддати тӯлониро надорад, монанди ҷунун, ҷузом ва барас. Ҳамчунин вақте шавҳар муддати як сол ё бештар аз он дур бошад, ҳамсарааш ҳақ дорад тақозои талоқ намояд. Ин назария дар китоби «Мудавванам»-и мазҳаби Моликӣ мавҷуд мебошад. Бинобар ин қавл, ба шавҳари ғоib нома навишта мешавад ва ҷунончи имкони расиди нома ба дasti ў вучуд дошта бошад, аз ў хоста мешавад ё ба назди ҳамсарааш баргардад, ё ҳамсараашро ба назди худ бибарад, ё ўро талоқ дихад. Агар шавҳар ба ҳеч як аз пешниҳодҳои сегона таваҷҷӯҳ накард, қозӣ зарбулаҷалеро барои ў таъйин мекунад, то дар ин муддат яке аз онҳоро анҷом дихад ва дар сурати гузаштани муддат ва адами таваҷҷӯҳ ба дастуроти қозӣ, қозӣ дар байни ин зану шавҳар талоқро иҷро менамояд.

Аммо агар мард дар ҷое бошад, ки имкони расидани нома ба дasti ў вучуд надошта бошад, қозӣ ҳукм ба талоқи занаш мекунад, зоро ҳамсараашро ба воситаи тарки муошират ва анҷом надидани ҳуқуқоти заношӣ дучори зиён кардааст, вале бо вучуди ин агар ҳамсари ў ин зиёну фишорро қабул кунад ва ба шавҳари худ розӣ бошад, робитаи заношӣ ва ақди издивоҷ ба ҳоли худ боқӣ мебошад.

ОМИЛҲОИ БОЗДОРАНДАИ ТАЛОҚ

Ислом ихтиёри талоқро дар дасти мард қарор додааст ва қозӣ ҳаққи талоқро надорад, магар ин ки зан бо иқомаи дaloили машрӯъ, ки баён кардем, аз қозӣ тақозои талоқ кунад. Бо вучуди ин ки Ислом ин ихтиёрро ба мардон voguzor намудааст, ба онон тавсия ва супориш кардааст, ки бо ҳамсаронашон бо шеваи хубу писандида ва бо сабру бурдборӣ муоширату зиндагӣ кунанд, аз рафторҳои номатлуби ҳамсаронашон гузашт намоянд ва ба хотири корҳои сода ва беарзиш ба талоқ мутавассил нашаванд. Худованҷ мефармояд:

﴿وَاعْلَمُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

[النساء : ١٩]

«Эй мардон, ба шеваи хубу писандида бо ҳамсаронатон рафтор кунед ва агар аз онон ба ҷиҳоте норизоияти дошта бошед, (шитоб нақунед ва зуд тасмим ба ҷудоӣ нагиред) чӣ басо аз ҷизе бадатон биояд, ки Худованҷ хайру хубии фаровон дар он қарор дода бошад» (Нисо, 19).

Ҳамчунин мардонро аз воқеъ намудани талоқ ба ҳангоме ки ҳамсаронашон дар ҳолати одати моҳона қарор доранд, манъ ва наҳӣ кардааст, зеро дар ин ҳолат робита ва алоқаи ҷинсӣ дар байни завҷайн қатъ мешавад. Аз Ибни Умар ривоят шудааст, ки ў занашро дар ҳоле ки дар одати моҳона қарор дошт, талоқ дод ва ин дар замоне буд, ки ҳанӯз Пайғамбар (с) дар қайди ҳаёт буд. Умар ибни Ҳаттоб дар ин бора аз Пайғамбар (с) суол кард, Пайғамбар (с) фармуд: *“Ба ў (Ибни Умар) бигӯ то занашро ба ақди никоҳи худ раҷъат дихад, баъд аз раҷъат бояд ўро дар ақди худ нигаҳ дорад, то ин ки аз одати моҳонааш пок мегардад ва баъд аз пок шудан мӯҷаддадан ба ҳолати моҳона дармеояд ва баъд аз пок шудан аз ин одат он гоҳ агар моил бошад, ўро нигоҳ дорад ва агар моил набошад, ўро талоқ дихад ва бояд қабл аз ин ки бо ў ҳамбистар шавад (яъне ҳамхоба нашуда), ўро талоқ дихад”.*¹ (Бухорӣ ва Муслим)

¹ Ишора ба ин оят аст, Худованҷ мефармояд: «Онҳоро дар вақти муносиб барои иддаашон талоқ намоед», Талоқ-1.

Ҳикмати риояи талоқ ба ин шева ин аст, ки талоқ додани зан дар покӣ талоқе аст, ки ҳангоме ба вуқӯъ мепайвандад, ки нафс муштоқу орзуманд ба барқарори иртиботи заношӯй мебошад ва модом муҳаббате боқӣ монда бошад, ин иртибот бидуни монеи шаръӣ барқарор мегардад ва аз густариши ихтилоф ҷилавгирий ба амал меояд, вале агар бо вучуди иштиёқи нафс ва набудани монеъ боз шавҳар мусаммам бар талоқи ҳамсараш бошад, ин амр нишондиҳандай он аст, ки нафрату ихтилоф ба авҷ расидааст ва имкони созиш боқӣ намондааст. Яке аз омилҳое, ки Ислом ба манзури ҷилавгирий аз талоқ таъиин намудааст, шоҳид гирифтани бар талоқ аст, ки Ҳудованд мефармояд: “(Вақте ҳамсаратонро меҳоҳед талоқ дихед), ду шоҳиди одилро аз худатон бар он гувоҳ қарор дихед ва бар шоҳидайн лозим аст, ки барои Ҳудо (ва ба дур аз ҳар таассубе) шаҳодатро адо намоянд”. (Талоқ, 2).

Бидуни тардид, риояи ҳузури ду нафар шоҳиди одил ва бошахсият ағлаб қӯмаке мешавад, то шахсе меҳоҳад занашро талоқ дихад, бар сари ақл ояд ва ба авзоъи худ фикр кунад ва баъд аз баррасии дақиқи мавзӯъ тасмими худро ичро кунад. Уламои шиа мегӯянд шаҳодат гирифтани бар талоқ шарти вуқӯъ он аст ва ҳамон гуна ки ақди издивоҷ бидуни вучуди ду шоҳид ботил аст, талоқ ва пора кардани робитаи издивоҷ ҳам бидуни ҳузури ду шоҳид ботил мебошад ва Қуръони карим ҳам бо сароҳат эълом медорад, ки ба ҳангоми талоқ бояд ду шоҳиди одил ҳузур дошта бошад. Бо вучуди ҳамаи монеаҳо ва омилҳои боздоранд баюн ҷилавгирий аз талоқ ҳар гоҳ зану шавҳар тасмими қатъиро гирифтанд, ҳақ доранд тасмими худро ичро намоянд. Ағлаби қавонини мадании кишварҳои ғарбӣ ҳам имрӯз ин ҳақиқатро пазируфтаанд.

АНВОЪИ ТАЛОҚ

Талоқ ба се қисм тақсим мешавад: аввал талоқи раҷъӣ; дувум талоқи боинаи суғро, севум талоқи боинаи кубро.

ТАЛОҚИ РАҶӢ

Талоқи раҷъӣ он аст, ки шавҳар метавонад баъд аз ичро намудани талоқ ҳамсари талоқшудаашро ба ақди никоҳи худ боз гардонад, бидуни ин, ки ниёзе ба ақди издивочи ҷадид ё маҳрияи ҷадид дошта бошад. Талоқи раҷъӣ робитай заношӯиро аз байн намебарад, то замоне ки муддати идда нагузашта бошад, шавҳар метавонад ҳар гоҳ моил бошад, занашро ба ақди худ баргардонад. Идда иборат аз муддат замоне аст, ки баъд аз талоқ барои зан дар назар гирифта мешавад, то осори боқимондаи даврони заношӯй бакуллӣ мунтафӣ гардад. Ҳар гоҳ зану шавҳар аз ҳам ҷудо шудаанд, ба мӯҷарради ҷудоии онҳо аз ҳам тамоми равобити заношӯй аз кулияи ҷиҳот аз байн намеравад, балки бояд зан мунтазир бимонад ва ҳаққи издивоҷ бо каси дигаре надорад то муддате, ки ба номи идда барояш таъйин шудааст, сипарӣ мегардад, ки баъдан ба тафсил андоза ва миқдори анвоъи иддаро баён менамоем.

Ислом талоқро ибтидо аз ҷониби худ вазъ накардааст, балки арабҳо дар даврони ҷоҳилият одат доштанд, ки занонашонро талоқ медоданд, сипас дар ҳоле ки зан ҳанӯз дар идда буд, боз ӯро ба таҳти никоҳи худ бармегардонданд. Дар он даврон тэъдоди талоқ ва дафаоти он маҳдуд набуд ва зан ба сурати бозичаи дасти мард даромада буд ва мард вақте дилаш меҳост, ба василаи талоқ ӯро азият мекард (ба ин тарик, ки ӯро талоқ медод ва қабл аз гузаштани идда боз ӯро ба никоҳи худ бозмегардонад ва боз ӯро талоқ медод ва бо идомаи ин рафтори нодурусти худ монеи озодии зан мешуд, то натавонад бо марди дигаре издивоҷ кунад. Ин вазъи асафнок идома дошт), то ин ки Ислом омад ва тэъдоди талоқро ба ду дафъа маҳдуд ва маҳсур кард. Қуръон дар ин бора мефармояд:

﴿الظَّلْقُ مَرَّتَانٌ فِي مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَنٍ﴾ [آل‌بقرة: ٢٢٩]

«Талоқ ду дафъа аст (ҳамон талоқе, ки ҳаққи муроҷиат дар он маҳфуз аст, баъд аз ду мартаба талоқ шавҳар бояд яке аз ду корро анҷом дихад) **нигаҳдории зан ба гунаи шоиста ва писандида, ё**

раҳо кардани ӯ бо некӣ ва эҳсон ва ба дур аз зулму ҷавр»¹ (Бақара, 229).

Манзур аз талоқ дар ин оят талоқи раҷъӣ аст, талоқи раҷъӣ талоқе аст, ки шавҳар онро дар ҳаққи ҳамсаре, ки бо он ҳамбистар шудааст ва қаблан ҳам ӯро талоқ надодааст ва ё танҳо як бор ё ду бор онро талоқ додааст, ичро менамояд. Талоқи раҷъӣ боиси аз байн рафтани ақди завҷият нест ва шавҳар ҳақ дорад бо занаш, ки бо сурати раҷъӣ талоқ дода шуда, то замоне, ки муддати иддааш боқӣ бошад, муоширати заношӯй қунад. Ин муошират дар муддати идда ба маъни баргашт додан аст ва ҳукми талоқи раҷъиро ботил ва хунсо менамояд.

Ҳар гоҳ яке аз завҷайн қабл аз инқизои иддаи талоқи раҷъӣ фавт қунад, дигаре аз мутаваффо ирс мебарад, нафақаи зан дар муддати иддаи талоқи раҷъӣ бар шавҳар воҷиб аст ва шавҳар метавонад дар талоқи раҷъӣ, то замоне, ки муддати иддаи он боқӣ бошад, занашро ба қайди никоҳи худ баргардонад. Ин раҷъатро ба шевай амалӣ анҷом диҳад, монанди ин ки бо занаш муоширати заношӯй анҷом диҳад ва ё шевай қавли ӯро ба никоҳи худ баргардонад, монанди ин ки ба ҳамсара什 бигӯяд туро ба зимма ва таҳти никоҳи худ баргардонидам.

Ва Ҳудованд дар ин бора мефармояд: «**Ва шавҳарони онон барои баргардониданашон дар муддати идда аз дигарон сазовортаранд, дар сурате ки шавҳарон ба ростӣ ҳоҳони ислоҳ бошанд** (ва аз ин баргардонидан қасди азияти забон ва хиёнат ба ҳамсаронашон надошта бошанд)» (Бақара, 228).

Ҳар гоҳ муддати идда сипарӣ шавад ва шавҳар дар ин муддат ҳамсарашро ба ақди худ раҷъат надиҳад, талоқаш воқеъ мешавад ва ба сурати талоқи боина дармеояд, дигар шавҳар наметавонад

¹ Сабаби нузули ин оят ин аст: Тирмизӣ ва Ҳоким аз ҳазрати Оиша (р) ривоят карданд, ки дар даврони ҷоҳилият шавҳар ҳар андоза дилаш меҳост, занашро талоқ медод, вақте ки ӯро раҷъат мекард, зани ӯ мегардид ва вақте ки талоқ медод, дар идда буд ва агар сад бор ин корро такорор мекард, боке надошт, то ҷое ки марде ба ҳамсара什 гуфт: «Қасам ба Ҳудо, туро ба қуллӣ талоқ намедиҳам, ки аз дасти ман ҳалос шавӣ ва ҳарғиз ҳам туро ба назди худ барнамегардонам». Занаш ба ӯ гуфт: «Ба чӣ шевае метавонӣ ин корро бикунӣ?» Шавҳар гуфт: «Туро талоқ медиҳам, то замоне ки муддати сипарӣ шудани иддаат наздик мешавад, он гоҳ аз нав туро раҷъат медиҳам». Он зан мавзӯро ба Пайғамбар (с) хабар дод. Пайғамбар (с) сокит монд, то ин оят нозил шуд...

занашро раҷъат дихад, балки агар бихоҳад ўро ба ақди худ дароварад, ниёз ба ақди ҷадид ва ризояту маҳрияи ҷадид дорад. Ҳудованд мефармояд: **“Талоқ ду навбат аст”.**

Талоқи қобили раҷъат ду мартаба ва ду дафъа аст ва намефармояд талоқ ду талоқ аст, балки ба ҷои лафзи ду талоқ мефармояд ду дафъа аст. Ишора ба ин аст, ки барои воқеъ шудани ду талоқ бояд ду дафъа ва ду бор иҷро шавад, на ин ки як бор ду талоқ ҷорӣ шавад. Ҳамин тавр ба муқтазои наssi ин оят талоқҳое, ки лафзан муқорин бо ададҳо ҳастанд (масалан, шахсе мегӯяд ду талоқ ё се талоқаш воқеъ шавад) бояд танҳо як талоқ воқеъ шавад.

Ҳар як аз талоқҳои воқеъшуда дар марҳалаи аввалу дувум ба унвони таҷрибаи ҷудоӣ муваққат мебошад ва дар ин ду марҳала ба шавҳар фурсат дода шуда, то муҷаддадан ба равобити заношӯии собиқи худ баргардад. Аз ин рӯ, барои истифода аз ин фурсат ба зану шавҳар иҷозат дода шуда, то дар муддати иддаи талоқи раҷъӣ ба танҳоӣ бо ҳам дар як манзил ба сар бибаранд, агар мард дар ин муддат пушаймон шуд ва аз тасмими худ мунсариф гардид, ба сурати феълу амал ё лафзӣ ва қавлий занашро ба қайди никоҳи худ раҷъат дихад.

ТАЛОҚИ БОИНАИ СУФРО

Талоқи боинаи суғро талоқе аст, ки фавран ақди издивочро бекор менамояд ва ҳуқуқи заношӯии мард бар занаш бар муҷарради вуқӯъи он қатъ мешаванд ва агар бихоҳад баъд аз он муҷаддадан бо ҳамсари собиқи худ робитаи заношӯй барқарор кунад, бояд муҷаддадан бо ҳузури ду шоҳиди одил ва қасби ризояти ҳамсар ва маҳрияи ҷадид ўро ақд кунад. Ва ин ақди ҷадид вақте ҷоиз ва имконпазир аст, ки қаблан се бор занашро талоқ надода бошад. Талоқи боинаи суғро дар чаҳор ҳолат пеш меояд:

Аввал. Талоқ қабл аз дуҳул ва ҳамбистар шудан бо ҳамсар воқеъ шавад. Касе, ки қабл аз наздикӣ бо ҳамсараш ўро талоқ дихад, фавран талоқ воқеъ мешавад ва ин навъ талоқ идда надорад ва бар шавҳар лозим аст нисфи маҳрро ба ҳамсари талоқшудаи худ бипардозад.

Дувум. Талоқе аст дар муқобили мол, ки баъд аз духул ва ҳамбистарӣ воқеъ мешавад, ба ин шева, ки зан миқдоре ё қулли маҳрияро, ки аз шавҳараш гирифта буд, ба ӯ пас медиҳад ва ё моли дигаре ба ӯ медиҳад, ё ин ки ҳамсар шавҳарро аз пардохти нафақаи даврони идда ё маҳрияе, ки ба ӯҳдан шавҳараш боқӣ мондааст, озод ва ҳалол мекунад. Риояти идда дар ин навъ талоқи боинаи суғро бар зан вочиб аст.

Сеюм. Талоқе аст, ки дар асари нақс ва айби чисмӣ ё ҳабси шавҳар мебошад ва ё ба хотири зиёне аст, ки ба сабаби ғоиб будани шавҳар мутаваҷҷеҳи ҳамсар мегардад. Ин навъ талоқ танҳо ба ҳукми қозӣ воқеъ мешавад. Дар ин навъ талоқ низ риояи идда бар зан вочиб аст ва дар сурати ҳукми қозӣ ба пардохти маҳрия пардохти он аз тарафи шавҳар вочиб мебошад.

Чаҳорум. Талоқи раҷъие аст, ки муддати иддаи он сипарӣ мегардад ва шавҳар аз раҷъат додани ҳамсар худдорӣ мекунад. Аз ин рӯ, талоқи раҷъӣ ба талоқи боинаи суғро мубаддал мешавад ва бо ин навъ талоқ пардохти маҳрияи боқимонда дар зиммаи мард қарор мегирад ва бар ӯ вочиб мегардад. Талоқи боин мӯчиб мегардад маҳрияе, ки дар зиммаи мард қарор дорад ва ба сурати вом мебошад, ба ҳолати талаби ҳозир ва билфеъл дарояд. Талоқи боин монеъи ирс бурдани зану шавҳар аз ҳамдигар аст, магар ин ки шавҳар танҳо ба хотири маҳрум соҳтани ҳамсараш аз ирс иқдом ба иҷрои он намояд. Ба ин шева, марде, ки дар ҳоли марг мебошад, ба хотири ин ки занашро аз ирс маҳрум намояд, ӯро талоқ медиҳад, дар ҳоле ки занаш ба ҳеч ваҷҳ ба ин талоқ розӣ нест, дар чунин ҳолат, модоме мард дар муддати иддаи зани талоқшудааш фавт кунад, зан аз ӯ ирс мебарад.

ТАЛОҚИ БОИНАИ КУБРО

Талоқи боинаи кубро талоқе аст, ки шавҳар ба василаи он талоқи сегонаашро такмил мекунад. Бинобар ин, ба василаи севумин талоқ (ки боинаи кубро ном дорад) тамоми равобите, ки дар байнин зану шавҳар вучуд дорад, аз байн меравад ва шавҳар ҳақ надорад мӯчаддадан бо ӯ издивоҷ кунад, магар пас аз он ки ин зан ба майли

худ ба манзури ташкили зиндагии навин бо марди дигаре издивоч кунад. Албатта, (на танҳо барои ҳалол шудан барои шавҳари қаблияш) бояд шавҳари нав бо ў тамоси заношӯй ҳосил намояд ва баъдҳо агар дар байни шавҳари ҷадид ва он зан ихтилофе ба вуҷуд ояд ва зан талоқ дода шавад.

Пас аз гузаштани муддати идда издивоци ин зан бо шавҳари аввалиаш ҳалол мебошад ва далелаш ин оят аст, ки Ҳудованд мефармояд: **“Агар шавҳар баъд аз ду дафъаи талоқ севумин дафъа занашро талоқ дод, пас аз он дигар он зан барои ў ҳалол нест** (чун се талоқаш такмил шудааст), **магар ин ки шавҳари дигаре бикунад, агар шавҳари (дувумй) ўро талоқ дихад, бар ин зан ва шавҳари аввалиаш гуноҳе нест, ки ба сўйи ҳам баргарданд** (ва мучуддадан бо ҳам издивоч кунанд), **ба шарти ин ки ақида дошта бошанд, ки ин бор метавонанд ҳудуду муқаррароти Ҳудовандро риоя менамоянд** (ва ё эҷоди ишқу алоқа ва ҳамкории мухити хонаводаро ором нигоҳ медоранд)». Вале **агар баъд аз вуқӯи се талоқ зан ба қасди таҳлил ва ҳалол шудан барои шавҳари аввалиаш бо шавҳари дувумй издивоч кунад, ин издивоци дувумй** (ки дар истилоҳи фикҳӣ таҳлил ном дорад) ботил ва **беарзиш аст** (ва боиси ҳалол шудани издивоци зан бо шавҳари аввалиаш намебошад)”. (*Бақара*, 229).

Фалсафа ва ҳикмати ин ки зан баъд аз талоқ гирифтани шавҳари дувумаш метавонад ба назди шавҳари аввалиаш баргардад ва издивоҷашон бо ҳам ҳалол мешавад, ин аст: Ислом ба зану шавҳар иҷозат додааст баъд аз воқеъ шудани талоқи аввал, чи дар аснои идда ва чи баъд аз инқизои он, мучаддадан равобити заношӯи ҳудро ба василаи раҷъат ё ақди нав барқарор намоянд. Ба умеди ин ки ҳарду дар муддати идда ва баъд аз он ба ҳоли ҳуд фикр карда ва аз аворизи ногуори чудоӣ ибрат гирифта бошанд ва ин бор бо сабру эҳсоси масъулияти бештар зиндагии муштараки ҳудро шурӯъ намоянд ва ҳамчунин баъд аз талоқи дувум ҳамин ҳақро ба онон бахшидааст, чун сатҳи тафаккуру ибратпазирӣ ва таҷрибаандӯзии афрод мутафовит аст. Баъзе афрод бо ишора метавонанд ҳақиқатро дарёбанд, вале баъзе дигар ниёз ба фурсату талош ва таҷрибаи бештаре доранд. Бинобар ин, Ислом ба таври қуллӣ ба ҳама фурсат медиҳад, то

бияндешанд ва авоқиби вахими талоқро дар назар бигираңд ва чунончи пушаймон шуданд, ҳақ доранд баъд аз талоқи дувум, чи дар ҳолати идда ва чи баъд аз он, ба заношӯй ва зиндаги муштараки собиқи худ баргарданд. Зимни ин ки ба онон ихтор менамояд, ки ин охирин бор аст, ки метавонанд баъд аз талоқ ба сўйи ҳамдигар баргарданд. Чунончи талоқи сеюмӣ воқеъ шавад, дигар онон, чи дар замони идда ва чи баъд аз он, ҳаққи муроциат ва ё издивоҷ бо ҳамроҳ надоранд. Чун ба тачриба событ кардаанд, ки ҳудуд ва муқаррароти илоҳиро дар амри заношӯй риоя намекунанд ва ба ҷойи меҳру муҳаббату ҳамоҳангӣ, ки поя ва асоси ҳар зиндагии муштарак аст, аз хушунату нафрат ва адами қабули масъулият истифода менамояд, пас ба ҳеч ваҷҳ иҷозати издивоҷ ба ҳамроҳ надоранд, магар ин ки зан ба майли худ ва бидуни қасди таҳлил ҳамсари дигареро интихоб кунад, баъд аз ташкли хонаводай ҷадид ва ҳамбистарӣ бо шавҳари ҷадид чунончи ихтилофе дар байни эшон ба вучуд ояд ва мунҷар ба талоқ аз ҷониби шавҳари дувум шавад, дар ин сурат зан метавонад баъд аз гузашти идда аз шавҳари дувумӣ ба назди шавҳари аввалий баргардад ва бо ӯ издивоҷ кунад, шояд ҳам зан ва ҳам мард пас аз тачрибаи талху ноговори ҷудоӣ ва издивоҷи дувуми зан, ки барои ҳар ду дарднок ва азобовар аст, беҳтар битавонанд бо ҳам тафоҳум ҳосил кунанд.

Бо таваҷҷӯҳ ба маротиби фавқи хато ва иштибоҳ Сермуйер дар китоби худ ба номи «Зиндагонии Муҳаммад» маълум мешавад, ки гуфтааст: «Ҳангоме ки зан се бор талоқ дода шуд, намедонам ҷаро қабл аз ин ки шавҳари дигар бикунад, барои шавҳари аввалаш ҳалол нест, вале баъд аз шавҳари дувум ва гирифтани талоқ аз ӯ метавонад муҷаддадан бо шавҳари аввалий издивоҷ кунад ва фалсафаи ҳалол будан барои шавҳарро аввал баъд аз талоқ аз шавҳари дувум чист? »

Агар Сермуйер ба хубӣ ба рӯҳонияти миллати араб ошно мебуд, ки миллате ҳастанд дорои ғайрату ҳассосияти шадид дар муқобили ирзу номус, медонист, ки машрут намудани ҳаққи издивоҷи зану шавҳар баъд аз талоқи сеом ба издивоҷ бо шавҳари дигар ва ҳамбистар шудан бо ӯ бузургтарин родеъ ва монеъ ва омили боздорандай талоқ мебошад ва Қуръон барои ҷилавгирий аз талоқ ҳассостарин нуқтаро мавриди таваҷҷӯҳ қарор додааст, то дар

густариш ва вуқӯи он дар байни миллате ҷилавгирий кунад, ки ба таассуб ва ғайрати шадид нисбати ҳифзи номуси занҳояшон шӯҳрат доранд.

ИДДА

Ба манзури давоми робитаи заношӯй ҳатто дар ҳолате, ки ихтилоф дар байни завҷайн ба авҷ расида ва мунҷар ба ичрои талоқ гардидааст, Ислом монеаҳо ва омилҳои боздорандай зиёде бар сари роҳи ҷудоии зану шавҳар қарор дода ва намехоҳад ба ҳеч ваҷҳ ин ду аз ҳам дур шаванд ва ҷароғи умеди пурфурӯғи хонаводаро ҳомӯш кунанд. Бинобар ин, иддаро баъд аз талоқ бар зан воҷиб намудааст, ки тибқи он бар зан лозим аст баъд аз ҳар талоқе (ба ҷуз талоқи қабл аз дуҳул) дар муддати замоне, ки идда ном дорад, аз издивоҷ бо дигарон ҳуддорӣ кунад ва дар ин бора Ҳудованд мефармояд: «**Эй Пайғамбар (с), ҳар гоҳ ҳостед занонро талоқ диҳед, ононро дар вақти фаро расидани идда** (яъне, оғози пок шудан аз одати моҳонае, ки шавҳарааш дар он покӣ бо ӯ наздикий накарда бошад) **талоқ диҳед ва ҳисоби иддаро нигоҳ доред»** (Талоқ, 1).

Муддати замони идда бар ҳасби ҳолати зан аз лиҳози кӯтоҳ ё тӯлонӣ будани он тафовут мекунад, ба тафсили ин амр таваҷҷӯҳ фармоед.

Аввал: Иддаи зани ҳомила то вақте аст, ки вазъи ҳамл мекунад, дар ин бора Ҳудованд мефармояд:

﴿وَأُولَئِكُمُ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفُنَ حَمَلُهُنَّ﴾ [الطلاق : ٤]

«Занони бордор муддати иддаашон то вақте аст, ки вазъи ҳамл кунанд» (Талоқ, 4).

Дувум. Иддаи зани талоқшуда бе ҳамл аст, ки ин навъ идда бар ду қисм аст: яке иддаи заноне аст, ки дорои одати моҳона мебошанд. Иддаи онон се давраи комил аз ҳайзу покӣ аст ва Ҳудованд дар ин бора мефармояд: “**Занони талоқгашта бояд баъд аз талоқ ба муддати се бор одати моҳона** (ду ё се бор покӣ аз он) **интизор бикашанд ва иддаро нигаҳ доранд ва агар ба Ҳудованд ва рӯзи**

қиёмат бовар доранд, барои онон ҳалол нест, ки он чиро Худованд дар раҳми онон қарор додааст (чанин ё хуни моҳона) пинҳон кунанд". (*Бақара*, 228).

Дигар иддаи заноне аст, ки аз ҳолати одати моҳона маъюс шудаанд ва ба синне расидаанд, ки дигар одати моҳонаро аз даст додаанд. Иддаи ин гуна занон се моҳ аст. Худованд мефармояд: «**Заноне, ки аз иддати моҳона ноумед ҳастанд ва ҳамчунин заноне, ки ҳанӯз одати моҳонаро надидаанд, агар дар бораи ҳукми эшон ба шак афтодед, бидонанд, ки иддаи онон се моҳ аст»** (*Талок*, 4).

Заноне, ки ба синни булуғ расидаанд, vale одати моҳона надоранд. баробари наssi ин оят ҳукми занонеро дорад, ки синнашон боло рафта ва одати моҳонаро аз даст додаанд ва иддаи онон ҳам се моҳ аст. Қобили зикр аст заноне, ки қабл аз духул ва наздикӣ талоқ дода мешаванд, ба ҳеч ваҷҳ идда надоранд. Чун Худованд мефармояд: «**Эй имондорон! Ҳар гоҳ бо занони имондор издивоҷ кардед ва пеш аз наздикӣ ва ҳамбистарӣ бо эшон онро талоқ додед, барои шумо иддае бар онон нест, то ҳисоби онро нигаҳ доред. Эшонро аз ҳадя ва баҳшиши муносибе баҳраманд созед ва ба шеваи мӯҳтарамона ва писандида онро озод созед»** (*Аҳзоб*, 49).

Замони идда баъд аз иҷрои талоқ шурӯъ мешавад, ҳамин ки талоқ воқеъ шуд, зан дар идда қарор мегирад ва зану шавҳар дар муддати иддаи раҷъӣ дар як манзил бо ҳам зиндагӣ мекунанд ва мард ба таъмини нафақаи зан дар муддати идда бояд идома дихад, ҳақ надорад зани талоқшуда (бо талоқи раҷъӣ) худро аз манзил берун кунад, магар дар ҳолате, ки аз худ бадаҳлоқӣ ва бадрафаторӣ нишон дихад. Дар ин маврид Худованд мефармояд: «**Эй Пайғамбар, вақте хостед занонро талоқ дихед, ононро дар вақти фаро расидани идда (яъне, оғози пок шудани зан аз одати моҳонае, ки шавҳараш дар он покӣ бо ӯ наздикӣ накардааст), талоқ дихед ва ҳисоби иддаро нигаҳ доред ва аз азоби Ҳудо, ки Парвардигори шумо аст, битарсед ва парҳезгорӣ кунед. Занонро баъд аз талоқ дар муддати идда аз хонаҳояшон берун накунед ва занон ҳам набояд**

то поёни иддашон аз манозили шавҳаронашон берун раванд, магар ин ки занон кори зиштро ошкоро (монанди зино ва фаҳошӣ ва носозгории тоқатфарсо бо шавҳар ва афроди хонавода) **аз худ нишон диханд»** (Талоқ, 1).

Ин ояти шарифа дорои ҳадафу фалсафаи ошкоре аст, ки иборат аз идомаи равобити заношӯй аст. Бо боқӣ мондани зан дар манзили шавҳар дар муддати идда ба тарафайн фурсат дода мешавад, то диққат қунанд равобити завҷияти худро муҷаддадан таҳқим бахшанд ва ихтилофу носозгориро канор бигузоранд. Дар ин муддат, ки зан дар хонаи шавҳар боқӣ аст, модоме ки умеде ба созиш ва меҳру муҳаббати онон бо ҳам вуҷуд дошта бошад, дар ин фурсат аз он истифода хоҳанд кард, аз карда пушаймон мешаванд ва равобити худро бо эҷоди меҳру муҳаббат таҳқим менамоянд.

Идда дорои аҳкоми бешуморе аст. Муҳимтарини онҳо ин аст, ки муддати замоне, ки зан дар идда қарор дорад, хостгории ў бар дигарон ҳаром аст ва то муддати идда боқӣ бошад, бар зан воҷиб аст аз манзили шавҳараш берун наояд, магар барои корҳои бисёр зарурий, чун ниёз ба берун омадан надорад ва касе ҳаст, ки нафақаи ўро таъмин қунад. Албатта, ин дар сурате аст, ки идда ба хотири талоқ бошад. Дар ин сурат зиннату ороиш ва муқаддамоту мусталзимоти он бар зан ҳаром нест, зеро ин амр боиси ташвиқ ва тасреъ дар бозгашт ба зиндагии заношӯии онон мешавад. Агар идда ба хотири фавти шавҳар бошад, боз зан иҷозат надорад (магар ба хотири зарурати бисёр шадид) аз манзил ҳориҷ шавад ва чун дар ҳолати азо қарор дорад, ороишу зиннат ва дигари чизҳо аз ин қабил низ бар ў ҳаром аст.

Қарор додани идда бар зани талоқгашта ва шавҳармурда аз ҷониби Ислом муштамил бар ҳикматҳо ва фалсафаҳои зиёде аст. Аз ҷумла, Ислом алоқаманд аст, ки ақди издивоҷ муҳкаму устувор барои ҳамеша боқӣ бошад, аммо ҳар гоҳ дар асари омилҳо ин ақд ба василаи талоқ гусехта шавад, идда ба унвони омили пайванддиҳанда дар байни завҷайн боқӣ мемонад. Ин ба шавҳар имкон медиҳад, ки дар ин фосила ба таҳқими муҷаддади робитаи заношӯй иқдом қунад ва идда муддати замоне аст коғӣ барои баҳсу баррасӣ ва тафаккуру

тасмимгирий дар ин бора. Яке дигар аз фалсафаҳои идда ин аст, ки дар муддати идда зан ҳомила аст ё не маълум мегардад. Аз ин рӯ, ба василаи идда аз ихтилоти насабҳо чилавгирӣ ба амал меояд.

Риояи идда барои фавти шавҳар ба маънои азодорӣ ва сӯѓвории зан барои аз даст додани шавҳараш мебошад. Аз даст додани шавҳар зарбаи бисёр шадиду ҳавлонеке барои ҳамсар ба ҳисоб меояд. Зан ёру ёвар, ҳамкору ғамхор ва раиси хонаводаи худро аз даст медиҳад, ҳуқуқи заношӯй ва ишқу алоқае, ки дар байни онон ба вучуд омада, эҷоб менамояд, ки зан он андоза вафо дошта бошад, ки то муддати замоне баъд аз марги шавҳар дар ҳолати азо қарор гирад ва аз издивоҷу худнамоӣ дурӣ кунад.

ҲУҚУҚИ ШАҲСИИ ЗАН

Бидуни шак, қонуни Ислом аз қонунҳои ҷадид, ки зану мардро дар эътои ҳуқуқ баробар донистаанд, комилтар ва мутараққитар ва пешқадамтар аст. Шариати Ислом зану мардро дар ҳаққи моликияту сарпрастӣ ва дахлу тасарруф дар амволи худ мусовӣ ва яксон қарор дода, ҳар гоҳ зан ба синни издивоҷ расид ва дорои шууру идрок шуд, ҳақ дорад мустақиману мустақилиан тамоми дахлу тасарруфоти мумкинаро нисбат ба сарвату дорои худ, чи ба сурати қавлий ва чи ба сурати феълу амал анҷом дода, ба тамоми муомилоти мутадовила иқдом намояд. Амволашро бифурӯшад, амволи дигареро бихарад, иҷора кунад ва ба иҷора бидиҳад, раҳн кунад, қарз бидиҳаду қарз бигирад, вадиат бигузораду ҳадя бидиҳад, ҳиба намояд, васият биқунад, васии дигарон бишавад, касеро дар тасарруфоти мулкаш вакили худ қарор диҳад ё вакили дигарон бошад. Ислом иҷозат намедиҳад, ки падар ё шавҳари зан ва ё ҳар каси дигаре бе ризоияти комили ӯ дар амволаш ҳеч гуна даҳолате дошта бошанд. Ин тарзи шаъни ҳуқуқии зан дар Ислом дар чаҳордаҳ қарн пеш аст, вале беҳтар аст нигоҳе ба вазъи ҳуқуқии зани аврупоӣ ҳам андохта шавад.

Ағлаби кишварҳои аврупоӣ ба ҳангоми издивоҷ молу сарвати занро ба қайди моликияти шавҳар дармеоваранд. Дар Инглистон аз назари қонуни умумӣ ва куллӣ зану шавҳр ба ҳангоми издивоҷ ба сурати як нафар ва як шаҳс дармеоянд. Зан ҳақ надорад ба танҳоӣ

чизеро молик шаваду аҳду паймону муомилаero анҷом диҳад ва мутааҳҳид ба чизе шавад. Сипас, дар қонуни соли 1882 мелодӣ омадааст, ки зани шавҳардор ҳаққи моликият дорад ва илова ҳуқуқҳои дигареро ҳам ба ў дод, ки қаблан дорои чунин ҳуқуқҳо набуд. Ба мӯчиби ин қонун зан худ масъули таахҳудот ва илтизомоти худ ба андозаи дороии шаҳсии худ шинохта мешуд. Ин қонун шавҳарро аз натоиче, ки аз тасарруфоти занаш ба вучуд меояд, мубарро надониста аст ва бо талабкору муддай иҷозат додааст, ки барои ба даст овардани талаби худ ба худ завҷа ё зану шавҳар ҳар ду муроҷиат кунад, ҳар гоҳ завҷа дорои сарвate набошад, ки талабкор битавонад, талаби худро аз он ҳосил намояд, метавонад ба шавҳарааш муроҷиат кунад, ба хотири ин ки мард масъули тасарруфот ва корҳои занаш мебошад.

Аmmo дар мавриди ҳуқуқи зан дар Фаронса бояд гуфт, ки дар маҷаллаи маҳсуси масоили ҳуқуқӣ ва қонунии Фаронса, 20 феврали соли 1938 чунин омадааст: Зане, ки шавҳар дошта бошад, қонунан иҷозати иқдом ба ин корҳоро надорад:

1. Имзои авроқи молӣ ва чек, магар ба иҷозати қозӣ;
2. Боз кардани суратхисоби ҷорӣ дар ҳеч бонке, магар ба иҷозати қозӣ;
3. Имзои ҳеч гуна санад ва муомилоти молӣ, магар ба иҷозати қозӣ;
4. Ҳақ надорад мустақиман саҳмулирсро дарёфт намояд, магар ба иҷозати қозӣ.

Бинобар ин, метавон гуфт, дар ҳоле ки озодӣ ва доштани ҳаққи тасарруф ва даҳолат дар молу дорой барои зан ба унвони демократия ва озодӣ дар қарни бистум ба шумор меояд, бояд занони мусулмон ифтихор кунанд, ки ин озодию демократияро аз чаҳордаҳ қарн пеш ва дар қарни шашуми мелодӣ ба даст овардаанд. Ислом дар байни зану мард дар тасарруф дар моли шаҳсӣ ва маҳсус ба худ мусовот барқарор кардааст, вале дар тақсими саҳмулирс дар байни онон тағовут гузошта ва саҳми мардро ду баробари саҳми зан қарор додааст. Ин тағовут ҳам ба хотири риояи адолат ва ҳикмату

фалсафае бисёр қобили қабул аст, зеро масъулияти таъмини зиндагӣ ва идораи умур марбут ба зиндагии хонавода аз лиҳози моддӣ ва ғайри моддӣ ба ӯҳдаи мард аст. Ислом мардро мукаллаф сохта, то сангинии бори хонаводаро ба дӯш бикашад ва ниёзмандиҳои онро бартараф созад, ба хилофи зан, ки аҳкоми ҳеч як аз ин масъулиятҳоро ба ӯ voguzor накардааст, ҳатто таҳияи нафақаи нафси худаш ҳам ба ӯҳдаи ӯ нест. Замоне, ки ҳанӯз издивоҷ накардааст, бар сарпасту бародар ва хешовандони ӯ воҷиб аст зиндагии ӯро таъмин намоянӣ ва баъд аз издивоҷ нафақа бар ӯҳдаи шавҳар мебошад ва фарқе намекунад зан шахсан факир бошад ва қудрати таҳияи нафақаи худро надошта бошад, ё сарватманӣ буда иститоати таъмини зиндагии худро дошта бошад, дар ҳар ду сурат нафақаи ӯ бар шавҳараш воҷиб аст. Агар зане шавҳар ва хешовандони бузург надошта бошад, нафақааш бар байтулмол воҷиб аст. Зан ба таъмини нафақаи бачаҳояш маҷбур нест, балки ба ӯҳдаи падари бачаҳо аст ва агар падар надошта бошанд, ба ӯҳдаи хешони наздики падарашон мебошад.

Бинобар ин, Ислом, ки шариат ва қонуни одилонаеро бо худ овардааст, барои ҷуброни ҳазинаҳои изофӣ ва масъулиятҳое, ки ба ҳукми табиат ба ӯҳдаи мард аст, саҳмулирси ӯро ду баробар таъйин кардааст, то дар байнни онон мувозинат ва таодул барқарор шавад ва ба мардон ҳам, ки масъулиятҳои сангини хонаводагӣ ва иҷтимоиро ба ӯҳда доранд, зулму ноадолатие нашавад.

ЭЪТИРОФ ВА ГУВОҲИИ ЯКЕ АЗ ДОНИШМАНДОНИ ҒАРБ БА ҲУҚУҚИ ЗАН ДАР ИСЛОМ

Мавзӯи мақоми зан дар Исломро бо баёни эътироф ва шаҳодати доктор Густав Лубун дар мавриди арзиш ва мақоми зан дар Ислом ба поён мерасонем, ки мегӯяд: «Ҳар гоҳ бихоҳем дараҷаи таъсири Қуръон дар тағиїри авзоъи зан ва боло бурдани мақоми ӯ дар иҷтимоъ бидонем, бар мо воҷиб аст, ки авзоъ ва аҳволи ӯро дар даврони шукуфоии ҳукумати Ислом мавриди таваҷҷӯҳ қарор дижем. Муаррихон нақл кардаанд, ки занони мусулмон дорои ҳамон манзalату мақом ва арзише ҳастанд, ки хоҳаронашон дар Аврупо ба

тозагӣ онро ба даст овардаанд ва дар воқеъ, онро аз арабҳои начиби шариф ва дорои одатҳои писандидай Андалус иқтибос ва касб кардаанд, ки ин мавзӯро дар фасли пеш баён кардем. Ба ростӣ, аврупоиён усули мардонагӣ ва он чиро, ки боиси эҳтиром ва арзиши зан буд, аз арабҳо ёд гирифтанд. Ин дини Ислом буд, ки ба фарёди инсон расид ва ӯро аз дарки асфал ва ҷоҳи зиллату бадбаҳтӣ берун овард ва ба болотарин мақом расонид, на насроният.


Шумо агар шеваи рафтори умаро ва мақомоти боло ва моликони бузурги насрониро дар асрҳои миёна мавриди мулоҳиза қарор дихед, мебинед, ки ҳеч гуна эҳтироме барои зан қоил набуданд ва ҳар гоҳ қитобҳои таърихии он давронро варақ бизанед, мутаваҷҷех мешавед, ки моликони бузурги насронӣ қабл аз ин, ки рафтору ахлоқи писандида нисбат ба занонро аз арабҳо биёмӯзанд, дар ниҳоятти хушунат ва бераҳмӣ бо онон рафтор мекарданд».¹

Доктор Густав Лубун дар идомаи суханонаш мегӯяд: «Мутаассифона, шӯълаи тамаддуни араб пас аз ин ки ғайри арабҳо ба ҷойи эшон нишастанд ва худро вориси араб муаррифӣ карданд, ба ҳомӯши гароид, маҳсусан дар даврони ҳукумати туркҳо арзиши зан бисёр поён омад. Дар ҷойи дигар собит мекунем, ки бо вучуди ин таназзул ҳанӯз ҷоъи мавҷуди занони мусулмон аз ҷоъи ҳоҳаронашон дар Аврупо беҳтар аст».

Бо таваҷҷӯҳ ба маротиби фавқ маълум мегардад, ки поён овардани арзиш ва мақоми зани мусулмон ба хилофи дастури Ислом ва Қуръон будааст ва ҳаргиз Қуръон онро таназзул надодааст. Боз такрор мекунем, Исломе, ки боиси боло рафтани арзиши зан ба наҳви бисёр ҷашнгире будааст, ҳаргиз онро поён намеоварад. Ин танҳо мо неstem, ки аввалин бор ба ин ҳақиқат эътироф менамоем, балки қабл аз мо Кусон Дурисфол ва Мисийу Борталми Ҳилар низ ин воқеиятро эълом намудаанд.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

¹ Тамаддуни Фарб. с. 429. Тарҷумаи устод Муҳаммад Одили Зуъайтар.



1. Тазодду муборизаи илм ва дин дар Аврупо. 2. Арзии ва мақоми илм дар Ислом. 3. Ислом дини далел ва бурхон аст. 4. Ислом дини яқин аст на гумон. 5. Ислом душмани тақлид аст. 6. Ислом мардумро даъват мекунад, то беҳтаринҳоро бипазиранд. 7. Мақоми ақл дар Ислом. 8. Ҷаҳон дорои қонунмандиҳо ва низомҳои сабит аст. 9. Мақом ва арзииши таҷрибаҳо ва мушлоҳидот. 10. Илме, ки Ислом мардумро ба он даъват мекунад. 11. Эътироф ва гувоҳии бархе аз донишмандони Гарб дар бораи тамаддуни Ислом.

Дар қарни гузашта дар байни аврупоиён тӯҳмати бисёр нораво шоеъ буд, ки Ислом бо озодии фикру баён душманий дорад ва тамоми наҳзатҳои илмиро саркӯб мекунад ва бо илму фалсафа дар мубориза мебошад. Аз муҳимтарин тарафдорони ин тӯҳмат ва ифтиро олими фаронсавӣ Эрнест Ринон аст, ки дар китоби худ бо номи «Ислом ва илм» муртакиби ин хиёнат шудааст.

Мо дар ин баҳс дар партави Қуръон ва гувоҳии таъриҳ бар ин тӯҳмат ҷавоб медиҳем ва ботилу нораво будани онро сабит менамоем ва маълум мекунем, ки душманони Ислом ба қасди адованӣ бо ҳақ амдан ба чунин хиёнатҳое даст мезананд.

ТАЗОД ВА МУБОРИЗАИ ИЛМУ ДИН ДАР АВРУПО

Дар ҳақиқат, қасоне, ки бо илм ба мубориза барҳостаанд, миллатҳои ғайримусулмон ҳастанд, на мусулмонҳо. Муарриҳон иттифоқи назар доранд, ки дар асрҳои миёна уламо ва донишмандони улуми ҷадид аз дасти уламои дин дар Аврупо заҷрҳо

ва шиканчаҳое бисёре мекашиданд ва монанди душман бо онон рафтору бархӯрд мекарданд ва додгоҳҳои маҳсусе барои муҳокимаи донишмандон ба ҷурми ин ки бо назари қалисо ва поп ба муҳолифат пардохтаанд, ташкил мегардид. Ҳар тоҳ дар ин додгоҳҳо чунин хилофе бар донишманде сабит мешуд, аз ӯ мөхостанд аз гуноҳи худ тавба қунад ва замонату васиқа аз ӯ мегирифтанд, ки бори дигар муртакиби чунин гуноҳе нашавад ва агар касе бори дувум ба чунин ҷурме муттаҳам мешуд, ӯро зинда дар оташ месӯҳтанд ва ё аз ҷойи баланде ба поён мепартофтанд. Дар тайи даврони асрҳои миёна шумори зиёде аз уламо, донишмандон, нобиғаҳо ва ашҳоси фаъол ва бошахсият бо ин гуна иттиҳомоти беасос аз дасти додгоҳҳои қалисо ба ҳалокат расиданд.

Авзӯ ба ҳамин ҳолат боқӣ монда, то ин ки қудрати қалисо ба воситаи ихтилоф ва дудастагии азиме, ки бо пайдоиши мазҳаби протестантӣ ба вуқӯъ пайваст, тамоман заиф гардид. Тамоми мамлакатҳои Аврупоӣ ба мазҳаби протестантӣ рӯй оварданд ва мазҳаби протестантӣ низ ба манзури ҷалби таваҷҷӯҳи мардум заминаро барои рушди ақлу фикр фароҳам кард ва сарандом дар Аврупо илм бар дин пирӯз шуд, vale дар натиҷаи фишорҳои норавое, ки аз ҷониби раҳбарони дин ба аҳли илм расида буд, аксари афроде, ки тарафдори илм буданд, танҳо ба интиқомгирӣ аз риҷоли дин қаноат намекарданд, балки худи динро низ мавриди ҳамла қарор медоданд ва бо таълифи китобҳое бар зидди дин онро ба боди интиқод мегирифтанд ва усулу пояҳои онро сусту заиф нишон медоданд. Гумон мекарданд, ки дин аз ҷониби Худо нест, балки аз мавхумоти одамони ибтидой аст ва аз ҳар фурсате, ки даст медод, барои костан аз эҳтиром ва арзиши дин ҳадди аксари истифодаро мекарданд. Кор ба ҷое расида буд, ки мардум ба шиддат аз дин фирор мекарданд ва дар байни ҳар гурӯҳ ва ҷамоате қуфру илҳод ривоҷ ёфта буд, то ҷое ки тамассук ба дин ва эъломи диндорӣ далел ва нишонаи ҷаҳлу ноогоҳӣ ба ҳисоб меомад.

Дар ин ҷо намунае аз ҳамла ба дин ба баҳонаи озодии фикрро аз «Доиругу-л-маориф»-и Лорус – қарни нуздаҳум таҳти унвони қалимаи **дин**, ки аз раҳбарони динӣ сухан мегӯяд, нақл мекунем, то дараҷаи зиддияти илму динро дар Аврупо бишиносем: “Агар мо ба

раҳбарони калисо бигүем: завқу эҳсоси башарӣ тақозо мекунад, танҳо ба чизҳое бовару эътиқод дошта бошад, ки дарк ва тааққули онҳо барои инсон мумкин аст, онон дар ҷавоб мегӯянд: Не, не, ҳақ надоред, пас ин раҳбарони динӣ дар талошанд, нури ақли инсонро хомӯш созанд, дар ҳоле ки бо ин нур метавон байни хайру шар ва хубиу бадӣ ва адолату зулмро аз ҳам ҷудо намуд. Онон ин талошро ба ҷое расониданд, ки ақлро қўру хомӯш сохтанд ва нури идрокро аз он салб карданд ва ба ҷое расиданд, ки мӯъцизотро ба сурати амири оддӣ дароварда ва ба мардум сиёҳро сафед нишон медоданд ва разолату пастиро ба унвони иззату фазилат ҷилдагар месохтанд. Ҳар рӯз дин мардумро ба итоату ибодат ва фармонбардорӣ даъват мекунад, агар аз раҳбарони калисо пурсида шавад, аз чӣ касе итоат кунем, оё метавонем аз ақли ҳуд пайравӣ намоем, зоро танҳо ақл аст аз муқаддамот ва усуле, ки барои ҳама собит аст, натиҷаро ба даст меоварад? Дар ҷавоб мегӯянд: “Не, не, бояд шумо итоат кунед ва гунгу кӯр бошед ва тақлид намоед”.

АРЗИШ ВА МАҚОМИ ДИН ДАР ИСЛОМ

Ислом бо иноят ва таваҷҷӯҳи хосе, ки ба фарогирии илм дорад, пайравони ҳудро ба он тарғибу ташвиқ менамояд ва пешрафту тараққӣ ва такомулро бар мусулмонон воҷиб гардонидааст, зоро шахсияти инсонӣ дорои қаромат наҳоҳад буд, магар пас аз он ки ба фазилати илму дониш ороста шавад. Ҳудованд дар ташвиқи мӯъминон ба касби илм мефармояд:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩]

«Оё қасоне, ки аҳли илманд ва медонанд бо қасоне, ки ҷоҳиланд ва намедонанд, баробаранд? Танҳо қасоне, ки дорои ақли солим ҳастанд, мутазаккир ва пандпазиранд» (Зұмар, 9).

Ин ояти қарима ба арзиш ва мақоми илм ишора мекунад ва олимонро бар ҷоҳилон тарҷеҳ медиҳад ва мақоми олимонро ба ҳеч ваҷҳ бо ҷоҳилон яқсон ва баробар намедонад. Он тоҳ пандпазириро махсуси инсонҳои оқил менамояд. Тардиде нест, ки муҳимтарин поя ва нигаҳдорандай ақл илм аст.

Сипас мебинам, ки Қуръон дар ояти дигаре бо сароҳат эълом медорад, ки уламо дорои дараҷот ва имтиёзоти маҳсусе ҳастанд ва мефармояд: «Худованд мақому дараҷоти мӯъминон ва қасоне, ки ба онон илм бахшида шудааст, боло мебарад» (*Муҷодала*, 11).

Худованд ба эътироф ва гувоҳии аҳли илм бар ваҳдонияти худ истинод намуда ва онро мӯътабар донистааст ва мефармояд: «Худованд гувоҳӣ медиҳад, ки ҷуз ӯ маъбуди барҳақке нест. Фариштагон ва аҳли илм низ гувоҳӣ медиҳанд, ки ҷуз ӯ ҳеч маъбуди барҳақке нест ва дар миёни бандагонаш ба додгарию адолат рафтор мекунад» (*Оли Имрон*, 18).

Чӣ эҳтироме барои соҳибони илму дониш аз ин болотар аст, ки Худованд шаҳодати ононро то ҷое мӯътабар донистааст, ки онро дар радифи шаҳодати худ ва фариштагон зикр кардааст. Баръакс, мебинем, ки Қуръони карим ба тавре дар бораи одами ҷоҳил сухан мегӯяд ва сифоте барои онон собит мекунад, ки ҳеч инсони бошууре ба доштани ин сифот розӣ нест ва мефармояд: «Ба ин шева Худованд қалби қасонеро, ки намедонанд ва ҷоҳил ҳастанд, мӯҳр мекунад» (*Рӯм*, 59).

Яъне, қасоне, ки ҷоҳиланд ва дар роҳи фасод пеш мераванд, Худованд ба василаи гуноҳошон қалбашонро торик мекунад ва қудрати дарки ҳақиқатро аз даст медиҳанд ва монанди сандуқи мӯҳршудае, ки чизе ба он роҳ надорад, мӯҳр мешавад ва ҳақиқат ба он ҷо роҳ намеёбад. Худованд ба манзури ин ки уламо ба илми худ мағрур нашаванд ва ҳамеша дар талаби қасби илм бошанд ва худро омодаи пазириши интиқоди мунтақидон кунанд, мефармояд: «Болотар аз ҳар соҳиби илм ва донише олимни дигаре вучуд надорад» (*Юсуф*, 76).

Яъне, илм ҳадду марзи мушаххас надорад. Қуръони карим аз мусулмонон меҳоҳад, ки ба қасби илм эҳтимом варзанд, то ононро ба мақоме бирасонад, ки дар ҳар масъалаи моддӣ ва маънавӣ ҳарфи дурусту ниҳоӣ аз они эшон бошад ва мефармояд:

﴿ وَقُلْ رَبِّ رِزْقِنِي عَلِمًا ﴾ [طه: ۱۱۴]

«Бигӯ, Парвардигоро, бар илмам бияфзо» (*Тоҳо*, 114).

Ислом дар даъват ба илм танҳо ба инҳо қаноат накардааст, балки барои пешгирӣ аз қарахтии фикрӣ ва таҳачҷури ақлӣ ва муқаддаснамоӣ чанд аслу қоидаero вазъ намудааст, ки мо ба баёни шуморе аз онҳо мепардозем.

ИСЛОМ ДИНИ ДАЛЕЛ ВА БУРҲОН АСТ

МО медонем, ки илм то далелу бурҳони қатъӣ ва равшане надошта бошад, намегӯяд фалон чиз ҳақ аст. Қонуни Ислом ҳам ҳамин тавр аст. Қуръон дастур медиҳад, ки инсон набояд чизеро ба унвони ҳақ бипазираდ, магар ин ки далелу бурҳони қотеъе бар ҳаққонияти он дошта бошад ва мефармояд: «**Ва гӯянд ҷуз қасе, ки яхудӣ ё масехӣ бошад, ҳаргиз қаси дигаре доҳили биҳишт наҳоҳад шуд, вале ин танҳо орзуи «пучу ботили эшон аст».** Бигӯ, агар воқеан, рост мегӯед, далелу бурҳони қотеъро барои ин иддаои худ нишон дихед» (Бақара, 111).

Ислом эълом менамояд, ки имон ва эътиқод ба ҳар чиз бояд аз рӯйи далели қотеъ ва равшан бошад ва имон бе бурҳони қотеъ мавриди қабул нест. Бинобар ин, қасоне, ки танҳо аз рӯйи тақлиди дигарон ба чизе эътиқод пайдо менамоянд ва онро шарики Парвардигор қарор медиҳанд, Худованди мутаол ононро бар ин имони бедалел мавриди бозхост ва мучозот қарор медиҳад ва мефармояд: «**Ҳар қас, ки бо Ҳудо маъбуди дигареро ба фарёд ҳонад, ки ҳеч далелу бурҳоне бар ин амр надорад, ҳисоби ӯ танҳо бо Ҳудо аст ва яқинан, коғирон раstagor намегарданд**» (Мӯъминун, 117).

Дар ояти дигаре мебинем, ки Худованд ба манзури исботи аҷзу нотавонии коғирон аз эшон дарҳост мекунад то бурҳону далели қотеъе бар ҳақонияти чизҳое, ки маъбуди худ қарор додаанд, пешкаш намояд ва вақте наметавонанд далеле иқома кунанд, бояд аз куфру ширк дурӣ ҷӯянд ва мефармояд: «(Оё маъбудони дурӯғини шумо беҳтаранд) ё қасе, ки оғариниширо оғоз мекунад, сипас онро баргашт медиҳад ва қасе, ки шуморо аз осмону замин рӯзӣ ато мекунад. Бигӯ, далелу бурҳони худро нишон дихед, агар рост мегӯед» (Намл, 66).

Ин оятҳо ба мо нишон медиҳанд, ки ҳар кас иддаоे дошта бошад, бояд бар сихати он далелу бурхон иқома кунад ва бар касоне, ки чунин иддаоеро мешунаванд, низ вочиб аст, ки аз муддаиён бихоҳанд, то далели худро ироа кунанд.

ИСЛОМ ДИНИ ЯҚИН АСТ, НА ЗАНН (ГУМОН)

Илм инсонро ба таври куллӣ аз қабули мавзӯе, ки ба он яқин надорад, барҳазар медорад ва ичозатт намедиҳад, ки масоили занниро (гумониро) ба ҷойи масоили яқинӣ бипазирад. Илм дараҷаи қатъият ва яқини худро дар бораи ҳар мавзӯй бо андозаи қудрату қотеияти далели он марбут медорад. Ҳар андоза қотеияти далел бештар бошад, мавзӯй қатъитар ва яқинтар аст ва агар далели қатъие вуҷуд надошта бошад, мавзӯй заннӣ (гумонӣ) аст.

Ин ҷудосозии илм дар мавриди арзиши ҳаққу занн ҳамгому ҳамоҳанг бо дастуроти Қуръон аст, ки ба мӯъминон фармон медиҳад, ки ба куллӣ аз занну хаёлот парҳез кунанд ва пайравӣ аз гумонҳою хаёлотро боиси гумроҳии мардум ва ба фасод рафтани ақоиди онон медонад ва мефармояд: «**Аксари мардуми рӯйи замин тавре ҳастанд, ки агар аз эшон табаият кунӣ, туро аз роҳи Ҳудо гумроҳ месозанд, ҷаро ки онон ҷуз аз занну ваҳм пайравӣ намекунанд ва ҷуз дурӯғгӯён ҷизе дигаре нестанд»** (Анъом, 116).

Боз Ҳудованд дар ин бора мефармояд:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقْقِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس : ٣٦]

[۳۶]

«Аксари онон ҷуз аз гумону ваҳм аз ҷизи яқинӣ пайравӣ намекунанд ва бешак, занн инсонро ба ҳеч ваҷҳ аз Ҳақ бениёз намекунад» (Юнус, 36).

Ин оят мефармояд, ки аксари мардум дар ақоиди худ ҷуз занн (гумон) аз ҷизи дигаре пайравӣ намекунанд ва занн ҳам тасаввру ҳаёле аст бедалелу мадрак, ки боиси саргаштагию гумроҳӣ ва расидан ба ақидаи ботил мегардад. Занн ҳеч гоҳ наметавонад ба ҷойи

яқин ва ҳақ, ки имони дурусту саҳех бояд бар асоси он поягузорӣ шавад, қарор гирад.

Куръон ба мӯъминон фармон медиҳад, то бар илму яқин эътиимод ва такя дошта бошанд ва касонеро, ки ба дунболи занну ваҳм саргардонанд, мавриди сарзаниш ва беарзиши қарор медиҳаду мефармояд: «**Балки золимон аз ҳавою ҳаваси худ бе доштани илму яқин пайравӣ мекунанд**» (Рум, 29).

Аз тарафи дигар, мебинем, ки Қуръони карим касонеро, ки мӯътақид ба вучуди Худо нестанд, танбеху маломат менамояд ва мефармояд: «**Касоне, ки ба вучуди Худо мӯътақид нестанд, мегӯянд: ҷуз ҳаёту зиндагии дунё ҳаёту зиндагии дигар вучуд надорад, (бархе аз) мо мемирен ва бархе зинда мемонем ва ба ҷуз даҳру замона ва табиат касе моро ба ҳалокат намерасонад.** (Худованд дар радди онон мефармояд:) **Ҳеч илм ва далеле ба ин иддао надоранд ва танҳо аз занну ваҳм пайравӣ менамоянд**». (Чосия, 24).

Ва боз мефармояд: «**Пайравӣ накун аз суханоне, ки ба онҳо илми яқинӣ надорӣ, чаро ки инсон дар рӯзи охират аз он чи мешунавад, ё мебинад, ё ҳифз менамояд ва ба онҳо илм надорад, мавриди суолу бозхост қарор мегирад**» (Исрӯ, 36).

Бинобар ин, бар асоси наssi оятҳое, ки зикр кардем, маълум мегардад, ки ҳикмати Қуръон бар илме, ки событиу яқин бошад, устувор аст ва монанди фалсафаҳое, ки пеш аз Ислом будаанд, мисли фалсафаи юнонӣ, ки бар асоси занн ва хаёли маҳз қарор доранд, намебошад. Ҳикмати Ислом ҳикмати ҷадиде аст, ки танҳо дар қарни нуздаҳум буд, ки уламо тавонистанд таҳти унвони фалсафа вазъе, ки аз ҷадидтарин фалсафаҳо дар ҷаҳон ва пурнуфузтарини онҳо бар ақл аст, даст ёбанд, зоро мардум аз фалсафаҳои занни ҳаёлӣ ба сутӯҳ омада буданд. Аксари пояҳои занни ин фалсафаҳо мӯчиб мешуд, ки аҳқоми ҳаёлӣ бар онҳо бино шавад ва ин амр мардумро ба бераҳаҳо мекашонид ва мӯчиби ихтилофҳои фаровон мегардид.

Албатта, тамоми аҳком ва андешаҳои фалсафаи вазъии ҷадид бар далоили қатъӣ ва ҳиссӣ устувор аст, ки гузашти замон дар он

халале ворид намеоварад, ҳамчуноне, ки асоси ҳикмати Қуръон илми яқин ва далели ҳиссӣ аст, ки гузашти замон онро дигаргун наҳоҳад кард.

ИСЛОМ ДУШМАНИ ТАҚЛИД АСТ

Илм душмани тақлид ва пайравии бедалел аз гуфтаҳо ва ақоиду назариёти дигарон аст ва иҷозат намедиҳад, модоме далели қонеъкунандае набошад, аз ҳеч кас қўрқўона табаият намуд. Илми ҷадид дар ин масъала бо илми қадим мухолиф аст, чун дар замонҳои қадим, маҳсусан дар асрҳои миёна шеваи истидоли аксари аврупоиён бар сиҳат ё адами сиҳати мавзӯе чунин буд. Чунончи собит мешуд, ки ин қазия мувофиқ ё мухолифи раъи фалон олим аст, танҳо ба назари ўқаноат мекарданд ва ба мұчарради нисбати амре ба яке аз донишмандон онро илм медонистанд. Масалан, вақте собит мешуд, ки Арасту дар бораи фалон мавзӯъ назаре додааст, дигар масъала қатъӣ мешуд ва бе ин ки дар бораи дурустӣ ва нодурустии назари Арасту таҳқиқе ба амал оваранд ва бигўянд: Арасту далелаш чӣ будааст, онро ба унвони ҳуҷҷат ва бурҳони қотеъ мепазируфтанд. Аммо асоси кори илми ҷадид бар ҳуҷҷату бурҳон ва маҳсусот аст ва тақлиди бедалелро қабул надорад.

Ин амр, ки илм тақлиди қўр-қўронаро намепазираид, комилан бо Қуръон мувофиқ мебошад, чаро ки Қуръон қасонеро, ки ба раъиу ақидае мечаспанд, албатта, на ба хотири далел ва ҳуҷҷати қатъӣ, ки доранд, балки ба ин хотир, ки ақидаю назари гузаштагон ва аҷдодашон мебошад, ба шиддат мавриди ҳамла қарор медиҳад ва мефармояд:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَيْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِنَّا أَوْلَئِكَانَ إِلَّا بَأَنْوَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤]

“Ҳангоме ки ба онон (қасоне, ки аз ҳавои нафс пайравӣ мекунанд) гуфта шавад: биёед ба сӯйи он чи **Худованд нозил карда ва он чи ки Пайғамбар (с)** баён намудааст, баргардем, то ҳидоят ёбем, мегўянд, чизе барои мо кофӣ ва мавриди қабул аст, ки падарону ниёгони худро бар он ёфтаем. Оё агар падарону

ниёгонашон чизеро надониста бошанд ва роҳ наёфта бошанд, боз ҳам чунин мегӯянд ва мекунанд?" (Моида, 104).

Ва боз мефармояд: «Ҳангоме ки ба онон (кофирон) гуфта мешавад: аз он чи ки Худованд (бар Пайғамбар (с) нозил кардааст, дар посух мегӯянд: Балки мо аз он чи ки падарон ва ниёгони хешро бар он ёфтаем, пайравӣ мекунем. Оё агар падарону ниёгонашон чизеро нафаҳмида бошанд ва роҳ наёфта бошанд? (боз аз онон пайравӣ мекунанд). **Мисолу намунаи касоне, ки куфр меварзанд** (ба ҳангоме ки ба сӯйи Ҳақ даъват мешаванд ва чизе аз даъватро намефаҳаманд), монанди чӯпоне аст, ки **гӯсфандонро садо бизанад, vale онҳо ҷуз сару садо чизеро аз садои чӯпон намешунаванд**. Карону гунгон ва кӯронанд. Барои ҳамин, онҳо аз рӯйи хирад амал намекунанд ва аҳли дарк нестанд» (Бақара, 170-171).

Ин ояти шарифа бо сароҳат эълом медорад, ки пайравии бедалелу ҳуччати ақлӣ хислати кофирон аст ва ҳеч фарде мӯъмин ҳисоб намешавад, то ин ки исломро аз рӯйи илму яқин ва далел бишиносад ва баъд аз исботи он аз рӯйи далел имон оварад ва Ислом имони тақлидиро қабул надорад. Сипас ояти фавқ ҳоли кофирон ва касонеро, ки ононро ба сӯйи тавҳид даъват менамоянд, vale аз қабули он ҳуддорӣ мекунанд, ба ҳоли чаҳорпоён ва чӯпоне ташбех намудааст, ки ҳар андоза чӯпон бар онон фарёд бароварад ва ононро аз чизе манъ намояд, ҷуз садое, ки барои онон бемаъно аст, аз доду фарёди чӯпон чизе намефаҳманд, ҷаро ки кофирон аз шунидани даъвати Ҳақ каранд ва аз ҷавоб додан ба он гунганд ва аз дидани Ҳақ кӯранд ва қудрати дарки ҳақиқатро надоранд.

Куръони карим мардумро аз тақлид барҳазар медорад ва ба онон иҷозат намедиҳад, ки кӯр-кӯрона ва бедалел аз раҳбарони динӣ ва рӯҳониён тақлид кунанд ва ба сароҳат мефармояд: “Чӣ касоне, ки пайравӣ мекунанд ва чӣ касоне, ки аз онон пайравӣ мешавад, ҳар ду турӯҳ дорои азоби яксон ҳастанд, вақте бар ботил бошанд ва мефармояд: “(Дар он ҳангом ки қиёмат фаро мерасад, пайравони саргашта аз раҳбарони гумроҳкунанда меҳоҳанд, ки растагорашон созанд ва) роҳбарон аз пайравони худ безорӣ мечӯянд (ва нисбат

ба онон изҳори ношиносой ва бегонагӣ мекунанд) **ва азобро мушоҳида менамоянд ва равобит** (ва пайвандҳои дӯстонае, ки дар дунё дар миёнашон буд) **гусехта мегардад** (ва дасташон аз ҳама кӯтоҳ мешавад)”. (*Бақара*, 166).

Ин оят мефармояд, ки раҳбарони гумроҳкунанда дар қиёмат аз пайравони худ безорӣ мечӯянд ва ҳар ду даста дар интизори азоб ба сар мебаранд ва равобиту алоқаи байни эшон ба куллӣ қатъ мешавад. Ин аст дастурот ва қавонини сарҳ ва равшани Ислом, ки дар ҳама ҷо бо тақлид мубориза менамояд ва мардумро ба пайравӣ аз ақлу далел ва бурҳон даъват мекунад.

ИСЛОМ МАРДУМРО ДАЪВАТ МЕКУНАД, ТО БЕҲТАРИНҲОРО БИПАЗИРАНД

Пас аз он ки Қуръон мусулмононро аз тақлиди кӯр-кӯрона ва бедалел аз обою аҷдод ва таслим бе чуну ҷаро дар баробари роҳбарони динӣ манъ менамояд, боз мардумро барҳазар медорад, ки танҳо як раъю назарро мавриди таваҷҷӯҳ қарор бидиҳанд ва дигар назариётро раҳо созанд, балки дастур медиҳад, то дар байни аъмолу афкор ва назарияҳо ба таҳқиқу баррасӣ бипардозанд ва бо санчиши дaloили онҳо беҳтарини онҳоро интихоб намоянд, на ин ки монанди аксари мардум, ки аввалин бор ҷизе ва ё назарияро аз шахси мавриди эътимоди худ мешунаванд ва ё дар китоби мӯътабаре меҳонанд, ба он муҳкам мечаспанд ва ҳар назари дигаре, ки муҳолифи он бошад, ба дур меандозанд ва бар гумроҳии худ боқӣ мемонанд ва роҳи начотро аз даст медиҳанд.

Интихоби беҳтаринҳо ҳаракати ҷадид ва навине аст дар заминай ҳақдӯстӣ ва дурӣ аз таассуб ва ихлос нисбат ба ҳақоиқ, ки танҳо дар назди донишмандони қарни нуздаҳум ба камоли воқеии худ ноил гардид. Дар ин қарн уламо фаҳмиданд, ки имкон надорад тамоми ҳақоиқ мунҳасир ба як фалсафа ва мактаб бошад.

Аз ин рӯ, бар эшон воҷиб аст то дар ҷустуҷӯи беҳтаринҳо дар ҳама фалсафаҳо бошанд ва як шева ва услуби баҳс ба танҳоӣ ҳақ надорад иддао кунад, ки метавонад мардумро ба ҳақоиқ бирасонад. Интихоби аслаҳ ва беҳтаринҳо асле аст, ки Қуръони карим аз чаҳордаҳ қарн пеш

мардумро ба он даъват карда мефармояд: «**Касоне, ки суханон** (ва афкори дигаронро) мешунаванд ва **аз беҳтарини онҳо пайравӣ** мекунанд, онон ҳастанд, ки **Худованд** эшонро ба роҳи рост ҳидоят карда ва ба ростӣ, эшон дорои **фаҳму шуури коғӣ** мебошанд» (Зумар, 18).

Ин оят мусулмононро иршоду роҳнамоӣ мекунад, то ба тамоми гуфтаҳо ва афкору назариёти дигарон гӯш фаро диханд ва таассуб нисбат ба назарияи хосе набояд монеи таҳқиқу баррасӣ ва таваҷҷӯҳ ба дигар назариёт бошад. Инсони мӯъмин бояд ҳамаи онҳоро бишунавад ва ба баррасии онҳо бипардозад ва беҳтарин раъиро бипазирад. Дар ин оят Худованд касонеро, ки даст ба чунин коре мезананд, ба ҳидоятёфтагон аз ҷониби худ ва ба инсонҳое, ки дорои фаҳму шуури баланданд, тавсиф менамояд. Ин оят нишон медиҳад, ки Ислом усулу қавоиде барои пайравони худ вазъ кардааст, ки пешрафтатарин фалсафаҳо баъд аз қарнҳо тавониста ба онҳо бирасад.

МАҚОМИ АҚЛ ДАР ИСЛОМ

Яке аз асосҳои илми ин аст, ки ақл дар тамоми умуре, ки ба инсон марбут аст, ба унвони довар ва қозӣ қарор мегирад. Албатта, манзур аз ақл ҳамон ақле аст, ки шароити фаҳму идроки саҳехро дошта бошад ва он қудратро дошта бошад, ки дар бораи мавзӯъе, ки пеш меояд, ба шеваи дуруст қазоват кунад. Қуръони карим ҳам ақлро ба унвони довару қозӣ мешиносад ва касонеро, ки аз он истифода намекунанд, мавриди ҳамлаю интиқод қарор медиҳад. Мақоми ақл дар пешгоҳи Парвардигор ба андозае боло ва воло аст, ки тақрибан панҷоҳ бор калимаи ақл ва шохаҳои он ва калимаи **улулалбоб** ба маъни соҳиби ақл даҳ бор ва **улуннуҳо** боз ба ҳамин маъно як бор дар Қуръон зикр гардидааст ва ин амр нишондиҳандай мухимтарин эҳтимоми илоҳӣ ба ақл ва ашхоси оқил мебошад. Қуръон баён медорад, ки ақл аз неъматҳои бузурги илоҳӣ аст, Бинобар ин, лозим аст, ки дар корҳои марбут ба инсон ба кор гирифта шавад ва таслими ҳукму қазовати он гардад. Қуръон дар поёни оятҳои фаровоне

мефармояд: “Дар ин амр оятҳо ва мӯъчизоте вучуд дорад барои касоне, ки аҳли дарқу шуур ҳастанд”.

Ва ё мефармояд: “Ба ростӣ, оятҳою мӯъчизоти худро барои касоне, ки ақлу шуур доранд ва масоилро дарк мекунанд, баён доштаем”.

Ва ё мефармояд: “Чаро дарк намекунанд ва ақл надоранд”.

Мебинем Қуръони карим аз касоне, ки ақлро ба кор намегиранд, интиқод мекунад ва эшонро ба шевае мавриди сарзаниш қарор медиҳад, ки ҳеч шевае дигар ба андозаи он муассир ва боздоранда нест ва мефармояд: «Бадтар аз ҳар чорпое ба назди Ҳудованд касоне ҳастанд, ки аз шунидани ҳақ каранд ва аз гуфтани ҳақ гунганд ва дарки ҳақоиқ намекунанд ва ақл надоранд» (Анғол, 22).

Ва ё мефармояд:

﴿أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَيِّلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]

“Оё гумон мебарӣ, ки бештари онон (чунончи бояд) мешунаванд, ё мефаҳманд? (Ҳа, онон намешунаванд ва намефаҳманд) Онон ҳамчун чаҳорпоён ҳастанд, балки аз онҳо гумроҳтаранд”. (Фурқон, 44).

Ва Ҳудованди мутаол бетаваҷҷӯҳӣ ба ақлу андеша ва баҳра нагирифтан аз ин неъматро боиси азоби охират қарор додааст ва мефармояд:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْسَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]

«Агар ба ҳақ гӯш медодем, ё фаҳму дарки ҳақоиқро медоштем, аз зумраи дӯзахиён намебудем» (Мулк, 10).

Ин оят таърифу тамциди бузурге аст барои ақл. Ислом онро ба мақоме расонидааст, ки боиси наҷоти соҳиби худ аз азоби охират муаррифӣ мегардад ва дар ҳақиқат, ҳеч дине чунин имтиёзеро ба ақл набахшидааст.

ҖАҲОН ДОРОИ ҚОНУНМАНДИҲО ВА НИЗОМИ СОБИТ АСТ

Яке аз усули илм куллият ва давоми ҳақоиқи табиӣ аст. Вақте ҳаққоният амре ба далел собит шавад, ин амр барои ҳамеша ҳақ мебошад. Ва ин асл, ки илм худро пойбанди он медонанд, яке аз усули Қуръон аст ва мефармояд: «Ҳаргиз дар суннат ва қонуни Ҳудо дигаргунӣ наҳоҳӣ ёфт» (*Фотир*, 43).

Ва боз мефармояд: «Ҳеч тағиire дар суннати Ҳудо нест (ва тамоми умур бар асоси низомҳои сабите мебошад)» (*Рӯм*, 30).

Ин оятҳо бо сароҳат эълом медоранд, ки қавонини табиӣ собит ва тағиирназарианд ва суннати илоҳӣ то замоне ки аҷал ва мавъиди муқаррари онҳо намерасад, бе ҳеч тағиire собиту устувор боқӣ аст.

МАҚОМ ВА АРЗИШИ ТАҶРИБА ВА МУШОҲИДОТ

Равиши илми дар таҳқиқот, хоҳ марбут ба улуми табиӣ, ҳаёт ва ё ҷомеа ва хоҳ марбут ба афлок бошад, фарқе намекунад, ин равиши бо мусаллатоти мутлақа бо як назми фалсафии хос ва ё як назари маҳсус баҳсро шурӯъ наменамояд ва бар аҳқоми содиргашта, аз рӯйи тааммулу тафаккури зехнӣ ва ё бар гуфтаҳои инсонҳои донишманд такя намешавад, балки бар таҷрибаю мушоҳидоте, ки қувваҳои идроқ, баҳусус гӯшу ҷашм дар он ба кор гирифта мешавад, такя меқунад, вале ба шарти ин ки ин таҷрибаҳо ва мушоҳидот бо васоили дақиқ монанди микроскопҳои бисёр қавӣ, ки қудрати нишон додани аҷсоми бисёр хурде, ки ҷашм ба танҳоӣ қодир ба дидани онҳо нест, тақвият шавад ва аз телескопҳо истифода шавад, ки чирмҳои осмонии бисёр дурро ба инсон наздик месозад, ки қаблан ба ҳеч ваҷҳ дида намешуданд.

Ин навъ мушоҳидоти дақиқ тариқа ва шевае аст, ки улуми табиӣ барои дастёбӣ ба муқаддамоти сахҳеҳ ва дуруст аз он истифода менамояд. Агар илм ин шеваро мавриди истифода қарор намедод, ба пешрафте ноил намешуд ва ба қашфи баъзе аз асрори оғариниш муваффақ намегардид.

Албатта, мушоҳидае, ки илм онро ба унвони яке аз усули худ қарор додааст, як асли қуръонӣ низ мебошад, зоро оятҳое, ки фармон медиҳанд ҷашму гӯш ва ақл барои дарки ҳақоиқ ба кор гирифта

шаванд, зиёд ҳастанд. Ибтидо оятхоеро, ки бакоргирии чашму ақлро бо ҳам зикр мекунанд, баён менамоем ва Худованд мефармояд: «(Эй Пайғамбар,) бигү, ба сайру сафар дар замин бипардозед ва бо чашм мушоҳида кунед ва бо ақл ҳақоикро мавриди баррасӣ қарор дихед ва бибинед Худованд чӣ гуна оғаринишро оғоз кардааст» (*Анкабут*, 20).

Ва дар бораи истифода аз гӯш бо ақл Худованд мефармояд: «Оё дар замин ба сайру сафар напардохтаанд, то (аз мушоҳидаи осор ва вайронажои кохи ситамгарон) дилҳое дошта бошанд, ки ба онҳо ҳақоикро дарк кунанд ва гӯшҳое дошта бошанд, ки ба онҳо фармони Худоро бишунаванд, ҷаро ки ин чашмҳо нестанд, ки кӯр мешаванд, балки ин дилҳои даруни синаҳо ҳастанд, ки нобино мегарданд» (*Ҳаҷъ*, 46).

Манзур аз қулуб дар ин оят ақлҳо аст, зеро чун омили идроку фахм ақл аст ва ин ки мефармояд: «Дилҳое, ки ба василаи он тааққул намоянд, бар ин амр далолат дорад, ҷаро ки манзур ин аст, ки бо вучуди ин ки ақл аз ҷанбаи **усмонӣ** ба марази мубтало нашудааст, вале ба сурати кӯру каре даромадааст, ки қудрати дарки чизеро надорад. Яке аз асрори равоншиносӣ ин аст, ки тоҳе қалб ба кӯрии басират мубтало мешавад ва қудрати дарку ташхисро аз даст медиҳад, ки дар муқобили он кӯрии чашм бисёр ҷузъӣ ва беаҳамият мебошад, зеро ин кӯрии нури басирату дарки ҳақоикро аз инсон салб менамояд, ки зиндагии дурусту шарофатманд танҳо ба он равшан мегардад ва мадори саодати инсонҳо аст, барои ҳамин Худованд вучуди нури фахм ва шуурро аз қалби коғирон нафӣ мекунад ва мефармояд: «Барои коғирон дилҳое аст, ки ҳақоикро бо онҳо дарк намекунанд ва чашмҳое аст, ки ҳақиқатро бо онҳо намебинанд ва гӯшҳое аст, ки фармони Худоро бо онҳо намешунаванд. Дар ҳақиқат, онон монанди чаҳорпойёни бефаҳму дарк ва шууранд, балки аз онҳо низ гумроҳтаранд» (*Аъроф*, 179).

Дарк ва шиносоӣ ба чашму гӯш ва ақл бастагӣ дорад, касе ки аз ин се неъмат маҳрум бошад, қудрати дарку ташхисро надорад. Масалан, агар бачаero ҳабс кунанд ва ба ҷуз заруриёти зиндагӣ ўро аз ҳама чиз дур доранд, чунин тифле ҳарчанд аз назари ҷисмонӣ

рушд мекунад ва ба марҳалаи як мард мерасад, vale рушди ақлонии ўдар ҳадди як тифл боқӣ хоҳад монд. Ва уламои тарбиявӣ ҳам бар ин боваранд ва Қуръони карим низ ба ин мавзӯъ ишора мекунаду мефармояд: «Худованд, ки шуморо аз шикамҳои модаронатон берун овард, ҳеч чизеро намефаҳмиded (ва барои дастёбӣ ба дарки ҳақоик) Худованд гӯшу чашм ва ақлро барои шумо қарор дод, то ўро сипосгузорӣ намоед ва қадри неъматҳои илоҳиро бишниносед» (*Наҳъл*, 78).

Ин оят бо сароҳат эълом медорад, ки инсон баъд аз ин ки ба дунё меояд, тамоми илму дониши худро ба василаи гӯшу чашм ва ақл касб менамояд.

ИЛМЕ, КИ ИСЛОМ МАРДУМОНРО БА ОН ДАЪВАТ МЕНАМОЯД

Манзур аз илме, ки Ислом мардумро ба он даъват мекунад, қадом аст? Оё ҳамин гуна, ки баъзеҳо гумон мекунанд, танҳо улуми динӣ аст? Не, манзур аз он ҳар илме аст, ки ҷаҳлро аз байн бибараад, фарқ намекунад марбут ба масоили динӣ бошад, ё марбут ба масоили моддӣ ва зиндагии дунёй. Бинобар ин, илме, ки Ислом мардумонро ба он даъват менамояд, шомили улуми табиӣ, равоншиносӣ, таърих, ҷуғрофиё, ҷомеашиносӣ ва ғайра мебошад. Қуръон мардумро ба фарогирии ҳар илме – динию ғайридинӣ даъват мекунад. Худованд мусулмононро ташвиқ мефармояд, ки илм биомӯзанд ва ба асори ҷаҳони ҳастӣ ошно шаванд, он гоҳ азамату қудрати Парвардигори тавоно дар оғариниши маҳлуқот бар эшон мутаҷаллӣ ва ошкор хоҳад шуд. Ҳамчунин дар фарогирии улум ҳикмати дигаре вучуд дорад ва он ин аст, ки Худованд меҳоҳад бо қасби илм ва ба коргирии он рафоҳу осоиш ва оромӣ насиби ҷомеаи башарӣ шавад ва зиндагии беҳтарро ба даст оваранд.

ДАЪВАТ БА ФАРОГИРИИ УЛУМИ ТАБИЙ

Оятҳое, ки мардумро ба қасб ва фарогирии улуми табиӣ даъват менамоянд, зиёд ҳастанд, аз ҷумла Худованд мефармояд: «Магар

намебинӣ, ки Худованд аз осмон оби судмандеро нозил мекунад ва аз он маҳсулоти гуногун ва меваҳои рангорангера ба вучуд меоварад? Ва (магар намебинӣ, ки) кӯҳҳо хатҳо ва ҷодаҳое аст, ки бар сатҳи замин қашидаш шудааст, хатҳо ва ҷодаҳое, ки баъзе сафед ва бархе дигар сурҳ ва баъзе сиёҳи пурранг аст ва ҳар як аз онҳо ба рангҳои муҳталифе ва дар тарҳҳои мутафовите аст. Инсонҳо ва ҷунбандагону ҷаҳорпоён низ дорои рангҳои муҳталифе буда ва мутафовитанд (ин нишонаҳои бузурги оғариниши беш аз ҳама таваҷҷӯҳи хирадмандон ва фарзонагонро ба ҳуд ҷалб мекунад ва ин аст, ки Худованд мефармояд, танҳо бандагони доно ва донишманд аз Ҳудо тарси омехта бо таъзим доранд”. (Фотир, 27-28).

Ва мефармояд:

﴿ وَمِنْ عَائِتِهِ خَلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَخْتَلَفَ الْسِنَتُكُمْ وَأَلوَانُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢]

«Ва аз ҷумлаи нишонаҳои (қудрату азамати Ҳудо) оғариниши осмонҳо ва замин ва муҳталиф будани забонҳо ва рангҳои шумо аст. Бегумон, дар ин оғариниши пур аз асрору роз далоиле вучуд дорад, барои фарzonagonu donishvaron» (Рум:22).

Аз равиши ин оятҳо ба хубӣ равshan аст, ки манзур аз уламо дар ин ҷо донишмандоне аст, ки бо асрору нишонаҳое ки Худованд дар оғариниши мавҷудоти замин ба вадiat гузоштааст, иттилоъ доранд ва мавҷӯъ ва матлабе, ки оятҳо дар бораи он ба баҳс пардохтаанд, айни ҳамон мавҷӯе аст, ки улуми табиӣ дар бораи он ба баҳс мепардозанд. Илми табиӣ аз мавҷудоти олами ҳастӣ, ҳусусиятҳо ва равобити мавҷуд дар байни онҳо ва дар сурати имкон аз ҳақиқату моҳияти онҳо баҳс менамояд ва оятҳову нишонаҳоеро, ки Худованд дар ҳалқати ашё ба вадiat қарор додааст, баррасӣ менамояд.

Сирри нузули борон аз осмон, ки дар ояти сураи «Фотир» омадааст, ҷуз ба василаи илми табиӣ шинохта намегардад. Таркибу ҳусусиятҳои он танҳо ба воситаи илми кимиё равshan мегардад. Чигунагии сабз шудани гиёҳон ва самар додани онҳо ҷуз ба василаи илми гиёҳшиносӣ шиносоӣ намешавад, шинохти кӯҳҳо, тарзи

роҳҳои сафеду сурх ва сиёҳи он имконпазир нест, ҷуз ба воситай илми заминшиносӣ, шинохти ихтилофи навъи башар ва хазандагону ҷунбандагон ва ҷаҳорпоёну паррандагон ҷуз ба воситай ҷонваршиносӣ мумкин нест. Баъд аз инҳо охири оятро ба дикқат мулоҳиза фармоед:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ۲۸]

“Танҳо уламо тарси омехта бо азамат аз Ҳудованд доранд”.
(Фотир, 28).

Тарс ва ҳайбати комилро мухусуси уламое донистааст, ки дар асрори кавну табиат ба баррасию ҷустуҷӯ мепардозанд, ҷаро ки агар мӯъмин бошанд, илмашон ба асрори табиат ононро ба ҳавфу тақво аз Ҳудованд водор мекунад.

ИЛМИ ЗИСТИШИНОСӢ

Мебинем, ки Қуръони карим таваҷҷӯҳи инсонро ба сӯйи нафсаш ва ҷигунағии пайдоиш ва мароҳили рушди он ҷалб мекунад ва мефармояд: «**Инсон бояд бинигараад ва дикқат қунад, ки аз чӣ ҷизе оғарида шудааст, аз оби ҷаҳондаи ноҷизе оғарида шудааст, обе ки аз миёни устухони пушт ва устухонҳои сина берун меояд»** (Ториқ, 5-7).

Бо таваҷҷӯҳ ба асли хилқату пайдоиш ва таҳқиқу баррасӣ дар ин бора инсон ба воситай илми зистшиносӣ ба асрору шигифтиҳои он ошно мешавад, ки чӣ тавр нутфаю зарраҳои мавҷуд дар он сарчашмаи пайдоиши инсон аст, он гоҳ рушд мекунад ва дар давронҳои мухталиф ба ҳолатҳои гуногун тағирии шакл медиҳад.

РАВОНШИНОСӢ

Намунае, ки дар бораи шинохти нафс ва ошной бо авзоъ ва аҳволи он дар Қуръони карим омадааст, ин оят аст: «**Дар нафси ҳудатон оятҳо ва далоили равшан** (бар вучуд ва қудрати холиқ) **мавҷуд аст, ҷаро ин оятҳо ва далоилро намебинед**» (Зориёт, 21).

Дар ин оят ва амсоли он Худованд моро иршод мефармояд, то ба шинохти нафс ва хусусиятҳои он ва ғароизу ангезаҳои нафси инсонӣ дастрасӣ пайдо қунем.

ИЛМИ ТАЪРИХ ВА ҶОМЕАШИНОСӢ

Ислом танҳо ба ин иктиро накардааст, ки мусулмононро ба омӯзиш ва баррасии масоиле, ки бо онҳо сару кор доранд ва дар дастраси онон қарор гирифтааст, ташвиқу тарғиб намояд, балки ононро водор месозад, ки ба таҳқиқу баррасии авзоъи миллатҳои гузашта низ бипардозанд ва қудрату тасаллут ва мизони пешрафту тамаддуни эшонро шиносой қунанд. Он гоҳ саранҷоми шуму накбатбори ононро мавриди таваҷҷӯҳ қарор диханд, ки чӣ гуна бо пайравӣ аз ҳавои нафс ва нодида гирифтани ҳақоиқ ва ривоҷи фасод ба ҳалокат расидаанд ва аз саҳнаи вучуд хориҷ шудаанд ва мефармояд:

﴿أَوْ لَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَثَارُوا أَلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمِرُوهَا وَجَاءُتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

[الروم: ٩]

«Оё дар замин ба гашту гузор напардохтаанд, то бинигаранд, ки саранҷоми кори мардумони пеш аз эшон ба кучо расидааст? Он касоне, ки аз эшон нерӯи бештаре доштанд ва заминро беш аз эшон обод сохтаанд ва дар умрони он кӯшидаанд ва пайғамбаронашон ба сӯйи онон рафтаанд ва мӯъчизаҳои азиме ба эшон нишон доданд, (аммо ба ҷои ин ки таслими амри Худо шаванд, ба қуфру туғён ва куштани пайғамбарон пардохтанд, саранҷом ба мӯҷозоти дардноки аъмоли худ гирифтор омаданд) **ва Худованд ба эшон ситам накардааст, валекин худашон ба хештан ситам раво доштаанд» (Рӯм, 9).**

Миллате, ки аз ҷониби Парвардигор чунин таълимот ва дастуроте барояш нозил шуда бошад, оё сазовор аст ба худ иҷозат дихад аз сафарҳои илмӣ ба манзури ошнӣ бо омилҳои ба вучуд омадани миллатҳо ва тамаддунҳо ва пешрафту ақибафтодагӣ ва аз

байн рафтани онҳо кӯтоҳӣ кунад ва ё ба куллӣ онро фаромӯш созад? Оё ошнӣ бо ин масоил боиси ошнӣ бо таърих ва гузаштаи миллатҳо ва бофти чомеаҳои гузашта наҳоҳад шуд?

ЭЪТИРОФ ВА ГУВОҲИИ БАЪЗЕ АЗ ДОНИШМАНДОНИ ФАРБ ДАР БОРАИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМ

Ба шаҳодати таърих ва муаррихони Ғарб сабит шудааст, ки мусулмонони садри аввали Ислом дар ақсои нуқоти олам ҳузур пайдо мекарданд ва мардумро ба Ислом даъват менамуданд ва илму санъате, ки дар назди дигар миллатҳо буд, касб ва дар бораи онҳо ба таҳқиқу баррасӣ мепардохтанд. Ишқ ба камолу пешрафт ононро водор менамуд, то ба решеёбии онҳо бипардозанд ва ба манобеу мароҷеи навишташудаи онҳо муроҷиат кунанд ва бар хилофи тамоми кишваркушоёни дигар, ки ҳар навиштаеро, ки ба даст меоваранд, месӯzonанд, мусулмонон он чиро, ки ба даст меоварданд, нигаҳ медоштанд. Ҳамчунин бо маҳорати комил бар манобеи аслии улум дастрасӣ пайдо менамуданд ва китобҳои аввалияи онҳоро ба даст оварданд. Он гоҳ уламо ва донишмандони мусаллат он китобҳо ва забонҳоро ҷалб мекарданд, то ин манобеъ ва масодири аслиро ҳарф ба ҳарф тарҷума намоянд ва пулҳои газофоро ба ин донишмандон медоданд, то бо ишқу алоқаи зиёде дар ин бора кӯшишу талош ба амал оваранд. Баъд аз тарҷумайи манобеи улум аз дигари забонҳо ба арабӣ бо ҷиддияти фавқулодда ва талоши шабонарӯзӣ шурӯъ ба баҳсу баррасӣ мепардохтанд ва онҳоро ба воқеият татбиқ менамуданд.

Албатта, умаро ва подшоҳону сарватмандон ба тамоми маъно уламоро дар ин бора кӯмак мекарданд ва аз лиҳози моддию маънавӣ эшонро мавриди тарғибу ташвиқ қарор медоданд, то кор ба ҷое расид, ки мусулмонон дар илму дониш ҷойнишини юнониён ва румихо шуданд ва мадорису марокизи илмии мусулмонон ба сурати нуқтаи таваҷҷӯҳи донишҷӯёни тамоми миллатҳо даромада буд ва аз ақсои нуқоти олам барои касби илму дониш ба он ҷоҳо азимат менамуданд. Мусулмонон тавонистанд бар доманаи улуми он замон биафзоянд ва риштаҳои зиёде дар тиббу химия ва риёзиёт ва ғайра

изофа карданد. Хонандаи мӯҳтарам ба эътирофи баъзе муаррихон ва донишмандони аврупойӣ дар ин маврид таваҷҷӯҳ фармояд.

Аллома Дарибар, устоди донишгоҳи Ню-Йорк дар китоби худ ба номи «Мубориза ва таззод дар байни илм ва дин» чунин мегӯяд: «Дастёбии мусулмонон ба илм ва машғул шудан ба фарогирии он ба аввалин даврони қудрати онон бармагардад. Вақте дар соли 638 мелодӣ, шаш сол баъд аз фавти Муҳаммад (с) Искандарияро фатҳ карданд, ду қарн бар эшон нагузашт, ки тавонистанд бо тамоми кутуби илмии юнонӣ ошно шаванд ва ба тамоми маъно ба матолиби боарзиш ва фавоиди онҳо даст ёфтанд, то ин ки хилофат дар соли 813 мелодӣ ба Маъмун расид ва Бағдод ба сурати маркази илмии бисёр бузурге дар рӯйи замин ҷилвагар шуд. Ҳалифа китобҳои бешумореро гирдоварӣ намуд ва таваҷҷӯҳи донишмандону уламоро ба сӯйи Бағдод ҷалб кард ва дар эҳтирому мусоидати онон аз ҳеч базлу баҳшише қӯтоҳӣ намеварзид». Дарибар ба гуфтаҳои худ идома медиҳад ва ба пешрафтҳои мусулмонон дар улуми табиӣ ишора мекунад ва сипас мегӯяд: «Агар мо бихоҳем, осори мусулмонон ва пешрафтҳои эшонро дар ин ҳаракатҳо ва ҷаҳишҳои илмӣ мавриди баҳс қарор дихем, аз ҳадду марзи ин китоб хориҷ мешавем. Ба ростӣ, мусулмонон дар улуми қадима пешрафти бисёр ҷашнгире доштанд ва улуми ҷадидеро қашф карданд, ки қаблан вучуд надошт». Ва дар ҷойҳои дигаре аз ҳамон китоб мегӯяд: «Дари донишгоҳҳои қишварҳои исломӣ ба рӯйи донишҷӯёни аврупойӣ, ки ба манзури қасби илм ба он ҷо мерафтанд, боз буд ва подшоҳон ва ҳукмронони аврупойӣ барои муолиҷа ба қишварҳои исломӣ азимат мекарданд».

Донишманд ва алломаи маъруф ба номи Садию дар китоби худ ба номи «Таърихи араб» чунин менависад: «Мусулмонон дар асрҳои миёна дар илму фалсафа ва фунун яккатози майдон буданд ва ба ҳар ҷо мерасиданд, ба густариш ва нашри илму фалсафа ва санъат мепардохтанд ва илму фалсафа аз қишварҳои исломӣ ба Аврупо сироят намуд ва ин мусулмонон буданд, ки боиси пешрафти Аврупо шуданд».

Аллома, донишманд ва ҷомеашиноси маъруф доктор Густов Лубин дар китоби маъруфи худ ба номи «Тамаддуни араб» мегӯяд:

“Шарқ ба тасарруфи миллатҳои фаровоне даромадааст, Форсу Рум ва ғайра бар он фармонравой кардаанд. Ҳарчанд таъсири ин ақвом бар Шарқ аз лиҳози сиёсӣ фаровон ва боаҳамият будааст, вале аз лиҳози тамаддун ва пешрафти иҷтимоӣ таъсири бисёр заифу ноҷизе бар он гузоштаанд. Он чи ки ин ақвом дар Шарқ аз анҷоми он очиз будаанд, қавми араб тавонистанд бо суръати зиёд ва бе икроҳу фишор бар мардум ба осонӣ анҷом диханд. Тавфиқеро, ки араб дар Миср ба даст оварданд, тавонистанд назири онро дар ҳар ҷое, ки парчами худро бар рӯйи он ба эҳтизоз дармеоварданд, монанди Африқо, Сурия, Эрон ва ғайра ба даст биоваранд тамаддуни онон дар Ҳинд нуфуз кард, дар ҳоле ки танҳо ба унвони обир аз он убур мекарданд. Дар Чин таъсири фаровоне доштанд, гарчи фақат барои тиҷорат ба он ҷо мерафтанд. Дар таърихи башарият миллатеро намебинем, ки монанди миллати араб дорои тамаддуни муассир то ин анҷоза бошад, ба тавре ки ҳар миллате бо онон робитае дошт, ҳарчанд барои муддати кӯтоҳ ҳам буд, аз эшон пайравӣ мекард. Албатта, таъсири тамаддуни араб дар Шарқ танҳо аз ҷанбаҳои динию забон ва фанну санъат намоён набуд, балки аз лиҳози пешрафти илмӣ низ таъсири бисёр қобили таваҷҷӯҳ дошт. Дар аснои равобити араб бо Ҳинду Чин арабҳо тавонистанд миқдори азиме аз маорифи илмии худро ба он ду кишвар содир намоянд, дар ҳоле ки аврупоиён ба ноҳақ иддао мекунанд, ки ин маорифи ҳиндиюласл ё чинилюласл будааст. Ман дар ин ҷо собит мекунам, ки таъсири арабҳо бар Аврупо ва Ғарб монанди таъсири онон бар Шарқ бисёр муассир будааст ва тамаддуни Аврупо мадюни арабҳо аст.

Наметавонам ба аҳамияти тамаддуни араб ва таъсири он бар Аврупо ошно шавем, магар ин ки авзоъи Аврупоро ба ҳангоми ворид шудани тамаддуни арабҳо ба он ҷо бишиносем ва агар ба қарни нӯҳуми мелодӣ баргардем, ҳамон вақте ки тамаддуни арабҳо дар Андалус дар авҷи шукуфой буд, мебинем, ки марказҳои тамаддун ва фарҳанги Ғарб бурҷҳо ва коҳҳое будаанд, ки моликон ва заминдорони бузург ва ваҳшӣ дар он менишастанд ва ба бесаводиу ҷаҳали худ ифтихор мекарданд. Муддати тӯлонӣ сипарӣ шуд, аммо ҳанӯз Аврупо ба ҷаҳлу нодонии худ пай набурда буд, танҳо дар қарни ёздаҳум ва дувоздаҳуми мелодӣ буд, ки ишқу майл ба қасби илм


намоён гардид ва иддае дар Аврупо пайдо шудаңд, ки фахмиданد вошиб аст кафанеро, ки аз чаҳлу нодонӣ бар тан доранд, ҳарчи зудтар пора қунанд ва ба дур бияндозанд. Аз ин рӯ, ба сӯйи арабҳо рӯй оварданд ва аз тамаддуну фарҳанги онон мадад ҷустанд”.

Аз олими дигари ғарбӣ ба номи устод Лейбарӣ нақл шудааст, ки гуфтааст: «Агар арабҳо дар масири таърих ба вучуд намеомаданд, наҳзати ҷадиди илмии Аврупо ҷандин қарн ба таъхир меафтод, ҷаро ки қитобҳои илмии арабҳо буд, ки ба забонҳои аврупой тарҷума шуда буданд ва танҳо манобеъе буданд, ки дар донишгоҳҳои Аврупо барои шаш қарни мутаволӣ тадрис мешуданд. Ҳатто метавонем бигӯем, ки таъсири арабҳо дар баъзе улум бар Аврупо монанди илми тиб, масалан, то имрӯз ҳам бардавом аст ва қитобҳои Ибни Сино дар охири қарни гузашта дар Манбилия тарҷума шудаанд».¹

Ин буд эътирофу гувоҳии баъзе уламо ва ҷомеашиносони Аврупо, ки имкон надорад эшонро дар ин маврид муттаҳам ба муболига ва газофагӯй кард. Ҷаро ки ҳеч манофеъе аз ин бобат надоранд ва мо гуфтаҳои эшонро барои он нақл мекунем, ки собит қунем, ки исломи воқеӣ дорои рӯҳу қудрате аст, ки афроди ҷомеаро ба тамаддун ва пешрафте мерасонад, ки назири он дар таълимоту қавонини башарӣ вучуд надорад ва ин худ аз бузургтарин далоил аст, ки Ислом ваҳӣ илоҳӣ аст, рӯҳе аст, ки аз ҷониби Худо бар ҳазрати Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, нозил шудааст ва зодаи афкори башар нест.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

¹ (Ин назари Лейбарӣ аст, ки ба иштибоҳ фарзанди миллати тоҷик Ибни Синоро аз олимони араб қаламдод кардааст.)



1. Мубориза ва чидол дар байни пайравони динҳо. 2. Ихтилоф дар байни одамон амри фитрӣ ва суннати Худо дар маҳлуқи ўст. 3. Озодии итихоби дин. 4. Даюили манъи издивоҷи зани мусулмон бо марди коғир. 5. Муборизаи Ислом бо таассуб. 6. Рафтори мусулмонон бо гайри мусулмонон. 7. Гувоҳӣ ва эътироф иддае аз донишмандони Ғарб дар бораи гузашту тасомуҳ дар Ислом.

МУБОРИЗА ВА ЧИДОЛ ДАР БАЙНИ ПАЙРАВОНИ ДИНҲО

Ҳар гоҳ давраҳои таъриҳро баррасӣ намоем, мебинем, ки чомеаи башарӣ ба воситаи ихтилофи динӣ ҳаргиз рӯйи амну оромишро ба худ надидааст ва ҳар гурӯҳу миллате алайҳи муҳолифони ақидатии худ бе вақфа дар ситезу чидол будаанд, ки ағлаб мунҷар ба ҷангҳо ва хунрезихо ва қушторҳои ҷамъии ваҳшатноке шуда, ки боиси нанги таъриҳ аст. Бидуни шак, решай ин адованат ва душманиҳои хушунатбор дар асари тухми кина ва ҳашме буд, ки раҳбарони ҳар дине дар дили пайравони худ алайҳи пайравони динҳои дигар мекоштанд. Яке аз муҳаққиқон ба номи Ҷон Семон дар китоби худ ба номи «Озодӣ ва эътиқод» иддао мекунад ва мегӯяд танҳо як қарну ним аст, ки аз фишори шадиди адованату кинаи динӣ коста шудааст. Ва таърихи озодии дин ҷандон дур нест. Ба ростӣ, таърихи ҷаҳон пур аст аз қинатӯзиҳо ва душманиҳои динӣ. Ҷон Семон пас аз ин ки ҷиноятҳо ва осори таассуби нораворо дар ҷаҳон аз қарнҳои аввали таъриҳ то асрҳои миёна яке баъд аз дигаре зикр мекунад, мегӯяд: «Ахирон дар таърихи 4 апрели соли 1789 мелодӣ рӯҳи фалсафӣ ва озодихоҳӣ ба ҷое расид, ки тавонист озодии динҳоро таъийид намояд, вале ин орзуи дерина ва хостаи одилона то соли 1791 мелодӣ, ки соли

озодии қавми яхуд аз чанги золимон аст, таҳқиқи комил пайдо накард. Бо вучуди ҳамаи инҳо инқилоби Фаронса ба воситаи мудириятҳое, ки дар идораи умур дошт, натавонист озодии динро тасбит намояд».

Бегумон, гуфтаи Ҷон Семон, ки мегӯяд озодии динӣ танҳо дар як қарну ним пеш таътид ва тасбит шудааст, дуруст нест, балки аз чаҳор қарн пеш ин асл ба василаи Ислом таътид ва тасбит гардидааст ва мо барои исботи ин амр чорае надорем, ҷуз ин ки ба насси сарҳи Қуръон ва шеваи рафтори мусулмонони аввал ва гувоҳии баъзе донишмандони Ғарб бар дурустии иддаои худ истидлол кунем ва назари Ҷон Семонро мардуд созем.

ИХТИЛОФ ДАР БАЙНИ ОДАМОН АМРИ ФИТРИ ВА СУННАТИ ХУДО ДАР МАҲЛУҚИ ӮСТ

Ислом чӣ гуна тавонист кинатӯзихои диниро аз дили пайравони худ берун оварад? Ба ростӣ, Ислом ба шевае ин кинатӯзихоро аз қалби мусулмонон поксозӣ кард, ки то ин авохир, ки донишмандон дар илми инсоншиносӣ ба асрор ва шигифтиҳои нафси инсон пай бурданд, ин шева ношинохта буд. Ахиран донишмандон донистаанд, ки одамон дорои ихтилофҳои зотӣ ҳастанд ва рафтору аҳком ва қазоватҳои муҳталиф нисбат ба масоил ва ашё доранд, барои ҳамин, Қуръон бо сароҳат эълом медорад, ки ихтилофи мардум дар афкору ақоидашон амри фитрӣ ва суннати Ҳудо дар маҳлуқи ӯст ва мефармояд: «(Эй Муҳаммад, ки бисёр алоқаманд ба имон овардани қавми худ ва мутаассиф аз рӯйгардонии эшон аз даъвати осмонӣ ҳастӣ, бидон ки) **агар Парвардигорат** меҳост ононро (ҳамчун фариштагон дар як масир қарор медод ва) **миллати ягона** мекард (ва ҳама пайрави як ойин мешуданд), **вале** (Ҳудованд одамонро мухтор ва боирода оғарид ва) **онон ҳамеша** (дар ҳама чиз, ҳатто гузиниши дин ва усули ақоиди худ) **мутафовит** ҳоҳанд монд. **Магар** **касоне,** ки Ҳудованд ба эшон раҳм карда бошад ва Ҳудованд барои ҳамин, ихтилоф ва таҳқиқи ихтиёрию ирода дар инсонҳо (дод) ва сарангом раҳми Ҳудо нисбат ба некӯкорон эшонро оғаридааст» (Ҳуд, 118-119).

Боз хитоб ба пайғамбари худ, ҳазрати Мұхаммад, саллаллоху алайхи ва саллам, мефармояд: «Ҳарчанд ту бар имони мардум ҳарис бошій ҳам, vale аксари мардум имон намеоваранд» (Юсуф, 103).

Бар асоси ин усул ва таълимоти Қуръон муслмонон ба хубій фаҳмиданد, ки барояшон воциб аст бо мухолифони динии худ кинатұз набошанд ва бар онон сахтирий нақунанд ва бо сұлху мусовот бо онон рафтор кунанд, зеро ихтилоф дар ақоид дар миёни мардумон аз асрори хилқат ва фитрату суннати Худованд мебошад.

ОЗОДИИ ДИНИЙ

Дар ҳоле ки мебинем, раҳбарони аксар динҳо ба пайравони худ дастур медиҳанд барои маҷбур сохтани дигарон ба қабули дини худ аз ҳеч шеваю тариқи хушунату ичбор күтохій нақунанд ва ҳатто агар ба қимати күштани даҳҳо ҳазор нафар тамом шавад, боз лозим аст нақшай онон ба марҳалаи ичро дарояд. Мулоҳиза мекунем, ки дини Ислом хитоб ба мусулмонон мегүяд, ҳақ надоред, ки ҳеч фардеро маҷbur ба тарки дини худ ва пайравй аз дини Ислом намоед ва Худованд мефармояд: «Ҳеч ичборе барои қабули дини Ислом вүчуд надорад, чаро ки роҳи ҳаққу тараққӣ аз роҳи саргаштагиу гумрохій ҷудо шуда ва ҳарду ошкор мебошанд (ва ҳар кас озод аст бо ихтиёри худ яке аз онҳоро интихоб намояд)» (Бақара, 256).

Ва боз мефармояд:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمْنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ ثُكْرٌ لِلنَّاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [Бионус]

[۹۹ :

«Эй Мұхаммад, агар Парвардигорат мехост, тамоми мардумони рӯйи замин (ба сурати икроху ичбор) имон меоварданд, (аммо имони ичборй ба дард намехұрад), оё ту, эй Мұхаммад. меҳохій мардумро маҷbur созӣ, ки имон биоваранд? (Ин кор на саҳеҳ аст ва на судманд ва на аз дасти ту сохтааст)» (Юнус, 99).

Яъне, эй Мұхаммад, имкон надорад, ки битавонй мардумро маңбур ба имон күній, аз тарафи дигар, икроху ичбори мардум ба қабули дин چузъи вазоифе нест, ки ту ба онҳо мабъус шудай. Мусулмонони садри аввал бар ҳамин аслу асос равобити ичтимоии худро бо пайравони дигар динҳо тархрезй ва тибқи ин тарҳ бо онон муомила менамуданд. Ҳар кишвару шаҳреро, ки фатҳ мекарданд, ба мардумонаш ичозат медодаңд бо пардохти пули каме ба номи ғизя бар дини худ боқй бимонанд ва мусулмонон дар муқобили ғизяе, ки мегирифтанд муттаҳид буданд дар баробари ҳар гуна таҷовузе ба онон кўмак кунанд ва ба ақоиду шиор ва ибодатгоҳои онон зиёне нарасонанд. Беҳтарин намуна ва шоҳид бар ин мавзӯй аҳду паймоне аст, ки Умар ибни Ҳаттоб, разияллоҳу анҳу, бо аҳли Қудс дар фатҳи Байтулмуқаддас мунъақид намуд, ки онор бар нафсу мол, калисоҳояшон, бар салибҳояшон, бар шаоири нодуруст ва дурусташон, бар дигар маросими миллӣ ва диниашон таъмину тазмин кард, ба наҳве, ки калисоҳо ва маъбадҳои эшонро тасаррuf накунанд, онҳоро ҳароб нанамоянд, ба соҳату ҳарими онҳо таҷовуз накунанд, салибҳои эшонро маҳфуз бидоранд, ба молу сарвати онон дастдарозй накунанд, эшонро ба тарки дини худ маңбур насозанд, ба ҳеч кас аз онон зиён нарасонанд ва дар шахри Илиё ҳатто як нафар яхудиро бо онон искоң надиҳад.¹

Оре, озодие ки дар ҳукумати исломий ба ғайри мусулмонон дода шудааст, Ислом ҳаргиз онро ба мусулмонон намедиҳад, чаро ки Ислом нӯшидани шаробро бар мусулмонон ҳаром карда ва ҳар мусулмоне, ки шароб бинӯшад, ҳадди шаръй бар ў иқома мегардад ва мучозот мешавад, vale ғайримусулмон озод аст, ки шароб бихўрад ва нӯшидани шароб барои ў аз назари Ислом мучозоте надорад. Ва ҳамин тавр, Ислом хўрдани гӯшти хукро бар мусулмонон ҳаром кардааст, vale ба ғайримусулмон ичозати онро додааст, ба шарти ин ки хўрдани гӯшти хук дар дини онон ҳаром нашуда бошад. Ислом ба андозае дар аътои озодӣ ба мухолифони худ пеш рафта, ки ҳар гоҳ як мусулмон шароби як ғайримусулмонро, ки ба унвони замӣ дар ҳукумати исломий зиндагӣ мекунад, бирезад ва ё хуки ўро бикушад, бар ў вочиб аст, ки қимати шароби рехташуда, ё хуки ба

¹ «Таърихи Табарӣ». Ч. 1. Таъриху-л-умам вал мулук.

қатлрасидаро ба соҳиби ғайримусулмони онҳо бипардозад (Албатта, ин назари имом Молик ва имом Абӯҳанифа мебошад).

Яке аз осори озодии динии ғайримусулмонон дар ҷомеаи исломӣ қонуне аст, ки Ислом барои баҳсу мӯҷодалаи динии мусулмонон бо ғайримусулмонон вазъ кардааст, баҳсу мӯҷодалае, ки асоси он бояд бар ақлу мантиқ бошад ва ба беҳтарин шева, оромӣ ва эҳтиром анҷом гирад. Худованд мефармояд:

﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ إِلَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا إِنَّا مَعَنَا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِنَّا
إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴾ [العنکبوت: ٤٦]

«Бо аҳли Китоб (яъне, яхудиён ва масехиён) **чуз ба шевае, ки некӯтар** (нармтару оромтар) **бошад, баҳсу гуфтугӯ накун, магар бо касоне аз эшон, ки ситам кунанд** (ва мутавассил ба зӯр ё густоҳӣ шаванд ва муқобила ба мисл дар ин сурат бо онон биломонеъ аст) **Бигӯед, ба тамоми он чи аз сӯйи Ҳудо бар мо ва бар шумо нозил шудааст, имон дорем, маъбуди мо ва маъбуди шумо яке аст ва мо танҳо таслиму фармонбардори ӯ ҳастем» (Анкабут, 46).**

Боз Худованди мутаол дар ин бора мефармояд: «(Эй Пайғамбар) мардумро бо суханони устувору матин ва андарзҳои некӯ ва зебо ба роҳи Парвардигорат фаро хон ва бо эшон бо шеваи ҳарчи некӯтар ва беҳтар гуфтугӯ кун» (Наҳъл, 125).

Худованди мутаол тарз ва чигунагии муомилаи мусулмонон бо ғайримусулмонро таъйин мекунад ва мефармояд: «Худованд шуморо бознамедорад аз ин ки некӣ ва баҳшиш кунед ба касоне, ки ба сабаби дин бо шумо начангодаанд ва аз шаҳру диёратон шуморо берун нарондаанд. Худованд некӯкоронро дӯст медорад. Балки Ҳудо бозмедорад аз дӯстӣ варзидан бо касоне, ки ба хотири дин бо шумо ҷангодаанд ва шуморо аз шаҳру диёратон берун рондаанд ва барои рондани шумо пуштибонӣ кардаанд ва ёрӣ додаанд, касоне, ки эшонро ба дӯстӣ гиранд, золиму ситамгаранд» (Мумтаҳина, 8-9).

Худованди мутаол дар ин ояти шарифа ба мусулмонон дастур медиҳад, то бо мухолифони динии худ боадлу додгарӣ рафтор ва

муомила кунанд ва ба ин ҳам иктифо намекунад, балки ба эшон тавсия менамояд, то ба ғайримусулмонон некій ва әхсон намоянд. Мусалламан, рафтор бо некій ва әхсон болотар аз рафтор, ба шеваи адлу додгарй аст ва тардиде нест, ки хайру әхсон ҹуз аз меҳру муҳаббат ва алоқа содир намешавад. Вале Ҳудованд касонеро, ки бо мусулмонон кинатүзій доранд ва бо онон дар ҳоли ҹангу ситеz ҳастанд, аз ин қоидая шеваи рафтор истисно мекунад ва мефармояд, муқобили ба мисл бо ин идда биломонеъ аст. Мусалламан, ин ҳам адлу додгарй аст ва ҳеч зулме дар он мушоҳида намешавад.

Дар ҳақиқат, Ислом ҳамеша ҹанбаи сулху сафоро бар адованту кинатүзій тарчех медиҳад ва мефармояд: «**Уменд аст Ҳудованд миёни шумо ва душманонатон** (то тавфиқ додани онон ба пазириши дини Ислом) **пайванд ва муҳаббат барқарор созад, чаро ки Ҳудо бисёр тавоно аст ва ү омурзандай меҳрубон аст» (Мұмтахина, 7).**

Яке аз мазоҳири ҳусни муомилаи мусулмонон бо ғайримусулмонин ин аст, ки Ислом ба мұғыминон дастур додааст, то бо падару модарашибон, хоҳ мусулмон бошанд ва ё коғир, ба некій ва әхсон рафтор намоянд ва дар ин амр ҳеч фарқе байни волидайни мұғымины коғир қарор надодааст ва мефармояд: «**Мо ба инсон дар бораи падару модарашиб супориш кардаем,** (ки дар ҳаққи эшон ба некій рафтор намояд, чаро ки) **модарашиб ҳомила шудааст ва ҳар дам ба заъфу сустии тозае дучор омадааст, поёни даврони ширихорагии ү ду сол аст** (ва дар ин мұддат құдак шираи чони модарро мемакад), **аз ин рү, тавсияи мо ба инсон ин аст, ки ҳам сипосгузори Ман ва ҳам сипосгузори падару модарашиб бошад ва саранчом бозгашти ҳама ба сүйи Ман аст.** Ҳар гоҳ падару модар талош қунанд, ки чизеро шарики Ман қарор дихій, ки камтарин огохій дар будани чунин шарике барои Ман надорій, аз эшон фармонбардорій накун, вале дар дунё ҳамеша ба тарзи шоиста ва некү бо эшон рафтор кун» (Луқмон, 14-15).

Яке аз дигар нишонаҳои гузашт ва ҳусни муомилаи мусулмонон бо ғайримусулмон дар Ислом ин аст, ки ба мусулмонон ичозат додааст, аз ғизою таоми аҳли Китоб бихұранд ва таому забҳи эшон барои мусулмонон ҳалол аст. Мусулмонон ичозат доранд аз ҳайвоне,

ки гүшташ ҳалол аст ва ба дасти аҳли Китоб забҳ мешавад, бихұранд ва боз ба мусулмонон ичозат додааст, бо занони аҳли китоб (яхуду насоро) издивоқ намоянд ва мефармояд: «**Ва хұроки аҳли Китоб ва забҳои эшон** (чуз он чи ба оёти дигар таҳрим шудааст, барои шумо ҳалол аст) **ва хұроки шумо барои онон ҳалол аст** (ва издивоқ бо) **занони покдомани мӯъмин ва занони покдомани аҳли китоби пеш аз шумо ҳалол аст**» (*Моида*, 5).

Бидуни шак, ҷамъ шудан бар як суфра ва ғизо хұрдан бо ҳам ва барқарор сохтани робитаи издивоқу заношүй дар байни ашхос мұғиби әчоди ишқу алоқа ва муҳаббату ҳусни рафтор дар байни онон ҳоҳад шуд.

Аз дигар нишонаҳои гузашти Ислом нисбат ба ғайримусулмон ин аст, ки онор аҳли **зимма** ном мебарад, яъне, қасоне, ки таҳти парчами ҳуқумати Ислом зиндагӣ менамоянд, дар зимма ва аҳду паймони Ҳудо қарор мегиранд ва касе ҳақ надорад ба ҳуқуқи эшон таҷовуз кунад. Ривоят шудааст, ки Пайғамбар (с) дар мавриди супориш ба аҳли зимма ва ҳусни рафтор бо онон фармудааст: «*Касе, ки як нафар зиммиро азият кунад, ман дүшишмани ў ҳастам ва касе, ки ман бо ў дүшишман бошам, ҳатман, дар рӯзи қиёмат ўро шикаст медиҳам*» (Ривояти Ҳатиб)

ДАЛОИЛИ МАНЬИ ИЗДИВОЧИ ЗАНИ МУСУЛМОН БО МАРДИ КОФИР

Зиндагии заношүй – зиндагии муштарак ва ҳамкориу мусовот байни зану шавҳар дар тамоми ҳуқуқи умуми аст, зиндагии муштараке аст, ки танҳо бар асоси муҳаббат ва әхтироми мутақобили ҳар як аз зану шавҳар нисбат ба ҳамдигар устувор аст ва бояд тамоми корҳои онон бар асоси тафоҳум ва алоқа анҷом гирад. Бидуни шак, яке аз муҳимтарин масоиле, ки лозим аст, дар зиндагии муштарак дар ҳифзу нигаҳдории он камоли диққат ба амал оварда шавад, дин аст.

Ислом ба марди мусулмон ичозат медиҳад бо зани яхуди ё масеҳи издивоқ кунад ва дар айни ҳол тамоми ҳуқуқе, ки зани

мусулмон бар шавхар дорад, ба چуз ирс барои зани аҳли Китобе, ки бо марди мусулмон издивоҷ кардааст, дар назар мегирад, vale ба иллати ихтилоф дар дин на зани аҳли Китоб аз шавҳари мусулманаш ва на шавҳари мусулмон аз зани аҳли Китобаш, ҳеч қадом ирс намебаранд. Ба ростӣ, Ислом дорои низоме аст одилона ва бо инсоф, ки дар ин маъсала ҳам дар байни зану шавҳар адолату баробариро барқарор кардааст, ба хилофи мазҳаби яхуд, ки агар марди яхудӣ бо зани ғайрияҳудӣ издивоҷ қунад ва зан бимирад, мард аз ӯ ирс мегирад, vale агар мард бимирад, зан аз ӯ ирс наҳоҳад бурд.

Ислом ба марди мусулмон супориш мекунад, ки бо зани ғайримусулманаш бо некиу хубӣ ва эҳтиром рафтор намояд ва фарқ намекунад зан яхудӣ бошад ё масехӣ, бояд ба ақоиди ӯ эҳтиром бигузорад ва ӯро маҷбур накунад, ки динашро тарк қунад ва маҷбуран мусулмон шавад, балки бояд ӯро озод гузорад, ки ба ҳоҳиши дил мусулмон шавад, ё бар дини худ боқӣ бимонад. Ҳарчанд беҳтар он аст, ки бо мавъизаю андарзҳои зебо, ба шевай орому мулоиматомез зани ғайримусулманашро (яхудӣ бошад, ё масехӣ), ба Ислом даъват қунад. Зоро Ислом охирин динҳои осмонӣ ва такмилқунандаи онҳо аст ва хурофоту ботилҳоеро, ки бар динҳои собиқ ворид шудааст, тасҳех кардааст.

Илова бар ҳамаи инҳо, медонем ки яке аз аркон ва асоси дини Ислом имону эҳтиром ба пайғамбароне аст, ки аз ҷониби Парвардигор барои ҳидояти башар фиристода шудаанд. Ҳазрати Исо ва ҳазрати Мӯсо ҷузъи пайғамбарони улулазм мебошанд, ки ҳамаи мусулмонон ба рисолати эшон имон доранд ва рисолати онро арҷ мениҳанд. Вақте зани китобӣ мутаваҷҷеҳ шуд, ки шавҳари мусулманаш барои пайғамбараш эҳтиром қоил аст ва ба рисолати ӯ имон дорад, тафоҳуму алоқаи бештаре дар зиндагии заношӯии онон эҷод мегардад. Аммо агар зани мусулмон бо як марди яхудӣ ё масехӣ издивоҷ намояд, зиндагии муштарак ва қонуни хонаводагии онон аз тафоҳум ва ишқу алоқа ва муҳабbat холӣ хоҳад буд, ҷаро ки муҳабbatу тафоҳум ва таовун дар зиндагии заношӯй бар асоси эҳтироми мутақобили зану шавҳар дар тамоми умур устувор аст ва ин эҳтироми мутақобил дар байни зани мусулмон бо марди яхудӣ ё масехӣ вучуд надорад, зоро зани мусулмон бо касе издивоҷ

карда, ки бо пайғамбараш ҳазрати Мұхаммад (с) дүшманий дорад ва ұро тақзіб мекунад ва чун гузашту вусъати назаре, ки мусулмонон дар мавриди ақида доранд, ба ҳеч вачх дар назди яхудихо ва масехихо мавчұд нест ва шавхари китобій ба چашми ҳақорат ба зәни мусулманаш менигарад ва гумон мекунад, ки вай мұйтакид ба дине аст, ки пою асос надорад ва ин амр боиси әчоди норохатай дар байни онон мегардад, бидуни тардид, шавхар иczозат намедиҳад, ки занаш бар дини Ислом боқай бимонад ва ё шаоири динии худро озодона анчом диҳад. Бинобар ин, чунончи иczозат дода мешуд, ки зәни мусулмон бо марди китобій издивоч кунад, ҳатман яке аз ин ду ҳолат пеш меояд, ё қонуни хонаводаи онон ба қағаннаме табдил мешуд ва әхтирому муҳаббати мутақобил аз байн мерафт ва ё ин ки зан мақбур буд, дини худро тарк кунад, ки ҳарду амр мағоир бо фалсафай Ислом аст. Барои ҳамин, Ислом издивочи зәни мусулмонро бо аҳли Китоб ҳаром намудааст. Албатта, издивочи зану марди мусулмон бо кофири ғайрикитобій ба ҳеч вачх қоиз нест.

МУБОРИЗАИ ИСЛОМ БО ТААССУБ

Ислом шак ва хаёлете, ки ба афкори пайравони дигар динҳо ғалаба карда ва боиси ба вучуд омадани таассуби миллий ва қавмии нописандидаи мазмум гардида, ба тавре ки гумон мекунанд, ки танҳо эшон уммати мумозанд ва иддао доранд, ки фарзандони маҳсуси Худо ҳастанд ва саодату хушбахтай ва биҳишт аз они эшон аст ва нағайр, бакуллай рад карда ва бо он ба мубориза бархоста мефармояд: «**Яхудиён масехиён мегүянд: мо фарзандон ва дўстдоштагони Худоем! Бигў, пас чаро шуморо дар баробари гуноҳонатон азоб медиҳад? Балки шумо инсонҳое ба монанди дигар одамон ҳастед, ки Худо онҳоро оғаридааст. Худованд ҳар киро бихоҳад, мебахшад ва ҳар киро бихоҳад, азоб медиҳад ва салтанату ҳукмронии осмонҳо ва замин ва он чи дар миёни онҳо аст, хоси Зоти Парвардигор аст, бозгашти ҳама ба сўйи ӯст» (Моида, 18).**

Боз дар ин бора мефармояд: «**Гўянд қуз касе, ки яхудай ё масехай бошад, ҳаргиз каси дигаре вориди баҳишт наҳоҳад шуд. Ин танҳо орзу ва дилхушиҳои эшон аст, ки ба дур аз ҳаққу ҳақиқат**

мебошад. Бигү, агар рост мегүед, далели хешро биоваред. Оре, ҳар кас холисона рӯ ба Худо кунад ва некӯкор бошад, подоши ӯ дар пеши Худояш маҳфуз аст ва на биме бар онон аст ва на андӯхгин хоҳанд гардид» (Бақара, 111-112).

Куръони карим бо сароҳат эълом медорад, ки худи инсоният сарфи назар аз нажоду қавм ва рангу миллат сазовори эҳтирому такрим аст ва мефармояд:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَيْتَ إِادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾

تفضیلاً ﴿٧٠﴾ [الاسراء]

«**Мо одамизодагонро** (бо додани ақл, ирода, ихтиёр, нерӯи гуфтор ва пиндору навиштор, қомати рост ва ғайра) **гиromӣ доштаем ва ононро дар хушкӣ ва дарё** (бар маркабҳои гуногун) ҳамл кардаем ва аз чизҳои покиза рӯзияшон намудаem ва бар бисёре аз оғаридағони худ бартарияшон додаem...» (Исрӯ, 70).

Бинобар ин, дар Ислом ҳеч миллате вучуд надорад, ки танҳо он мумтоз ва баргузидаи Худо бошад, балки ба муқтазои машияти илоҳӣ тамоми инсонҳое, ки бар қураи Замин зиндагӣ мекунанд, сазовори эҳтиром ва такрим мебошанд.

РАФТОРИ МУСУЛМОНОН БО ҒАЙРИМУСУЛМОНОН

Дар мавриди чигунагӣ ва тарзи рафтори мусулмонон бо ғайримусулмонон Пайғамбар (с), ки дар тамоми корҳо беҳтарин пешво ва раҳбар аст, дар ин маврид ҳам комилтарин намунаро нишон додааст ва дар маҷлиси шодии эшон ширкат мекард, аз беморони куффор аёдат менамуд, аз ҷамоате, ки ба унвони намоянда ба назди ӯ меомаданд, истиқбол ба амал меовард ва бо эшон ба некӣ рафтор мекард.

Ривоят шудааст, ки Пайғамбар (с) гоҳе пули нақдро аз аҳли китоб ба қарз мегирифт ва зиреҳи худро дар раҳни (гарави) он қарор медод ва ҳангоме ки он ҳазрат вафот ёфт, зиреҳаш дар наздики яке аз яҳудиёни Мадина дар гарави қарз буд ва баяд аз вафоташ буд, ки халифа бо пардоҳти қарзи ӯ зиреҳи Пайғамбар (с)-ро озод кард.

Пайғамбар (с), ки аз яхудī қарз мегирифт ва зиреҳашро дар гарави он мегузошт, ба хотири ин набуд, ки наметавонист аз асхобаш қарз бигирад, чаро ки дар байнин асхоб афроди сарватманде буданд, ки ҳамеша омода буданд, өчүн моли худро ба манзури өалби ризои Худо ва пайғамбараш фидо намоянды, балки ба хотири иршоду роҳнамоии мусулмонон иқдом ба чунин корхое менамуд.

Мусулмонон ҳам бар суннату сирати пайғамбари хеш қадам мебардоштанд, бо ғайримусулмонон ва аҳли ақоид ва мазҳаби дигар бо сафою муҳаббат рафтор ва бархұрд мекарданд. Яхудиву масехī дар ҳамсоягии мусулмон зиндагī мекарданд ва бо онон омадурафт доштанд ва ба дидани ҳам мерафтанд ва барои ҳам ҳадя мебурданд ва ба өз масциду калисо чизи дигаре онор аз ҳам ҷудо наменамуд. Ривоят шудааст, ки яке аз хидматгузорон Ибни Аббос, саҳобаи маъруфи Пайғамбар (с) ҳайвонеро забҳ кард. Ибни Аббос ба ӯ гуфт: «Ҳамсояи яхудī аз ёдат наравад». Ва ин ҷумларо ин қадар тақрор кард, то хидматгузораш бо асабоният ба ӯ гуфт: Чаро ин гуфтаро то ин андоза тақрор мекунӣ?! » Ибни Аббос гуфт: «Пайғамбар (с) ба андозае супориши ҳамсояхоро ба мо мекард (ва мефармуд бо онон ба некій рафтор кунед), ки мо фикр мекардем, ки ҳамсояро ба унвони вориси ҳамсоя қарор медиҳад». Насси ин ривоят эълом медорад, ки Ибни Аббос ҳамсояи яхудī буда ва ба фиристодани ҳадя барояш эҳти мом варзидааст ва ба манзури эҳти моми ҳамсоягī некиу эҳсон бо ӯро мавриди таваҷҷӯҳ қарор додааст ва ин амр далолат бар ин дорад, ки Ислом дар фазоили ахлоқӣ ва риояти хуқуки иҷтимоӣ байни мусулмонон бо ғайримусулмон фарқ намегузорад.

Барои ин ки бидонем, то чӣ андоза хулафои рошидин ба риояти озодии динӣ пойбанд буданд, ин ривоятро нақл мекунем, ки Умар и Форуқ дар калисое ба номи «Калисои ал-Қиёма» дар Байтулмуқаддас нишаста буд, ҳангоми намоз фаро расид. Умар аз ҷой бархост ва дар он ҷо намоз нахонд, то мабодо бाबъд аз ӯ мусулмонон он калисоро ба сурати масcid дароваранд ва нисбат ба аҳли он зулм раво доранд.

Таърих гувоҳӣ медиҳад, ки шариати Ислом ба ғайри мусулмон иҷозат медиҳад, ки ба назди ҳокиме аз бузургтарин ва болотарин мақоми мусулмон шикоят кунад ва ӯро ба муҳокима бикашанд.

Ривоят шудааст, ки як яхудій аз Алій ибни Абұтолиб, амакбача ва домоди Пайғамбар (с) ва яке аз номзадҳои хилофат ба назди хулафои Ислом Умар ибни Хаттоб шикоят кард ва ҳар ду пеши Умар рафтанд ва нишастанд. Умар ба Алій нигоҳ карда гуфт: «Эй Абулҳасан, ҳамтиroz ва дар қатори он тарафи даъво бинишин». Алій, ки ҳамтиroz ва тарафаш дар баробара什 нишааст, нишонаи таассур ва нороҳатй дар чехрааш дида шуд. Вақте муҳокима ва ихтилоф ба поён расид, Умар гуфт: «Эй Алій, оё аз ин ки ба шумо гуфтам, бо тарафат ҳамрадиф бинишин, нороҳат шудій?» Алій гуфт: «Не, аз ин нороҳат шудам, ки риояи мусовот (баробарі) дар байни ману тарафамро накардій ва маро бар ү бартарій додій ва маро бо Абулҳасан, ки нишонаи әхтиром аст, садо кардій».

Иттифоқ афтод, ки писари Амр ибни Ос (ки ҳокими Миср буд) як қибтиро зад, ба тавре ки қибтій қасам хұрд, ки пеши амирулмұғынин Умар ибни Хаттоб шикоят қунад. Писари Амр ибни Ос дар چавоб гуфт: «Ҳарчій аз даст меояд, дареғ надор, боке надорам, ҳеч зиёне мутаваҷҷеҳи ман нахоҳад шуд, чаро ки ман писари бузургтарин ва мұхтарамтаринҳо ҳастам». Баъд аз муддате, ки Умар бо иддае аз сарони Ислом, аз чумла Амр ибни Ос, ки писараш ҳам ҳамроҳаш буд, дар маросими ҳақ ҹамъ шуда буданд, он марди қибтій ба назди әшон омад ва хитоб ба Умар гуфт: «Эй амирулмұғынин, ин мард (ба писари Амр ибни Ос ишора кард), ба зулм маро зада ва гуфт: «Бирав, ҳарчи аз дастат бармеояд, дареғ накун. Ман писари бектаринҳо ва мұхтарамтаринҳо ҳастам»». Умар ибни Хаттоб нигоҳе ба Амр ибни Ос карду гуфт: «Аз чй замоне мардумро ба сурати барда (ғулом) даровардаед, дар ҳоле ки модаронашон ононро озод ба дунё овардаанд». Он ғоҳ Умар рұй ба шикоятгари қибтій кард ва тозиёнаашро ба ү доду гуфт: «Писари бектарин ва мұхтарамтаринҳоро бизан, ҳамон гуна, ки туро задааст».

Оре, мусулмонони садри аввал ба чунин шевае парвариш ёфта буданд ва дин қавитарин ва бокудраттарин ҳоким бар әхсосоти онон буд ва ҳеч нұқтаи заъфе, ки боиси гирифтани эрод бошад, дар тарзи рафтор, гузашт ва саъаи садр бо мухолифони диній аз әшон мушоҳида нағардид ва ҳатто баъдҳо, ки илм густариш ёфт ва нависандагону муҳаққиқон дар байни мусулмонон нубуғи худро

нишон доданд, хурдтарин тағијир вазъиятеро дар тарзи рафтор ва тасомұхи мусулмонон бо мухолифони динии худ ба вучуд наоварданد, балки бар равнақу риояи бештари он афзуданд ва уламою донишмандони ғайриисломиро мавриди тафаққуд, әхтирому ҳамкорй ва пуштибонй қарор доданд. Фуқаҳои аввалияи Ислом нисбат ба риояи ҳуқуқи аҳли зимма ҳеч гуна күтохӣ накардаанд ва бо сароҳат эълом доштаанд, ки бар мусулмонон вочиб аст бо эшон бо мулоимат ва оромӣ рафтор кунанд ва аз таҷовузи дигарон ба ҳуқуқи аҳли зимма ва азияту озори эшон бояд ҷилавгирий шавад.

Шаҳоби Қароғӣ, ки яке аз улами тирози аввал дар фиқҳи исломӣ аст, дар китоби маъруфи худ ба номи «Ал-Фуруқ» мегӯяд: «Аҳди зимма ва паймон бо аҳли зимма ҳуқуқеро барои эшон бар мо вочиб менамояд, зоро онон дар ҷивор ва таҳти ҳимояи мо қарор доранд ва дар зиммаю паймони Худо ва расули Худо ва дини Худо ҳастанд ва ҳар касе ба ҳуқуқи онон таҷовуз кунад, ҳарчанд ин таҷовуз бо гуфтани як сухани зишт ва ё беэҳтиромӣ нисбат ба шахсияти яке аз онон ва ё ҳар навъ азияти дигаре бошад ва ё ба касе кӯмак кунад, ки ғайри мусулмони зиммиро азият кунад, зимма ва паймони Худо ва Пайғамбари Худо ва мусулмонони воқеиро нақз кардааст».

Имом ибни Ҳазм дар «Маротиби иҷмоъ» мегӯяд: «Ҳар гоҳ афроде ба унвони аҳли зимма дар байн мусулмонон қарор гиранд ва душманон ба қасди таҷовуз ба онон ба кишвар ва шаҳри мо рӯй оваранд, бар мо вочиб аст ба дифоъ аз онон бипардозем ва бо душманони эшон бичангем ва дар ин роҳ ҷони хешро фидо намоем, зоро ки эҳмолу күтохӣ дар ин маврид боиси нодида гирифтани аҳду паймони илоҳӣ мебошад».

ЭЪТИРОФ ВА ШАҲОДАТИ БАЪЗЕ АЗ ДОНИШМАНДОНИ ҒАРБ БАР ГУЗАШТУ ТАСОМҰҲ (МУДОРО) ДАР ИСЛОМ

Дар гузоришҳои калисо эътирофе сабт шудааст, ки самоҳату гузашт ва вусъати назари Исломро таъийид манамояд. Ин эътироф ва шаҳодат аз забони яке аз раҳбарони он, яъне Ишуёба эълом шудааст, ки аз соли 647 то 657 ҳичрӣ бар курсии раёсат бар мақоми патриарх

бар калисо тасаллут дошт. ӯ чунин менависад: «Арабҳое, ки Худованд ононро бар ҷаҳон мусаллат кардааст, ҳамон гуна, ки медонед, бисёр хуб бо мо рафтор менамоянд, онон душмани насроният ва масеҳӣ нестанд, балки дини моро ситоиш мекунанд ва уламою рӯҳониёни моро эҳтиром мениҳанд ва дasti кӯмаку ҳамкорӣ ба сӯйи калисоҳои мо дароз менамоянд».¹

Патриархи фирмәи Яъқубӣ дар Антокия ба номи Михаили Бузург дар нимаи дувуми қарни дувоздаҳум муваффақ шуд ҳақиқатеро ба риштаи таҳрир дароварад, ки мавриди таъииди бародарони динии худ воқеъ шавад. ӯ баъд аз панҷ қарн озмоиши ҳукумати исломӣ аз тарафи калисоҳои Шарқ эътироф мекунад ва мегӯяд: «Ман дasti Худоро дар пирӯзихо ва футӯҳоте, ки арабҳо ба он ноил шудаанд, мушоҳида менамоям».

Баъд аз баёни зулму таҷовузи Ҳирақл ва фишорҳои норавои ӯ чунин менависад: «Ба ростӣ, зулму таҷовузҳои Ҳирақл боис шуд, ки Худованди мунтақим, ки қудрату шавкат танҳо азони ӯ аст ва давлату ҳукумати башариро даст ба даст мекунад ва ба ҳар касе, ки бихоҳад, ато мефармояд ва заифҳоро қавӣ ва нерӯманд месозад, вақте зулму фасоди Румро дид, ки танҳо аз қудрату зӯр истифода мекунанд ва калисоҳои моро ғорат менамоянд ва тамоми сарвату амволро ба тороч мебаранд ва бе ҳеч раҳму шафқате ҳар балоero бар сари мо меоваранд, ба манзури интиқом аз эшон яке аз фарзандони Исмоилро дар мамлакати ҷануб ба унвони пайғамбари худ ирсол дошт, то моро аз шарри Рум начот баҳшад ва аз қабзаи қудрати он раҳо созад. Дар ҳақиқат, ҳарчанд мо аз даст додани калисоҳои католик ва таҳвил додани онҳо ба мардумони Ҳалқидуния ва боқӣ мондани ин калонҳои муқаддас дар дasti онон мутаҳаммили зиёну хисоратҳо шудем. Зоро ҳангоме арабҳо бар шаҳрҳои Рум мусаллат шудаанд, ҳар калисоро дар ихтиёри мардумоне қарор доданд, ки дар ҳавзаи қаламрави онон қарор гирифта буд ва дар он ҳангом буд, ки калисои бузурги шаҳри Ҳумси ва калисоҳои Ҳаррон аз мо гирифта шуд. Аммо бо ҳамаи инҳо набояд фаромӯш кунем, ки ба ҳеч ваҷҳ начоти мо аз шарри зулму хушунатҳои давлати Рум ва озору

¹ 1.(Thomas of Marga: Books of Gore mots voz pis 6)

кинатұзиҳои шадиди онон бароямон имконпазир набуд ва фикр намекардем, ки рұзе худро дар чунин амнұ амойін ва осоиши мушоҳида кунем.¹

Сер Т.В.Арнолд дар китоби худ ба номи «Ад-даъвату илал Ислом» чунин мегүяд: «Бо таваққұх ба намунаҳои гузашт ва тасомұхи исломй, ки мусулмонони пирұzmanд дар қарни аввали ҳиңрій нисбат ба арабҳои масеҳии таҳти ҳукумати худ риоя мекарданд ва қарнҳои мутаволій идома дошт, ба ҳақиқат, метавонем ба таври хулоса бигүем, ки арабҳои масеҳій, ки ба дини Ислом гаравиданд, бо ихтиёр ва хостай қаблии худ ба чунин коре рүй оварданд ва ҳеч ичборе дар байн набуд ва вучуди арабҳои масеҳій, ки ҳамин алъон дар байни миллионҳо мусулмон ба зиндагии ороми худ идома медиҳанд, беҳтарин далелу шоҳид бар ин амр мебошад».

Ва каме пештар дар саҳифаи 48 ҳамин китоб боз чунин менависад: «Бо таваққұх ба равобити маҳкам ва дұстонае, ки дар байни масеҳиён ва мусулмонони араб вучуд дошт, метавонем бигүем, ки құдрат омили асосй дар рүй овардани масеҳиён ба дини Ислом набудааст, чаро ки Мұхаммад худ пайменхое бо бархе аз қабоили масеҳій барқарор сохта ва ҳифозату ҳимоят аз әшонро ба үхда гирифтааст ва ононро дар анҷоми маросим ва шаоири дини худ озод гузаштааст ва ба роҳбарони калисоҳо ичозат дод аз ҳуқуқ ва нуфузи худ истифода кунанд ва баҳраманд шаванд .

Әътироф ва шаҳодати дигареро аз устод Метез мешунавем, ки мегүяд: «Чизе, ки боиси мутамоиз будани мамлакати исломй аз Аврупои масеҳій дар асрҳои миёна мебошад, ин аст, ки дар мамлакати Ислом шумори зиёде аз ғайри мусулмонҳо зиндагі мекарданд, дар ҳоле ки дар Аврупои асрҳои миёна чунин набуд. Дар мамлакати исломй калисоҳо ва дигар маобиди ғайриисломй ба сурате даромада буданд, ки гүё хориқ аз ҳукумати исломй қарор гирифтаанд ва құзъи мамлакати Ислом намебошанд ва ин озодии комилро дар сояти ахұду пайменхое, ки бо мусулмонон доштанд, ба даст оварда буданд ва зарурат әчоб мекард, ки яхудиён ва масеҳиён дар канори мусулмонон ба таври мусолиматомез зиндагі кунанд. Ин

¹ «Даъват ба сўйи Ислом». Таълифи Т.В.Арнолд. - С.53.

амр боиси ба вучуд омадан фазое аз тафохум ва тасомұх шуда буд, ки Аврупои асрхой миёна аз он бегона буд. Дар мамлакати исломй яхудиён ва масеҳиён озод буданд, ки дини худро ҳифз ва ошкор намоянды, vale ҳар гоҳ мусулмон мешуданд, ҳаққи баргашт аз онро надоштанд ва дар сурати баргашт аз дини Ислом ба қазои марг мүчозот мешуданд».¹


Боз яке дигар аз донишмандони бузург ба номи Шукри Қарадоғй бар тасомұх ва гузашти исломй гувоҳй медиҳад ва дар китобе, ки ба забони фаронсавй мунташир сохта ва онро «Татбиқи қонуни байналмилалии хос дар мамолики исломй» ном ниҳодааст, рочеъ ба авзоъи ғайримусулмонон дар мамолики исломй сухан мегүяд ва ба баҳсу баррасии давраҳои мухталифи таърих мепардозаду ба тафсил ҳолатҳои гуногунеро, ки бар бегонағони ғайримусулмон гузаштааст, ибтидо дар даврони ҳукумати арабҳо ва сипас дар замони тасаллuti туркҳо дар мамолики исломй мавриди таҳқиқу баррасй қарор додааст ва noctor әътироф менамояд, ки зиндагиу муомила бо бегонағони ғайримусулмон дар кишварҳои исломй аз огоҳй ва имони онон ба тасомұх ва гузашти содиқонаи Ислом сарчашма мегирад, ки назири он ба ҳеч ваҷҳ дар кишварҳои ғарбй вучуд надорад. Аммо замоне, ки низоми додани имтиёзот бо бегонағон бо фишор ва исрори давлатҳои ғарбй дар мамолики исломй ба вучуд омад, ҳамон низоме, ки мушобехи најодпарастй ва опортойт дар асри ҳозир мебошад, чизҳое ба вуқӯй пайваст, ки интизори онҳо намерафт ва ба хубй маълум шуд, ки авзоъи бегонағон таҳти риояни низоми имтиёзи ғарбй аз ҳар чиҳат бисёр ноҳамоҳангтар ва бомулоимтар нисбат ба ҳоли әшон дар даврони ҳукумати исломй мебошад ва тасомұхе, ки аз рӯйи меҳру муҳаббати исломй бо онон мешуд, бисёр муғидтар аз низоми имтиёзй ва ҳимояие буд, ки акнун аз он бархурдор ҳастанд.

Ин буд әътирофи баъзе уламои ғарбй дар бораи тасомұх ва гузашти исломй, ки дар ҳақиқат, сира ва равише аст, ки назири он дар ҳеч миллате чи қадим ва чи нав пайдо намешавад.

¹ “Зұха-л-ислом”. Таълифи Аҳмад Амин. Ба нақл аз китоби «Наҳзату-л-ислом»-таълифи устод Метез, ки Худобахш онро аз олмонй тарчума кардааст.

Тасомұх ва гузашт дар Ислом яке аз далоили бисёр қавій ва событ мекунад, ки Қуръон каломи Худо аст ва сохтаи фикри башар нест, вагарна чиң тавр мүмкін аст миллате, ки дар авчи ифтихор ба қавмияту наждарастиң қарор гирифтааст, ба осонй битавонад бар ҳавои нафсу тамоюлоти он ғалаба кунад ва низомеро барои зиндагӣ поярезӣ намояд, ки тамаддуни ҷадид баъд аз қарнҳои мутамодӣ ва баъд аз хунрезихои зиёд ва баъд аз дастёбӣ ба ҷунон илму донише, ки гузаштагон, ҳатто ҳоби онро тасаввур намекарданд, ҳанӯз натавонистааст, ба он дастрасӣ пайдо намояд.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.



1. Фоидай вузӯ. 2. Фоидай рафтани ба ҳаммом. 3. Тоза кардани дандонҳо. 4. Кӯтоҳ кардани нохунҳо ва мӯйҳо. 5. Таҳорат. 6. Ҳаром намудани гӯшти мурдор ва анвоъи он. 7. Зиёни хӯрдани гӯшти ҳайвоноти дарранда ва паррандагони шикоркунанда. 8. Зиёни хӯрдани хун. 9. Зиёни хӯрдани гӯшти хук. 10. Зиёни нӯшиданӣ шароб. Нахӣ аз пурхӯрӣ. 12. Фавоиди рӯза. 13. Фавоиди асал. 14. Табобат. 15. Карантин. 16. Дурӣ аз зан дар ҳолати одати моҳона. 17. Зарари зино. 18. Наҷас ва палид будани саг. 19. Фоидай намоз. 20. Нахӣ аз фишор овардан ва саҳтгирӣ дар ибодат.

ТАВАҶҖӮҲИ ИСЛОМ БА САЛОМАТИИ ЧИСМ ВА РИОЯИ БЕҲДОШТ

Ислом барои ҳифзи саломатии инсон муқаррароти маҳсусеро вазъ кардааст, ки риояи онҳо боиси ҳифз шудани он аз бемориҳои гуногун хоҳад шуд. Ислом ба хубӣ медонад, ки иртиботи муҳкам ва мустақим дар байни рӯҳу ҷисми инсонӣ вучуд дорад. Касе, ки дорои ҷисми заиф ва бемор аст, наметавонад ба хубӣ дар муборизоти зиндагӣ ширкат кунад ва маншай корҳои муфид воқеъ шавад ва ба унвони як узви ҷомеа вазифаи худро ба наҳви аҳсан анҷом дихад.

Инсони мариз иродаш заиф, асабҳояш суст ва фикраш парешону пароканда аст, дилтангу асабонӣ аст. Ҷомеа наметавонад аз вучудаш ҳамон истифодаеро, ки аз инсонҳои қавӣ ва нерӯманҷ менамояд, биқунад. Ба ҳамин ҷиҳат аст, ки Ҳудованди мутаол дар Қуръон аз қудрати бадан, ки ҳамроҳ бо саломатии рӯҳ ва ҳусни ахлоқ

бошад, таъриф ва тавсиф мекунад ва аз қавли духтари ҳазрати Шуайб дар бораи Мӯсо мефармояд:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأَبَّتْ أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَتْ الْقَوْىُ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]

«Эй падар, ӯро ба кор гир, зеро беҳтарин касе, ки бояд ацир кунӣ, шахсе аст, ки нерӯманд ва дурусткор бошад» (Қасас, 26).

Ба ҳамин тартиб, ояти дигаре аз Қуръон далолат менамояд, ки қудрати ҷисмӣ як имтиёзи некӯ ва писандида аст ва мефармояд: «**Ба дурустӣ, Ҳудованд ӯ (Толут)-ро бар шумо баргузидааст ва донишу қудрати ҷисмии ӯро вусъат бахшидааст ва Ҳудованд мулки худро ба ҳар кас, ки бихоҳад, мебахшад. Ҳудованд дорои қудрату тасаллут, бахшанда ва огоҳ аст**» (Бақара, 247).

Ҳудованд дар ин оят хитоб ба Бани Исроил мефармояд, ки Толутро ба хотири ду сифат бар шумо бартарӣ додам ва дар байни шумо ӯро ба унвони подшоҳ ва раҳбар интихоб кардам:

Аввал. Толут дорои илми фаровон аст. Мусалламан, илми фаровон боиси тафаккур ва иродай беҳтар ва расидагии хубтар ба корҳои мардум мебошад.

Дувум. Дорои камоли ҷисмонӣ ва қудрати фаровони баданӣ аст. Сиҳат ва қудрати ҷисмӣ маншай фикри саҳех мебошад.

Аҳодиси шарифи Пайғамбар (с) низ мӯъминони қавӣ ва нерӯмандро бар мӯъминони заиф имтиёз бахшида мефармояд: «**Мӯъмини қавӣ ва нерӯманд ба назди Ҳудо беҳтар ва маҳбубтар аз мӯъмини заиф аст, ҳарчанд ҳар ду хуб ва дорои хайру баракатанд**» (Муслим).

Касоне, ки қавонин ва муқаррароти исломиро дар мавриди беҳдошт баррасӣ мекунанд, ба хубӣ мутаваҷҷеҳ мешаванд, ки Ислом усулу муқарраротеро бар пайравонаш воҷиб намудааст, ки илми ҷадид низ онҳоро ҷузъи қавоиди аввалияе қарор додааст, ки риояи онҳо барои ҷилавгирий аз гирифторӣ ба беморӣ ва ё костан аз шиддати нороҳатии он зарурӣ аст. Ислом меҳоҳад аз вуқӯи беморӣ ҷилавгирий кунад. Аз ин рӯ, дастуроти марбут ба беҳдоштро содир мекунад ва баъд аз баёни муқаррароти беҳдошт қавонини марбут ба муолиҷаро баён

менамояд, то дар асари муолиҷа аз шиддати нороҳатии беморӣ коста шавад ва шумо дар ин баҳс бо ин муқаррароти исломӣ ошно хоҳед шуд.

Қавонини ҷилавгири. Беҳтарин муолиҷаи ҳар беморӣ ҷилавгири аз мубтало шудан ба он аст ва тибби ҷадид низ таъкид дорад, ки ҷилавгири беҳтар аз муолиҷаи он аст. Барои ҳамин, мебинем, ки тибби ҷилавгири ва риояи беҳдошт рӯз ба рӯз дар қишварҳои мутараққӣ дар ҳолати пешрафту шукуфой аст ва ҳукumatҳои мутамаддин усули беҳдошт ва ҷилавгири аз бемориро монанди як амри воҷиб ба донишомӯzon ва дигари мардуми мамлакати худ таълим медиҳанд. Усули беҳдошти исломӣ ба чаҳор қисми асосӣ тақсим мешавад, ки ҳар як дорои қисматҳои ҷузъӣ мебошанд: 1. Назофат; 2. Ҳурданиҳо ва нӯшиданиҳо; 3. Муҳофизат аз саломатии мавҷуд; 4. Варзиш.

НАЗОФАТ

Ислом аҳамияти бисёр фаровоне ба назофат додааст ва Пайғамбар (с) мефармояд: «*Назофат ва покизагӣ ҷузъи имон аст*».

Иноят ва таваҷҷӯҳи Ислом ба назофат ва покизагӣ ба хубӣ дар мавриҷое, ки риояи онҳоро бар пайравонаш лозим намудааст, равшан мегардад.

ВУЗӢ ВА ФОИДАҲОИ ОН

Ислом гирифтани доштани вузӯро қабл аз анҷоми намоз воҷиб донистааст ва мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِذَا قُتِّلُوا فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦]

«Эй имондорон, ҳар гоҳ барои иқомаи намоз баланд шудед, рӯй ва ду дasti ҳудатонро бо оринҷоятон бишӯед ва қисмате аз саратонро бо дasti тар масҳ кашед ва пойҳоятонро то буҷулҳоятон бишӯед» (Моида, 6).

Илова бар воҷиб будани вузӯ Пайғамбар (с) ба унвони суннат дастур фармудааст: Касе вузӯ мегирад, беҳтар аст қабл аз шустани рӯ бо об ғарғара кунад ва гулӯяшро тоза намояд ва ҳамчунон об дар бинӣ гирад ва онро бишӯяд ва ба ҳангоми масҳи сар гӯшҳояшро бо дasti тар масҳ ва тоза кунад, даст бар ҷойхое, ки оби вузӯ бар онҳо ҷорӣ мешавад, бимолад ва бо ангушт байни ангуштҳои дасту поҳояшро пок намояд, ҳар як аз аъзои вузӯро се бор бишӯяд.

Бинобар ин, вақте лозим аст, намозгузор ҳадди ақалл панҷ бор дар шабу рӯз намоз бихонад ва барои ҳар намоз воҷиб аст вузӯ дошта бошад, пас ҳар намозгузоре муқаллаф аст ҳар рӯз чанд бор ба тартиби фавқ вузӯ бигирад.

Вузӯ аз гирифторӣ ба дарди ҷашм ҷилавгирий менамояд, зеро рӯзе чанд бор ҷашм бо оби покиза шуста мешавад ва ҳар ҷашме, ки рӯзе чанд бор бо оби тоза шуста шавад, камтар ба беморӣ мубтало ҳоҳад шуд ва ҳамчунин шустани бинӣ ва тоза кардани он бо оби покиза чанд бор дар рӯз яке аз муҳимтарин омилҳои ҷилавгирий аз ибтило ба зуком аст. Фоидай шустани рӯй ва гӯшҳою дастҳо ҳам бар касе пӯшида нест, зеро ағлаби рӯй ва дигари аъзоҳое, ки одатан бароҳна ва намоён мебошанд, дучори бемориҳои пӯстӣ ва ҳассосият мешаванд.

Ахиран собит шудааст, ки микробҳо аз тариқи шикофҳое, ки дар пӯст ба вуҷуд меояд, вориди бадан мешаванд. Тардиде нест, ки шустани рӯй ва дасту по ва тоза кардани онҳо чанд бор дар рӯз аз омилҳои бисёр муҳим ва содда барои ҷилавгирий аз нуфузи микроб ба бадан мебошад. Зеро қисмати зоҳирӣи пӯсти бадан аз нуфузи ҳар микробе ба дохили он ҷилавгирий менамояд, аммо микробҳое, ки аз тариқи даҳон вориди бадан мешаванд, ағлаб ба василаи дasti олуда ворид мешаванд, вақте ки даст рӯзе чанд бор бо об тоза шавад, микробҳо наметавонад ба бадани инсон нуфуз кунанд ва боз ин муҳимтарин омилҳои ҷилавгирий аз мубтало шудан ба беморӣ аст.

ФОИДАИ ҲАММОМ РАФТАН

Шариати Ислом бар марду зан воҷиб намудааст, ки баъд аз тамоси чинсӣ ва ё эҳтилом бадани худро бо оби покиза бишӯянд. Қуръон мефармояд: “**Агар дар ҳолати ҷанобат қарор гирифтед (ҳоҳ ин ҷанобат дар асари тамоси заношӯй бошад, ё дар асари эҳтилом) бояд фавран бадани ҳудатонро пок қунед** (ва бо оби покиза онро бишӯед)”. (*Моида*, 6).

Ғусл ва тоза кардани бадан дар ин ҳолат коре аст бисёр муфид, ҳам барои зан ва ҳам барои мард, зоро аз назари тиббӣ ва аз тариқи таҷриба сабит шудааст, ки бадани инсон баъд аз барқарор шудани иртиботи чинсӣ миқдоре аз тавон ва нерӯи худро аз даст медиҳад ва ҳеч ҷизе наметавонад монанди шустани тамоми бадан ва ҷорӣ шудани оби покиза бар ҳамаи аъзои он ин камбудиро ҷуброн қунад.

ТОЗА КАРДАНИ ДАНДОНҲО

Ислом мусулмононро ба тоза намудани дандонҳо бо мисвок ва ё ғайримисвок ба таври ҷиддӣ ташвиқ мекунад ва дар ин бора Пайғамбар (с) мефармояд: «*Агар ба хотири эҷоди нороҳатӣ ва машаққат барои умматам намебуд, ба онон дастур медодам, ки қабл аз баргузории ҳар намозе* (ба таври ҳатмӣ дандонҳояшонро) *мисвок бизананд*» (*Бухорӣ, Муслим, Тирмизӣ ва Ибни Моча*).

Мисвок чӯбе аст аз шоҳаҳои дарахти арок, ки дорои торҳои нозуқ аст ва барои тоза кардани дандонҳо аз он истифода мешавад. Агар моддаи аслии чӯби мисвокро маврид таҷзия ва таҳлил қарор дихем, мебинем, ки дорои лифҳои тселлюлоза ва миқдоре равған, ки ба тадриҷ бухор мешавад, роиҳаи муаттар ва низ намакҳои маъдании фаровон мебошад, ки муҳимтарини онҳо клорисадӣ (натрий хлор) ва патосим (калий хлор) аст, ки тамоми ин мавод барои ҳифзи сиҳат ва саломатии дандону даҳон аз омилҳои бисёр судманӣ мебошанд.

Дар ҳақиқат чӯби мисвок як навъи мисвок ва ҳамири дандони табиӣ аст, ки шомили маводи лозим барои назофати дандон мебошад. Мебинем, ки Пайғамбар (с) ва асҳобаш дар чаҳордаҳ қарн пеш аз як ҳамири дандони табиӣ истифода кардаанд, дар ҳоле ки қишиварҳои пешрафта барои аввалин бор дар соли 1800 мелодӣ аз

ҳамири дандон барои покизагии дандон истифода намуданд. Ин аст дастури Ислом дар бораи назофати дандон, ки агар дар ин бора эҳмол ва бетаваҷҷӯҳӣ шавад, дандон пӯсида мегардад ва маводи зоҳирро тарашшӯҳ менамояд, ки боиси бемориҳои фаровон хоҳад шуд.

Албатта, бо истифода аз мисвок ва ҳамири дандони маснуъӣ низ ҳадафи ҳадиси фавқуззикр, ки покизагӣ ва ҳифзи саломати инсон аст, ба хубӣ таъмин мешавад.

ҚЎТОҲ КАРДАНИ НОХУНҲО ВА МҔЙҲОИ БАДАН

Пайғамбар (с) дастур додааст, то ба покиза нигоҳ доштани тамоми аъзои бадан аҳамият дода шавад, аз ҷумла мегӯяд: *“Бояд мӯйҳои зоиди бадан тарошида шавад ва нохунҳо қўтоҳ гардад ва мефармояд: «Панҷ ҷиз ҷузъи суннати қадимае аст, ки ҳамаи пайгамбарон ба онҳо амал кардаанд: 1. Тарошидани мӯйҳои аъзои таносулӣ; 2. Ҳатна; 3. Қўтоҳ кардани мӯйлабҳо. 4. Чидан ва тарошидани мӯйҳои зери бағал; 5. Гирифтани нохунҳо”*

(Бухорӣ ва Муслим).

Манзур аз калимаи **фитрат** дар ин ҳадис суннати қадима ва мавриди писанди анбиё ва шариатҳои пешин аст, гӯё чун мавриди писанди ҳама аст, ҷузъи фитрати инсонӣ мебошад, баъзе гуфтаанд, фитрат ба маънои дин аст.

ХУДРО ПОК АЗ НАҔОСАТ ВА ЧИРКИНӢ НИГОҲ ДОШТАН

Ҳар ҷизе, ки қасифу олуда ба микроб бошад ва ё ба унвони омили интиқоли беморӣ шинохта шавад ва маълум гардад, ки барои саломатии инсон музир аст, Ислом онро начис медонад ва дастур додааст, ки мусулмонон худро аз он дур ва пок нигоҳ доранд. Аз ҷумла муқаррар дошта, ки хун, фузулоти инсонӣ, идрор ва чирк ҳар гоҳ аз ҷисми инсон ҷудо шуданд, начасу қасифанд. Ҳамчунон ҷасади ҳайвони мурдор ва ҳар ҷизи қасифи дигаре, ки саломатии инсонро ба ҳатар меандозад, начис медонад ва бар мусулмонон воҷиб намудааст, то аз начасот дурӣ ҷӯянд ва худро аз он пок намоянд. Ба ҳамин ҷиҳат, бар мусулмонон воҷиб аст либоси тоза бипӯшанд ва

намоз бо либоси нацис ва олударо ботил медонанд. Худованд мефармояд:

﴿وَثِيَابَكَ فَظَهِيرٌ﴾ [المدثر: ٤]

«Либосатро пок ва покиза нигаҳ дор» (*Муддасир*, 4).

Яке аз суннатҳои исломӣ барои риояи назофат ин аст, ки бар ҳар мусулмон воҷиб аст баъд аз қазои ҳоҷат худро бо оби пок тоза қунад ва начосатро аз худ дур намояд. Агар оби пок пайдо нашуд, бо санг ё қоғаз ва амсоли онҳо худро пок қунад. Ислом дастур додааст, то инсон ба дasti чап худро тоза қунад ва дasti росташро, ки бо он ғизо меҳӯрад ва бо он бо мардум мусофиҳа ва салому худоҳофизӣ мекунад, ба начосат олуда накунад. Пайғамбар (с) мефармояд: «*Вақте об менӯшед, набояд дар зарфи об нуф қунед ва ҳар гоҳ ба ҳоҷатхона меравед, набояд даст ба олати таносулии худ бизанед ва набояд бо дасти рост худро тоза намоед*» (Бухорӣ).

Ҳамин тавр, Пайғамбар (с) ба мусулмонон супориш кардааст, ки вақте аз хоб бедор мешаванд, дастҳояшонро бишӯянд ва мефармояд: «*Шумо вақте аз хоб бедор мешавед, набояд дастҳоятонро доҳили зарфи ғизо намоед, то ин ки се бор бо об онро бишӯед, зоро шумо хобидед, намедонед дастҳоятон қўчо қарор мегиранд*» (Бухорӣ ва Муслим).

Аз ҷумлаи супоришоти дигари Пайғамбар (с) дар мавриди назофат ин аст, ки мефармояд: «*Набояд ҳеч касе аз шумо дар оби рокиде, ки ҷараён надорад, идрор қунед ва сипас маҷбур ҳам шавед, дар он гул намоед*» (Бухорӣ ва Муслим).

Пайғамбар (с) бо ин супориши худ аз ибтилои мусулмонон ба аксари бемориҳои вогир ҷилавгирий намудааст, зоро олуда шудани оби рокид ба бавлу идрор, маҳсусан идрори ашҳоси мариз боиси густариши бемориҳои гуногун, ба хусус бемориҳои вогир мешавад ва аз тарафи дигар, боиси тағирии рангу бўй ва тааффуни об мегардад. Ин ки Пайғамбар (с) танҳо ба олуда насоҳтани оби рокид супориш фармудааст, ҳикматаш ин аст, ки оби ҷорӣ камтар боиси интиқоли беморӣ аз шахсе ба шахси дигаре мешавад.

ХЎРДАНИҲО ВА НЎШИДАНИҲО

Мусаллам аст, ки чисми инсон барои идомаи ҳаёт ва анҷоми вазифае, ки ба ўҳда дорад, ниёзи шадиде ба тағзияи комил дорад. Барои ҳамин, Ислом ба инсон дастур медиҳад, то аз ғизоҳои покизае, ки Ҳудованд ба ў бахшидааст, бихӯрад ва аз ғизоҳои нопоку начас дурий намояд ва Ҳудованд мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُلُّوْمِنْ طَبِيبَتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ تَعْبُدُونَ ﴾^{۱۷۲} إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَ غَيْرَ باعِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾^{۱۷۳} [البقرة: ۱۷۲، ۱۷۳]

«Эй имондорон! Аз ғизоҳои покизае, ки мо онҳоро насиби шумо намудаем, бихӯред ва шукру сипоси Ҳудо кунед, агар ба ростӣ танҳо ўро парастиш менамоед. (Он чиро, ки мушрикон ва яхудиён ва дигарон ҳаром медонанд, ҳаром нест, балки Ҳудованд) **танҳо мурдор, хун, гӯшти хук ва он чиро, ки номи ғайри Ҳудо** (ба ҳангоми забҳ) **бар он гуфта шуда бошад, ҳаром кардааст»** (Бақара, 172-173).

Куръони карим бо сароҳат мурдор, хун ва гӯшти хукро ҳаром кардааст. Лозим аст ба баёни иллати ҳар яке аз онҳо таваҷҷӯҳ фармоед.

ЗИЁНИ ХЎРДАНИ ГӮШТИ МУРДОР ВА АНВОӢИ МУРДОР

Мурдор ҳайвоне аст, ки ба тарви табии ё дар асари ҳодисае бимирад. Ҳайвоне, ки дар асари марги табии мурда бошад, ҳатман маргаш аз иллате аст. Агар ин иллат беморӣ бошад, мусалламан, осори ин беморӣ дар ҷасади мурдор боқӣ аст ва гӯшти он заҳролуд ва музир мебошад, ҳатто баъд аз пухтан ҳам барои инсон зиёновар аст. Гӯшти мурдор дар чунин ҳолате шабеҳи ғизоҳои кӯҳна ва фосидшудае мебошад, ки ҳар андоза ба василаи ҳарорат аз микроб пок шаванд, боз барои инсон музир ҳастанд ва ағлаб хўрдани онҳо мӯчиби таваллуди беморӣ ва гоҳе марг мешавад.

Ва агар марги ҳайвон дар асари пирий ва фарсудагии аъзои он бошад, гӯшташ монанди гӯшти ҳайвоне, ки бар асари беморӣ мурдааст, музир ва зиёновар аст, зеро пирий, яъне, нобуд шудан ва ба таҳлил рафтани бофтаҳои бадан яке баъд аз дигаре ва сарангом ба таҳлил рафтани ҳамаи бофтаҳо ва фаро расидани марг мусалламан ба таҳлил рафтани ҳар бофтае, ё дар асари заъфи табиӣ ё дар асари беморӣ аст ва дар ҳар ду сурат боиси тағиӣирот дар гӯшти ҳайвон мегардад ва аз арзиши ғизоии он коста мешавад ва қобилияти ҳазми он коҳиши меёбад.

Шояд баъзе ба эрод бигӯянд: дар нуқоти сард ҳар рӯз гӯшти мурдор хӯрда мешавад, ё хуни ҳайвонотро меҳӯранд ва ё бидуни ин ки ҳайвонеро забҳ кунанд, онро мекушанд ва гӯшташро меҳӯранд, зоҳирان ҳам зарару зиёне эҷод намекунад? Дар ҷавоб мегӯем: маълум аст, ки зиён тағиӣир ва фосид шудани гӯшт дар нуқоти сард ба маротиб камтар аз зарари он дар нуқоти гарм мебошад, вале дастуроти Ислом барои ҳамаи мардум, аҳолии манотики сард ва гарм, ки басуръат ғизо, маҳсусан гӯшт дар он мутааффин мешавад, нозил шудааст. Аз тарафи дигар, тардиде нест, ки аз лиҳози беҳдошти гӯшти ҳайвони солиме, ки забҳ мешавад ва хунаш аз он ҷудо мегардад, беҳтар ва безарартар аз гӯшти ҳайвони мурдоре аст, ки дар асари беморӣ ё пирий мурда ва хуну гӯшташ бо ҳам омехта шудааст.

АНВОӢИ МУРДОРҲО

Яке аз анвоҳи мурдорҳо ҳайвоне аст, ки дар асари ҳодисае мемирад, Ислом гӯшти онро ҳаром карда ва мефармояд: «**Ҳаром шуда бар шумо хӯрдани гӯшти мурдор ва хӯрдани хун ва гӯшти хук ва гӯшти ҳайвоне, ки (ба ҳангоми забҳ) номи ғайри Худо бар он гуфта шуда бошад ва гӯшти ҳайвоне, ки хафа шудааст ва ҳайвоне, ки дар асари зарбат мурда бошад ва гӯшти ҳайвоне, ки дар асари афтодан аз ҷое, ба ҳалокат расида ва гӯшти ҳайвоне, ки дар асари ҷанг бо ҳайвони дигаре ба зарбай шохи он бимирад ва гӯшти ҳайвоне, ки ҳайвони даррандае онро қушта ва аз он ҳӯрдааст» (Моида, 3).**

Калимаи мунханиқа дар ин оят ҳайвоне аст, ки хафа ва буғӣ мешавад. Бинобар ин, Қуръон сароҳатан гӯшти онро ҳаром карда, зоро хафа шудан боис мешавад, ки гӯшти ҳайвон ба суръат фосид ва мутааффин шавад, аз лиҳози беҳдоштӣ ҳам гӯшти ҳайвони хафашуда салоҳияти ғизоиро надорад, чун рангаш тағийир меёбад ва ба ҳангоми майда кардан, сиёҳ мешавад, бӯйи он нохуб ва худи гӯшт часпак мебошад.

Яке дигар аз анвоъи мурдорҳо ҳайвоне аст, ки дар асари зарба ё заработе кушта мешавад, ки Қуръони карим ба исми **мавқуз** аз он ном бурда ва онро ҳаром кардааст. Қисми дигар аз ақсоми мурдорҳо ҳайвоне аст, ки аз ҷойи баланд ба поин меафтад ва ба ҳалокат мерасад ва дар оят ба исми **мутараддия** аз он ном бурда шуда ва гӯшти он таҳрим гардидааст.

Навъи дигар аз анвоъи мурдорҳо ҳайвоне аст, ки дар ҷанг бо ҳайвони дигаре ва дар асари зарба ва заҳм ноши аз ҷанг мемирад ва Қуръон бо калимаи **натиҳа** онро зикр ва таҳрим намудааст. Табибон ҳам таъкид кардаанд, гӯшти ҳайвоноте, ки дар асари зарба ё афтодан аз ҷойи баланд ба поён, ё дар асари ҷанг бо ҳам ба ҳалокат мерасанд, набояд ҳӯрда шаванд. Чун ранги он сиёҳ ва бӯяш кареху номатбӯъ ва часпак муҳолиф бо табъи солим мешавад. Ба ҳусус, ҳангоме ки бадани ҳайвон заҳмӣ гашта ва микроб аз тариқи ин заҳмҳо воридӣ бадан шуда бошад, ҳӯрдани он ба қуллӣ хатарнок хоҳад шуд.

ЗИЁНИ ҲӮРДАНИ ГӮШТҲОИ ПАСМОНДА АЗ ҲАЙВОНОТИ ДАРРАНДА

Ислом ҳӯрдани гӯштҳоеро, ки пасмондаи ҳайвони дарранда аст, ҳаром кардааст. Дарранда ҳайвоне аст кушанд, ки ағлаб ба галлаҳо ҳамла мекунад ва саҳми худро аз онҳо мегирад ва маъмулан чӯпонҳо онро дунбол мекунанд, то ҳайвони рабудашударо аз он пас бигиранд. Гоҳе қабл аз ин ки ҳайвонро пора кунад ва онро бикушуд, ба он мерасанд ва ҳайвонро аз ҷанголаш хориҷ месозанд, вале баъзе вақтҳо, ки ба он мерасанд, мебинанд, ки ҳайвонро хафа карда ва ё ба тарзе онро ба ҳалокат расонидааст ва гоҳе мулоҳиза мекунанд, ки миқдоре кам ё зиёд аз гӯшташ боқӣ мондааст, дар тамоми ин ҳолатҳо, модоме

ҳайвон мурда бошад, гӯшти он ҳаром аст. Зеро ҳайвоноти дарранда маъмулан аз чизҳое начасу нопок тағзия менамоянӣ ва ҳӯрдани пасмондаи онҳо боиси гирифторӣ ба бемориҳои мухталиф мешавад (Аз тарафи дигар, пасмондаи ҳайвонот шоистаи мақоми инсон нест).

ЗИЁНИ ҲӮРДАНИ ГӮШТИ ҲАЙВОНОТ ВА ПАРРАНДАҲОИ ДАРРАНДА

Ислом ҳӯрдани гӯшти ҳар паррандаеро, ки дорои ҷангили буранда бошад ва ҳар ҳайвонеро, ки дорои ноб ва дандонаҳои дарранда бошад, ҳаром намудааст, ҷун паррандаҳои ҷанголдор ва гӯштхор ва ҳайвоноти дарранда дорои рагу пайванд ва мушакҳои саҳт ва муҳкам ҳастанд ва ранги гӯшташон мутағайирир ва бӯйи номатбӯй дорад. Пайгамбар (с) мефармояд: «Ҳаром гардонида шуда бар шумо ҳар паррандае, ки дорои ҷангили дарранда аст ва ҳар ҳайвони даррандае, ки дорои дандонҳои буранда бошад».

Зеро гӯшти ин ҳайвонот бо меъда созгор нест ва ба иллати ин ки барои шикори дигар ҳайвонот дар талош ва ҷунбуҷӯли фаровон ҳастанд, мушакҳояшон бисёр қавӣ ва саҳту муҳкам аст ва ҳазми онҳо бисёр мушкил мебошад.

ЗАРАРҲОИ ҲӮРДАНИ ХУН

Ислом ҳӯрдани хунро ҳаром кардааст, зеро хун муносибтарин макон барои рушди анвоъи микробҳо ва интишори онҳо аст ва хун ҳамеша ҳомили заҳрҳо ва тараашшӯҳоти хатарноке аст, ки иҷтиюб аз онҳо зарурӣ аст. Аз тарафи дигар, хун шомили таркиби бавл ва идрор аст, маҳсусан агар хун марбут ба ҳайвони бемор бошад, дар ин сурат хатари он ба ҳадди аълои худ мерасад ва мусаллам аст, ки ҷузъи ғизо маҳсуб намешавад.

ЗАРАРҲОИ ҲӮРДАНИ ГӮШТИ ХУК

Ислом гӯшти хукро ҳаром намуда ва мусулмононро аз шарри кирме, ки маҳсуси он аст, наҷот бахшидааст. Бити ва Доксон мегӯянд:

«Ибтило бо кирме бо номи **таршан**, ки маҳсуси гӯшти хук аст, дар баъзе манотик, маҳсусан дар Фаронса, Олмон, Италия ва Британия умумият дорад. Вале ин кирм дар мамолики шарқӣ ба нудрат дида мешавад, зоро дини Ислом ҳӯрдани гӯшти хукро бар мусулмонон ҳаром намудааст».

Ҳӯрдани гӯшти хук боиси ибтило бар кирми таршан ва густариши он мешавад. Лозим аст дар мавриди бемории таршан ба ҳақоиқи зер таваҷҷӯҳ фармоед:

Аввал. Ҳеч озмоишгоҳе наметавонад бигӯяд гӯшти чӣ хуке аз кирмҳои таршан холӣ аст, зоро вақте метавонад ин иддаоро бикунад, ки тамоми аҷзои часади хукро мавриди озмоиш қарор дихад ва ин кори ғайримумкин аст, чун агар чунин кореро анҷом дихад, тамоми гӯшт зоеъ мешавад ва қобили истифода наҳоҳад буд ва низ имкон надорад ба василаи озмоиш маълум соҳт, ки қадом қисмат аз гӯшт аз кирми таршан холӣ аст ва ҳӯрдани он биломонеъ аст.

Дувум. Касоне, ки ба ин беморӣ мубтало мешаванд, ҳар кирм аз кирмҳои мода дар бадани онҳо 1500 тухм тавлид менамояд ва дар як ҷараёни хун миллионҳо кирми мода дар тамоми аҷзои бадани инсон мунташир мегардад. Ин кирмҳо дар мушакҳо таҷаммӯъ пайдо мекунанд ва боиси дарди шадид ва ташаннуҷоте мегарданд. Дар натиҷа, бофтаҳои мушакӣ варам мекунад ва тасаллуб (саҳтий) пайдо менамояд.

Севум. Ин мараз ба дaloили фанӣ муолиҷаи қатъӣ надорад ва мудовои он ҷанҷон фоидабаҳш нест. Аз тарафе гӯшти хук бархе аз микробҳои уфунатӣ ва тифуидро ба инсон интиқол медиҳад, ки боиси заҳролудии ҳамроҳ бо ташаннуҷот дар ҷиҳози ҳозима (меъда) мегардад, ки баъзе вақтҳо пас аз ҷанҷ соат мариизро ба коми марг мекашонад. Илова бар ин, гӯшти хук холестерини хунро афзоиш медиҳад.

Уламо ва мутахассисони таҳқиқот ва таҳлили кимиёӣ, ки аз гӯшти хук ба амал овардаанд, бар эшон маълум шудааст, ки гӯшти хук дорои ҷарбии зиёде ҷанҷ баробари ҷарбии гӯшти оддӣ аст. Аз ин рӯ, дар бадани касоне, ки онро масраф мекунанд, ба миқдори

фаровоне русуботи чарбӣ вучуд дорад. Табибон ҳам ба ин ҳақиқат пай бурдаанд, ки холестириин дар асари чарбихои изофие, ки дар хун ҷараён дорад, ба вучуд меояд ва ҳар гоҳ маводи чарбӣ аз қабили кара (равғани яҳ) ва равғанҳои дигар бештар сарф шавад, миқдори он дар хун афзоиш меёбад.

Афзоиши холестерин боиси тасаллуб ва танг шудани рагҳои қалони хунгард ва бемориҳои қалбӣ мешавад.

ЗАРАРҲОИ ШАРОБХӮРИ

Ба хотири ҷилавгирий аз бемориҳои зиёд Ислом нӯшиданӣ шаробро ҳаром кардааст ва мефармояд: «**Бегумон, майхорагӣ ва қимору бутҳо** (санге, ки дар канори онҳо қурбонӣ мекунанд) **ва тирҳо** (ва сангҳо ва авроқе, ки барои баҳтозмӣ ва ғайбгӯӣ ба кор мебаред, ҳама ва ҳама аз лиҳози маънавӣ) **палиданӣ ва аз фиребу амали шайтон мебошанд**. Пас аз ин корҳои палиди шайтонӣ дурӣ кунед, то растагор шавед» (*Моида*, 90).

Пайғамбар (с) мефармояд: «*Ҳар ҷизи мастқунанде шароб аст ва ҳар шаробе ҳаром аст*» (*Муслим*).

Ва боз дар мавриди таҳрими қатъии шароб мефармояд: «*Худованди мутаол шаробро лаън ва нафрин кардааст, ҳамчунин касеро, ки шароб менӯшад, касеро, ки ба унвони соқӣ ба дигарон шароб медиҳад, касеро, ки онро меҳарад, касеро, ки онро мефурӯшад, касеро, ки онро месозад, касеро, ки барояш соҳта мешавад, касеро, ки онро ҳамл мекунад ва касеро, ки шароб ба сӯяш ҳамл мешавад, лаън ва нафрин кардааст*» (*Абӯдовуд ва Ҳоким*).

Пайғамбар (с) мефармояд: «*Аз майхорагӣ ва ҳӯрдани шароб дурӣ кунед. Ба ростӣ, шароб омили тамоми шарру фасодҳо аст*» (*Байҳақӣ*).

Асоси шароб бар алкул (таркиботи алкоголӣ) аст ва миқдори фаровоне аз алкул дар шароб вучуд дорад. Албатта, миқдори бисёр каме аз алкул барои ҳазми қанди хун ба таври табиӣ дар бадани инсон оғарида шудааст ва вучуди алкул дар ин ҳадди кам барои ҷисм

муфид аст, vale ба ҳеч ваҷӯҳ набояд бар мизоне, ки Ҳудованд ба таври табиӣ онро дар бадан оғаридааст, изофа шавад, зеро мазаррот ва зиёнҳои фаровонеро ба вучуд меоварад, маҳсусан агар барои муддати тӯлонӣ идома дошта бошад, шароб боиси эҷоди ташаннучи шадид дар системаи асад ва гурда мегардад ва рагҳоро хушку саҳт менамояд ва ҷигарро саҳт месозад ва мӯчиби заъфи қалб мешавад.

Аксар мегӯянд: ҷаро бояд миқдори каме аз шароб ҳам ҳаром бошад? Дар ҷавоби эшон мегӯем: алқул бо маводи дигар фарқ мекунад, ҳатто камтарин миқдори он бар идора ва тасмим ва қазовати инсон асар мегузорад ва онҳоро заиф менамояд ва ташаннуҷоти рӯҳиро эҷод мекунад, ки ин амр ҳатари бисёр ҷиддӣ аст, зеро шаҳс ба қуллӣ иваз мешавад ва ба сурати дигаре дармеояд, иродаю тасмимоташ таҳти таъсир қарор мегирад ва ба ҳолати табиӣ боқӣ наҳоҳад монд, то ҷое ки шаробхор дар ҳолати оддӣ яқин дорад, ки шароб барои ӯ зиёновар аст, vale иродааш заиф гашта ва наметавонад нафси худро аз ҳӯрдани он миқдори кам манъ намояд. Вақте таҳти таъсирни он миқдори кам қарор гирад ва натавонад аз он дурӣ намояд, аксар дар ин ҳадди кам боқӣ намемонад ва мизону андозаи мушаххасро риоя наҳоҳад кард ва ҳар андоза, ки мақдур бошад, менӯшад. Аз тарафи дигар, миқдори шароб ва алқул ҳар андоза ҳам кам бошад, ларзиш ва иртиошро дар асадҳо эҷод менамояд ва бадтар аз ҳама он аст, ки иродаи инсонро ба андозае заиф месозад, ки ӯро ба сурати бардаи залил дар муқобили одати майхорагӣ дармеоварад.

Ҳар гоҳ аз ҳӯрдани шароб даҳ грамм алқул вориди хуни инсон шавад, асароти номатлуби он ошкор мешавад. Озмоишҳои анҷомшуда дар ин маврид нишон медиҳанд, ки як пиёла шароби «Виски» ё «Коняк» беш аз даҳ грамм алқул ба ҳамроҳ дорад. Гоҳе майхор бо ҳӯрдани пиёлае ба ҳолати масти дарнамеояд, vale ба таври қуллӣ бар хусусиятҳои ҷисмӣ ва ақлии ӯ таъсир мекунад. Агар авзӯъ ва хусусиятҳои мизоҷиу фикрии ин гуна афродро дар чунин ҳолатҳо мавриди баррасӣ қарор дихем, маълум мешавад, ки дараҷаи дарк ва шууру тасмим ва қазовату андозагирий ва баровардашон амалан тағиیر ёфтааст. Масалан, агар нависанд ба шавад, мизони иштибоҳот нисбат ба ҳолати оддӣ дар вай бештар мегардад ва агар ронанда

бошад, муқаррароти ронандагиро риоят намекунанд. Оморҳо нишон медиҳанд, ки 13% кулли тасодуфот ба иллати шаробхорӣ ва мастиӣ аст, ҳатто як чуръа шароб боиси боло рафтани фишори хун мешавад, агарчи тоҷе ин боло рафтани фишори хун ба танҳоии зиёд музир нест, ваде агар шахс худ мубтало ба фишори хун бошад ва шароб ҳам бихӯрад, он тоҷиҳати он ҷиддӣ мегардад. Агар дар ин ҳолат миқдори бештаре бихӯрад, боиси эҷоди ҳаяҷон мешавад ва ин ҳаяҷон дараҷаи фишори хунро ба ҳадде боло мебарад, ки ғолибан хунрезии мағзиро ба ҳамроҳ дорад, ки шахс ё фалаҷ мешавад ва ё мемирад.

Бадеҳӣ аст қасоне, ки фишори хунашон боло аст, лозим аст дар оромиши рӯҳӣ ва зиндагии оромӣ ба сар баранд ва ҳар изтиробу ҳаяҷоне дараҷаи фишорро афзоиш медиҳад, то ҷое ки ба марҳалай қатъи рагҳо ва хунрезию сакта мунтаҳӣ мегардад. Ин дар ҳолате аст, ки инсони масти наметавонад эҳсосот ва авотифи худро назорат кунад ва муҳити ороме барои худ ба вучуд оварад.

Шароб барои қасоне, ки ба он мӯътод нестанд, заҳми меъда ба вучуд меоварад, тоҷе боиси хунрезии меъда ё истифроғ мешавад ва ҳар тоҷиҳати шароб бузург бошад, меъдаро муташанниҷ месозад ва ҳозимаро кунду заиф менамояд. Бархе аз пизишкон мӯътақиданд, ки шароб ҳарчанд кам ҳам бошад, барои маводи мутарашиҳае, ки дар тӯли каналҳои гувиши мавҷуд аст, музир ва хатарнок аст ва боиси аз байн бурдани онҳо мегардад. Ин дар ҳолате аст, ки вучуди ин мавод барои идомаи ҳаракати ҳазм ба ҳолати табии зарурӣ аст.

Шароб бар виросат ва тавлиди насл ҳам асар мегузорад. Таҷриба нишон додааст, ки фарзандони одамони шаробхӯр аксар носолим ва заиф ҳастанд ва дараҷаи фаҳму шуурашон поин аст ва табъан алоқа ба ҷурм гуноҳу фасод доранд. Қасоне, ки дар китобҳои тиббӣ заарарҳои шаробро меҳонанд ва бо маразҳои гуногуне, ки аз он ношиҷ мешаванд, шинос мешаванд, ба хубӣ медонанд шароб то чӣ андоза мояи бадбахтии фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Бояд таваҷҷӯҳ фармоед, ки илм собит кардааст шароб ҳеч фоидае давоӣ надорад ва ин тасаввур, ки шароб барои баъзе дардҳо даво аст, ғолат ва нодуруст мебошад. Албатта, қабл аз ин ки илм ин ҳақиқатро таъйид кунад, Ислом онро

эълом намудааст (Аз Ториқ ибни Сувайд ривоят шудааст, ки ў дар бораи шароб аз Пайғамбар (с) суол кард ва Пайғамбар (с) Торикро аз шароб манъ намуд. Ториқ гуфт: «Ман шаробро ба хотири даво месозам». Пайғамбар (с) фармуд: «*Бегўмон, шароб даво нест, балки дарду bemori ast*» (Муслим).

Баъзе нависандагони Ғарб ба таъриф ва тамчиди шариати Ислом дар мавриди таҳрими шароб пардохтаанд. Яке аз онон ба номи Бетном дар китоби худ ба номи «Усули шароерь» чунин мегӯяд: «Шароб дар мамолики шимолӣ инсонро ба сурати абраҳу нодон ва дар мамолики ҷанубӣ ба сурати девона дармеоварад, вале шариат ва дини Муҳаммад тамоми анвои шаробро ҳаром кардааст, ки дар ҳақиқат, таҳрими шароб яке аз маҳосин ва бартариятҳои дини ў аст».

НАҲӢ АЗ ПУРХӮРӢ

Барои ин ки ҷиҳози ҳозима аз мубтало шудан ба бемориҳо маҳфуз бошад. Ислом як асли қуллиро муқаррар намудааст, ки мефармояд: **“Бихӯред ва бинӯшед** (вале дар хӯрдан ва нӯшидан) **исроф накунед”**. (Аъроф, 31).

Ин ояти шарифа бо вучуди қалимоти қӯтоҳ ва башуморе, ки дорад, яке аз қавонини қуллӣ ва муҳим барои ҳифзи саломатии бадан мебошад, ки ҳар кас ба он амал қунад, саломатии бадани худро тазмин ва дарду бемориро аз он дур месозад.

Дар ин бораи Пайғамбар (с) мефармояд: **«Барои бани Одам пур кардани ҳеч зарфе бадтар аз пур кардани шикам нест. Коғӣ аст, ки инсон ҷанд луқмаи кӯчакро, ки боиси нигаҳдории камар ва идомаи ҳаёт аст, бихӯрад ва агар маҷбур ба хӯрдани гизои бештар шуд, як севуми меъдааш барои гизо ва як севуми дигараши барои об ва як савуми охир барои нафас қашидан холӣ бошад»** (Аҳмад, Тирмизӣ, Ибни Моча).

Мулоҳиза мефармоед, ки Пайғамбар (с) мусулмононро супориш менамояд, ки ҳатто агар ночор ба хӯрдани хӯрок бештар ҳам бошанд, набояд аз ин ҳад таҷовуз намоянд. Бояд меъдаи худро ба се қисмат тақсим қунанд, қисмате барои ғизо ва қисмати дигар барои об ва як

қисмат ҳам барои кашидани нафас ба роҳатӣ бояд холӣ бимонад. Ҳар гоҳ инсон пурхӯрӣ қунад, наметавонад ғизоро ҳазм қунад ва дар натиҷа меъдааш турш мешавад ва ба бемории сӯи ҳозима дучор мешавад. Баъзе вақтҳо дар асари пурхӯрӣ меъдаи инсон кушод ва ё дароз мегардад ва иштиҳоро аз даст медиҳад ва агар ғизо ҳам бихӯрад, қодир ба ҳазми он намебошад ва дар асари он гоҳе мубтало ба исҳол ва истифроғ мешавад ва гоҳе ба **ябусат** ва сардард дучор мегардад.

Пурхӯрӣ фарбехиро ба дунбол дорад ва фарбехӣ инсонро дар маърази гирифткор шудан ба бемориҳои қалбӣ қарор медиҳад, фишори хунро афзоиш медиҳад ва гурдаро мариз ва танбал месозад ва мӯчиби бемории қанд (диабет) мешавад.

МАНФИАТҲОИ РӮЗА

Ба манзури чилавгирӣ аз мубтало шудан ба бемориҳои гуногун шариати Ислом рӯзаро воҷиб намудааст. Имрӯз барои муолиҷаи бемориҳои зер аз рӯза истифода мешавад.:

1. Рӯза барои мудовои изтиробот ва ташаннучоти музмини меъда ва рӯдаҳо, ки ҳамроҳ бо турш шудани маводи мутарашиҳаи он бошад, бисёр муфид аст, маҳсусан нахӯрдани об дар фосилаи байни ду навбати ғизо, ба хусус, агар ин фосила тӯлонӣ ҳам бошад, дар муолиҷаи ин ташаннучот таъсири қатъӣ дорад, ки ин режим ба таври комил дар рӯза мавҷуд аст.

2. Рӯза аз фарбехӣ ва афзоиши вазн, ки аз пурхӯрӣ ва камҳаракатӣ ба вучуд меояд, чилавгирӣ мекунад. Беҳтарин роҳи чилавгирӣ аз фарбехӣ рӯзаро аст, ки инсон ба ҳангоми ифтор пурхӯрӣ накунад ва сахарӣ ҳам танҳо ба нӯшидани об қаноат намояд.

3. Рӯза аз фишори хун, ки дар асари хушгузаронӣ ва изтироботи рӯҳӣ густариши фаровоне пайдо кардааст, чилавгирӣ мекунад. Рӯзai моҳи Рамазон барои таъдили фишори баланд неъмат ва баракати бузурге аст, маҳсусан агар вазни шахс аз ҳадди маъмул бештар бошад.

4. Рӯза аз боло рафтани қанди хун ва пешоб чилавгирий мекунад. Бемории қанд (диабет) ҳам монанди фишори хун густариш дорад. Ин bemорӣ дар авоил қабл аз ин ки ошкор шавад, ҳамроҳ бо афзоиши вазн аст, беҳтарин чилавгирии он рӯза аст. Зоро рӯза боиси кам шудани чарби бадан мешавад ва вақте чарби бадан кам шуд, қанд ҳам поин меояд. Ҳангоме ки bemории қанд сабук бошад, агар панҷ соат аз xӯрдани ғизо худдорӣ шавад, қанди хун ба камтарин дараҷаи табии худ коҳиш пайдо менамояд ва баъд аз даҳ соат худдорӣ аз ғизо, ҳатто аз мизони табиӣ ҳам поинтар меояд. Рӯза ҳатто баъд аз кашфи инсулин ҳам яке аз беҳтарин равишҳои муолиҷаи bemории қанд аст, ба шарти ин ки ба ҳангоми ифтор ва саҳарӣ риояти ҳадди эътидол дар xӯрдан ва низ баъзе мулоҳизоти дигари ғизоӣ ба амал ояд. Қабл аз кашфи инсулин ҳангоме, ки мариз вазнаш аз ҳадди табиӣ бештар мешуд, ҷуз рӯза роҳи илоҷи дигаре вуҷуд надошт.

5. Рӯза нороҳатиҳои тез ва музмини гурдаро, ки ҳамроҳ бо тараашшӯҳот ва варами он аст, муолиҷа менамояд.

6. Рӯза барои bemoriҳои қалбӣ ҳамроҳ бо варам бисёр муфид аст.

7. Рӯза нороҳатии музмини мафосилро аз байн мебарад, махсусан агар ин нороҳатӣ ҳамроҳ бо фарбехӣ ва афзоиши чарби бадан бошад. Мебинем, ки ағлаби занон баъд аз синни чиҳилсолагӣ ва афзоиши чарби баданашон ба нороҳатии пайванҷҳо мубтало мешаванд.

Баъзехо мегӯянд: истифода аз рӯза дар тамоми ин мавридҳо ниёз ба роҳнамоии пизишк дорад ва бояд пизишк мушаххас кунад, ки барои ҳар навъ маразе чанд рӯз рӯза лозим аст. Аз тарафе рӯзасе, ки бар мусулмонон воҷиб аст, танҳо бар касоне воҷиб аст, ки солим бошанд, на бар bemoron.

Дар ҷавоб мегӯем дуруст аст, ки рӯза бар инсони солим воҷиб аст, вале фоидаи он барои инсони солим чилавгирий аз мубтало шудани ў ба bemoriҳои гуногун, махсусан bemoriҳое аст, ки ба онҳо ишора кардем, мебошад. Тамоми ин bemoriҳо ба сурати тадриҷӣ ба вуҷуд меоянд ва дар авоил наметавон ба таври қатъӣ онҳоро ташхис дод,

вале аз лиҳози тиббӣ собит шуда, танҳо ҷилавгирий аз онҳо гирифтани рӯза аст ва мусаллам аст қабл аз ин ки эъломи ин бемориҳо ба хубӣ ошкор шавад, ҷилавгирий аз онҳо бисёр осонтар ва муфиидтар аст. Оморҳои дақиқ нишон додаанд, ки ҳар андоза ҷарби бадан афзоиш ёбад, истеъодди он барои бемории қанд ва фишори хун ва ташаннуҷу нороҳатии пайвандҳо ва ғайра бештар аст ва бо кам шудани вазни бадан ба ҳамон нисбат омодагиии бадан барои мубтало шудан ба ин бемориҳо камтар мегардад.

АСАЛ ВА ФОИДАҲОИ ОН

Куръон дар бораи фоидаи асал мегӯяд:

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيْهِ النَّحْلَ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ ﴾۲۸۷ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكَ ذُلَّلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾۲۸۸﴾ [النَّحْل: ۶۸، ۶۹]

“Парвардигорат ба занбӯрони асал (роҳи зиндагӣ ва шеваи маишатро) илҳом кард, ки аз кӯҳҳо ва дараҳтҳо ва дорбастҳое, ки мардумон месозанд, хонаҳое баргузинанд, сипас (мо ба онҳо илҳом кардаем, ки) аз ҳамаи меваҳо бихӯред ва роҳҳоеро бипаймоед, ки Худованд барои шумо таъйин кардааст, ки бисёр дақиқу саррост ва рому ҳамворанд. Аз даруни занбӯрони асал моеъе таровиш мекунад, ки дорои рангҳои муҳталиф аст. Дар ин моеъ шифо ва беҳбудии мардумон қарор дода шудааст. Бегумон, дар ин (барномаи зиндагӣ, ки барои занбӯрони асал танзим шуда ва ин армуғоне, ки онҳо ба инсон тақдим медоранд, ки ҳам ғизо ва ҳам шифо аст) **нишонаи бас равшане (аз азамату қудрати Парвардигор) **аст, барои касоне, ки** (дар бораи падидаҳо) **меандешанд**» (Наҳъл, 68-69).**

Куръони карим эълом медорад моеъе, ки аз даруни занбӯри асал таровиш менамояд, мӯчиби шифо ва беҳбудии мардум аз баъзе бемориҳо аст ва ин яке аз мӯълизоти тиббӣ ва илмии Куръон аст, ки илми ҷадид ба тозагӣ онро қашф кардааст. Ҳар гоҳ таркиби шимиёни асалро таҷзия кунем, мебинем, ки он шомили 25-40 дар сад глюкоза мебошад, ки ба унвони моддаи аслий мавриди таваҷҷӯҳ мебошад, зеро

ба сурати аслиҳаи худкори пизишк барои мубориза бо ағлаби бемориҳо даромадааст ва ҳарчи илми пизишкӣ пешрафт менамояд, мавридҳои истеъмоли глюкозаи асал бештар мешавад.

Ин глюкоза ба сурати шарбат ва ампулҳое, ки дар мушакҳо ва ё варид (вена) тазриқ мешавад, мавриди истифода қарор мегирад ва гоҳе ба унвони доруи тақвиятий ва ё ғизой истеъмол мешавад доруи захролудиҳое аст, ки аз баъзе бемориҳо пайдо мешавад, монанди захролудшавиҳое, ки аз бемории чигар ва изтиробу ташаннуҷоти меъда ва рӯдаҳо ба вучуд меоянд. Он ҳамчунин барои тақвияти қалб ва мудовои нороҳатии шуш ва бемориҳои гуногуни дигар низ мавриди истифода қарор мегирад. Аз тарафе асал дар нарм сохтани мушакҳои даҳон ва афзоиши тараашшӯҳоти он низ муассир аст. Аз ин рӯ, ҳангоме ки даҳон хушк бошад ва ғизо ба саҳти аз гулӯ фурӯ равад, ҳӯрдани асал бисёр муфид аст, ҳамчунин барои мудовои хушкии гулӯ ва дарди он барои асал дар таркиби доруҳо ва шарбатҳои гулӯ масрафи фаровон дорад. Асал шарбате нармқунанда аст. Тавсия мешавад, ки субҳона қабл аз ҳар чиз як қошуқи бузург аз он масраф шавад, ки ҳам нармқунанда аст ва ҳам ғизои хӯб ва муқаввӣ аст.

РИОЯИ БЕҲДОШТИ УМУМӢ

Яке аз назариёти событшудаи илмӣ ин аст, ки **чилавгирий** аз гирифтторӣ ба бемориҳо беҳтар аз муолиҷаи он аст. Ислом ҳам ин ҳақиқатро таъиид кардааст. Барои равshan шудани мавзӯъ ба мавридҳои зер таваҷҷӯҳ фармоед.

ДАЪВАТ БА ТАБОБАТ

Ислом мусулмононро ба табобати бемориҳои худ ташвиқ мекунад ва Пайғамбар (с) мефармояд: «Ҳар дарде давое дорад. Ҳар гоҳ давои дард ташихис дода шавад, бемор ба хости Ҳудованди азза ва ҷалла, беҳбууд меёбад» (Муслим).

Ислом бо найранг ва авҳому хурофот ва тилисму навиштаҳое, ки шӯъбадабозону коҳинон дар даврони ҷоҳилият барои беҳбудии бемориҳо ба кор мегирифтанд, ба мубориза барҳост ва онҳоро ботил

эълон намуд ва афкореро, ки баъзе аз бемориҳоро ба чинну шайтон нисбат медоданд, комилан нодуруст донист. Дини Ислом ба инсон фурсат дод ва ўро озод намуд, то ба шиносоии ангеза ва асаби бемориҳо бипардозад ва шеваи илочи онҳоро кашф намояд.

КАРАНТИН ДАР ИСЛОМ

Ислом буд, ки аввалин бор қонуни карантинро вазъ кард ва аз ин ҷиҳат низ аз илм пешӣ гирифтааст. Дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: «Ҳар гоҳ шунидед, ки дар минтақае тоун вӯҷуд дорад, вориди он минтақа нашавед ва агар тоун дар минтақае шӯйӯъ пайдо кард, ки шумо дар он қарор доред, аз он минтақа хориҷ нашавед» (Бухорӣ, Муслим ва Аҳмад).

Агар Аврупо аз қонуни карантин огоҳ мебуд, дар миёнаҳои қарни чаҳордаҳуми мелодӣ, ки тоъун мардуми Аврупоро ба таври дастаҷамъӣ ба коми марг мефиристод, онро ба марҳалаи иҷро медароварданд, то аз шиддати фочия коста мешуд ва омори кушташудагони тоун ба 25 миллион нафар намерасид.

Иллати шуюни тоун дар Аврупо ин буд, ки қавми тотор дар соли 1346 мелодӣ онро бо худ ба ҷануби Русия бурданд ва то солҳои 1370 ва 1374 дар ҳоли интишору густариш буд, то ин ки дар ҳамон ҳол, ки тоун мардуми Аврупоро дарав мекард, дар шаҳри Милона ва Венез муқаррароте вазъ шуд, сипас яке аз иёлаҳои Югославия ин муқарраротро ислоҳ ва ба шеваи беҳтаре онро ба марҳалаи иҷро даровард ва дар хориҷи шаҳрҳо соҳтмонҳоеро соҳт, то қасоне, ки машкук ба ибтило ба тоун буданд, барои муддати 30 рӯз дур аз мардум дар он соҳтмонҳо боқӣ мемонанд. Баъдҳо ин муддатро ба 40 рӯз афзоиш доданд.

Ислом муқаррароти карантини ҳайвонотро низ вазъ кардааст. Дар ин маврид Пайғамбар (с) мефармояд: “Касоне, ки шутурҳои мариз доранд, онҳоро бо шутурҳои солим ҳамроҳ накунанд, то шутурҳои солим ҳам мариз нашаванд”.

Яке аз таълимоти Ислом барои пешгирий аз беморӣ ин аст, ки Пайғамбар (с) мефармояд: «*Аз ҷузом фирор қун, ҳамон гуна, ки аз шери дарранда фирор мекунӣ*» (Бухорӣ ва Муслим).

ТАЪЦИЛ ДАР КАФАН ВА ДАФН КАРДАНИ МУРДАҲО

Ба манзури пешгирий аз паҳн гаштани беморӣ Ислом мусулмононро ташвиқ менамояд, то дар ба хок супурдани мурдагон шитоб қунанд. Чун ҷасади одам баъд аз марг ба суръат мутааффин мешавад ва бими интишори бемориҳои вогир ва гирифткор шудани афроди солим бештар мегардад.

АЗ ҲАМБИСТАРӢ БО ЗАНОН ДАР ҲОЛАТИ ҲАЙЗ ДУРИЙ ЧУСТАН

Яке аз корҳое, ки Ислом ба манзури пешгирий аз бемориҳо ҳаром намудааст, омезиш бо занон дар ҳолати одати моҳонаи онҳо мебошад ва Қуръон мефармояд: «**Аз ту дар бораи омезиш бо зан ба ҳангоми ҳайз мепурсанд, бигӯ ин амал зиён ва зарар аст (ва боиси бемориҳои фаровон аст), пас дар ҳолати узри моҳона аз омезиш бо занон худдорӣ намоед, то замоне ки пок шаванд**» (Бақара, 222).

Бояд таваҷҷӯҳ фармоед, ки тараҷҷӯҳоти бадани инсон ду навъ аст, яке аз онҳо дорои фоида ва нафъ аст, монанди тараҷҷӯҳоте, ки ба ҳазми ғизо ва ё таносулу таволуд кӯмак менамояд ва ё тараҷҷӯҳоти дохилие, ки ҷиҳоз ва бофтаҳои ҷисмро танзим мекунад. Ин навъ тараҷҷӯҳот барои ҳаёт ва давоми он зарурӣ ва бидуни зарар мебошад.

Навъи дувум тараҷҷӯҳоте аст, ки бидуни фоида аст ва лозим аст онро аз ҷисм дур соҳт, он аз маводи заҳрӣ ташкил шудааст ва модоме дар ҷисм боқӣ бимонад, ба он зиён мерасонад, монанди пешшоб, мадғӯъ, арақ, ҳайз ва ғайра.

Дар ҳақиқат, ин ҳукми Қуръони карим, ки омезиш бо занро дар ҳолати ҳайз ҳаром кардааст, яке аз мӯълизоти илмии Қуръон аст,

зоро қабл аз ин ки инсон чизе дар бораи тарашишӯҳоти бадан бидонад, Қуръон ба ӯ омӯҳт, ки ҳайз тарашишӯҳе аст азиятовар ва фоидае барои чисм дар бар надорад.

Аммо қисмати дувуми оят, ки мефармояд: «**Ба ҳангоми ҳайз аз оmezish bo занон худдорӣ кунед**». Бояд бигӯем: илми тиб низ оmezish бо занро ба ҳангоми ҳайз манъ карда ва онро барои зану шавҳар зиёновар медонад, зоро хуни ҳайз хуне аст фосид ва начас, дорои микробҳое аст, ки дар сурати оmezish ба мард мунтақил мешавад ва боиси эҷоди нороҳатихо ва ташаннучот мебошад, лоятҳои раҳм ба ҳангоми ҳайз захмӣ ва заиф мешаванд, ки ағлаб оmezish дар ин ҳолат мӯчиби пора шудани онҳо ва интишори микробҳое, ки дар онҳо вучуд дорад, мегардад ва саломатии занро мавриди таҳдид қарор медиҳанд ва баъзе вақтҳо оmezish дар ҳолати ҳайз аз хориҷ шудани хуни ҳайз ҷилавгирий менамояд. Оmezish дар ин ҳолат ағлаб боиси нороҳатӣ ва ташаннучоти асабҳо хоҳад шуд.

Хонандай мӯҳтарам, таваҷҷӯҳ фармоед, чӣ гуна илми тиб ба дунболи Қуръон ҳаракат мекунад ва аз нури ҳидояташ истифода менамояд ва ба ҳаққонияти дастуроти он эътироф мекунад.

ЗАРАРҲОИ ЗИНО

Ба манзури пешгирий аз бемориҳои гуногуни чинсӣ Ислом зиноро ҳаром кардааст. Қуръон мефармояд:

﴿وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَى إِنَّهُ رَكَانٌ فَحِشَةٌ وَسَاءٌ سَيِّلًا﴾ [الاسراء: ٣٢]

«Ба иртикоби зино наздик нашавед, зоро он гуноҳе аст бас бузург ва роҳе аст бисёр бад» (Исро, 32).

Албатта, таҳрими зино танҳо ба хотири зиёнҳои иҷтимоии он нест, балки бемориҳои ҷисмӣ ва рӯҳию ахлоқии фаровоне, ки аз иртикоби зино ба вучуд меоянд, нақши муҳиме дар таҳрими он доранд. Дар ин маврид коғӣ аст бигӯем, яке аз осори зино мубтало шудан ба бемории сифлис аст, ки тамоми ҷиҳозу бофти ҷисмро ҷиҳози асабӣ ва лимфавӣ ва гувишиӣ ва туносулиро мавриди таҳдид қарор медиҳад ва тамоми устухону мағосил ва ғадудҳои ҷисмиро

ғадуди дарунрезу берунрез дучори дарду нороҳатӣ месозад ва пӯсти бадан ва ҷашму гӯшро бо хатарҳои бисёр ҷиддӣ рӯ ба рӯ мекунад.

Зино мӯчиби гирифторӣ ба бемориҳои гуногун ва хатарноки бисёр ҷиддӣ аст. Лозим аст барои огоҳии комил ба маззарот ва хатароти зино ба китобҳои маҳсусе, ки дар ин бора навишта шудааст, муроҷиат намоед, то маълум шавад дини Ислом то чӣ андоза ба ҳифзи саломати инсон иноят намудааст.

Ва тоҳе иртикоби зино боиси мубтало шудан ба бемории сӯзок мешавад, ки ин беморӣ ҷаҳониёнро ба хатари бузург таҳдид мекунад ва сабаби ин беморӣ микроби хурде аст, ки ҷуз бо микроскоб дида намешавад ва омили интишори он муқорибати ҷинсӣ аст. Ҳар тоҳ мард бо зане, ки мубтало ба бемории сӯзок аст, иртиботи ҷинсӣ ҳосил қунад, ба он мубтало мешавад.

НАҶАС БУДАНИ САГ

Ба манзури ҳифзи саломатии инсон ва пешгирий аз мубтало шудани он ба бемориҳои гуногун Ислом ҳукм ба начосат ва палид будани саг кардааст ва Пайғамбар (с) мефармояд: «Ҳар тоҳ саг ба коса ва зарфи шумо забон зад ва обу гизоеро, ки дар он аст, олуда соҳт, ҷизҳои доҳили онро дур андозед, сипас ҳафт бор он зарфро бишӯед, ки як бори он бо хок бошад, яъне як бор бо оби гилолуҷишуда зарфро шустушӯй дижед» (Муслим, Аҳмад ва Ибни Ҳиббон).

Ин дастури Пайғамбар (с) ба ин маъно аст, ки набояд инсон дар зарфе ғизо бихӯрад, ки саг онро бо даҳонаш олуда соҳта ва микробҳои гуногунро дар он мунташир намудааст.

Ин ҳам яке аз мӯъҷизоти дигари илмии Ислом аст, ки ба василаи он аз илми тиб пешӣ гирифтааст. Илми тиб ба тозагӣ қашф кардааст, ки саг омили интишори бемориҳои мухталиф ва интиқоли онҳо ба инсон аст. Дар маҷаллаи «Космос»-и олмонӣ доктор Ҷарод Фентсар дар мақолае таҳти унвони «Хатароти тамос бо саг ва наздикию иртибот бо он» ҷунин менависад: «Афзоиши рӯзафзуни алоқаи мардум ва иртиботу тамос бо саг дар асри ахир моро маҷбур соҳт, то таваҷҷӯҳи онро ба муҳотироти ношӣ аз ин тамосу иртибот ҷалб

намоем. Махсусан ҳангоме ки ин тамос мунҷар бо бозӣ кардан бо саг ва бӯсидани он шавад, ба саг иҷозат дода шавад бар дастони соҳибаш забон бимолад ва ё таҳмондаи ғизоро бо забон аз зарфҳо ва деги ғизо билесад. Дар ин ҳолатҳо воқеан фочеа ба бор меояд. Ин гуна корҳо илова бар ин ки завқи солим аз он мутанаффир аст ва бо одобу ахлоқ муғоир аст ва бо қонуни беҳдоштӣ низ комилан носозгор мебошад, бидуни шак, хатароте, ки аз тамос бо саг ҳосил мешавад, саломатии инсон ва ҳатто идомаи ҳаёти ӯро таҳдид менамояд, аз ин рӯ, ба ҳеч ваҷҳ набояд заرارҳои ин рафтари зишт кам гирифта шавад.

Сагҳо дорои кирмҳои занҷирмонанд (ҳалқашакл) ҳастанд, ки дар асари тамос бо онҳо ба одам мунтақил мешаванд ва инсонро ба бемории бисёр хатарноке мубтало месозанд, ки ағлаб бо марг ҳамроҳ аст. Аз лиҳози тиббӣ собит шудааст, ки ҳатто қӯҷактарин сагҳо аз лиҳози ҳаҷм ва вазне аз мубтало будан ба ин кирмҳои ҳалқашакл маҳфуз нестанд.

Дар минтақаи Фаризланди Ҳоланд, ки аз саг ба унвони василаи нақлия исифода мешавад, аз ҳар сад нафар 12 нафар ба ин беморӣ мубтало мебошанд ва дар Исландия аз ҳар 43 нафар як нафар ва дар Австралия аз ҳар 39 нафар як нафар ба он мубтало аст ва боз собит шудааст, ки дар манотиқи дигар саг омили мустақими густариши бемориҳои фаровон мебошад. Аз ин рӯ, ба манзури ҳифзи беҳдошт ва саломатӣ бар инсон воҷиб аст аз тамосу бозӣ бо саг ҳуддорӣ кунад ва бачаҳоро тавре тарбият кунанд, ки аз ихтилоту тамос бо саг иҷтиноӣ варзанд ва иҷозат надиҳанд, ки саг дasti ононро билесад. Бояд саг аз муҳити гардиш ва бозии қӯҷакон дур бошад ва ба ҳеч ваҷҳ ҷоиз нест, ки саг дар зарфе ғизо бихӯрад, ки инсон дар он ғизо меҳӯрад ва боз набояд саг доҳили супермаркетҳо, мағозаҳои ҳӯрокfurӯshӣ, бозорҳои умумӣ, ё салонҳои ғизоҳӯрӣ шавад. Ба таври куллий бояд саг ҳеч робитае бо маҳалли об ва ғизои инсон надошта бошад».

ВАРЗИШ

Ислом эҳтимоми фаровоне ба варзиш додааст, ки ин эҳтимом ва таваҷҷӯҳ дар мавриҷҳои зерин маълум мешавад.

ФОИДАҲОИ НАМОЗ

Намоз варзиши иҷборӣ аст, ки бар ҳар мусулмоне воқиб аст рӯзона панҷ бор бидуни фишору аҷала онро анҷом дихад ва аз беҳтарин омилҳо барои тақвияти бадани ў аст, ки боиси фаъолияти ҷиҳози ҳозима мегардад, бофтаҳои ҷашму мағосилро тақвият менамояд. Ҳар гоҳ ба дикқат ҳаракоти намозро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дихем, мебинем, ки дар байни онҳо ва низоми варзиши Швейсӣ шабоҳат вуҷуд дорад. Низоми варзиши Швейсӣ беш аз сад сол аз умраш намегузараდ, дар ҳоле ки ҳазору ҷаҳорсад сол аз воқиб шудани намоз гузаштааст.

Вақте дар байни ҳаракоти намоз ва низоми варзиши, ки Ланчи Швейсӣ онро вазъ кардааст, муқоисае анҷом дихем, мебинем ҳаракоти ҷисм ҳангоми намоз бисёр мавзун ва барои ҳар синне муғиду созгор аст.

Намоз бо такбир ва боло бурдани дастҳо шурӯъ мешавад ва кафи дастон ба тарафи боло ба ҳаракат дармеоянд, боло бурдани дастҳо ва ҳаракати пайвандҳои онҳо ҷузъи ҳаракоте аст, ки низоми Швейсӣ барои боз шудани қафаси сина бар он таъкид менамояд, баъд ҳондани сураи «Фотиха» ва ояте баъд аз он намозгузор миёнашро хам мекунад ва синаашро ба пеш меоварад ва дастҳояшро бар зонуҳояш қарор медиҳад. Ҷисм, ки дар чунин ҳолате қарор гирифт, оромиш меёбад ва бо қарор гирифтани дастҳо бар рӯйи зонуҳо пайвандҳои зонуҳо ба ҳаракат дармеоянд ва сутунмӯҳра қашиш пайдо мекунад, вақте ки намозгузор ба зонуҳояш фишор меоварад ва онҳоро муҳкам бо даст ба ақиб фишор медиҳад, сутунмӯҳраашро қашиш медиҳад. Низоми варзиши Швейсӣ ҳам қарор додани дастҳо бар рӯйи зонуҳо ва фишор додани онҳо ва қашиш додани сутунмӯҳраго ҷузъи барномаи худ қарор додааст.

Варзишгарон низ камари худро хам мекунанд ва синаро ба тарафи пеш ҳаракат медиҳанд, вале ҳеч низоми варзиши тамоми ин аъмоли муғидро ҳамроҳ ва якҷоя анҷом намедиҳад. Ин амр нишон медиҳад, ки ҳаракоти мавҷуд дар намоз куллан дорои ҳикмат ва фалсафаи комил мебошад. Аммо саҷдаи намоз ҳаракате аст ҷомеъ, ки барои аксари ҷиҳоз ва бофтаҳои ҷисм муғид аст, хам кардани

зонуҳо ба таври комил аз саҳт шудани пайванҷо ҷилавгири мекунад ва ҳам кардани пушт ва гузоштани пешонӣ бар замин ба ҳангоми саҷда яке аз ҳаракоти бисёр муфид барои молиши меъда ва ҷиҳози ҳозиме мебошад, ки ба ҳазми ғизо ва ҷилавгири аз турш шудани меъда кӯмак мекунад. Саҷда барои хонумҳо бисёр муфид аст, ки мӯчиб мегардад раҳм дар макони табиии худ боқӣ бимонад ва инҳирофе дар он ҳосил нашавад. Илова бар ин, саҷда аз поён омадани меъда пешгири менамояд ва пизишкони муосир эътироф кардаанд, ки беҳтарин роҳ барои пешгири аз лағзиш ва поин омадани меъда саҷда аст.

Яке аз ҳикматҳои дини Ислом ин аст, ки ба ҳар як аз аъзои бадан ба ҳангоми намоз ҳаракату варзиш ва вазифае voguzor кардааст, ба ҳамин ҷиҳат аст, ки Пайғамбар (с) мефармояд: «*Бадтарини мардум касе аст, ки аз намозаи дӯзди мекунад*» (Аҳмад ва Ҳоким).

Ба ин маъно, ки таваққуф ва руқӯъ ва сучуд ва нишастанро ба тамомӣ риоя намекунад. Албатта, набояд фаромӯш кард, ки ин ҳаракоти ҳаққи бадан аст, бояд ҳамроҳ бо риояи ҳаққи қалб, ки хушӯъ ва хузӯъ ва таслим дар пешгоҳи Парвардигор ва ҳузури қалб ва таваҷҷӯҳи он ба Зоти Аллоҳ дар ниҳояти ихлос аст, ҳамроҳ бошад, зоро Ҳудованди мутаол қасонеро, ки риояи хушӯъ ва хузӯъ ва таслим дар намоз намекунанд, мавриди сарзанишу мазаммат қарор медиҳад ва мефармояд:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ١٤٦]

«Ҳар гоҳ барои намоз ба по бархостанд, бо ҳолати танбалӣ ва беалоқа бармехезанд» (Нисо, 142).

Бидуни тардид, беҳтарин варзиш он аст, ки ба таври ҳамешагӣ ва ҳамарӯза бидуни фишори шадид бошад, ба тавре ки тамоми мушакҳо ва пайванҷои бадан ба ҳаракат дароянд. Варзише бошад, ки дар ҳар маконе мұяссар гардад ва дар вақтҳои мухталифи рӯз анҷом гирад. Қабл аз тулӯи Офтоб ва баъд аз заволи он аз нисфуннаҳор ва баъд аз ғуруб ва қабл аз хоб ва низ ин ҳаракоту фаъолиятҳо бояд ҳамроҳ бо назофат бошад. Мусалламан, тамоми ин

фавоид дар намози панҷона илова бар тасфияи қалб барои тақвияти чисм низ вучуд дорад.

НАҲӢ АЗ ФИШОР ОВАРДАНИ ФАРОВОН БАР ЧИСМ

Ислом риояи ҳаққи чисм ва баданро бар инсон воҷиб намуда ва ба ӯ дастур додааст, то ҳаққи баданро аз ибодатҳои амалий риоят кунад ва ба ӯ маҷол додааст то ҳар андоза, ки меҳоҳад, ибодат кунад, ба шарти ин ки ҳамроҳ бо фишоре набошад, ки ибодатро аз маънои воқеии худ дур намояд ва онро ба сурати ҳаракоти зиёновар ва холӣ аз хулус дароварад. Қуръон мефармояд: **«Худованд ҳеч нафсеро муқаллаф ба ҷизе намекунад, магар он чи дар тавонаш бошад»** (*Бақара*, 286).

Намоз як ибодати чисмию рӯҳӣ аст, бар ҳар инсони муқаллафу солим ва мариз воҷиб аст намозро бихонад, ҳатто агар мариз натавонад тамоми ҳаракотро истода анҷом дигад, Худованд ба ӯ иҷозат додааст, ки нишаста ё хобида бар паҳлӯ намозро бихонад. Аз Умрон ибни Ҳусайн ривоят шудааст: Ман ба нороҳатии бавосир мубтало будам ва аз Пайғамбар (с) дар бораи намоз бо ин ҳолат пурсиdam. Пайғамбар (с) фармуд: **«Истода намоз бихон, агар натавонистӣ, нишаста намоз бихон, боз агар натавонистӣ, бар паҳлӯ намоз бихон»** (*Бүхорӣ*)

Ислом дини роҳату саҳлгир аст ва аз фишору саҳтирий безор аст. Барои ҳамин, ба мусоғир ва мариз иҷозат додааст, то дар моҳи рамазон рӯза надоранд ва баъд аз беҳбудӣ ва поёни мусоғират рӯзаро қазо доранд. Худованд мефармояд: **“Пас қасе аз шумо бемор ё бар сафар бошад, (ба ҷоии он ҷанд рӯзи дигар рӯза бидорад)”**. (*Бақара*, 184).

Ва ҳамчунин Ислом қасонеро, ки ба ҳеч ваҷҳ аз лиҳози чисмӣ қодир ба анҷоми ҳаҷ нестанд, аз анҷоми ин фаризаи динӣ муъоф кардааст. Ҳамон гуна, ки ашҳоси маризро аз рафтани ба ҷиҳод ва мубориза бо куффор муъоф намудааст ва мефармояд:


﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ [الفتح: ۱۷]

“Бар одами кӯр, чўлоқ ва бемор ҳараҷе нест”. (Фатх, 17).

Мулоҳиза фармоед, Ислом манофеи рӯҳӣ ва ҷисмиро бо ҳам ҳамоҳанг намуда, онҳоро бо ҳам дармеомезад, то инсон аз ҳарду лиҳоз саодатманд гардад. Ҷисмаш солиму қавӣ ва омодаи хидмат ба ҳуду ҷомеа бошад ва рӯҳаш бо малакути аъло иртибот барқарор намояд. Имрӯз саломатӣ ва тақвияти ҷисмро мӯчиби саломатӣ ва тақвияти ақлу фикр қарор додаанд, то ҷое, ки мегӯянд: «Ақли солим танҳо дар бадани солим қарор дорад». Бидуни шак, мардум дар оянда мефаҳманд, ки Ислом бузургтарин ташвиқундандаи инсон ба саломати ҷисм аст.

Ин фаслро ба поён мерасонем ва мегӯем: Мӯълизоти илмӣ ва тиббии фаровоне дар матни Қуръон ва ҳадис омадааст, ки илм танҳо дар ин авохир онҳоро қашф кардааст ва ин аз бузургтарин далоил бар сидқ ва ҳаққонияти рисолати ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.



ҲАДИС ДУВВУМИН АСЛ АЗ УСУЛИ ШАРИАТИ ИСЛОМӢ АСТ

1. Мақом ва арзиши ҳадис дар Ислом. 2. Тадвин ва навиштани ҳадис. 3. Талош барои дасиса дар ҳадис. 4. Эътимод бар үслуб ва шевай илмӣ дар поксозии ҳадис. 5. Санади ҳадис ва ақсоми санад. 6. Дараҷаи сиҳати ҳадис. 7. Нақду баррасии матн ва наssi аҳодис. 8. Машҳуртарин китобҳои мавриди эътимод дар ҳадис. 9. Ҳадис масдар ва сарчаишмае аст барои ташреъ ва қонунгузорӣ.

Маънои калимаи ҳадис. Ин калима дорои як маънои умумӣ аст, ки иборат аст аз хабару баҳс ва гуфтугӯ, хоҳ дар бораи умури динӣ бошад, ё ғайри динӣ. Вале баъдҳо маънои баҳусусе ба худ гирифтааст, ки иборат аст аз қавл ё феъл ё таъкид ва тақрире, ки аз Пайғамбар (с) ривоят шудааст, ҳадис ба ин маъно мутародифи суннат аст.¹

МАҚОМ ВА АРЗИШИ ҲАДИС ДАР ИСЛОМ

Иҷмоъи мусулмонон бар ин аст, ки ҳар гоҳ ривояти ҳадисе аз Пайғамбар (с) ба субут ва сиҳат бирасад, ин ҳадис далелу ҳучҷати динӣ аст ва яке аз дaloили исботи аҳком мебошад. Бар мусулмонон воҷиб аст аз он пайравӣ қунанд, барои равshan шудани маосили динии худ ба он муроҷиат намоянд, бар асоси дастуроти он амал қунанд ва Қуръони карим дар аксари оятҳои худ ин ҳақиқатро бо сароҳат эълом медорад ва мефармояд: «Ҳар чизеро, ки Пайғамбар (с) (аз аҳкоми илоҳӣ) барои шумо овард ва ба шумо гуфт, онро

¹ Такрир иборат аз ин аст, ки Пайғамбар (с) кореро дида ё шунида ва онро инкор накардааст.

анҷом дихед, бояд анҷом дихед ва аз чизҳое, ки шуморо аз онҳо манъ намудааст, бояд даст бикашед ва дурӣ кунед» (Ҳашр, 7).

Ва мефармояд: «Бигӯ, агар Ҳудоро дӯст медоред, аз ман пайравӣ кунед, то Ҳудо шуморо дӯст бидорад ва гуноҳонатонро бибахшояд ва Ҳудованд омурзандай меҳрубон аст. Бигӯ, аз Ҳудо ва Пайғамбар (с) итоат кунед ва агар сарпечӣ намоед, Ҳудованд кофиронро дӯст намедорад» (Оли Имрон, 31-32).

Ва Ҳудованд хитоб ба Пайғамбар (с) мефармояд:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّئُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]

«Қуръонро бар ту нозил кардем, то равshan ва маълум кунӣ ончири барои эшон фиристода шудааст» (Наҳл, 44).

Бинобар ин, ҳадис дувумин манбаъ ва далели аҳкоми шаръӣ ва амалию Ҷектиқодӣ аст ва баъд аз Қуръон ҳадис маҳкамтарин ва мӯътабартарин далелу ҳуччат аст. Мақому дараҷаи ҳадис баъд аз Қуръон дар мартабаи дувум қарор дорад. Барои фаҳм ва дарки маънои Қуръон ҳадис аз аҳамияти фаровоне бархурдор аст. Ҳадис аст, ки аҳкоми ҷузъиро, ки дар нусуси ом ва қавоиди куллий ниҳон ҳастанд, ошкор месозад ва уламоро роҳнамоӣ мекунад. Ба тавре ки агар ҳадис намебуд, ин аҳком пӯшида ва маҷхул боқӣ мемонд.

Аз тамоми оятҳои Қуръон, ки дар ҳудуди шаш ҳазор оят аст, оятҳои марбут ба аҳком тақрибан ба дусад оят мерасад, дар ҳоле ки аҳодиси марбут ба аҳком наздик ба чаҳор ҳазор ҳадис аст. Ҳадис бо баён ва тафсили оятҳои муҷмал, тавзехи оятҳои мушкил, таҳсиси оятҳои ом ва муқайяд соҳтани оятҳои мутлақ аҳкоми шаръро баён ва равshan месозад. Масалан, Қуръон ба касе, ки меҳоҳад намоз бихонад, таҳоратро воҷиб намудааст, суннат ва ҳадиси Пайғамбар (с) иҷмоли Қуръонро баён фармуда ва ҳар навъ таҳоратро хоҳ бо об бошад ё хок, баён ва равshan соҳтааст.

Ё Қуръон намозро воҷиб кардааст, вале ба сароҳат таъодди намозҳои воҷиба ва таъодди рукӯъ ва сӯҷуд ва вақтҳои онҳоро таъйин нанамудааст, танҳо муҷмалан ба онҳо ишора кардааст, вале суннат ба сурати қавлий ва амалий чигунагии онҳоро баён ва мушахҳас кардааст,

Пайғамбар (с) бо мардум намоз меҳонд ва мегуфт: «*Монанди ман намоз бихонед*».

Ё Қуръони карим дар оятҳои фаровоне ба воқиб будани закот ишора карда, аммо чизҳоеро, ки закот дар он что воқиб аст ва чӣ миқдор воқиб аст пардоҳт шавад, ба тафсил баён нанамудааст, вале суннати Пайғамбар (с) ҳамаи инҳоро баёну мушаххас кардааст. Ба манзури ҷилавгирий аз тӯлонӣ шудани баҳс танҳо ба мисолҳои боло иктифо менамоем.

Зимнан Паёмбар (с) дар ҳар мавзӯот ва ҳаводисе қазоват мекард ва ё суолҳое аз ӯ мешуд, ки ба онҳо посух медод ва ё чизҳоеро ба мардум мебахшид ва чизҳоеро мегирифт ва ё дар масоили марбут ба сулҳу ҷанг тасмимотеро иттиҳоз мекард ва ба корҳое даст мезад, дар ҳамаи ин мавриҷҳо гоҳе Қуръон нозил мешуд ва гоҳе нозил намешуд. Вақте ки Қуръон нозил намешуд, ҳадис ва суннати Пайғамбар (с) ба унвони марҷаъ ва далелу ҳучҷат қарор мегирифт. Эҳтимоми Қуръон ба ҳадис ва ин ки ҳадис ва суннати Пайғамбар (с) баёнгари Қуръон аст ва дар сурати набудани наssi Қуръон ба танҳоӣ ҳучҷат ва далелу марҷаъ аст, мӯчиб гардид, ки мусулмонон эҳтимом ва инояти фаровоне ба он бидиҳанд.

ТАДВИН ВА ҶАМЬОВАРИИ ҲАДИС

Дар замони Пайғамбар (с) он гуна, ки Қуръон ҷамъоварӣ ва навишта шуд, ҳадис ҷамъоварӣ ва навишта нагардид. Медонем, ки Пайғамбар (с) ҷандин нафарро ба унвони котиби ваҳӣ таъйин карда буд, то оятҳоро, ки нозил мешуд, бинависанд. Вале Пайғамбар (с) котиб ва нависанде барои гуфтаҳои ғайриқуръонии худ таъйин накард, ҳатто мебинем, ки баъзе аз аҳодис аз навиштан ва ҷамъоварии ҳадис наҳӣ менамоянд. Фалсафа ва ҳикмати тадвин нашудани ҳадис дар замони Пайғамбар (с) бими илтибос ва иштибоҳ кардани Қуръон бо ҳадис буд. Чун ваҳӣ то замони фавти Пайғамбар (с) мунқатеъ нагардид, барои ин ки ин иштибоҳ пеш наояд, ҳадис тадвин нагардид. Дар натиҷа, замоне ки Пайғамбар (с) фавт кард, танҳо китоби мудаввани исломӣ Қуръон буд ва на ғайр, вале аҳодис ба сурати ғайримудавван аз Пайғамбар (с) ривоят мешуд ва ағлаб

ривояти он аз рӯйи ҳофиза буд, на навишта; ҳар гоҳ ҳодисае пеш меомад ва ҳукми он дар Қуръон вучуд надошт, баъзе асҳоб, ки огоҳ буданд, назири ин ҳодисаро дар замони Пайғамбар (с) ривоят мекарданд, ҳамчунин асҳоб мавзӯотеро, ки дар замони Пайғамбар (с) воқеъ шуда буд, аз қабили ғазавот ва ваъдаю ваидҳо ривоят мекарданд.

Ҳадис, чи дар замони Пайғамбар (с) ва чи дар даврони хулафои рошидин ва муддате дар даврони хилофати Уммавиён, ба сурати шифоҳӣ нақл мешуд, то ин ки хилофат ба Умар ибни Абдулазиз расид. ў ба намояндаи худ дар Мадина дастур дод, то аҳодиси Пайғамбар (с)-ро ҷамъоварӣ намояд. Бухорӣ дар «Саҳех»-и худ дар «Китоби илм» ривоят мекунад: Умар ибни Абдулазиз ба Абӯбакр ибни Ҳазм навишт: «Диққат кунед, ҳарчи ҳадиси Пайғамбар аст, бинависед, ҷаро ки ман аз ин бимнокам, ки аҳодис аз байн биравад ва уламою муҳаддисон боқӣ намонанд».

Медонем, давраи хилофати Умар ибни Абдулазиз аз соли 99 ҳичрии қамарӣ то соли 101 будааст, пас бояд ибтидои тадвини ҳадис тақрибан дар соли 100 ҳичрӣ шурӯъ шуда бошад. Умар ибни Абдулазиз танҳо ба навиштани нома ба намояндаи худ дар Мадина иктифо накард, балки ба тамоми уламои мамолики исломӣ нома навишт ва ба онон дастур дод, то дар мавриди аҳодиси Пайғамбар (с) таҳқиқ намоянд ва онҳоро ҷамъоварию тадвин кунанд.

ТАЛОШ БАРОИ ДАСИСА ДАР ҲАДИС

Дар асари навишта нашудани ҳадис дар китоби маҳсусе дар асри аввал ва иктифо кардани мусулмонон ба такя бар ҳофиза дар ривояти он ва душвор будани мушаххас соҳтани тамоми гуфторҳо ва рафткорҳои Пайғамбар дар даврони рисолаташ иддае ба худ ҷуръат доданд, ки гуфтаҳоero вазъ кунанд ва бардуруғ ба Пайғамбар (с) нисбат диҳанд. Чунин пайдо аст, ки ҷаъли (бофтани) ҳадис дар замони худи Пайғамбар (с) оғоз шуда буд, зоро Пайғамбар (с), ки мефармояд: «Ҳар касе амдан дурӯғе ба ман нисбат диҳад, бояд ҷойи ҳӯдро дар оташи дӯзах омода кунад». (Бухорӣ ва Муслим)

Аз ин ҳадис чунин истинбот (бармеояд) мешавад, ки мавзӯе пешомада ва бардуруғ гуфтаеро ба Пайғамбар (с) нисбат додаанд, ки он ҳазрат дар таҳдиши шахси дурӯғгӯ ҳадиси фавқро фармудааст. Сипас ҳангоме ки футӯҳоти исломӣ густариш ёфт ва миллатҳои беҳадду ҳасре, бо фарҳангҳои муҳталиф ба дини Ислом гаравиданд, форсу руму барбар, мисрию суриягӣ ва ғайра гурӯҳ-гурӯҳ ба Ислом рӯй оварданд ва дар байни онон афроде буданд, ки имонашон аз ҳалқашон таҷовуз накарда буд. Аз ин рӯ, ҷаъли аҳодиси дурӯғ ба шеваи такондиҳанде густариш ёфт. Ин аҳодиси дурӯғин куллан гумроҳкунанда ва дар бораи ташбех дар улухият буданд. Дар баъзе аз онҳо тағиїири аҳқоми шариат вучуд дошт, барои ин ки бидонед, то чӣ андоза ҷаъли ҳадис густариш ёфта буд, кофӣ аст, ки ба ин гуфтаи Имом Аҳмад ибни Ҳанбал дар мавриди аҳодиси тафсиркунандаи Қуръон таваҷҷӯҳ фармоед, ки мегӯяд: «Ҳазорҳо ҳадиси тафсиркунандаи Қуръон ҷамъ шудааст, вале ҳатто як ҳадис аз онҳо дар назди ман ба сиҳат нарасидааст».

Ва ё кофӣ аст ба ин матлаб таваҷҷӯҳ фармоед, ки уламо мӯътакиданд муҳаддиси бузург Бухорӣ китоби худро, ки шомили ҳафт ҳазор ҳадис мебошад ва се ҳазори онҳо мукаррар аст (ва дар ҳақиқат «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ҷаҳор ҳазор ҳадис аст) аз байни шашсад ҳазор ҳадиси мутадовил дар замони худ интихоб ва истиҳроҷ кардааст.

Чандин амр боис шуд, ки ҷоҳилон ва вазъкунандагони ҳадис ба ин кор иқдом кунанд, ки муҳимтарини онҳо ба шарҳи зер аст:

Аввалин ихтилофоти сиёсӣ буд, монанди ихтилофоте, ки дар байни Алий ва Абӯбакр ё Алий ва Муовия ё дар байни Абдуллоҳ ибни Зубайр ва Абдулмалик вучуд дошт ва ё ихтилофе, ки баъдан дар байни Уммавиён ва Аббосиён падид омад, тамоми ин масоил боиси дурӯғбандии ҳадис шуд ва аҳодиси зиёде дар таъиид ва бартарии дастае бар дастаи дигар вазъ шуд. Қабоили араб ҳар як барои ба даст овардани раёsat ва ифтихор бо ҳам дар ҳоли мубориза буданд, роҳи ҷаълии (durӯғbanдii) ҳадисро бар рӯйи худ боз диданд ва барои ифтихор бар ҳамдигар аз он ворид шуданд ва аҳодиси фаровоне дар бораи ин вазъ карданд, ё аҳодисе дар бартарии араб бар ғайри араб

вазъ шуд ва ё таассуб нисбат ба шаҳре боиси вазъи ҳадис дар бартарӣ додани он бар дигар шаҳрҳо шуд. Ба ҳамин далел аст, ки шояд шумо натавонед шаҳри бузургеро пайдо кунед, ки аҳодисе дар бораи фазилати он ривоят нашуда бошад.

Дувумин омили муҳими вазъи ҳадис ихтилофи қаломӣ ва фикҳӣ аст. Масалан, уламои қалом дар масоиле, монанди қадар, ҷабр ва ихтиёр бо ҳам ихтилоф доштанд. Гурӯҳе ба худ иҷозат доданд, ки аҳодисеро вазъ кунанд ва мазҳаби хешро бо ин аҳодиси мавзӯъа таъйид намоянд, иддае аз уламои фикҳӣ ҳам даст ба чунин коре заданд, ба ин ҷиҳат аст, ки ҳар масъалаи фаръии фикҳии муҳталафун фиҳро мебинед, ки ҳадисе дар он ривоят шуда, ки мазҳабро таъйид менамояд ва ҳадиси дигаре ҳам ривоят шудааст, ки мазҳаби дувумро таъйид мекунад.

Севумин омили ҷаъли ҳадис пайравӣ ва табаияти иддае олимнамо аз ҳаво ва тамоюлоти умаро ва хулафо буд, ки ба хотири тамаъ ва ба даст овардани моддиёт аҳодисеро, ки боиси хушнудии онон буд, вазъ мекарданд.

Чаҳорумин омили вазъи ҳадис саҳлангории баъзе дар ташвиқу тарғиб ба корҳои хуб ва дигар ҷизҳое буд, ки марбут ба ҳалол кардан ва ҳаром кардан намешуд. Ин амр боис гардид, ки ин идда ба худ иҷозат диханд дар ин мавридҳо ҳадисе вазъ кунанд. Дар натиҷа онҳо китобҳои ҳадисро бо аҳодиси марбут ба бартарӣ баҳшидани ашхос, ё фазоили оятҳо ва сураҳои Қуръон пур карданд. Дар ин бора аз Абӯисмат Нӯҳ ибни Марям ривоят шуда, ки гуфтааст: «Аҳодисеро дар фазилати Қуръон ва сураҳои он вазъ кардааст ба ин унвон, ки ҳар кас фалон сураро бихонад, ин аҷро дорад, ки ин аҳодиси мавзӯъа ҳамон аҳодисе ҳастанд, ки дар тафсири Ҳозин ва Байзовӣ дар охири ҳар суро зикр шудааст».

Ва ҳамин тавр аҳодиси мавзӯъаи фаровоне, дар китобҳои тасаввуф ва ахлоқ дар мавриди тарғибу ташвиқ ба кори хайр ё таҳдиду таҳзир аз кори бад ворид шудааст.

ЭЪТИМОД БАР УСЛУБ ВА ШЕВАИ ИЛМИЙ ДАР ПОКСОЗИИ ҲАДИС

Ин дасиса ва хиёнат дар ривоят ва нисбат додани гуфтаҳое ба Пайғамбар (с) ҷамоате аз улами мухлис ва содиқу мӯъминро бимнок намуд. Аз ин рӯ, бо тамоми тавону ҳиммат барои поксозии ҳадис аз аҳодиси мавзӯъ қиём карданд ва аҳодиси сахехро аз ғайрисаҳех ва мавзӯъ чудо намуданд ва барои ин кор шева ва услуби бисёр дақиқи илмиро бакор гирифтанд, ки ба ҳеч ваҷҳ ҷоиз нест онро дастикам гирифт ва ё нисбат ба он бетаваҷҷӯҳӣ шавад.

Доктор Асад Рустам – яке аз устодони таърихи донишгоҳи Амрико дар Бейрут дар китоби ҳуд ба номи «Мусталаҳи таърих» мегӯяд: «Дар ҳақиқат, усул ва қавоиде, ки улами ва пешвоён дар ҳадис аз қарнҳо пеш барои шиносоии ҳадис ва расидан ба ҳақиқат дар он поярезӣ кардаанд, чи аз лиҳози моҳият ва чи аз лиҳози ҳадаф ва назму равиш, комилан мувофиқ бо усул ва қавоиде аст, ки улами дар Аврупо қарнҳо баъд дар бунёнгузории илми методология¹ ба кор гирифтаанд. Агар муарриҳони аврупой дар асрҳои миёна ва асри ҷадид аз навиштаҳо ва китобҳои улами ҳадис иттилоъ пайдо мекарданд, бидуни шак, дар ба вучуд овардани илми равишиносӣ (методология) то ин андоза ба таъхир намеафтоданд ва таъсиси он то авоҳири қарни ҳаждаҳум ба таъхир намеафтод. Метавонем бо шаҳомат ва садои расою баланд муаккадан ба ҳамкорони муарриҳи ҳуд дар Ғарб бигӯем, ки он илме, ки шумо ифтихор мекунед ва иддао доред, ки бунёдгузори он будаед, дар ҳақиқат, қарнҳо пеш улами ҳадис онро дар мамлакати мо ба вучуд оварда ва ба авҷи тараққӣ ва шукуфой расонидаанд».

Яке аз шеваҳои илмие, ки улами ҳадис ба кор гирифтаанд, ин аст, ки номи тамоми ровиёни ҳар ҳадис, ки яке аз дигаре онро нақлу ривоят кардааст, мушахҳас ва маълум намудаанд, ин кор дар истилоҳи улами ҳадис ба исми иснод ё санад маъруф аст. Санад ё иснод ба маънои далел ва бурҳон бар сиҳҳати ривоят мебошад, зеро

¹ Методология илме аст, ки тамоми вақоёв ё ва ҳаводис ва гуфтаҳои таърихиро қатъи назар аз сиҳату сақами он забт мекунад ва онҳоро мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор медиҳад, то онҳоро равшан созад ва низ усули қадимаеро, ки ба мо расидаанд, нақд мекунад, то дараҷаи сиҳати онҳоро ёбад.

касе, ки ҳадисеро ривоят мекард, мегуфт, ки аз фалонӣ шунидам, ё фалонӣ ин ҳадисро бароям нақл намуд ва охирин нафар, ки ҳадисро ривоят меқунад, иснод ё санадро шурӯъ менамояд, сипас тамоми афроде, ки дар силсилаи ривояти ин ҳадис қарор доранд ва яке аз дигаре онро ривоят кардааст, якояк зикр мешаванд, то мерасад ба масдари аввали ҳадис, ки Пайғамбар (с) аст, мушаххасӣ ва шиносоӣ мешаванд.

Шевай таҳқиқи иснод ба ҳадде дақиқ буд, ки уламои Ислом тавонистанд дар ин маврид пирӯзӣ ва муваффақияти куллиро ба даст оваранд, зоро уламо худро мулзам сохтанд, то бар авзоъи тамоми ровиён дар силсилаи ривояти ҳар ҳадисе боҳабар шаванд ва айбҳо ва навоқиси ҳар ровӣ ва нақлкунандай ҳар ҳадисеро қашф намоянд. Ин амр мусталзими шиносоии шарҳи ҳол ва зиндагии ровиён ва баррасии ахлоқ, сифот ва истеъододҳо ва ташхиси дараҷоти заковати онон мешуд. Ба ҳамин иллат буд, ки уламои Ислом тавонистанд тарочимро, ки маъруф ба илми «ҷарҳу таъдил» аст, поягузорӣ намоянд, то дар партави он аҳвол ва авзоъи ҳар як аз ровиёни ҳар ҳадисро баррасӣ кунанд ва замонеро, ки дар он зиндагӣ кардаанд, бишиносанд, ба тарзи зиндагӣ ва сатҳи даромади онон ошно шаванд ва маҳалли зиндагии ононро шиносоӣ намоянд ва мушаххас намоянд дар байни қадом як аз ровиёни ҳадис ташобуҳи (монандии) исмӣ вучуд дорад ва ҳамчунин уламои ҳадис бо диққати фаровон дар бораи шахсияти ҳар ровӣ ба таҳқиқ ва баррасӣ пардохтанд, то бидонанд, то чӣ андоза ростгӯ ё дурӯғгӯ аст ва то чӣ андоза риояти диққату амонат дар нақли матни ҳадис дорад, то пас аз баррасии тамоми ҷанбаҳои шаҳсӣ ва иҷтимоии ҳар ровӣ ва шиносоии дақиқи он ҳукм кунанд, ки ин ровӣ дар ривояти худ амин ва дақиқ ва мавриди эътиимод аст, ё не. Ба ин ҷиҳат аст, ки уламои ҳадис ҳеч ровиеро қабул намекарданд, магар ин ки дар дараҷаи боло ва фавқулодае аз садоқат, диёнат ва шахсият ва дорои гузаштаи пок қарор мегирифт ва ба хотири диққат ва саҳтирий дар қабули ривоят уламои ҳадис ҳар гоҳ камтарин шубҳае дар ровӣ аз лиҳози шахсият ва гузаштаи ӯ мушоҳида менамуданд, ӯро заиф қаламдод мекарданд ва агар дар садоқату ростгӯии ӯ ба як шак меафтоданд ва пас аз таҳқиқ маълум мешуд, ки гоҳе вактҳо дурӯғ мегӯяд, ривояти ӯро ба унвони

мавзӯъ дур меандохтанд, ҳарчанд ин дурӯғ ба ривояти ҳадис марбут ҳам намешуд ва маълум ҳам набуд, ки ровӣ дар равояти ҳадис ҳам дурӯғ гуфта бошад.

Дар ин бора Имом Молик ибни Анас (179 ҳичрӣ) мегӯяд: «Илм¹ аз чаҳор навъ афрод гирифта намешавад ва аз ғайри ин чаҳор навъ пазируфта мегардад: 1. Одами сафех ва девона; 2. Инсоне, ки аз ҳавои нафс пайравӣ мекунад ва аҳли бидъат аст ва мардумро ба ҳавои нафс ва бидъат даъват мекунад; 3. Инсоне, ки ба ҳангоми сухан гуфтан бо мардум дурӯғ мегӯяд, ҳарчанд ин шахс муттаҳам ба дурӯғ дар ривояти ҳадиси Пайғамбар (с) ҳам набошад. 4. Марди пире, ки дорои фазлу хайр ва салоҳ аст, vale ба ривояте, ки нақл мекунад, тасаллут надорад ва ба он огоҳ нест».

Ҳамин тавр, уламои ҳадис ба диққат мизони қудрати ҳофизаи ҳар ровиро мавриди баррасӣ қарор медоданд ва дар ин маврид итминон ба даст меоварданд ва ривоёти ҳар ровиро бо ривоятҳои дигари ў ва ривоятҳои дигарон муқоиса менамуданд ва агар дар ин муқоиса хато ва иштибоҳе медиданд ва медонистанд, ки ровӣ дорои ҳофизаи хубу қавӣ нест, ривоят ва ҳадиси ўро заиф муаррифӣ менамуданд. Ҳарчанд ин ровӣ аз лиҳози садоқат ва шахсият ҳеч эроде ҳам надошт, боз ривояташро қабул намекарданд, чун метарсиданд ривояташ дар асари заъфи ҳофиза иштибоҳ ва хато бошад.

Яке дигар аз шеваҳои таҳқиқ ва баррасии уламои ҳадис ин аст, ки иборот ва матн ва наssi ҳадисро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додаанд. Доктор Асад Рустам дар ин бора мегӯяд: «Ин кор ифтихоре аст аз ифтихороти уламои ҳадис, зоро онон ба риояи амонат ва диққат дар нақлу ривояти матни ҳадис мӯътакид буданд ва бар худ воҷиб медонистанд, ки иборот ва наssi матни ҳадисро ба диққат баррасӣ кунанд, то бар асли калимот ва алфози ҳадис, ҳамон тавре, ки риоят шудааст, огоҳӣ ёбанд. Баъзе аз уламои ҳадис ба ҳадде ба ин асл пойбанд буданд, ки ҳатто агар хато ва иштибоҳе дар калима ё эъроби он медиданд, аз ислоҳи он худдорӣ мекарданд ва ба

¹ Бояд бидонем, ки асхоб ва тобеин вақте калимаи илмро зикр мекарданд, манзурашон ҳадиси Пайғамбар (с) буд. Мутарҷим.

навиштани назари худ дар ҳошияи китоб қаноат менамуданд. Ин равиш, ки уламои ҳадис дар қарнҳои аввал ба он даст ёфтанд ва бар асоси он ба таҳқиқу баррасӣ мепардохтанд, мавриди амал ва эътиими муаррихони муосир мебошад».¹

Уламои ҳадис боз барои қабули ҳадис усул ва қавоиди чунон мушаххасеро вазъ кардаанд, ки ҳанӯз ҷузъи дақиқтарин ва саҳехтарин қавоид барои исботи масоили таъриҳӣ ба шумор меоянд. Китобҳое, ки шомили ин усул ва қавоид ҳастанд, мусталаҳи ҳадис ном доранд. Баъд аз ҳамаи ин таҳқиқот ва баррасии ривоятҳо ба шеваҳои дақиқи илмӣ баъзе аз уламо ва имомон ва пешвоёни ҳадис тамоми ривоятҳое, ки ба эшон расида буд, ривоятҳои саҳех ва заиф ҷамъоварӣ карданд ва дараҷаи қуввату сиҳат ё заъфи ҳар ривоятеро дар аксари мавридҳо баён намуданд ва баъзе дигар аз уламои ҳадис, монанди Бухорӣ ва Муслим, танҳо аҳодиси саҳехро дар китоби худ ҷамъ карданд. Иддаи дигар аз уламо барои ошно шудани мардум бо аҳодиси мавзӯъа ва дурӯгин ва дурии мардум аз онҳо танҳо ривоятҳои мавзӯъаро дар китобҳои маҳсусе ҷамъ намуданд ва ҳамчунин иддае аз уламо вақте ҳадисеро менавиштанд, тамоми иттилооти марбутаро, аз қабили исми ровиёни ҳадис ва вазъ ва аҳвол ва дараҷаи шаҳсият ва ахлоқу истеъоди онро менавиштанд, то қасоне, ки дар бораи ҳадис таҳқиқ мекунанд, аз рӯйи далелу бурҳон ба мадраки сиҳати ҳадис ё заъфи он итминон пайдо кунанд ва дар натиҷаи ин заҳамот ва талошҳои фаровон буд, ки дар ҳар як аз ин матолиб садҳо ва балки ҳазорҳо ҷилд китоби хурду бузург таълиф шудааст, ки дар назди ҳеч миллати дигаре намунаи ин талошу таҳқиқ ва баррасӣ ва таълифот ҳатто дар сатҳи бисёр поинтаре дида нашудааст.

САНАДИ ҲАДИС ВА АҚСОМИ ОН

¹ Китобҳоеро, ки шомили қавоиди поксозии ҳадис ҳастанд, мусталаҳулҳадис мегӯянд. Яке аз онҳо рисолаи Қозӣ Аёз дар мусталаҳулҳадис мебошад. Доктор Асад Рустам дар таърифи он мегӯяд: «Ин рисола нағистарин китобе аст, ки дар ин бора навишта шудааст ва Қозӣ Аёз бо навиштани он ба дараҷаи аъло ва мақоми илмӣ ва дикқат даст ёфтааст. Дар ҳақиқат, ҳеч як аз уламои бузурги Аврупо ва Амрико то ба ҳол тавоноии онро надоштаанд, ки китобе беҳтар аз он дар масоили таъриҳӣ бинависанд. Ин дар ҳоле аст, ки ҳафт қарн аз навишта шудани ин китоб мегузарад».

Уламо аз лиҳози иснод ҳадисро ба қисмҳои зерин тақсим кардаанд:

Мутавотир. Ҳадиси мутавотир он аст, ки ҷамоати зиёде онро ривоят карда бошанд, ба тавре ки имкони ин ки ин ҷамоат бар ҷаъал ва вазъи он тавофуқ карда бошанд, вучуд надошта бошад ва бояд дар ҳар табақа аз табақоти ровиён ин төъдод вучуд дошта бошанд, то ин ки силсилаи ривоятҳо ва иснод ба Пайғамбар (с) бирасад.

Ҳадиси мутавотир ҳуд низ ба ду қисм тақсим мегардад: навъи аввал ҳадисе аст, ки аз лиҳози лафзу маъно мутавотир бошад. Ин навъ ҳадиси мутавотир бисёр кам аст. Навъи дувум ҳадисе аст, ки танҳо аз лиҳози маъно мутавотир аст, монанди төъдоди намози рӯзона ва төъдоди ракаоти ҳар намоз ва ғайра. Ҷамоате аз муҳаддиссон ва ҳофизони ҳадис китобхое дар бораи ҳадиси мутавотир навиштаанд, ки охирини онон Аллома ва муҳаддиси бузург Сайдмуҳаммад ибни Ҷаъфари Каттонӣ аст, ки китоби ҳудро «Назми мутаносир дар бораи ҳадиси мутавотир» ном ниҳодааст ва аҳодиси он пансад ҳадис аст.

Ҳадиси оҳод ҳадисе аст, ки төъдоди ровиёни он ба ҳадди тавотур нарасида бошад, хоҳ ровии он як нафар бошад ё бештар ва ҳадиси оҳод ҳам дорои ҷандин қисм мебошад.

ДАРАҶОТИ ҲАДИС АЗ ЛИҲОЗИ СИҲАТ ВА ЗАҶФ

Аз лиҳози сиҳат ва заҷф уламо ҳадисро ба се қисм тақсим кардаанд:

Аввал ҳадиси саҳех. Ҳадиси саҳех он аст, ки аз хато холӣ бошад ва иллату эроде дар исноди он вучуд надошта бошад ва ровиёни одиле бо қудрати забт ва ҳифзи қавӣ ва мавриди эътиимод онро аз афроди монанди ҳуд ривоят карда бошанд, то силсилаи ривоят ва санад ба Пайғамбар муттасил мешавад ва ҳеч иллату шузузэ дар он набошад.

Дувум ҳадиси ҳасан. Ҳадиси ҳасан он аст, ки дар силсилаи ривоят ва исноди он ровиёне, ки ба дурӯғ муттаҳам бошанд, вучуд надошта бошад, вале қасоне бошанд, ки аз лиҳози қудрати забту ҳифз

монаңди ровиёни ҳадиси саҳех қавӣ ва нерӯманд набошанд ва ҳамин тавр, силсилаи ривоят бидуни вучуд ровии муттаҳам ба кизб ба Пайғамбар (с) бирасад.

Севум ҳадиси заиф. Ҳадиси заиф он аст, ки дар сиҳҳати он шак вучуд дошта бошад. Масалан, матну иборати ҳадис ҷои шак бошад ва ё як ё чанд нафар аз ровиёни он ашхосе бошанд, ки шоистагии онро надошта бошанд, ки ҳадис аз онон ривоят шавад.

Аммо ривояте, ки бар дурӯғ ба Пайғамбар (с) нисбат дода шуда бошад, онро **мавзӯъ** мегӯянд ва ба ҳеч ваҷҳ ҳадис ба шумор намеояд ва итлоқи ҳадис бар он то замоне ҷоиз аст, ки мавзӯъ будани он собит нашуда бошад ва ҳамин ки собит шуд, бояд фақат лафзи мавзӯъ бар он итлоқ шавад. Ривояти мавзӯъ ҳаром аст, магар ба манзури муарриғӣ кардан ва барҳазар доштани мардум аз он.

НАҚД ВА БАРРАСИИ НАСС ВА МАТНИ ҲАДИС

Уламои ҳадис дар нақду баррасии худ танҳо ба нақди исноди ҳадис қаноат накардаанд ва танҳо сиҳати санадро мелоки қабули ҳадис қарор надодаанд, балки ба нақду баррасии насс ва матни ҳадис низ пардохтаанд ва барои он усул ва қавоиде вазъ кардаанд, ки арзиш ва мизони дақиқии онҳо ба ҳеч ваҷҳ аз арзиш ва дақиқии қавоиде, ки имрӯза дар асли мо барои нақду баррасӣ ба кор гирифта мешавад, камтар нест. Шоҳ Абдулазиз хулосаи ин усул ва қавоидро дар китоби худ ба номи **саридастии нафъовар** овардааст ва аходисеро, ки бар асоси ин қавоид қобили қабул нестанд, баён намудааст, ин қавоид иборатанд:

Аввал. Ҳар гоҳ насси ҳадис бо як воқеияти таъриҳӣ таоруз дошта бошад, қобили қабул аст.

Дувум. Ҳар гоҳ ровӣ аҳли бидъат бошад ва ривояти ў яке аз асҳоби пайғамбарро мавриди таън қарор дихад ва ё ҷузъи хавориҷ бошад ва ҳадисе, ки ривоят мекунад, нисбат ба аҳли байти Пайғамбар (с) таън дошта бошад, ин навъ ривоятҳо зотан мардуд аст, вале агар

бо ҳадиси саҳеҳи дигаре, ки ровии он бетараф аст, таъйид гардиid, қобили қабул мебошад.

Севум. Ривояте аст, ки танҳо як нафар онро аз Пайғамбар (с) ривоят карда бошад ва мағҳуми он ба андозае муҳим бошад, ки бар ҳамаи мусулмонон воҷиб бошад аз он пайравӣ кунанд, чунин ривояте ҳам қобили қабул нест, чун мавзӯъе ба ин муҳими чӣ тавр мумкин аст танҳо як нафар онро аз Пайғамбар (с) шунида бошад?

Чаҳорум. Ҳар гоҳ зоҳири ривоят нишон дихад, ки ин ривоят дурӯғ аст, қабул нест.

Панҷум. Ҳадиси муҳолиф бо ақл ва таълимоти событшудаи Ислом қобили қабул нест.

Шашум. Агар танҳо як ровӣ ҳадиси марбут ба ҳодиса ва воқеаero ривоят кунад, ки агар вуқӯи ин ҳодиса рост мебуд, ҳамаи мардум аз он огоҳ мешуданд ва ҷамоати фаровоне онро ривоят мекарданد, ин навъ ривоят ҳам мавриди қабул намебошад.

Ҳафтум. Ҳар гоҳ мавзӯи ривоят беарзиш бошад ва бо азамати Пайғамбар (с) тавофуқ надошта бошад ва қалимоти он ноғасех ва боғасоҳат ва балоғати Пайғамбар (с) ҳамоҳангӣ надошта бошад, мавриди қабул нест.

Ҳаштум. Ҳар гоҳ ривоят мутазаммини мӯҷозоти шадид барои гуноҳони хурд бошад ва ё аҷру подоши бузурго барои корҳои содда дар бар дошта бошад, қобили қабул нест.

Нӯҳум. Ҳар гоҳ ривоят дар бораи анбиё ва пайғамбарон баҳс кунад ва бигӯяд: ин пайғамбарон дар муқобили аъмоли солеҳи мардум ба онон савоб мерасонданд, ин навъ ривоят қобили қабул нест, чун танҳо Ҳудованд аст, ки ба мардум савобу иқоб мерасонад.

Даҳум. Ҳар гоҳ ровӣ эътироф намояд, ки фалон ривоятро вазъ кардааст.

МАШХУРТАРИН КИТОБҲОИ МАВРИДИ ЭЪТИМОД ДАР ҲАДИС

Қаблан гуфтем, ки дар итбидои қарни дувуми ҳичрӣ ҷамъ ва тадвини ҳадис шурӯъ шуд ва китобҳои зиёде тадвин гардид. Аз машҳуртарин китобҳои таълифшуда дар қарни дувум «Муваттаъ»-и Имом Молик (вафоташ соли 179 ҳичрӣ) мебошад. Баъдҳо тадвини ҳадис суръати бештаре ёфт ва дар миёнаҳои қарни дувум китобҳои бештаре тадвин шуд. Аммо тадвини ҳадис ва таваҷҷӯҳ ба он ба унвони як илми маҳсус ва ҷудо аз дигари улум ва тартиби аҳодис ба сурати мунаzzам ва дорои бобҳои маҳсус танҳо дар қарни севум комил гардад. Албатта, китобҳои таълифшуда дар ҳадис бисёр зиёд аст, вале саҳехтарини онҳо аз назари уламои Ислом китобҳои зер мебошанд:

Аввал. «Саҳех»-и Бухорӣ – таълифи Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ, мутаваффои соли 256 ҳичрӣ.

Дуввум. «Саҳех»-и Муслим – таълифи Муслим ибни Ҳаҷҷоч, мутаваффои соли 261 ҳичрӣ.

Сеюм. «Сунан»-и Абӯдовуд, мутаваффои соли 275 ҳичрӣ.

Чаҳорум. «Сунан»-и Тирмизӣ, мутаваффои соли 279 ҳичрӣ.

Панҷум. «Сунан»-и Ибни Моча, мутаваффои соли 273 ҳичрӣ.

Шашум. «Сунан»-и Насоӣ, мутаваффои соли 303 ҳичрӣ.

Дар байни китобҳои саҳех «Саҳех»-и Бухорӣ ва Муслим аз аҳамият ва эътибори хосе бархурдор мебошанд ва уламои Ислом ин ду китобро “Саҳехайн” меноманд ва ин ду китоб ҷуз аҳодисе, ки ҳама бар сиҳати онҳо иттифоқ доранд, ҳадиси дигареро дар бар надоранд.

Чаҳор китоби саҳехи дигар танҳо шомили аҳодиси саҳех нестанд, балки дорои аҳодиси ҳасан низ мебошанд, маъмулан худи муаллифони ин китобҳо агар ҳадисеро ривоят карда бошанд, таваҷҷӯҳи хонандаро ба ин мавзӯъ ҷалб кардаанд ва ба ин амр ишора кардаанд.

ҚИСМҲОИ ҲАДИСИ САҲЕХ

Ҷумхури уламо аҳодисро бо таваҷҷӯҳ ба тафовути авсоф ва хусусиятҳое, ки муқтазии сиҳҳати ҳадис ҳастанд, ба ҳафт қисм тақсим кардаанд, ки ба тартиби зер аст ва ҳар қисме аз қисм мобаъди худ саҳехтар мебошад.

Аввал. Ҳадисе, ки Бухорӣ ва Муслим ҳар ду онро истихроҷ кардаанд, ин ҳадис муттафақуналайҳ ном дорад.

Дувум. Ҳадисе, ки танҳо Бухорӣ онро ривоят кардааст.

Севум. Ҳадисе, ки танҳо Муслим онро ривоят кардааст.

Чаҳорум. Ҳадисе, ки тибқи шароити Муслим ва Бухорӣ ривоят шудааст, vale Бухорӣ ва Муслим онро ривоят накардаанд.

Панҷум. Ҳадисе, ки танҳо тибқи шароити Бухорӣ ривоят шуда бошад.

Шашум. Ҳадисе, ки танҳо тибқи шароити Муслим ривоят шуда бошад.

Ҳафтум: Ҳадисе, ки яке аз уламо ва пешвоёни ҳадис онро тасҳех карда бошад.

ҲАДИС МАНБАЪ ВА МАСДАРИ ТАШРЕЪ ВА ҚОНУНИ ИСЛОМӢ АСТ

Муҷтаҳидон аҳкоми шаръро танҳо аз аҳодиси саҳех ва ҳасан гирифтаанд, vale ҳадиси заиф маншаъи аҳкоми исломӣ намебошад ва ҳеч ҳукме аз аҳкоми шаръӣ бар ҳадиси заиф бино наёфтааст. Ҳадиси заиф ҳукмеро ифода намекунад. Танҳо баъзе аз уламо гуфтаанд, ки дар нишон додани фазоили аъмол ба ҳадиси заиф амал мешавад, монанди аҳодиси заифе, ки мардумро ба ахлоқи ҳасана ва амали солех даъват менамоянд, ҳамон тавре ки Ғаззолӣ дар китоби худ «Эхёу-л-улум» аз аҳодиси заиф барои ташвиқ ба корҳои нек ва ахлоқи писандида истифода кардааст.

Бояд ба ин ҳақиқат таваҷҷӯҳ намоем, ки аҳодиси заифе вучуд доранд, ки ҳарчанд то мартабаи мавзӯъ таназзул накардаанд, vale арзиши онҳо аз мавзӯъ чандон бештар нест. Баъзе аз аҳодиси заиф дар баёни ҳақоик низ бо рӯҳи Қуръон мухолиф ва муғоир аст. Аз ин

рӯ, воциб аст нисбат ба ҳадиси заиф эҳтиёт шавад, ҳарчанд беҳтар ин аст, ки дар ҳеч мавриде дастовез ва мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода нашавад.

БА ҲЕЧ ВАҶҲ БАР ҲАДИСИ МАВЗЎҲ ҲУКМ БИНО НАМЕЁБАД

Ривояти мавзӯҳ на танҳо масдар ва сарчашмаи аҳкоми шаръӣ нест ва муфиди ҳукм намебошад, балки нақли он ҳам дар китоб ё дар вазъ ва хитоба ҳаром аст, магар ба манзури огоҳ сохтани мардум бар ин ки ин ривоят мавзӯҳ аст. Касоне, ки «Доиратулмаорифи исломӣ»-ро таълиф кардаанд, мегӯянд: «Бо вучуди ин ки мусулмонон ҷоилин ва вазъкунандагони ҳадис ва қасоне, ки мавзӯҳро аз рӯйи нияти бад дар байнни мардум интишор медиҳанд, малъун медоданд ва ононро лаъну нафрин кардаанд, vale дар баъзе маворид эътибороте вучуд дорад, ки аз шиддати ҷурми амал ба мавзӯҳ мекоҳад, маҳсусан агар шомили мавоиз ва таълими ахлоқӣ бошад».

Ин гуфтаи соҳибони «Доиратулмаорифи исломӣ» муғоиру мухолиф бо ҳақиқат аст ва ифтиroe аст бар илми ҳадис, зоро улумои ҳадис аз қадим ин шубҳаро ботил ва рад кардаанд ва дар китоби «Илми ҳадис» маъруф ба «Муқаддима»-и Ибни Салоҳ (с.100) айнан чунин омадааст: «Вазъкунандагони ҳадис ҷанд даста ҳастанд, бадтарин ва хатарноктарини онон қасоне ҳастанд, ба зӯҳду тақво маъруфанд ва бо нияти ҳайр иқдом ба вазъи ривоят кардаанд ва гумон бурдаанд чун мавриди итминони мардум ҳастанд, мавзӯти эшон мавриди қабул воқеъ мешавад. Аммо баъдан уламои барҷаста ва нобигаи ҳадис алайҳи онон қиём карданд ва парда аз рӯйи хиёнат ва ори эшон бардоштанд ва осори нангӯ шармашонро ошкор ва нобуд соҳтанд».

ҲАДИС ТАШРЕЙӢ ВА ФАЙРИТАШРЕЙӢ АСТ

Бояд таваҷҷӯҳ дошт тамоми аҳодисе, ки аз Пайғамбар (с) ривоят шуда ва дар китобҳои ҳадис тадвин шудааст: ақвол, афъол ва тақрироти Пайғамбар (с) бар ҷанд қисм аст:

Қисми аввал аҳодисе ҳастанд, ки марбут ба ниёзҳои башарӣ, монанди хӯрдану нӯшидан, хобидан ва роҳ рафтан, диду боздид ва эҷоди мусолиҳа ба тариқи урфӣ ва маъмулӣ ва хариду фурӯши ашё.

Қисми дувум аҳодисе ҳастанд марбут ба таҷрибаҳо ва одати шаҳсӣ ё иҷтимоӣ, монанди аҳодисе, ки дар мавриди зироат ва тиб вуҷуд дорад.

Қисми севум аҳодисе мебошанд, ки аз тадбири инсон ва бо таваҷҷӯҳ ба шароити хос нашъат гирифтаанд, монанди тақсими лашкар бар ҳасби мавқеият ва кайфияти ҷангӣ ва танзими сафҳа бар ҳасби иқтизи мавқеият ва дигари корҳое, ки бар ҳасби вазъият, шароит, маҳорату таҷриба ва тактикаи хос анҷом мешаванд. Тамоми аҳодисе, ки марбут ба ин се қисм ҳастанд, ташреӣ намебошанд, ба ин маъно, ки аз мусулмонон хоста намешавад онҳоро анҷом диханд ё тарқ намоянд, чун ин аҳодис марбут бар муҳтассоти башарӣ ҳастанд, рафтори Пайғамбар (с) дар онҳо ба унвони масдар ва маншиа қонуни шаръӣ қарор намегирад ва мардум мулзам нестанд дар ин маврид ҳатман монанди Пайғамбар (с) рафтор кунанд. Масалан, агар Пайғамбар (с) ғизои ҳалолеро табиатан дӯст надошта бошад, бар мусулмонон воҷиб ё суннат нест, ки он ғизоро дӯст надоранд.

ҲАДИСИ ТАШРЕӢИ ОМ ВА ХОС

Аҳодисе, ки марбут ба ташреъ ва баёни ҳукми шаръӣ ҳастанд, бар ҷанд қисм мебошанд:

Аввал. Аҳодисе аст, ки аз Пайғамбар (с) ба унвони ин ки Пайғамбар аст ва ҳукмеро баён ва ба мардум мерасонад, ривоят шуда, монанди ин ки Пайғамбар (с) мӯҷмалеро аз Қуръон баён мекунад, ҳукми омеро аз аҳқоми Қуръон таҳсис менамояд ва ё ҳукми мутлақе аз аҳқоми Қуръонро мӯқайяд месозад ва ё яке аз ҳолатҳои ибодатро баён мекунад ва ё ҳалол ва ё ҳаромеро равшан месозад ва ақидаю ахлоқ ва ё ҷизи марбут ба масоили фавқро баён менамояд, ин навъ ҳадис ташреии ом аст ва то рӯзи қиёмат собит буда ва ҳукми он боқӣ аст ва амал ба онҳо лозим аст. Агар ин аҳодис ба ҷизе дастур

диҳанд, бояд ҳар мусулмоне тибқи онҳо амал кунад ва агар аз коре наҳӣ намояд, бояд аз он дурӣ ҷӯянд.

Қисми дувум аз аҳодиси ташрӣ аҳодисе аст, ки ба ин ҷиҳат аз Пайғамбар (с) содир шудааст, ки раис, имом ва пешвои ҳама мусулмонон будааст. Масалан, чун фармондехи кулли қиво буда, лашкарро ба ҷабҳаи ҷанг фиристодааст, амволи байтулмолро дар маворид ва ҷиҳоте, ки бояд сарф шавад, сарф намудааст ва ё байтулмолро ҷамъоварӣ кардааст ва чун раҳбари тамоми мусулмонон буда, қазоват ва фармондехонро худ таъйин кардааст, паймонҳои сулҳро бо душманон бастааст ва ё дигар корҳое, ки ҷузъи корҳои раҳбарӣ аст ва масолеҳи умумӣ онҳоро талаб менамояд. Ин навъ аз аҳодиси ташрӣ ҷанбаи умумӣ надорад, касе ҳақ надорад бигӯяд чун Пайғамбар (с) ин корҳоро анҷом додааст, ӯ ҳам бояд анҷом диҳад, магар ба иҷозати раҳбар ва раиси ҳукумати исломӣ.

Қисми сеюми аҳодиси ташрӣ аҳодисе ҳастанд, ки ба хотири ин ки Пайғамбар (с) қозӣ будааст, ин аҳодис аз ӯ содир шудааст, зеро Пайғамбар (с) ҳамон гуна, ки расули Ҳудо буд ва аҳкоми Парвардигорашро ба мардум мерасонд, раҳбар ва раиси тамоми мусулмонон низ буд, ба корҳои онон назм мебахшид ва корҳои сиёсию иҷтимоии мусулмононро идора менамуд, илова бар ин дар ихтилофот ва даъвоҳои эшон ба қазоват менишасту додгарӣ менамуд. Ин навъ аҳодиси Пайғамбар (с) монанди қисми дувум ташреи ом надоранд. Бинобар ин, агар касе бар каси дигаре ҳақке дошта бошад ва он шаҳс онро инкор кунад ва соҳиби ҳақ шоҳид ва ҳуҷҷат дошта бошад, ҳақ надорад бидуни ҳукм шаҳсан ҳаққашро аз тарафи даъво бигирад, чун Пайғамбар (с) шаҳсан ҳақро гирифтааст, ман ҳам ҳаққамро шаҳсан хоҳам гирифт, зеро Пайғамбар (с) ба хотири ин ки қозӣ буда, иқдом ба гирифтани ҳақ кардааст ва дар замони Пайғамбар (с) вақте шаҳсе иддаое мекард ва тарафи онро инкор менамуд, агар муддаъӣ шоҳид ва ҳуҷҷатеро ҳозир мекард, ҳоким ҳаққашро аз тарафи даъво мегирифт, на худи шаҳс.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

ФЕХРАСТИ МАРОЧЕЪ ВА САРЧАШМАЮИ ИСТИФОДАШУДА

1. Қуръони карим
2. “Тафсирулоётил Қуръон”-и Колопум (тарҷумаи Муҳаммад Фуод Абӯлбоқӣ)
3. “Мӯъзамул муфаҳрас ли алфозил Қуръонил карим”
4. Тафсири Замахшарӣ
5. Тафсири Ал-Манор
6. Тафсири Ал-Мароғӣ
7. Тафсири сураи “Фотиха”-и шайх Муҳаммад Абду
8. “Саҳеҳ”-и Бухорӣ
9. “Саҳеҳи”-и Муслим
10. “Доиратулмаорифил-исломия”
11. “Доиратулмаъорифи қарни XX-ум”- и Муҳаммад Фариҷ Ваҷдӣ
12. “Ал-фиқҳу ъал ал-мазоҳибил арбаати”
13. Маҷаллаи “Ал-Азҳар”
14. Маҷаллаи “Ливоулислом”
15. Маҷаллаи “Ал-муслимуна”
16. Маҷаллаи “Ал-манор”
17. “Эҳёу улумиддин”-и Имом Абӯҳомид Муҳаммад Ғаззолӣ
18. “Рисолатултавҳид”- и шайх Муҳаммад Абду
19. “Ал-ислом ваннасрояту”-и шайх Муҳаммад Абду
20. “Аддинулисломӣ фил усули вал ъақоид”-и аллома Мавлоно Муҳаммадалий
21. “Ал-ислому ваннизомулъоламил ҷадид”-и аллома Мавлоно Муҳаммадалий
22. “Атталоку фил Ислом”-и аллома Мавлоно Муҳаммадалий
23. “Усулулиғиҳ”-и аллома Абдулаҳҳоб Ҳалоф
24. “Ассиёсатушшаръияту ва низомуддавлатилисломияти”-и аллома Абдулаҳҳоб Ҳалоф
25. “Ал-аҳволушшахсияти”-и аллома Муҳаммад Абӯзахра
26. “Ҳазоратулъараб”-и Густавлубун (тарҷумаи Муҳаммад Одил Зуъайтир)
27. “Ал-абтолу”-и Томус Корлил (тарҷумаи Муҳаммад Сабоъӣ)
28. “Таърихулараби”-и доктор Филлип Ҳаттӣ
29. “Аддину валъииму”-и Мушир Аҳмад Иззат (аз забони туркӣ тарҷумаи Муҳаммадҳамза Тоҳир)

30. “Ваҳий Муҳаммадӣ”-и шайх Муҳаммадрашид Ризо
31. “Фи сунаниллоҳил кавниятӣ”-и устод Аҳмад Ғамровӣ
32. “Ал-Қуръону вал қитолу”-и аллома Маҳмуд Шалтут
33. “Ал-ислому ваттиббул ҳадис”-и доктор Абдулазиз Исмоил
34. “Ал-Мадинату вал ислому”-и аллома Муҳаммадфариҷ Ваҷдӣ
35. “Ал-фалсафатул қуръонияту”-и устод Аббос Маҳмуд Аққод
36. “Аллоҳ”-и устод Аббос Маҳмуд Аққод
37. “Аррисолатул холидату”-и устод Абдурраҳмон Аззом
38. “Алаҳлоқ”-и доктор Аҳмад Амин
39. “Адабул исломи лил мадорисил санавиятӣ”-и Муҳаммад Абӯлак Иброҳимчӯ ва Муҳаммад Абдуррауф Баҳансӣ
40. “Алъадолатул исломияту фи ислом”-и устод Сайид Қутб
41. “Аддину фӣ назарилъақлиссахих”-и доктор Муҳаммад Тавфиқ Сидқӣ
42. “Аддину вал ваҳйу вал ислом”-и Аллома Мустафо Абдурраззоқ
43. “Алислому ва авзоъунал қонунияти”-и устод Абдулқодир Авда
44. “Алҳилофату вал имоматулузмо”-и шайх Муҳаммадрашид Ризо
45. “Оётуллоҳи фил оғоқӣ”- и аллома Муҳаммад Аҳмад Адавӣ
46. “Нидоул лил ҷинсиллатиф”-и шайх Муҳаммадрашид Ризо
47. “Ашшаръудували филислом”-и доктор Наҷиб Арманозӣ
48. “Алислому вал авзоъул иқтисодияту”-и устод Муҳаммад Ғаззолии Мисрӣ
49. “Ақидатулмуслим”-и устод Муҳаммад Ғаззолии Мисрӣ
50. “Таърихуլъараби қаблал исломӣ”-и доктор Ҷавод Алӣ
51. “Мин балоғатил Қуръон”-и доктор Аҳмад Бадавӣ
52. Илова бо ин дигар сарчашмаҳое истифода шудаанд, ки номгӯйи онҳо дар поварақи сафаҳоти ин китоб оварда шудаанд.

ПОЁНИ КИТОБИ

«РЎҲИ ИСЛОМ»

Ва саллааллоҳу ало саййидино Муҳамадин

ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва атбоиҳи аҷмаин

ило явмиiddin.

Китоби «Рӯҳи ислом» асосҳои дини мубини исломро
дар партави Қуръону ҳадис ва пажӯҳишҳои илми
нав баён намуда, каломи илоҳӣ будани Қуръони
карим ва ҳаққонияти паёмбарии ҳазрати Муҳаммад
(с)-ро бо далоили илмӣ бозгӯ менамояд.

